

Х. Мухаббатов, Р. Диловаров, Ш. Акобиров, М. Раҳимов

ГЕОГРАФИЯ

(мамлакатҳо ва минтақаҳо)

**Китоби дарсӣ
барои синфи**

10-уми

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
тавсия кардааст

**ДУШАНБЕ
«МАОРИФ»
2016**

**ББК 26.8 я 72
Г38**

Г-38. Х. Мухаббатов, Р. Диловаров, Ш. Акобиров, М. Раҳимов
География. Китоби дарсӣ барои синфи 10-ум, Душанбе, «Маориф»,
2016, 192 сах.

Ҷадвали истифодаи китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Холати китоб (баҳои китобддор)	
				аввали соли таҳсил	охирни соли таҳсил
1					
2					
3					
4					
5					

ISBN 978-99947-1-340-0

© «Маориф», 2016
Моликияти давлат

МУҚАДДИМА

Хонандаи азиз, географияи мамлакатҳо ва минтақаҳо яке аз шохаҳои асосии илми географияи иқтисодӣ ва кишваршиносӣ мебошад, ки чойгиршавӣ ва фаъолияти одамонро дар ҳудуд ва минтақаҳои алоҳида ба таври комплексӣ меомӯзад. Он самтҳои муҳимми ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, таърихио географӣ, экологӣ ва ғайраро дар бар мегирад. Яке аз вазифаҳои асосии географияи иқтисодию иҷтимоӣ ва минтақавӣ муайян кардани тафовут байни объектҳо ва номутаносубӣ (диспропорсия)-и минтақаву кишварҳо ҳангоми чойгиршавии географии онҳо мебошад. Объектҳо ва комплексҳои асосии омӯзиши географияи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ – минтақаҳо, давлатҳо (як қисми мамлакатҳои қалон ё ғурӯҳи давлатҳои хурд); шаҳрҳои қалон, агломератсияҳои шаҳрӣ, ноҳияҳо; корхонаҳои соҳавӣ, соҳти сиёсӣ, иқтисодиёти давлатҳо ва объектҳоест, ки ҳудудҳои алоҳида доранд (корхонаҳои алоҳида, роҳҳо, каналҳо, фурудгоҳҳо, биноҳо, комплексҳои истехсолӣ, маҳалҳои аҳолинишин, осоишгоҳҳо ва ғайра).

Объектҳои омӯзиши география (мамлакат ва минтақаҳо) мағҳуми васеъ дошта, минтақаҳои бузург (қитъаҳои олам), зерминтақаҳо, давлатҳо, ноҳияҳо – аз сатҳи ҷаҳонӣ то шаҳрҳои ҷудогона ё ҳатто дехаҳоро дар бар мегирад.

Тамоми сайёраи Заминро шумо минбаъд дар шакли минтақаҳо (регион)-ҳои бузурги таърихӣ-фарҳангӣ-географӣ ҳоҳед омӯҳт. Шумо ҳанӯз аз курсҳои дигари география доир ба минтақаҳои таърихӣ, фарҳангӣ-географии Африқо (Африқои Шимолӣ, Тропикӣ, Ғарбӣ, Марказӣ, Шарқӣ, Ҷанубӣ), Осиё (Осиёи Шарқӣ, Ҷанубӣ, Ҷанубу Ғарбӣ, Ҷанубу Шарқӣ, Марказӣ), Аврупо (Аврупои Ғарбӣ, Шарқӣ, Марказӣ), Амрико (Амриқои Шимолӣ, Амриқои Лотинӣ ва ғайра), Австралия ва Үкёнусия маълумот доред. Ин минтақаҳо аз нигоҳи мавқеи географӣ, шароит ва сарватҳои табииӣ, шароитҳои ташаккулёбии таърихио фарҳангӣ, чойгиршавии аҳолӣ, ташаккулёбии соҳти ҳочагӣ ва дигар нишондиҳандаҳои географӣ аз яқдигар фарқ мекунанд. Инчунин ин минтақаҳо ба зерминтақаҳо ва давлатҳои алоҳида ҷудо мешаванд, ки онҳо низ аз рӯйи таркиб ва як қатор нишондиҳандаҳои географӣ аз яқдигар фарқ мекунанд. Онҳо ҳудудҳое мебошанд, ки шумо дар алоҳидагӣ омӯҳта, доништу маҳорат ва малакаи ҳудро доир ба ягонагии олам ва мураккабии ташаккули давлатҳо мукаммал месозед.

Китоби дарсие, ки дар даст доред, маводи хоси мактаби таҳсилоти умумиро дар бар мегирад. Мақсади асосии ин фан ба хонандагон додани донишҳое мебошад, ки ба талаботи стандарти ҷаҳонӣ ва

мактаби мусоир ҷавобгӯй бошад. Шумо дар раванди омӯзиши ин фан доир ба минтақаҳо, тафовутҳои дохилии онҳо, хусусиятҳои бо ҳам монанд ва фарқкунандай минтақа ва давлатҳо маълумоти мушаххас пайдо мекунед.

Китоби мазкур тарзе пешкаш карда шудааст, ки ҳар як минтақаву зерминтақа ва мамлакати алоҳида аз рӯйи самти географӣ ва таърихии он мавриди омӯзиш қарор мегирад. Онҳо аз рӯйи принципҳои умумияти рушди географию таърихиашон гурӯҳбандӣ шудаанд. Ҳар як мавзӯй минтақа ва гурӯҳи давлатҳоро муттаҳид месозад.

Пеш аз ҳама шумо бояд бо ҳаритаҳои табӣ, иқтисодию соҳавии ҳар як минтақа ва мамлакатҳои алоҳида ва баъд бо тавсифи умумии минтақаҳо, ки онҳо дар китоб оварда шудаанд, шинос шавед. Матн, ҳарита ва нигоришҳои ҳар як мавзӯй хусусияти минтақа ва давлатҳоро таҷассум мекунад. Дар ибтидои ҳар мавзӯй барои кушодани он саволномаҳо оварда шудааст, ки хонандагонро ба мустақилона фикр кардан водор месозанд. Азбаски гоҳ-гоҳ дар давлат ва ноҳияҳои алоҳидаи ҷаҳон тағйироти сиёсию иқтисодӣ рӯй медиҳад, бинобар ин ба омӯзгорон лозим меояд, аз ҳабару маълумоте, ки дар матбуоти даврӣ дарҷ мешаванд, пайваста истифода баранд.

Барномаи таълимии фанни «География (мамлакатҳо ва минтақаҳо)» шаш моҳ пеш аз таҳияи китоб навишта ва дар баъзе нашрияҳо ба табъ расида буд. Дар ин миён дар ҳаритаи географияи мамлакатҳо баъзе тағйирот ба амал омад, ки онҳо дар матни китоб ворид шудаанд. Аз ин рӯ метавонед ҳама гуна назару пешниҳоди ҳудро ба унвони нашриёт ирсол намоед.

География аз ибтидо ба омӯзиши ва тавсифи ҳудудҳои алоҳида, таҳлилу тадқиқи хусусиятҳои табии, таҳассуси ҳочагӣ ва аҳолии ҳудуду минтақаҳо сару кор дорад. Ҳар як қитъаи олам хусусияти географии ҳудро дорад. Гуногуни инкишофи иқтисодӣ, фарҳангӣ, таърихӣ ва географии мамлакатҳо ин тафовутҳоро боз ҳам васеътар мекунанд.

ФАСЛИ I. ТАВСИФИ УМУМИИ

МАМЛАКАТҲО ВА МИНТАҚАҲО

§1.1 ЗАРУРИЯТИ ТАҚСИМОТИ МИНТАҚАВӢ

Заминаи асосии тақсим кардан кураи Замин ба минтақаҳои бузург дар чист? Аз ҷӣ сабаб минтақаҳоро ба минтақаҳои фарҳангии тоҷиро ҳамон ҷои таърихи-географӣ ҷудо кардаанд?

Барои ифода намудани воҳиди ягонаю ҳамаҷонибаи географӣ мағҳуми «минтақа» (регион), ки аслан ҳудуди васеъро дар бар мегирад, истифода мешавад. Файр аз ин мағҳуми «ноҳия» вучуд дорад, ки аслан ҳангоми тақсимоти маъмурӣ-сиёсӣ, ноҳиябандии иқтисодӣ ва табии истифода мешаваду масоҳати камтарро дар бар мегирад.

Аз мағҳуми «минтақа» истилоҳи «Географияи минтақавӣ» пайдо шудааст ва он тамоми гуногуниҳои ҷаҳони имрӯзаро инъикос мекунад ва меомӯзад.

Дар гузаштаи на он қадар дур ҷаҳонро ба Дунёи нав ва Дунёи қадим ҷудо мекарданд. Зери мағҳуми Дунёи қадим се қитъаи олам – Аврупо, Осиё ва Африко, ки аз қадим маълум буданд, фаҳмида мешуд. Дунёи нав қитъаи ҷоруми олам аст, ки то асри XVI ҳанӯз маълум набуд. Баъди қашф кардан онро Амрико номиданд. Ҳамин тавр ҷаҳон аз рӯйи як қатор хусусиятҳои фарқунандаи географӣ минтақабандӣ карда мешавад.

Зери мағҳуми минтақаҳои маҳсус – минтақаҳои табии-географӣ (Ҳимолой, Саҳрои Кабир, Помир ва ғайра), ноҳияҳои иқтисодӣ, ноҳияҳои алоҳида, ки миллату ҳалқиятҳои он хусусиятҳои ягонаи этникую динӣ доранд, кишварҳои алоҳида ва ғайра фаҳмида мешавад.

Ба минтақаҳо ҷудо кардан ҳудудҳо аз рӯйи хусусияти ҳар яки онҳо амалӣ мешавад.

Мо аксар вақт ба мафхұмҳои минтақаи Аврупои Ғарбӣ, Шарқи Наздик, Вест-Индия, Африкои Тропикӣ ва ғайра вомехӯрем. Ин минтақаҳо аз рӯи таърихи масқуншавии аҳолӣ, шароити табий, хусусиятҳои этникую динӣ, баъзе умумиятҳои таҳассуси хочагидорӣ ва дигар нишондиҳандаҳо аз яқдигар фарқ мекунанд. Инро ба инобат гирифта, ҷаҳонро ба минтақаҳои чудогона тақсим кардаанд. Ҳар кадоми ин минтақаҳо дар навбати худ боз тағовутҳои доҳилии ҳудро доранд. Масалан қитъаи Аврупо ба Аврупои Ғарбӣ, Шарқӣ, Марказӣ чудо мешавад ва Африко ба Африкои Шимолӣ, Тропикӣ ва ғайра.

Ҳангоми ба минтақаҳо чудо кардан ҷаҳон пеш аз ҳама хусусиятҳои фарҳангии онҳо ба инобат гирифта мешавад, зоро нисбат ба хусусиятҳои идеологӣ, сиёсӣ ва монанди ин камтар тағиیر мейбанд.

Сайёраи мо аз назари географӣ хеле гуногунранг ва ҷолиб аст. Ҳар як минтақаи он дороти шароити гуногуни табиию иқтисодӣ, таркиби этникӣ, ҷойгиршавӣ ва баъзе хусусиятҳои умумии аҳолӣ мебошад. Минтақаҳоро аз рӯи нишондиҳандаҳо ва меъёрҳои гуногун таснифот мекунанд. Аз рӯи меъёр ва назарияи таърихӣ-географӣ ҷаҳонро ба минтақаҳои таърихио географӣ чудо мекунанд, ки онҳо барои мо қайҳо боз ҳамчун қитъаҳои олам маълуманд. Барои минтақабандӣ яке аз нишондиҳандаҳои асосӣ ин хусусиятҳои ташаккули таърихии он мебошад.


Мо дар ҳаёти ҳаррӯза ба мафхұми **минтақа** (*сиёсати минтақавӣ, проблемаҳои минтақавӣ, иқтисодиёти минтақавӣ, минтақаҳои туристӣ-рекреацисионӣ ва ғайра*) рӯ ба рӯ мешавем, онро дар ҳарита мебинем ва таҳлил мекунем. Бинобар ин ҳангоми тавсифи минтақаҳо мо унсурҳои географии онҳоро, ки пеш аз ҳама ба хусусияти имрӯзai минтақа таъсир мерасонад, мавриди таҳлил қарор медиҳем. Ба ин нишондиҳандаҳо пеш аз ҳама «тамаддун» ва «тараққиёт» мансуб мебошанд.

Як шоҳаи илми географияро «Географияи тамаддунҳо» ташкил медиҳад, ки он ба омӯзиши фарҳанги моддӣ ва маънавии ҳалқу миллатҳо нигаронида шудааст.

Тавсифи ҳар як минтақа дар асоси муайян кардан хусусиятҳои географии он, масалан давраҳои гуногуни таърихӣ ба назар гирифта мешавад. Чунончи дар Осиё ҷойгиршавии аҳолӣ мунтазам амалий шуд, аммо дар Африқо, баҳусус дар Амрико ва Австралия тарзи зисти аҳолӣ ва фаъолияти хочагидории он якчанд садсола пеш, дар замони мустамликадории аврупоиҳо сурат гирифтааст.

Тағовути шароити табий ва хусусиятҳои иқтисодию фарҳангӣ боиси ба вучуд омадани минтақаҳои маҳсусгардонидашудаи доҳилӣ

Расми I. Яке аз шаңкынан мальмуни тақситоми миннеказзин чаҳон



мегардад. Ин хусусият дар минтақаҳои Осиё ва Аврупо ба таври равшан ба назар мерасад. Ҳар як минтақа шароит ва сарватҳои табиии хоси худро дорад (хачм, маҷмӯъ, мавқеи чойгиршавӣ). Иқтидори захиравии сарватҳои табий имконияти рушди хочагии минтақа ва шароити табий, хусусияти зиндагии аҳолиро муайян мекунад.

Аксари минтақаҳои бузурги ҷаҳон таркиби мураккаб ва серзина доранд, ки инро мо дар мисоли Аврупои Ғарбӣ ба таври возех мушоҳида карда метавонем. Ин минтақаҳои Аврупои Ҷанубӣ, Марказӣ, Шимолӣ ва ҷазираҳои Британия ҷудо мекунанд. Дар доҳили онҳо боз минтақаҳои ҳурдтар ҷудо шудаанд. Масалан кишварҳои Скандинавия ё ин ки Бенилюкс. Дар баробари ин дар доҳили давлатҳо низ тафовутҳои ҳурди фарҳангию таъриҳӣ дидо мешавад. Масалан дар Британияи Қабир – Англия, Шотландия, Уэлс; дар Фаронса – Лотарингия, Элзас, Бретан, Корсика, Бургундия, Прованс, Лангедок ва ғайра; дар Олмон – Бавария, Саксонияю Ахалт, Тюрингия; дар Испания – кишвари Баскҳо, Андалусия, Кастилия, Каталония ва ғайра.

Қитъаи Осиё ба ҷунин минтақаҳо ҷудо карда шудааст: Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ, Ҷанубӣ, Шарқӣ, Ҷанубу Шарқӣ. Пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ боиси ба вучуд омадани зерминтақаи Осиёи Марказӣ шуд, ки ба ҳайати он Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон доҳил мешаванд. Аз тарафи дигар дар доираи ҳар яке аз ин зерминтақаҳо боз минтақаҳои ҳурдтар, ки дорои хусусиятҳои фарҳанги географии ҳуд мебошанд, ҷудо карда мешаванд.

Давлатҳои минтақаи Амрико аз рӯйи хусусиятҳои забонӣ ба мамлакатҳои Амрикои англисзабон (Иёлоти Муттаҳидаи Амрико – ИМА, Канада) ва Амрикои Лотинӣ (дар ҳайати он минтақаҳои ҳурдтар – Мексика, Амрикои Марказӣ ва Вест-Индия, мамлакатҳои Анд, кишварҳои ҳавзаи Амазонка ва пастии Ла-Плата) ҷудо карда мешаванд.

Африқо ба ду минтақаи мушаҳҳас – Африқои Шимолӣ (бо минтақаи Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ, ки тамаддуни исломӣ дорад) ва Африқои Тропикӣ (ба ҳайати он зерминтақаҳои Африқои Ғарбӣ, Шарқӣ, Ҷанубӣ ва Марказӣ доҳил мешаванд) ҷудо карда мешавад. Ҳамин тавр дар доҳили ҳар як минтақа мамлакатҳои зиёде ҷойгиранд (ғайр аз Австралия ва Үкёнусия), ки аз яқдигар куллан фарқ мекунанд.

Аз ҳаритаи сиёсии ҷаҳон ба шумо мавқеи ҷойгиршавӣ, масоҳат, мамлакатҳои ҳамсарҳад, пойтаҳт, шаҳрҳои калонтарини давлатҳои ҷаҳон маълум аст. Ин имкон медиҳад, ки ҳаритаи ҳар як ҳудудро барои давраҳои гуногуни таъриҳӣ муқоиса ва натиҷагирий қунед.

Дар ин китоби дарсӣ мо мағҳумҳои «мамлакат», «давлат» ва «кишвар»-ро ҳамчун синоним истифода мебарем, гарчанде ки ин мағҳумҳо гоҳе маъно ва тобишҳои хоси ҳудро доранд.

Мамлакат – худуде мебошад, ки сарҳади муайян дошта, аз рўйи нишондиҳандаҳои гуногуни географӣ – мавқеи географӣ, шароити хоси табӣ ва ғайра фарқ намуда, ягонагии ин қаламравро тавсиф мекунад.

Давлат – системаи сиёсии ҳокимият мебошад, ки дар худуди муайян воқеъ шудааст. Ба ибораи дигар, давлат ин мамлакати соҳибистиклол ва мустақил аст.

Кишивар – низ синоними мамлакат буда, бештар дар мавриди худуди муайяни географӣ истифода мешавад.

Инро бояд дар хотир дошт!

Истилоҳоти муҳим: *минтақа, ноҳия, географияи минтақавӣ, минтақаҳои таърихӣ-географӣ, минтақаҳои фарҳангӣ-таърихӣ, принсипҳои минтақабандӣ, давлат, кишивар, мамлакат*.

Савол ва супории.

1. Аз ҳарита мамлакатҳои: а) минтақаи баҳри Миёназамин,
- б) мамлакатҳои нимҷазираи Балкан, в) минтақаи баҳри Кариб,
- г) мамлакатҳои Амрикои Лотиниро нишон дигед.

Инро ман медонам.

2. Кадом минтақаҳои ҷаҳонро медонед?
3. Минтақаҳои таърихӣ-географӣ ва таърихӣ-фарҳангиро аз рӯйи кадом ҳусусият ва меъёрҳо фарқ мекунанд?
4. Географияи минтақавӣ чиро меомӯзад?
5. Тоҷикистонро ба кадом зерминтақаи таърихӣ-фарҳангӣ ворид кардан мумкин аст?

Инро ман метавонам.

1. Аз рӯйи нақша тавсифи таърихӣ-географии минтақаҳоро тартиб дигед.
2. Қураи Замиро аз рӯйи нишондиҳандаҳои гуногун ба минтақаҳо ҷудо мекунанд. Дар дафтаратон аз рӯйи таснифоти ба шумо маълум тақсими ҷаҳонро ба минтақаҳо нависед. Шумо чӣ гуна таснифотро пешинҳод карда метавонед? Кадом фарқиятро шумо ба асос мегиреъд?

Хулоса. Дар асоси ҳусусиятҳои ташаккули таърихӣ ва фарҳангӣ мо метавонем, ки ҷаҳонро ба минтақаҳо ҷудо кунем. Ҳусусиятҳои ҳудудӣ ва мавқеи ҷойгиршавии географии мамлакатҳо, ки хоси ин минтақа мебошанд, ба ҷойгиршавии аҳолӣ ва рушди хоҷагӣ бештар таъсир мерасонанд. Ҳусусиятҳои ҳар як минтақа ва мамлакат тақрорнашаванд аст. Минтақа ва мамлакатҳои ҷаҳонро танҳо дар асоси таснифоти пурра ва мукаммал бо назардошли меъёрҳои географӣ дуруст омӯхта метавонем.

§1.2. МАРКАЗХОИ РУШДЁФТАИ ИҚТИСОДӢ ВА КИШВАРҲОИ КАМБИЗОАТ

Шумо кадом шаклҳои рушиди иқтисодию иҷтимоии мамлакатҳои ҷаҳонро медонед? Бойигарии миллии кишварро ҷӣ тавр муайян мекунанд? Таносуби марказҳои түриқтидори иқтисодӣ дар ҷаҳон ҷӣ гуна тағиیر меёбад?

Тағиироти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар ҷаҳони имрӯза.

Нишондиҳандаҳои иқтисодию иҷтимоӣ дар ҷаҳон хеле гуногунанд. Вале заминаи асосии онро ғурӯҳи аввал – ҷонд давлати тараққикарда ташкил медиҳанд. Ғурӯҳи дувум – шумораи зиёди мамлакатҳои рӯбайнкишофи Африқо, Осиё, Амрикои Лотинӣ ва Үкёнусия мебошанд. Ғурӯҳи сеюм – ғурӯҳи давлатҳои сершумор ва муҳталифе ҳастанд, ки аз ҳолати камбизоатӣ ва қашшоқӣ акнун ҳалос шуда, ҳоло ба қатори давлатҳои рӯбайнкишофт ворид нашудаанд.

Бо ҳамин сабабҳо байни давлатҳои тараққикарда ва рӯбайнкишофт афзовутҳои бузург мавҷуд аст. Вале ҳангоми ғурӯҳандии давлатҳо онҳоро ба мамлакатҳои тараққикарда ва рӯбайнкишофт чудо мекунанд ва давлатҳое, ки дараҷаи миёнаи тараққиёт доранд, дар канор мемонанд. Яъне онҳо аз рӯйи нишондиҳандаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ба ягон ғурӯҳи ин давлатҳо дохил намешаванд.

Бойигарии миллӣ – маҷмӯи бойигарии давлат аст, ки дар натиҷаи кор ва андӯхтани неъматҳои моддӣ ба вуҷуд омадааст.

Муҳим он аст, ки сатҳи рушди иқтисод ва иҷтимоии кишвар фарқ карда шавад. Масалан Чин аз рӯйи нишондоди ММД (Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ) дар дунё ҷойи дуюмро ишғол мекунад. Аммо аз назари некуахволии аҳолӣ (яъне дараҷаи рушди иҷтимоӣ) ба ғурӯҳи давлатҳои миёнарущд дохил мешавад, на ба сафи кишварҳои бой.

Бойигарии миллиро бо роҳҳои гуногун муайян мекунанд. Дар Иттиҳоди Шӯравии собиқ бойигарии миллӣ гуфта, асосан маҷмӯи бойигарии молиеро меҳисобиданд, ки инсон тавассути кору заҳмати ҳуд андухтааст (сармояи истеҳсолӣ ва ғайра), (то ҳол дар Тоҷикистон бо ҳамин усул ҳисоб карда мешавад). Иттиҳоди Шӯравӣ нисбат ба дигар давлатҳо нафт, ҷӯяну пӯлод, сement, трактор ва ғайра зиёдтар истеҳсол мекард, аммо сатҳи зиндагии аксари сокинони он дар дараҷаи миёна қарор дошт. Аз ин бармеояд, ки ин таъриф на он қадар дуруст аст.

Як қисми олимон бар ин ақидаанд, ки бойигарии асосии мамлакат шумораи аҳолӣ мебошад. Аммо шумораи зиёди аҳолӣ сабаби пешрафти иқтисодии кишвар шуда наметавонад, аксар вақт ин ҳолат баръакс

аст (Инро дар мисоли давлатҳои сераҳоливу қафомонда бубинед). Ба ақидаи дигарон, нишондиҳандаи асосӣ ин дараҷаи маълумотнокӣ, таҳассусии аҳолӣ, иқтидори маънавии миллат ва ташаббускории он мебошад.

Мувофиқи усули пешниҳодкардаи Бонки умумиҷаҳонӣ, асоси муайян кардани бойигарии миллиро се намуди сармоя – инсонӣ, табий ва истеҳсолӣ ташкил медиҳанд. Бойигарии миллии як қисми давлатҳои дунё аз рӯйи ин пешниҳод ҳисоб карда мешавад. Мувофиқи ин нишондиҳанда бойигарии миллии Федератсияи Русия аз Амрикои Шимолӣ, Аврупои Фарбӣ, Шарқи Наздик дар пеш меистад. Аммо ин нишондиҳанда барои Тоҷикистон мувофиқат намекунад. Масалан бойигарии табиии ФР нисбат ба ИМА 10 баробар зиёд аст. Ҳар гуна ки ҳисоб кунем, бойигарии Русия хеле бузург ба назар мерасад. Савол бармеояд, ки пас барои чӣ ин қишвар бой нест? Аз тарафи дигар, агар бойигарии давлат танҳо аҳолӣ бошад, пас чаро Тоҷикистон ба қатори қишварҳои тараққикарда ворид намешавад? Аз чӣ сабаб дараҷаи таҳассус ва сатҳи зиндагии аҳолии Тоҷикистон паст аст? Олимон бар ин ақидаанд, ки дастовардҳои ҳар як мамлакат дар соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ пеш аз ҳама ба оқилона идора кардани давлат, рушди демократия, то ҳадди имкон истифода кардани иқтидори зехни аҳолӣ, ташкили рақобат дар истеҳсолот, интихоби мутахassisони лаёкатманди соҳавӣ дар соҳаҳои гуногун ва ғайра вобаста аст.

Кишиварҳои нисбатан сарватманд ва нисбатан қашишоқ бо нишондиҳандаҳои иқтисодию иҷтимоӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Үсулҳои гуногуни муайян кардани бойигарии миллии қишиварҳо мавҷӯд аст. Ҳар яки онҳо ҷиҳатҳои мусбат ва манғии худро доранд.

Марказҳои пуритидори иқтисодӣ: дирӯз ва имрӯз. Дар нимаи дуюми аспи XX дар иқтисодиёт ва сиёсати ҷаҳон чор «маркази пуритидор» – ИМА, Аврупои Фарбӣ, Чопон ва Иттиҳоди Шӯравӣ нақши асосиро мебозиданд. Маркази «рақами як» – аз нигоҳи аксар нишондиҳандаҳо ИМА буд ва то ҳол боқӣ мондааст. ИМА аз ҷиҳати содироти сармоя дар ҷаҳон пешсаф аст.

Марказҳои асосии имрӯзаи иқтисодиёти ҷаҳон ИМА, Аврупои Фарбӣ, Чопон ва Ҷин ба шумор мераванд.

Маркази дуюми пуритидори иқтисодии ҷаҳон Аврупои Фарбӣ аст. Ин бузургтарин маркази савдои ҷаҳонӣ (ҳиссаи он дар содироти ҷаҳон нисбат ба ИМА ду баробар зиёд аст) мебошад. Аммо мавқеи Аврупои Фарбӣ дар содироти маҳсулоти технологио илмталаб нисбатан паст шуда истодааст. Ин ҷо истеҳсоли маҳсулоти дараҷаи миёнаи технологӣ бартарӣ дорад. Дар бозори ҷаҳонӣ саноати ИМА

ва Чопон бо роботсозӣ, азхудкуни кайҳон, системаи автоматикӣ, масолеҳи нав, биотехнология ва ғайра мавқеи ҳукмрон доранд. Мавқеи Чопон ҳамчун маркази иқтисодӣ дар муқоиса бо ИМА ва Аврупои Ғарбӣ нисбатан поинтар аст. Ҷаҳиши иқтисодииёти он дар нимаи дуюми аспи XX дар ҳакиқат ғайримуқаррарӣ буд. Он дар муддати кӯтоҳ соҳиби сармоя ва ҳокими молиявии сатҳи ҷаҳонӣ шуд. Аз ҷиҳати истеҳсоли як қатор маҳсулоти муҳим ба ИМА баробар ё аз ӯ пеш гузашт. Бо вучуди ин ки Чопон ашёи ҳомро аз хориҷ ворид мекунад, дастовардҳои онро дар ҷаҳон "муъчизавӣ" меноманд.

Дар охирҳои аспи XX ва ибтидои аспи XXI давлати Ҷин ба яке аз бузургтарин марказҳои иқтисодии дунё табдил ёфт ва аз ҷиҳати истеҳсоли як қатор намуди маҳсулоти саноатӣ пешсаф шуд. Ин қишвар аз рӯйи ММД дар дунё пас аз ИМА дар зинаи дуюм меистад.

Ҷин дар охири аспи XX ва аввали аспи XXI дар натиҷаи рушди босуръати иқтисодиёт ба маркази нави иқтисодии ояндадор табдил ёфт.

Инро бояд дар хотир дошт!

Нишиндиҳандаҳои иқтисодию иҷтимоӣ: бойигарии миллӣ, сатҳи рушди иқтисодӣ, дараҷаи рушди иҷтимоӣ, маркази пуритидори иқтисодӣ.

Савол ва супории.

1. *Ҳаритаро истифода бурда: а) давлатҳои тараққикарда, ки асоси иқтисодиёти ҷаҳонро ташкил намудаанд; б) мамлакатҳои қафомондаро нишон дигед.*

Инро ман медонам.

2. *Доир ба нобаробарии иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакатҳои ҷаҳон мисолҳо биёред.*
3. *Бойигарии миллӣ гуфта чиро дар назар доранд? Онро чӣ ғуна муайян мекунанд?*
4. *Марказҳои сиёсию иқтисодии ҷаҳон дар ибтидои аспи XXI қадомҳоянд? Онҳоро баррасӣ кунед.*
5. *Дараҷаи рушди иқтисодӣ-иҷтимоии мамлакатҳоро аз рӯйи қадом нишондиҳанда муайян кардан мумкин аст? Барои чӣ?*
6. *Тоҷикистон аз рӯйи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ ба қатори қадом давлатҳо доҳил мешаваад? Онро таҳлил кунед.*

ФАСЛИ II. МАМЛАКАТХОИ ОСИЁ

§2.1 ОСИЁ. ТАВСИФИ УМУМӢ

Осиё кадом хусусиятҳои хоси табиӣ дорад? Кадом миллату ҳалқиятҳо дар қаламрави Осиё маскун шудаанд? Ҳочагии он чӣ гуна инкишиоф мейбад? Кадом омиљҳо шаҳодат медиҳанд, ки нақши минтақа дар иқтисодиёти ҷаҳон афзуда истодааст? Осиёро ба кадом зерминтақаҳои бузург ҷудо мекунанд?

Гуногуни шароит ва сарватҳои табиӣ: минтақаи мӯъцизаҳо.

Осиё дар материки Авруосиё ҳудуди васеъро ишғол кардааст, ки қариб 43,4 млн км² масоҳат дошта, қариб 30%-и сатҳи ҳушкии Замиро дар бар мегирад. Ин минтақа тақрибан 49 давлат дорад, ки аз ҷиҳати масоҳат ва шумори аҳолӣ гуногунанд. Қитъаи Осиё дар ду нимкура: Шимолӣ ва Ҷанубӣ воқеъ шудааст, ки боиси гуногуни шароити табиияш мебошад. Осиё минтақаи баландкӯҳи ҷаҳон аст: дар ин ҷо баландтарин системаи қаторкӯҳҳо ва баландтарин қуллаҳои кураи Замин воқеъ шудаанд.

Нохияҳое, ки аз норасони об дар ин қитъа танқисӣ мекашанд, масоҳати васеъро ишғол мекунанд. Аммо дар баробари ин, аҳолии баъзе минтақаҳои қитъаи Осиё баръакс аз рутубати зиёд мушкил доранд. Вобаста ба ин олами набототи қитъа гуногун аст. Он аз минтақаи беша, дашт ва биёбонҳои минтақаи мӯътадил то бешазори намноки ҷазираҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ тӯл кашидааст.

Осиё минтақаи дорои захираҳои зиёди сарватҳои табиӣ мебошад. Ҳусусан захираи беандозаи сарватҳои обӣ, гидроэнергетикӣ, агроиқлимиӣ, ашёи хоми минералӣ – аз ҷумла нафт ва газ, маъданҳои гуногун: оҳан, филиз (метал)-ҳои ранга, қалъагӣ, волфрам ва ғайра зиёд аст.

Осиё ҳудуди хеле васеъро дар бар гирифта аз захираҳои гуногуни табиӣ бой аст.

Аҳолӣ. Аҳолии танҳо Ҷин, Ҳиндустон, Индонезия, Покистон, Ҷопон ва Бангладеш аз нисфи аҳолии кураи Замин зиёдтар мебошад. Осиёи Шарқӣ, Ҷанубӣ ва Ҷанубу Шарқӣ минтақаҳои сераҳолитарин мебошанд. Нохияҳои сераҳолии ин қитъа водии канори дарёҳо ва соҳили баҳрҳо аст. Дар пастиҳои назди дарёҳои Ганг, Янззи, Хуанхэ, соҳилҳои нимҷазираи Ҳиндустон, ҳамвориҳои ҷазираҳои қалони Индонезия ва Ҷопон зичии аҳолӣ баъзан дар 1 км² ба 1000 нафар ё аз ин зиёдтар мерасад.

Осиё ватани динҳои ҷаҳонӣ – бӯддоӣ, насронӣ ва ислом мебошад.

Қарип 1\3 хиссаи аҳолии Осиё бо оилаи забонҳои чинию тибетӣ (ё ин ки синотибетӣ) ҳарф мезананд, ки ба онҳо чинихо (хон), дунгандон, тибетиҳо, бирмагиҳо ва ғайра доҳил мешаванд. Сокинони Ҳиндустон бо забонҳои гурӯҳи ҳиндӣ, ки ба оилаи забонҳои ҳиндуврӯй доҳил мешаванд (ҳиндӣ, ғанголӣ, панҷобӣ, мартаҳӣ ва ғайра) ва забонҳои оилаи дравидӣ (тамилҳо, канариҳо, гондҳо ва ғайра) гуфтугӯ мекунанд. Дар Осиё намояндагони оилаи забонҳои олтойӣ (муғулҳо, ҳалқҳои туркзабон, манчуриҳо ва ғайра) ҳавзаи ниҳоят васеъ ва пароканда доранд. Ғайр аз ин, индонезияҳои (забони онҳо ба оилаи забонҳои малаю полинезияӣ доҳил мешаванд), арабҳо, (оилаи забонҳои семиту ҳамит) низ ҳалқҳои сершумори сарзамини Осиё мебошанд.

Дар зермintaқаи Осиёи Марказӣ намояндагони гурӯҳи забонҳои эронӣ (форсӣ, дарӣ, тоҷикӣ, қурдӣ, пашту, забонҳои бадаҳшонӣ ва дигарҳо) мавҷуданд.

Осиё минтақаи кишоварзӣ аст. Тақрибан 60% аҳолӣ дар деҳот маскун шудаанд. Бузургтарин шаҳр ва мегаполисҳои минтақа ба кишварҳои Чин, Ҳиндустон ва Ҷопон рост меоянд.

Дар ин қитъаи дунё марказ ва ҷойгоҳҳои мӯқаддас воқеъ шудаанд. Шаҳри Иерусалим (*онро Байтулмуқаддас ва Ӯриалим низ мегӯянд*) рамз ва маркази се дини муктадири ҷаҳонӣ – яҳудия, насрония ва ислом дар ин қитъа воқеъ аст. Динҳои миллӣ: буддоия, ҳиндия, зардуштӣ, ҷайния, сикхия, даосизм, конфутсия, синтоизм низ дар ҳамин минтақа ба вучуд омадаанд. Сернуфустарин ҳалқи Осиё – чинихо пайрави таълимоти конфутсия буда, қисме аз онҳо даосизм ва буддоияро парастиш мекунанд. Сокинони кишварҳои Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ (пеш аз ҳама арабҳо) пайрави дини ислом мебошанд.

Осиё қитъаи сераҳолӣ ва сермиллати дунё буда, маркази пайдоии ҳамаи динҳои ҷаҳонӣ мебошад.

Нақши минтақа дар соҳтори ҳочагии ҷаҳонӣ. Осиё ҳамчун «минтақаи кишоварзӣ»-и ҷаҳон оҳиста-оҳиста дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ пешсаф мешавад. Дар ин минтақа давлатҳое ҷойгир шудаанд, ки аз ҷиҳати нишондиҳандай Маҷмӯи маҳсулоти доҳилӣ (ММД) дар дунё дар ҷойҳои 2-юм ва 3-юм қарор доранд: Чин ва Ҷопон. Инчунин Чин ягона мамлакати пуриқтидор аст, ки имрӯз марҳалai бебуҳрони рушди иқтисодиро аз сар мегузаронад.

Дар Осиё давлатҳои нави саноатӣ, ки иқтисодиёти онҳо босуръат рушд меёбад – Сингапур, Таиланд, Ҷумҳурии Корея, Малайзия, Индонезия ҷойгир шудаанд. Ҳочагии аксари ин кишварҳо ба истехсоли маҳсулоти илмталаб ва технологияи аълосифат маҳсус гардидаанд.

Дар шароити ба вучуд омадани проблемаҳои глобалии энергетикий манбаъҳои асосии захираҳои сӯзишворӣ дар ҷаҳон ба Осиё рост



Расми 2. Осиё ва минтақаю зерминтақаҳо он

меоянд, ки дар давлатҳои Арабистони Саудӣ, Кувайт, Ироқ, Эрон, Аморатҳои Муттаҳидон Араб (АМА), Бахрайн, Қатар, Индонезия, Бруней ҷойгир шуда, боиси даромади бузурги иқтисодиёти қитъа шудаанд. Айни замон тамоюли гузариши маркази муносабатҳои иқтисодию молиявии ҷаҳон аз соҳилҳои уқёнуси Атлантик ба минтақаи уқёнуси Ором мушоҳида мешавад.

Дар баробари ин дар қитъаи Осиё қишварҳои қафомонда низ кам нестанд (Афғонистон, Лаос, Камбоча ва ғайра), ки ММД-и онҳо ба сари ҳар як сокин ниҳоят паст аст (1-3 ҳазор доллар). Соҳаҳои асосии иқтисоди ин қишварҳоро қишоварзии камдаромад, саноати қӯҳӣ ва қосибӣ ташкил медиҳад.

Аслан, қитъаи Осиёро ба ҷунун зерминтақаҳо чудо мекунанд: Осиёи Шарқӣ, Ҷанубӣ, Ҷанубу Шарқӣ, Ҷанубу Фарбӣ, Марказӣ. Дар ин минтақабандӣ сарҳади ин зерминтақаҳо ҳам аз ҷиҳати табии ҳам сиёсӣ бо шакли таҳминӣ гузаронида шудааст. Масалан давлатҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ (мамлакатҳои нимҷазираи Хиндучин, Индонезия ва ғайра) дар зери таъсири тамаддуни қадими Чин ва Ҳиндустон ташаккул ёфтаанд. Аммо ба ин нигоҳ накарда, сарҳади фарҳангии

таърихии байни Осиёи Шарқӣ, Ҷанубу Шарқӣ ва Ҷанубӣ то ҳол наметавонад аз ҳам чудо бошад.

Паш хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ боиси ба вучуд омадани зерминтақаи Осиёи Марказӣ шуд, ки ба ҳайати он давлатҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Тоҷикистон ва Ўзбекистон ворид мешаванд ва забони қисми зиёди аҳолии онҳо мансуби забонҳои гурӯҳи эронӣ, туркӣ, оилаи забонҳои олтойӣ буда, динашон ислом аст.

Ин қитъаи олам дорои тамаддун ва таърихи гуногун аст, ки ҳар як мамлакат ва зерминтақаи он хусусиятҳои хоси худро дорад. Масалан яке аз бузургтарин давлатҳои он Чин аст, ки дар дохили он тафовутҳои фарҳангию дохилӣ зиёд ба ҷашм мерасад. Қисми Тибет, Муғулистони дохилӣ, вилояти муҳтори Шинҷону Үйғур аз ҷумлаи онҳост. Мамлакатҳои Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ баръакс бо давлатҳои Африқои Шимолӣ хусусиятҳои ягона доранд, ки онҳоро тамаддуни таърихио фарҳангии арабу исломӣ муттаҳид месозад.

Мустаҳкам шудани мавқеи Осиё дар иқтисодиёти ҷаҳон пеш аз ҳама ба рушди босуръати Чин ва Ҷопон, давлатҳои нави саноатии Осиё, кишварҳои тавлидкунандай нафт вобаста мебошад. Ҳоло минтақа дар ҳалли проблемаи сӯзишиворию энергетикии ҷаҳон мавқеи муҳимро ишғол мекунад.

Инро бояд дар хотир дошт!

Осиё – дорои шароити гуногуни табиӣ, сарватҳои бузурги табиӣ, соҳиби бойигарӣ; қитъаест, ки дар он аз нисф зиёди аҳолии қураи Замин зиндагӣ мекунад ва ватани динҳои ҷаҳонӣ ва миллӣ мебошад.

Савол ва супории.

1. Аз ҳарита ва атлас истифода бурда, мавқеъ ва хусусиятҳои ҷойгиршавии географӣ, шароит ва сарватҳои табиии Осиёро муайян қунед.

Инро ман медонам

2. Гуногуни табииати минтақа ба چӣ вобастагӣ дорад?

3. Кадом хусусиятҳои демографӣ хоси аҳолии Осиё мебошанд?

4. Кадом омилҳо давлатҳои асосии Осиёро аз ҷиҳати рушди иқтисодӣ ба пеш баровард?

5. Ноҳияҳои сераҳолии Осиё қадомҳоянӣ?

6. Захираҳои бузурги нафт, гази табиӣ ва дигар маъданҳои табиӣ дар қадом қисми қитъа ҷойгир шудаанд?

Инро ман метавонам.

1. Дар ҳарита контурӣ сарҳади давлатҳо ва минтақаҳоро тасвир қунед.

2. Аз атлас ва ҳарита истифода бурда, доир ба ҷойгиршавии сарватҳои табиии Осиё маълумот дуҳед.

3. Нақши сарватҳои табиии Осиёро барои рушди: а) саноат, б) кишоварзӣ, в) нақлиёт баҳо дуҳед.

Оё медонед?

1. Баландтарин қуллаи кураи Замин Эверест (Чомолунгма – 8848 м аз сатҳи баҳр баланд) ва пасттарини он баҳри Мурда (395 м аз сатҳи баҳр паст) дар Осиё воқеъ шудаанд.

2. Осиё бузургтарин китъаи кураи Замин аз ҷиҳати масоҳат ва шумораи аҳолӣ мебошад. Масоҳати Осиё аз масоҳати Моҳ бузургтар аст (Осиё – 43,4 млн. км², Моҳ – 37 млн. км²).

3. Зиёда аз 95% қаламрави Арабистони Саудиро биёбон ташкил медиҳад.

Хулоса. Қитъаи Осиё дорои шароити мувофиқи табии мебошад, ки инсон дар он мутобиқ шудаасту ҳаёт ва фаъолият мебараф. Дар ин ҷо шаклҳои маҳсуси ҳоҷагидорӣ ба вуҷуд омадаанд. Баҳусус дар шароити ниҳоят мушкил ва гайриодии биёбону баландкӯҳ зиндагӣ кардан, ривоҷ доддани заминҳои обёришиаванд ва сӯфагӣ дар доманакӯҳҳо. То имрӯз дар ин қитъа баъзе намудҳои анъанавии фаъолияти ҳоҷагидорӣ боқӣ мондааст. Ҳаёт дар шароити душвори табии инсони пуртоқат, меҳнатдӯст, боинтизом тарбияёфттаро ба вуҷуд овард.

§2.2 МАМЛАКАТИ ПУРИҚИДОРИ САНОАТИЮ АГРАЙ БО ВАЗӢИ МУРАККАБИ ДЕМОГРАФӢ

Шумораи аҳолии ин давлат чӣ қадар аст? Барои чӣ давлат суръати афзоши табиии аҳолиро паст кард? Чаро нишондиҳандаҳои муҳоисавии мутлақ ва миёнаи рушди иқтисодии ин мамлакат ба сари аҳолӣ як хел нест?

Мавқеи иқтисодию географӣ. Чин (онро Хитой ҳам меноманд) яке аз давлатҳои бузург буда, қарib 7% сатҳи хушкӣ сайёрапо ишғол кардааст. Қаламрави он аз шарқ ба гарб ба масофаи 5700 км ва аз шимол ба ҷануб ба масофаи 3650 км тӯл кашидааст.

Чин дар хушкӣ бо давлатҳои Тоҷикистон, Рӯсия, Муғулистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Афғонистон, Ҳиндустон, Непал, Бутан, Мянма, Лаос ва Ветнам ҳамсарҳад аст. Дар Чин 13 музофот, 8 ноҳияи худмухтор, 4 шаҳри тобеи марказ (Пекин, Шанхай, Тантсанӣ, Чунгсин) мавҷуд аст.

Мавқеи ҷойгиршавии географии мамлакат сарвати бебаҳои он ба шумор меравад ва он имконият додааст, ки тавассути нақлиёти баҳрӣ бо дигар давлатҳои ҷаҳон алоқаҳои иқтисодӣ барқарор қунад. Дар охири асри XX давлати Чин мустақилияти идоракунии худро дар ҷануб бо худудҳои пешинааш Сянган (Гонконг), Аомин (Макао) барқарор кард. Ин худудҳо пеш мустамликаи Британияи Кабир ва

Португалия буданд. Дар худуди баҳри Зард, баҳри Шарқи Чин ва баҳри Ҷануби Чин зиёда аз 5 ҳазор ҷазира мавҷуд аст, ки онҳо дорон захираҳои бузурги сайёҳию истироҳатӣ мебошанд.

Табииати саҳоватманди ин сарзамин аз сарватҳои гуногуни зеризамини ҳамон баҳри бузурги обӣ буда.

Чин дорон захираҳои бузурги обию гидроэнергетикӣ буда, аз ин ҷиҳат дар байни давлатҳои ҷаҳон ҷойи чорумро ишғол мекунад. Иқтидори энергетикии дарёҳо хеле зиёд буда, бо истифодани технологияи нав метавонад дар як сол то 300 млн квт/с неруи барқ истеҳсол қунад.

Калонтарин дарёҳои Чин Янзи, Хуанхэ, Сисзян, Чжутсзян, Ляохе буда, ба ҳавзаи уқёнуси Ором мансуб мебошанд. Дарёҳои ин сарзамини аҳамияти қалони нақлиёти обӣ доранд: ба ин дарёҳо Сисзян, Амур, Сунгорӣ, Ялутсзян, Хуанхэ доҳил мешаванд, ки барои обёрии заминҳо низ аҳамияти бузург доранд. Янзи яке аз дарёҳои калонтарини Чин буда, дарозиаш 5980 км аст.

Сарватҳои табиии зеризамини. Чин аз маъданҳои табиий буда, аз ҷиҳати захираи баъзе аз сарватҳои табиий дар ҷаҳон ҷойи аввалиро ишғол мекунад. Сарватҳои сӯзишворӣ-энергетикӣ, маъданӣ ва файримаъдани он ба соҳти мураккаби геологиаш алоқаманд аст. Чин аз ҳисоби сарватҳои гуногун яке аз давлатҳои бойи дунё ба шумор рафта, аз рӯйи захираҳои маъданни ангишт, оҳан, марганес, боксит, сурма, қалъагӣ, волфрам, молибден, симоб; маъданҳои камёфт, титан, намаки оши ҷойи намоёнро ишғол мекунад. Дар худуди Чин захираҳои қалони маъданни уран, берил ва тилло ҷойгир шудаанд. Захираи сарватҳои зеризамини қисми гарбии Чин то ҳол пурра омӯхта нашудааст.

Дар минтақаҳои саноатии Шимол ва Шимолу Шарқи қаламрави он ҳавзаҳои қалони захираи ангиштсанг мавҷуд аст. Вале ҳавзаҳои ангишти саноатӣ дар Шаней, Шенси, Кайлуан, Фушун, Фусин ҷойгир шудаанд. Ҳавзаҳои ангиштсанги перспективӣ дар қисмати шимолии Мугулистони доҳили Чин ҷойгир буда, аҳамияти бузурги иқтисодӣ доранд.

Ҳавзаҳои нисбатан қалони газу нафт ба қисми шимолии Чин (соҳили Ҳаличи Дотсин, Ҷунгар, пастхамии Сайдам ва ҳавзаҳои гази пастхамии Сигуан) рост меоянд. Захираи умумии геологии нафт ба 3 млрд тонна ва газ ба 200 млрд м³ мерасад. Дар солҳои охир дар тунукобиҳои соҳилҳои баҳрҳои Зард ва Ҷануби Чин ҳавзаҳои газу нафт қашф карда шудаанд.

Чин аз маъданни оҳан низ бой буда, захираи он ба 5 млрд тонна мерасад ва аз ин ҷиҳат дар ҷаҳон ҷойи сеюмро ишғол кардааст.

Ин ҳавзаҳо дар Аишан, Баян-Обо (Муғалистони дохили Чин), Дае, Мааншан (қисми Шарқӣ) ҷойгир буда, аҳамияти қалони саноатӣ доранд. Филизҳои (металҳои) ранга дар қисми ҷанубӣ ва марказии Чин ҷойгир шудаанд.


Географияи аҳолӣ ва захираҳои корӣ. Чин аз рӯйи шумораи аҳолӣ дар ҷаҳон ҷойи аввали (1 млрд 4 ҳазор)-ро ишғол мекунад. Ҳар панҷумин сокини қураи Замин шаҳрванди Чин мебошад.

Шумораи зиёди аҳолӣ ва қувваи кории арzon ба сатҳи даромади аҳолӣ мутобиқ набуда, масъалаҳои таъминот бо манзил, хӯрокворӣ, ҷойи корро ба миён меорад, ки ҳалли онҳо хеле мушкил аст.

Аз нӯқтаи назари этникӣ ҳалқи Чин дар асри 1-уми пеш аз мелод дар қисми ҳамвории миёнаи Чин ташаккул ёфта, фаъолияти асосии он зироатчигии обёришаванд ва шоликорӣ ба шумор мерафт.

Аз нигоҳи пайдоиши антропологӣ чинихо ба гурӯҳи муғулҳои Осиёи Шарқӣ дохил мешаванд. Забони давлатии онҳо путунхуа буда, ба забони гуфтугӯии چинӣ шабоҳат дорад.

Ҳалқиятҳои гайричинӣ ҷуанҳо дар ноҳияи муҳтори Гуанси-Чуан, Хуэй (Нисия-Хуэй), уйғурҳо (Шинҷону Уйғур), тибетихо (дар вилояти Тибет), муғулҳо (дар вилояти Муғалистони дохилӣ) зиндагӣ мекунанд.



Расми 3. Географияи ҷойгиршавии сарватҳои зеризамини Ҷанубӣ ва марказҳои саноатии Чин

Дар кисми шимолу шарқ кореягиҳо, манчурхо ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ халқиятҳои исзу, мяо, яо, туэзня, буи, дунҳо зиндагӣ мекунанд.

Дар Чин асосан се дин ва таълимоти динии давлатӣ амал мекунад: конфутсия, даосизм ва буддоия. Кисми зиёди аҳолӣ пайрави таълимоти конфутсия мебошад.

Барои коҳиш додани афзоиши табиии аҳолӣ дар Чин барномаи миллии идорақунни таваллуди фарзанд қабул шудааст, ки шиори он «Як оила – як фарзанд» мебошад. Ин сиёсати демографӣ ҷиҳатҳои иқтисодию иҷтимоӣ дорад ва натиҷаи хуб ба бор овардааст.

Дар соҳтори дохилии аҳолӣ одамони қобили кор хеле зиёд буда, қариб 850 млн нафарро ташкил мекунанд. Аҳолӣ дар қишвар нобаробар ҷойгир шудааст: дар кисми шарқии мамлакат, ки шароити хуби табиию иқтисодӣ дорад, қариб 90%-и аҳолӣ зиндагӣ мекунад.

Дар қишвар 32 шаҳр ҳаст, ки ҳар қадоми он зиёда аз 1 млн нафар аҳолӣ дорад. Шаҳрҳои қалонтарини Чин: Шанхай (14,2 млн нафар), Пекин (12,7 млн нафар), Тяньсин (9,5 млн нафар), Шенян (5,5 млн нафар) мебошанд.

Пекин (Тези) пойтахти имрӯзаи Чин соли 1121-и то мелод таъсис шудааст, ки маънояи «пойтахти шимолӣ» мебошад.

Ҳалқи Чин дорои захираҳои бузурги зехнӣ, рӯҳи равонӣ ва иҷтимоӣ мебошад.

Чиниҳо мардуми хайрҳоҳ, ҷобук, бамулоҳиза ва кордӯст буда, дарозии умри миёнаи онҳо ба 70 сол мерасад (соли 1949 – 35 сол).

Географияи ҳочагии ҳалқ. Ҳочагии ҳалқии Чин дар миқёси ҷаҳон яке аз тараққикардатаринҳо ба шумор меравад, ки он дар натиҷаи амалӣ гардонидани чунин омилҳо ба ҳадафҳои асосӣ расидааст:

- гузаронидани ислороҳи бузурги сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва илмию фарҳангӣ;
- афзалият додан ба марҳалаи ислороҳот дар соҳаҳое, ки маблағ-гузории давлатӣ ба рушди он замина гузошт (саноати сабук ва ҳӯрок-ворӣ);
- додани замин барои истифода ба ҳочагиҳои инфиродӣ дар асоси шартнома;
- сиёсати хирадманҷона бо додани имтиёзҳои зиёд ба ҳокимияти маҳаллӣ барои рушди иқтисодиёти маҳал;
- ҳидоят ба меҳнатдӯстӣ.

Дар баробари ин соли 1978 нақшай азnavтарбиякуни чомеа оғоз шуд, ки аз рӯйи дурномои он қишвар то соли 2049 бояд ба яке аз давлатҳои абарқудрат ва тараққикардаи ҷаҳон табдил ёбад.

Чин соли 1980 ба ислоҳоти бузурги иқтисодӣ шурӯъ кард, ки афзоиши солонаи он зиёда аз 10 баробар афзуд. Дар ин давра миллионҳо нафар аҳолии дехот барои кор ба корхонаҳои саноатӣ, соҳтмон, соҳаҳои хидматрасонӣ ҷалб карда шуданд. Сифати қувваи корӣ боло рафта, дараҷаи маърифати мардум баланд, даромади аҳолӣ зиёд шуд ва барои некуаҳволии ҳалқ заминаи мусоид фароҳам омад.

Соҳаи асосии саноатро рушди энергетикии сӯзишворӣ ташкил медиҳад. Ҳар сол дар Чин зиёда аз 1,4 млрд тонна ангишт истеҳсол карда мешавад, ки қариб 60% онро дар ноҳияҳои иқтисодии Шимолу Шарқ ва Шимоли мамлакат дар ҳавзаҳои ангишти Фу-Син, Фушун, Датун истеҳсол мекунанд.

Дар маҳалҳои зисти аҳолӣ ҳамчун сӯзишвории иловагӣ – поруи ҷорво, баргу шоҳ, навдаи рустаний ва партовҳои саноати ҷӯборкунӣ истифода мешавад.

Саноати нафт ва корхонаҳои истиҳроҷи он дар Датсин ҷойгир шудаанд, ки зиёда аз ҳазор кон ва ҷоҳи нафтро дар бар мегирад. Дар мавзъеҳои географиии Шэньян, Пекин, Далян, Шанхай корхонаҳои бузурги коркарди нафт ва нафту химия ташаккул ёфтаанд.

Неруи барқро аз ду манбаъ истеҳсол мекунанд:

1) НВА – неругоҳҳои барқ бо ангишт;



Расми 4. Сарбанди НБО-и «Се водӣ»

2) НБО – неругоххой барк дар дарёхой калон, дарёхой миёнаю хурд. Иқтидори неругохи баркни обии Гэчоуба, ки дар дарёи Янзи соҳта шудааст, 2,7 млн квт/с буда, калонтарин ба шумор меравад. Дар ин дарё соҳтмони бузургтарин неругохи баркни обии «Се водай» давом дорад, ки он дорои 26 агрегат буда, иқтидори ҳар кадомаш 700 ҳазор квт/с ва иқтидори умумии неругоҳ ба 18,2 млн квт/с-ро ташкил медиҳад. Дарозии обанбори он 632 м, баландии сарбанди он ба 185 м мерасад, ки аҳамияти калони гидротехникий ва истифодай комплексиро дорад. Дар заминаи захираи устувори маъдани оҳан ва ангишти коксшавандга корхонаҳои бузурги филизот (металлургия)-и сиёҳ бунёд карда шудааст, ки Чин дар ин соҳа дар ҷаҳон дар ҷойи аввал меистад. Марказҳои ҷойгиршавии корхонаҳои металлургияи сиёҳ – ноҳияҳои Шимолу Шарқӣ (комбинатҳои металлургии Аншан, Бэнси, Душун, Далян), Шимол (Пекин, Тяньзин), Муғулистони дохилӣ (Баоту, Шанхай, Баошан), Марказ (Ухан) мебошанд.


Саноати металлургияи рангай Чин дар солҳои охир рушд карда, ба истеҳсоли алюмин, мис, сурб, рух, қалъагӣ, нукра, висмут ва дигар металҳо равона карда шудааст. Ин корхонаҳо дар қисми шимолу шарқии мамлакат дар маҳалли истеҳсолоти барқталаб ва сӯзишвории баландсифат ҷойгир шудаанд.

Географияи саноати мошинсозии Чин. Саноати мошинсозии Чин яке аз соҳаҳои тараққикардаи саноати вазнин ба шумор меравад. Кишвар дар истеҳсоли мошин ва таҷхизоти кӯҳӣ, тракторҳо, автомобил, саноати электроника ҷойи аввалро ишғол кардааст. Корхонаҳои саноати вазнин ба базаҳои ашёи ҳом наздик ҷойгир карда шудаанд. Соҳаҳои истеҳсоли таҷхизоти саноати маъдани металлургияи кӯҳӣ, роҳи оҳан, дастгоҳҳо, таҷхизоти электрикӣ, воситаи нақлиёт, мошинҳои ҳочагии қишлоқ дар ноҳияҳои иқтисодии Шимолу Шарқӣ, дар марказҳои Шэньян, Нангу, Харбин, Лоян, Далян ҷойгир шудаанд. Дар асоси ашёи ҳоми саноати нафту газ, ҷангали ва дигар партовҳои саноатӣ соҳаҳои саноати химияи пешрафта рушд мейбад, ки он инчунин ба соҳаҳои саноати сабук ва ҳӯрокворӣ замина гузаштааст.

Географияи кишоварзӣ. Вобаста ба зиёдшавии аҳолии мамлакат ин соҳаи қадима босуръат рушд мейбад, то ки талаботи аҳолиро бо маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ таъмин карда тавонад.

Чин бузургтарин истеҳсолқунандои ғалла, пахта, зироати полезӣ ва тамоку буда, аз ҷиҳати саршиумори хук, асп, паранда низ дар ҷаҳон ҷойи намоёнро ишғол мекунад.

Дар соҳаи кишоварзӣ қисми зиёди аҳолии қобилии кор фаъолият доранд. Ҳамвории Бузурги Чин дар истеҳсоли аксари зироатҳо дар мамлакат ҷойи аввалро ишғол мекунад. Пахтаро дар водии дарёҳои



Расми 5. Нохияхой иктисодии Ҷин

Хуанхе ва Янсзи парвариш мекунанд. Дар доманакӯҳҳои ҷанубу шарқӣ ва шарқии мамлакат яке аз зироатҳои нодири ҷаҳон – ҷой парвариш мекунанд. Чин аз ҷиҳати истеҳсоли он дар дунё ҷойи намоёнро ишғол кардааст. Мавзеи Сичуан, ки бо кӯҳҳо ихота шудааст, маркази асосии парвариши зироатҳои субтропикии Чин ба шумор меравад. Ин мавзъеъро чиниҳо мавзеи ҳамешасабзи қишвар ном мебаранд. Он аз рӯйи ҳусусиятҳои табии аз дигар музофотҳои Чин фарқ дорад ва макони шоликорӣ, парвариши найшакар, меваҳои тропикию субтропикии мамлакат ба шумор меравад.

Дар минтақаҳои дашт, биёбону нимбиёбонҳои шимолию ҷанубӣ ва Муғалистони доҳилӣ аҳолӣ ба парвариш ва нигоҳубини чорво машғул аст. Паҳнкӯҳи васеи Тибет ба чорводории ҷароғоҳӣ маҳсус гардонида шудааст.

Географияи нақлиёт. Дар Чин қариб ҳамаи намуди нақлиёт босуръат тараққӣ мекунад ва пешрафти иқтисодиёти мамлакат ба рушди он алоқаманд мебошад. Шабакаи роҳҳои оҳан тамоми қисматҳои шарқии қишварро фаро гирифтааст ва қариб ҳамаи музофотҳои сераҳолӣ ва тараққикардаи саноатиро бо ҳам пайваст мекунад. Маркази бузурги шабакаи роҳи оҳан шаҳри Пекин аст, ки ниҳоят тараққӣ карда, ба бандарҳои баҳрӣ ва марказҳои саноатӣ, мавзъеъҳои Паси Байкал ва назди баҳрии Русия, роҳи оҳани Муғалистон ва Ветнам пайваст аст.

Мутобики нақшай давлат то соли 2020 дар ин сарзамин 1500 фурудгоҳи иловагӣ соҳта мешавад, ки дар байнин онҳо бандарҳои ҳавоии Шанхай, Пекин, Чуанҷкоу, Урумчи дар ҷойи аввали меистанд. Чин алоқаҳои иқтисодии худро бо тамоми давлатҳои ҷаҳон мунтазам густариш медиҳад.

Алоқаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии Чин бо Тоҷикистон сол аз сол мустаҳкам мешавад. Роҳҳо, иншооти саноатӣ, неругоҳҳо, корхонаҳои хурду қалон, системаҳои барқтаъминкуни Тоҷикистон, ки бо ёрии Ҷумҳурии Мардумии Чин соҳта шудаанд, шоҳиди ин гуфта мебошанд.

Чин ба яке аз қишварҳои түриқтидори саноатию аграрӣ табдил ёфт ва аз ҷиҳати баъзе нишондиҳандаҳо бо ИМА рақобат мекунад.

Инро бояд дар хотир дошт!

Чин – қишвари сераҳолии дунё; Ҳамвории Бузурги Чин – бузургтарин истеҳсолкунандай фалла, пахта, зироатҳои полезӣ, тамоку ва саршумори хук, асп, паранда.

Савол ва супории.

1. *Бо истифодай харита хусусияти хоси ҷойгиршавии иқтисодӣ-географии Чинро муайян қунед.*

Инро ман медонам.

2. *Хариташои табий ва иқтисодиро истифода бурда ноҳияҳои кишоварзӣ ва саноатии мамлакатро муайян қунед.*

3. *Аҳамияти геополитикий ва иқтисодии ҳамсарҳадии Тоҷикистон бо Чин дар чист?*

4. *Хусусиятҳои хоси аҳолии Чин қадомҳоянд?*

5. *Дараҷаи баланди афзошии аҳолӣ барои Чин қадом мушкилотро пеш меорад?*

6. *Сабабҳои бо суръати баланд рушд ёфтани иқтисодиёти Чин қадомҳоянд?*

Ҷавоби дурустро интихоб қунед:

1. Чин аз ҷиҳати аксар нишондиҳандаҳои иқтисодӣ дар дунё пешсаф аст.

2. Дар Чин танҳо саноати маъданӣ кӯҳӣ ва сабук рушд ёфтааст.

3. Дар Чин ҷаҳони босуръати иқтисодиёт дидо мешавад.

4. Чин равияни иқтисодии аграрию истеҳсоли ашёи ҳом дорад.

7. Чин дар самти рушди иқтисодию иҷтимоӣ даствордҳои бузургро соҳиб шудааст, аммо аз ҷиҳати нишондиҳандаҳои асосӣ ба сари ҳар як нафар аҳолӣ аз аксар давлатҳои мутараққӣ қафо мондааст.

Мувофиқатро низон бидиҳед:

1). Аомин (Макао); 2) Шанхай, Харбин; 3) Ухан, Баотоу; 4) Лоян, Чанчун.

А) шаҳри миллионер; Б) маркази металurgияи сиёҳ; В) мустамликаи сабиқи Португалия; Г) маркази мошинсозӣ.

Инро ман метавонам.

1. *Дар ҳаритаи контурӣ сарҳади давлатӣ, пойтаҳт, инчунин қалонтарин ноҳияҳои саноатии Чинро тасвир қунед.*

2. *Дар асоси матни китоб, атлас ва ҳарита, маводи иловагӣ – варақаи боздиди (визитка) Чинро тартиб дигед.*

Оё медонед?

1. Коғази ҳочатхонаро соли 1300 дар Чин иҳтироъ кардаанд. Онро танҳо аъзои хонаводаи император истифода мебурданд.

2. Накшай «Як фарзанд» дар Чин сабаби марги духтарони навзод шуд ва ин кишварро ба сатҳи нобаробарии ҷинсӣ расонд. Имрӯз дар Чин шумораи духтарҳо нисбат ба писарҳо 32 млн кам аст, ки дар оянда миллионҳо нафар мардҳо ҳамсари худро ёфта наметавонанд.

3. Канали Гранди Чин (Cninas Grand Canal) – қадимтарин ва дарозтарин канали ҷаҳон мебошад, ки тӯли он ба 1795 км мерасад. Қад-қади соҳили он 24 қалъа ва 60 пул соҳта шудааст.

4. Соли 25-уми то мелод дар Чин пулҳои оvezон соҳта шуданд, ки дар Аврупо ҷунин конструксияро 1800 сол пас истифода карданд.

5. Қуллаи баландтарини дунё (8848 м) ба номи муҳаққиқи англис Чорч Эверест, ки геодезисти асосии Ҳиндустон буд, гузошта шудааст. Чинихо қуллаи Эверестро Чомолунгма меноманд, ки дар забони чинӣ «Модархудои Замин» тарҷума мешавад.

Хулоса. Иқтиидори бузурги сарватҳои табиий ва захираҳои корӣ, натиҷаи ислоҳоти иқтисодӣ, вазъи ороми сиёсӣ боиси рушди босуръати иқтисодӣ Чин ва вусъати соҳаҳои хоҷагии мамлакат шуд. Аммо дараҷаи суръати тараққиётӣ саноату кишоварзӣ ва мушкилоти иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар ҳама минтақаҳои мамлакат баробар нест.

§2.3 РУШДИ ИҚТИСОДИЁТ БЕ МАНБАҲОИ БУЗУРГИ САРВАТҲОИ ТАБИЙ

«Муъҷизаи иқтисодиёт»-и ин мамлакат чӣ гуна ба вуҷуд омад? Кадом ноҳияро «Дили саноатӣ»-и мамлакат меноманд?

Мавқеи географӣ, шароит ва сарватҳои табиий. Ҷопон кишвари тулӯи Офтоб дар чор ҷазираи бузург (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю) ва қарib 4 ҳазор ҷазираи хурд ҷойгир шудааст, ки онро аз ғарб баҳри Ҷопон ва аз шарқ уқёнуси Ором иҳота кардаанд. Ин мавқеи географӣ аз як тараф барои рушди доимӣ, алоқаҳои доҳилӣ ва берунии мамлакат мусоидат кунад, аз ҷониби дигар ин ҷазираҳо дар минтақаи сейсмикий (серзилзила) ва сари роҳи ҳаракати тӯфону гирдбодҳое, ки моҳҳои июл-август мевазанд, ҷойгиранд. Заминчунбӣ ва тӯфонҳо барои аҳолии мамлакат фалокат ва хисороти зиёди иқтисодӣ меоранд.

Пастиҳо 15% қаламрави ҷазираҳоро дар бар мегиранд. Аз ҳама пастии калонтарин Канто қад-қади соҳили ҳаличи Токио тӯл кашидааст. Ҷопон маъданҳои зеризамини кам дорад.

Қарib 2/3 ҳиссаи қаламрави Ҷопонро бешазор ишғол кардааст, ки он аҳамияти бузург дорад. Дар ин кишвар дарёҳо хеле зиёданд, вале аз сабаби кӯтоҳ будани тӯлашон имконияти киштигардӣ надоранд, аммо онҳо манбаи гидроэнергетикий ва обёрӣ мебошанд. Баҳрҳое, ки Ҷопонро иҳота кардаанд, фаунаи бой доранд.

Ҷопон – давлати ҷазираӣ дар минтақаи сейсмикий ва тӯфону гирдбодҳо воқеъ шуда, бо сарватҳои маъданӣ ҳудаишро таъмин карда наметавонад.

Географияи аҳолӣ. Ҷопон кишварест, ки 99,9% аҳолии онро чопониҳо ташкил медиҳанд, аз ин рӯ онро мамлакати якмиллата мешуморанд. Файр аз мардуми таҳҷоӣ шумораи ками чинихо,

кореягиҳо ва дар ҷазираи Хоккайдо қариб 20 ҳазор нафар мардуми бүмӣ – айнҳо сукунат меқунанд. Зичи миёнаи аҳолӣ дар 1 км^2 350 нафарро ташкил медиҳад, аммо дар воқеъ ин нишондиҳанда зиёдтар аст, дар 1 км^2 2300 нафар ва дар ноҳияҳои саноатӣ ба 10000 нафар мерасад.

Барои Ҷопон дараҷаи баланди урбанизатсия хос аст, 80%-и аҳолӣ дар шаҳрҳо маскун шудаанд.

Аксарияти аҳолӣ дар соҳилҳои уқёнуси Ором, дар ҳудуди бузургтарин мегаполис – Токайдо, ки аз ҳаличи Токио то ҳаличи Осако дар масофаи 600 км тӯл қашидааст, маскун шудаанд. Токайдо ҳамагӣ 20% қаламрави кишварро ташкил медиҳад. Дар ин ҷо аз нисф зиёди аҳолӣ ҷойгир шудааст. Зиёда аз 80% аҳолӣ дар ҳамвориҳо зиндагӣ меқунад.

Ҷопон дар ҷаҳон аз ҷиҳати дарозумии аҳолӣ ҷойи намоёнро ишғол меқунад (мардҳо 80 сол ва занҳо 85 сол). Аз тарафи дигар ба мамлакат дараҷаи пасти таваллуд хос аст, ки ин боиси пиршавии миллат шудааст.

Ҷопон мамлакати моноэтникӣ (якмиллат) бо дараҷаи баланди зичӣ ва шумораи зиёди аҳолии шаҳр мебошад, ки аксарияти он дар ҳудуди мегаполиси Токайдо зиндагӣ меқунад.

Ҳоло Ҷопон дар якҷоягӣ бо ИМА ва кишварҳои Аврупои Фарбӣ дар пешрафти иқтисодиёти ҷаҳон мавқеи асосиро ишғол меқунад.



Расми 6. Токио яке аз бузургтарин шаҳрҳои ҷаҳон аст.

Чопон ба чаҳониён нишон дод, ки чӣ гуна муттаҳидии ҳалқи он пас аз ҷанд даҳсолаи баъд аз ҷанг боиси дастовардҳои бузурги илмию техникӣ шуд. Интихоби стратегияи рушди иқтисодӣ, аз ҳуд кардани донишҳои амиқи илмию техникӣ, ихтироъкорӣ аз қишварҳои Ҷарб, маблағгузории кам ба соҳаи ҳарбӣ, заҳмати соғдилонаю пурмаҳсул (ҳафтаи кории тӯлонӣ нисбат ба қишварҳои Ҷарб) нақши ҳудро бозиданд ва ин қишварро ба як давлати намунавии дорои иқтисоди рушдёфта мубаддал карданд.

Яке аз муҳимтарин соҳаҳои пешрафта дар иқтисодиёти қишвар дар даҳсолаи охир соҳаи хидматрасонӣ мебошад, ки ҳиссаи он дар ММД 60%-ро ташкил мекунад. Аз сабаби он ки қишвар аз сарватҳои маъданӣ бой нест, дар истеҳсоли саноатӣ бештар ба соҳаҳои илмталаб рӯй овардааст (истеҳсоли робот, технологияи электронӣ, манипуляторҳо, радиоэлектроника ва ғайра). Дар ин қишвар ба тадқиқоти фундаменталӣ ва ташкил кардани технополис диққати асосӣ дода мешавад.

Дар Чопон *саноати* неруи атомӣ рушд ёфтааст, зиёда аз 40 неругоҳи баркӣ бо неруи атомӣ бунёд шудааст, ки дорои технологияи баланди бехатарӣ мебошанд. Ин нишондод аз маҳорат ва истеъоди баланди ҷопониҳо шаҳодат медиҳад, вале соли 2013 дар натиҷаи заминларза дар неругоҳи атомии Фудзиама фалокати қалон ба амал омад, ки боиси фочиаи бузург шуд.


Саноати Чопон дар замини ашёи хоми воридотӣ инкишиоф меёбад.

Дар таркиби саноати Чопон соҳаи мошинсозӣ мавқеи асосиро ишғол мекунад ва агар аз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ҷаҳон пас аз ИМА ҷойи дуюмро гирад, пас аз ҷиҳати содироти ин маҳсулот дар дунё дар ҷойи аввал меистад.


Чопон дар ҷаҳон яке аз истеҳсолкунандаҳои асосии пӯлод, автомобил (ширкатҳои «Тойота», «Ниссан», «Хонда», «Митсубиси»), радиотехникаи маишӣ, робот, техникаи электронӣ, қишиғӣ ва ғайра буда, марказҳои бузургтарини саноатии он шаҳрҳои Иокогама, Осака, Кабе, Токио, Кавасаки, Ниигата мебошанд.

Дар Чопон соҳаҳои автомобилсозӣ, қишиғисозӣ, робототехника, электротехника соҳаҳои маҳсусгардидаи байнамилалӣ мебошанд.

Бо вучуди маҳдуд будани заминҳои қишоварзӣ, дастовардҳои Чопон дар ин соҳа бузурганд. Заминҳои қишиғӣ 14% масоҳати мамлакатро ташкил медиҳанд, аммо зироаткорони мамлакат дар як



Расми 8. Харитаи иктисодии Чолон



Расми 7. Харитаи табиии Чолон

сол ду-се ҳосил мерүёнанд. Нишондиҳандаҳои соҳаи кишоварзии Ҷопон аз давлатҳои Аврупои Фарбӣ қафо нест, он ҳатто аз ҳисоби даромаднокӣ аз 1 га замини кишт дар ҷаҳон яке аз мамлакатҳои пешсаф ба ҳисоб меравад.

Дар соҳаи кишоварзӣ зироаткорӣ асосӣ ба шумор меравад.

Дар соҳаи зироаткории ин кишвар ҷойи аввалро шоликорӣ ишғол мекунад, vale ғандум, лӯбиё ва сабзвавот низ парвариш карда мешаванд. Дар ҷорӯрӣ соҳаҳои хукпарварӣ ва парандапарварӣ (бройлер) босуръат инкишоф мёбад. Дар таркиби ҳӯроки ҷопониҳо ҳамчун анъана моҳӣ ва маҳсулоти баҳрӣ нақши муҳим мебозад. Ҷопон яке аз қалонтарин воридкунандаҳои маҳсулоти кишоварзӣ, ҳусусан ғалла ва дигар маҳсулоти физӣ мебошад.

Географияи нақлиёт. Ҷопон кишвари дорои нақлиёти пуритидор аст. Ин мамлакат аз ҷиҳати паркҳои автомобилий дар дунё пас аз ИМА дар ҷойи дуюм аст, vale аз ҷиҳати зичии роҳҳо дар ҷойи аввал қарор гирифтааст.

Дар боркашонӣ ва мусоғиркашонӣ нақши асосиро нақлиёти баландсуръати автомобилий ва роҳи оҳан ишғол мекунад. Ҷопон ҳамчун кишвари абарқудрати дорои нақлиёти баҳрӣ қариб тамоми алоқаҳои берунии ҳудро тавассути ин намуди нақлиёт амалӣ мегардонад. Дар ин мамлакат зиёда аз 100 бандари ҳозиразамон мавҷуд аст ва Кобе яке аз бузургтарин бандарҳои ҷаҳон мебошад. Иншооти бузурги дигаре, ки мояни ифтиҳори Ҷопон мебошад, нақби зериобӣ аст. Он 54 км дарозӣ дошта, дар чукурии 100 м дар зери гулугуҳи Сангтар соҳта шудааст ва ҷазираҳои Хонсю ва Ҳоккайдоро бо ҳам мепайвандад.

Дар охирҳои асри XX ва аввали асри XXI иқтисодиёти кишвар дар ҳама ҷабҳа ба комёбихои назаррас ноил шуд.

Ҷопон яке аз кишварҳои бузурги бо қарз (кредит) таъминкунандай давлатҳои дигар мебошад (сармояни қарзи берунаи он беш аз 2 трлн долларро ташкил додааст). Тавозун (баланс)-и савдои он бо дараҷаи баланди ҳаҷми содирот бар воридот фарқ мекунад. Ҳиссаи мамлакат дар истеҳсолоти саноатии ҷаҳон 7%-ро ташкил медиҳад.

Ҷопон дар рушди иқтисоди миллий дар муҳлати кӯтоҳ ба пешрафти бузурги илму техника расид ва дар ҷаҳон мавҷеи асосиро соҳиб шуд.

Географияи тафовутҳои дохилӣ. Ҷопон, бо вуҷуди он ки масоҳати начандон қалон дорад, дорои тафовутҳои табиӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ аст. Қисми шарқии ноҳияи Хонсюи Марказӣ аз ҷиҳати

зичии ахолӣ, дарачаи урбанизатсия, концентратсияи соҳаҳои муҳимми саноат дар мамлакат мавқеи асосиро ишғол мекунад.

Хатти агломератсияи саноатиро, ки аз халичи Токиои воқеъ дар шимоли мамлакат то халичи Осакаи воқеъ дар ҷануб тӯл мекашад, минтақаи саноатии соҳили уқёнуси Ором меноманд. Дар ин нохия 2/3 ҳиссаи ахолии қиҷвар зиндагӣ мекунад. Соҳаҳои муҳимтарини саноат (70% электроэнергетика, 80% металлургияи сиёҳ, зиёда аз 80% саноати маснӯтбарор) ва дигар корхонаҳои саноатӣ дар ҳамин нохия ҷойгир шудаанд. Мегаполиси машҳури Токайдоро «Сегонаи бузург», агломератсияҳои шаҳрии **Кейхин** (Токио – Иокогама), **Хансин** (Осака – Киото-Кобе), **Тюкӯ** (Нагая ва атрофи шаҳр) ва дигар шаҳрҳои хурди тобеи онҳо ташкил медиҳанд.

Қисми ҷанубии Хонсю ва шимолии қазираи Кюсю аз ҷиҳати рушди иқтисодӣ ва дарасаи концентратсияи истеҳсолот баъди нохияи Хонсюи Марказӣ дар ҷойи дуюм меистанд. Дар ин ҷо агломератсияи бузурги саноатии Китакюсю (Кюсюи Шимолӣ) ҷойгир аст.

Нохияҳои нисбатан суст рушдёфтаи мамлакат – Кюсюи Ҷанубӣ, Сикоку ва Ҳоккайдо мебошанд. Онҳо аз ҷиҳати рушди иқтисодӣ аз ду нохияи пештара қафо мемонанд.

Проблемаи афзоиши аз меъёр зиёди ахолӣ ва концентратсияи саноат дар ҳудуди минтақаи уқёнуси Ором, ҳусусан нохияи Токио-Иокогама қайҳост, ки ҷомеаи Чопонро ба ташвиш овардааст, зеро бо вучуди сармоягузорӣ ва ҷорабинҳои зиёд дар самти ҳифзи муҳити зист, вазъи экологии ин мегаполиси бузург ҳеч беҳбуд наёфтааст. Дар Токио, Иокогама, Нагос, Осака, Коба, ки корхонаҳои бузурги саноатӣ ва шумораи зиёди ахолӣ ҷамъ шудаанд, сокинони онҳо аз неъматҳои табии ба монанди ҳавои тоза ва оби нӯшоқӣ танқисӣ мекашанд.

Тафовутҳои доҳилӣ дар мамлакат ниҳоят воқеӣ мебошанд. Аз ҷиҳати дарасаи рушди ҳочагӣ минтақаи саноатии соҳили уқёнуси Ором аз минтақаи ҷанубии Хонсю, қисми шимолии Кюсю, Сикоку ва Ҳоккайдо бо туррагӣ фарқ мекунад.

Инро бояд дар хотир дошт!

Чопон қиҷвари қазиравии яқмиллата, дорои иқтисоди дар асоси технологияи илмталаб рушдёфта, минтақаи саноатии уқёнуси Ором мебошад.

Савол ва супории.

1. Барои чӣ Ҷопонро мамлакати яқмиллато меноманд?

Инро ман медонам.

2. Шароити табий чӣ гуна ба рушди саноат ва кишоварзии Чопон таъсир мерасонад?
3. Сабабҳои бо суръати баланд рушд ёфтани иқтисодиёти Чопон баъди Ҷанги Дуюми Ҷаҳон қадомҳоянд?
4. Дарозумрии аҳолии Чопон ба чӣ вобаста аст?
5. Инқилоби илмию техникӣ ба сохтор ва ҷойгиршавии саноати Чопон чӣ гуна таъсир расонд?
6. Дар маркиби кишоварзии кишвар қадом соҳа бартарӣ дорад?

Инро ман метавонам.

1. Дар ҳаритаи контурӣ марказҳои асосии саноати Чопонро тасвир кунед. Мегаполиси Токайдоро таҳлил кунед.
2. Нишиондиҳандай «ҷадвали муқоисавии нақши соҳаи саноату кишоварзӣ дар истеҳсоли маводи гизоӣ»-ро таҳлил кунед. Ҳулосаҳои шумо дар бораи нишиондиҳандажои нақша чӣ гуна аст?

Оё медонед?

1. Дар Чопон соли таҳсил аз якуми апрел оғоз мешавад.
2. Токио аз ҳама бехатартарин шаҳри дунё ҳисоб меёбад. Дар ин ҷо ҳатто кӯдаки шашсола метавонад бемалол аз нақлиёти ҷамъияти истифода барад.
3. Дар қаламрави Чопон 17 вулқони амалкунанда вучуд дорад.
4. Кӯчаҳои Чопон номгузорӣ нашудаанд.
5. Ҷой нӯшокии дӯстдоштаи чопониҳо мебошад. Онро пас аз ҳар як ғизо истеъмол мекунанд.
6. Дар Чопон меважӯт хеле қимат аст. Масалан нархи як дона себ ба 2 доллар баробар аст.

Ҳулоса. Суръати баланди рушд баъди Ҷанги Дуюми Ҷаҳон ва нишиондодҳои иқтисодию истеҳсолӣ заминаи «муъҷизаи иқтисодиёти» Чопон шуд. Ҳоҷагии мамлакат дар самти истеҳсолоти илмталаб ва соҳаҳои хидматрасонӣ тараққӣ ёфт. Дар пешрафти мамлакат минтақаи уқёнуси Ором ва ноҳияи Канто, ки пойтаҳти мамлакат шаҳри Токио дар ҳудуди он ҷойгир шудааст, нақши асосӣ мебозад.


§2.4 ГЕОГРАФИЯ МИНТАҚАИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ

Минтақаи Осиёи Марказӣ бо кадом хусусиятҳои худ аз дигар минтақаҳо фарқ мекунад? Давлатҳои минтақа аз рӯии нишондиҳандаҳои иқтисодию иҷтимоӣ аз якдигар чӣ фарқ доранд? Оё аз ҷиҳати шароит ва сарватҳои табииӣ ҳамаи ин давлатҳо яхелаанд? Тафовутҳои берунию дохилии онҳоро шарҳ дижед.

Ба минтақаи Осиёи Марказӣ чумхуриҳои Қазоқистон, Тоҷикистон, Туркманистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон дохил мешаванд, ки бисёр умумиятҳои фарҳангии таъриҳӣ доранд. Ҳамаи ин давлатҳо чумхуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ буда, баъди пош ҳӯрдани он истиқлолияти худро эълон карданд. Қисме аз ин давлатҳо таърихи бою қадима доранд. Мардуми таҳҷоии ин зерминтақа борҷо бо аҷнабиёни юнониву араб, турку муғул мубориза бурдаанд, то истиқлолият ва фарҳангӣ бою ғании худро ҳифз кардаанд. Ҳалқу миллатҳои файрибумии ин сарзамин дар таърихи тулонӣ фарҳанг, урфу одат ва анъанаҳои миллии ҳалқҳои муқимиро қабул карда, ба ҳам дӯстона зиндагӣ мекунанд. То замони шӯравӣ дар натиҷаи задухӯрдҳои дохилий сарҳади давлатии онҳо борҷо дигар шудааст.

Худуди Осиёи Марказӣ аз баҳри Каспий дар ғарб то сарҳади Чин дар шарқ, аз ҳамвории Сибири Ғарбӣ дар шимол то сарҳади Афғонистон ва Эрон дар ҷануб тӯл қашидაаст. Табииати зерминтақа хусусиятҳои ба худ хос дорад. Дар ин ҷо баландтарин системаи қаторкӯҳҳо ба монанди Тиёншон (куллаи Ғалаба – 7439 м), Помир (куллаи Исмоили Сомонӣ – 7495 м), ҳамвориҳои васеъ ба монанди пастии Тӯрон, дар шимолу шарқ биёбонҳои Қизилқум ва Карокум, дар шимолу пуштакӯҳҳои Турғай ва қатортеппаҳои Қазоқ ҷойгиранд, ки онҳо дар қисми ҷанубу ғарбӣ ба ҳамвории нисбатан баланди биёбони Бетпак-Дала мубаддал мешаванд. Қаламрави баъзе давлатҳо қариб пурра дар ҳамворӣ (Туркманистон ва қисман Қазоқистону Ӯзбекистон) ва гурӯҳи дигари онҳо дар ноҳияҳои кӯҳӣ (Тоҷикистон, Қирғизистон) ҷойгир шудаанд. Мавҷудияти кӯҳу биёбон ба табиат ва фаъолияти ҳочагидории одамон таъсири гуногун расондааст. Аз нигоҳи хусусиятҳои умумии табиӣ-географӣ иқлими минтақа иқлими континенталии ҳушк аст. Қариб тамоми маҳалҳои аҳолинишини он аз Үқёнуси ҷаҳонӣ дар масофаи зиёда аз 1500 км дур ҷойгир шудааст.

Танҳо Қазоқистони Ғарбиро метавон ба минтақаҳои наздибаҳрӣ ворид кард, зеро он аз баҳри Азов, ки баҳри дохилиуқёнусӣ (Атлантиқ) ҳисоб меёбад, дар масофаи қариб 600 км дур ҷойгир аст. Дар шимоли минтақа релефи ноҳия ҳамвор ва барои ворид шудани ҳавои сард аз қисми шимол мусоид аст. Дар ҷануб минтақаро кӯҳҳои баланд ихота кардаанд ва ба воридшавии ҳавои гарм монеа эҷод мекунанд.



Расм 9. Осиёи Марказий (харитаи табдӣ)

Намнокии анбӯҳи ҳавое, ки аз шимол ба ин ҷо ворид мешавад, кам буда, дар як сол 100-300 мм-ро ташкил медиҳад. Он бештар ба минтақаҳои биёбонии чумхуриҳои Туркманистон ва Ўзбекистон даҳл дорад. Дар баъзе нишебиҳо рутубат то 1000 мм дар як сол мерасад (Қазоқистони Шарқӣ, каторкӯҳҳои Ҷунгар, Ҳисор, Уғам, Фарғона).

Вобаста ба ҷойгиршавии зерминтақа дар маркази материики Авруосиё системаи дарёҳои онро ба ҳавзаи обҳои дохилӣ (ғайр аз ноҳияҳои шимолӣ ва шимолу шарқӣ) ворид мекунанд. Дар ғарб аксарияти дарёҳо ба баҳри Каспий ва қалонтарин дарёҳои Осиёи Миёна – Ому, Сир ба баҳри Арал ва дарёҳои ҷанубу гарбӣ ба қӯли Балҳаш мерезанд. Қисми дигари дарёҳои минтақа резишгоҳ надоранд, дар регзорҳо нопадид мешаванд. Дарёҳои асосӣ – Ому, Сир, Или, Иртиш ва кӯлҳои қалонтарин Арал, Балҳаш, Иссиқкӯл, Зайсан, Алокӯл, Ҳайдаркӯл, Қароқӯл ва Сариқамиш мебошанд.

Олами хок, набототу ҳайвонот дар асоси қонуниятҳои минтақаи амудӣ ва уфукӣ паҳн шудаанд. Минтақаи бешадаштро минтақаи дашти ҳушӯк, нимбиёбонҳо ва биёбонҳои минтақаи мұтадил иваз мекунанд. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ ивазшавии минтақаҳо аз минтақаи наздибиёбону нимбиёбонҳо оғоз шуда, минтақаҳои алпӣ ё пиряҳ вобаста ба баландии кӯҳҳо ба охир мерасад. Аз ҳамин сабаб дар Қазоқистон ва Қирғизистон даштҳои марғзорро дар баландиҳои аз 200 то 2000 м воҳӯрдан мумкин аст. Дар ҳамвориҳо бештар рустаниҳои минтақаи биёбон ва нимбиёбон, дар доманакӯҳҳо ва кӯҳҳо арча, дараҳтони сӯзанбарг, дар водии дарёҳо туғайзор, дар баландиҳои 2800-3400 м марғзорҳои алпӣ ва субалпӣ мерӯянд. Дар баландии 3600-4000 м саҳроҳои баландкӯҳ ва пиряҳҳо воеъ шудаанд.


Дар қаламрави Осиёи Марказӣ дар масоҳати $5,2$ млн km^2 зиёда аз 60 млн нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад. Миллату ҳалқиятҳое, ки дар ин минтақа маскун шудаанд, бо ҳусусиятҳои таъриҳӣ, этникӣ, урғу одат ва анъанаҳо бо ҳамдигар наздиқ мебошанд ва тарзи зиндагии монанд доранд, vale то замони ҳокимиияти Шӯравӣ ғайр аз тоҷикону ўзбекони водинишин, аксарияти ҳалқҳои ин минтақа бо усули кӯчманчигӣ ва нимкӯчманчигӣ зиндагӣ мекарданд. Минбаъд онҳо таҷрибаи заминдориро аз мардуми муқимӣ – тоҷикон, ки таъриҳан заминдор буданду фарҳанги баланди қишоварзӣ доштанд, омӯхтанд.

Барои минтақа ландшафти гуногун бо сарватҳои бойи табиӣ хос аст, ки ин ба мавқеи географӣ, релеф ва соҳти геологии он вобаста аст. Осиёи Марказӣ аз маъданҳои табиӣ бой аст, ҳусусан заҳираҳои нафту газ, ангишт, сулфур, мирабилит (захирааш аҳамияти ҷаҳонӣ дорад), қальлагӣ, волфрам, молибден, сурб, уран, сурма, симоб, рух, мис, тилло, нуқра, намаки калий, намаки ош, масолехи соҳтмонӣ (рег, оҳак, гач, мармар, сангҳои соҳтмонӣ ва ғайра) хеле зиёданд.

Дар баробари ин ҳар як чумхурӣ хусусиятҳои хоси худро дорад. Масалан хусусияти фарққунандай Қазоқистон дар он аст, ки пайвандгари давлатҳои Осиёи Миёнга ва Русия буда, мавқеи байнро ишғол кардааст. Ўзбекистон дар минтақа ягона кишварест, ки бо ҳама чумхуриҳои зерминтақа ҳамсарҳад аст ва маркази тамаддуни он шаҳрҳои қадими тоҷикнишини Бухоро, Самарқанд, Хива ва гайра мебошанд. Қисми зиёди аҳолии Тоҷикистон дар муқоиса ба дигар кишварҳои минтақа ба гурӯҳи ҳалкҳои эронинажод ва забонашон ба оилаи забонҳои ҳиндуврупой доҳил мешавад. Сокинони Қирғизистон ва Қазоқистон пайрави дини исломанд, аммо дин дар ҳаёти ҷамъиятии онҳо таъсири камтар дорад. Аз рӯйи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ байни давлатҳои зерминтақа тафовути зиёд ба назар мерасад.

ҚАЗОҚИСТОН. Дар байни чумхуриҳои Осиёи Марказӣ Қазоқистон мавқеи хос дорад. Иқтисодиёти Қазоқистон дар заминаи мавҷудияти захираҳои зиёди нафт, ангиштсанг, маъданни филиз (метал)-ҳои ранга ва сиёҳ босуръат инкишоф мёёбад. Саноати он аз комплекси энергетикий-сӯзишворӣ, ки ба он истихроҷ ва коркарди нафт, истихроҷи ангишт, истеҳсоли неруи барқ дар заминаи неругоҳҳои барқи оташӣ ва обӣ доҳил мешаванд, иборат аст. Захираҳои асосии ангишт дар ҳавзаҳои Қарағанда, Экибастуз, Турғай ва захираҳои газ дар гарби чумхурӣ ҷойгиранд. Аз чумла ҳавзаи Эмба, Манқишилӯқ, Бӯзачӣ, Карабаганак калонтарин конҳои он мебошанд. Яке аз ҳавзаҳои калони нафт ҳавзаи Тенгиз аст, ки он имконият медиҳад соле то 50 млн тонна нафт истихроҷ карда шавад. Дар чумхурӣ 3 корхонаи коркарди нафт дар Атирау, Павлодар ва Чимкент мавҷуд аст. Электроэнергетика дар заминаи неругоҳҳои алавии Ермаков, Қарағанда, Экибастуз-1, Чамбул ва неругоҳҳои обии Бухтарма, Чордарё, Капчай, Уст-Каменогорск фаъолият меқунад. Дар нимҷазираи Манқишилӯқ неругоҳи барқи атомӣ соҳта шудааст, ки неруи он барои тоза кардани оби баҳр истифода бурда мешавад.

Ба қатори муҳимтарин соҳаҳои саноати ин кишвар *металлургияи ранга ва сиёҳ* доҳил мешаванд. Металлургияи ранга дар ду ноҳия: марказӣ, ки ба истихроҷ (конҳои Коундар, Саяк, Ҷезқозған) ва истеҳсоли мис (комбинатҳои металлургии Балҳаш ва Ҷезқозған) маҳсус гардидааст ва аз ноҳияи полиметаллии шарқӣ ба даст оварда мешавад. Марказҳои асосии он комбинати руҳи сурби Уст-Каменогорск ва комбинати металлургии Лениногорск мебошанд. Дар Уст-Каменогорск калонтарин корхонаи истеҳсоли сӯзишвории ядрӣ мавҷуд аст. Дар шаҳри Чимкент корхонаи истеҳсоли руҳ соҳта шудааст. Корхонаҳои металлургияи сиёҳ дар шаҳри Темиртоғ ва Актюба ҷойгир шудаанд.



Расми 10. Харита шыкисидин Осмөн Марказӣ


Дар заминаи партовҳои саноати металлургия истеҳсоли нуриҳои маъданӣ, кислотаи сулфат ва гайра ба роҳ монда шудааст. Саноати нафту химия дар асоси нафти маҳаллӣ кор меқунад.

Корхонаҳои саноати мошинсозии вазнин дар шаҳрҳои Алма-Ато, Уст-Каменогорск, Қарағанды, Атирау, Остона ҷойгир шудаанд. Тракторҳои чарҳдор дар шаҳри Павлодар истеҳсол карда мешаванд. Истеҳсоли мошинҳои хочагии қишлоқ дар шимоли чумхурӣ ривоҷ ёфтааст.


Дар соҳаҳои кишиоварзӣ 1/5 ҳиссаи аҳолии қобили кор банд аст, ки 12% даромади миллиро медиҳад. Шароити гуногуни табиии Қазоқистон имконият медиҳад, ки тамоми рустаниҳои минтақаи мұттадил дар қаламрави он парвариш карда шаванд. Қисми зиёди заминҳои қишлоқ дар шимоли чумхурӣ ҷойгир шудаанд. Соҳаи асосии он парвариши зироатҳои ғалладона мебошад. Қарид 60% майдонҳои қишиоварзиро зироати гандум ва боқимондаи онро ҷав ишғол кардааст. Истеҳсоли солонаи гандум дар чумхурӣ то 30 млн тонна мерасад. Ғайр аз гандум дар қисми шимолӣ, ҳусусан дар вилоятҳои Павлодар ва Қазоқистони Шарқӣ офтобпараст низ қишлоқ карда мешавад. Дар қисми ҷанубӣ гандуми тирамоҳӣ, ҷуворимакка ва дар соҳилҳои Сирдарё шолӣ қишлоқ карда мешавад. Аз рустаниҳои техникий дар Қазоқистони Ҷанубӣ пахта, дар вилоятҳои Ҷамбул ва Алма-Ато лаблабуи қанд ва тамоку парвариш карда мешавад. Зироаткорӣ дар ноҳияҳои ҷанубӣ ба обёри эҳтиёҷ дорад. Дар доманақӯҳҳо боғдорӣ ва токпарварӣ ба роҳ монда шудааст.

Шароити ҳуби табиӣ боиси мавҷудияти ҷароғоҳҳо шудааст. Гӯсфандпарварӣ соҳаи асосии ҷорводорӣ мебошад, ки дар заминаи ҳӯркни табиӣ тараққӣ кардааст. Ҷорвои қалони шоҳдор дар минтақаҳои дашт ва марғзорон, дар қисми шимол ва шарқии чумхурӣ ривоҷ ёфтааст. Дар Қазоқистон асппарварӣ ва уштурпарварӣ анъанаи милли мебошад. Асппарварӣ дар қисми Қазоқистони Марказӣ, уштурпарварӣ дар ноҳияҳои ҷанубӣ ва гарбӣ ривоҷ ёфтааст. Ҳукпарварӣ дар ноҳияҳое ба роҳ монда шудааст, ки аҳолии русзабон зиёд аст. Дар чумхурӣ корхонаҳои коркарди пашм, пӯст ва ҷарму пойафзол низ бунёд шудаанд. Корхонаҳои равғанкашӣ дар шимоли чумхурӣ, истеҳсоли қанд, тамоку ва коркарди пахта дар ҷануби чумхурӣ ҷойгир шудаанд. Моҳидорӣ ва истеҳсоли консервай он дар соҳили баҳри Каспий ва дарёи Урал ба роҳ монда шудааст.

ЎЗБЕКИСТОН. Ин давлат дар байни мамлакатҳои Осиёи Марказӣ мавқеи хос дорад. Қаламрави он аз шимолу гарб ба ҷанубу шарқ дар миёни дарёҳои Ому ва Сир тӯл кашидааст. Ўзбекистон дар минтақа як навъ мавқеи марказизро ишғол кардааст, ки тавассути қаламрави он роҳҳои оҳан ва автомобили минтақа бо ҳам пайваста шуда, шабакаи



Расми 10. Таркиби саноати Қазоқистон



Расми 11. Таркиби саноати Ўзбекистон

ягонаи нақлиёти онро ташкил мекунанд. Ўзбекистон дар чануб бо Афғонистон, дар гарб бо Туркманистон, дар шимол бо Қазоқистон ва дар шарқ бо Тоҷикистону Қирғизистон ҳаммарз мебошад.

Табииат ва сарватҳои табии. Дурӣ аз уқёнусу баҳрҳо, ҷойгир будан дар маркази минтақа, ғуногуни релеф ҳусусиятҳои табиии ин кишварро муайян мекунанд. Ўзбекистон яке аз кишварҳои ҳамвори Осиёи Марказӣ мебошад. Дар зери таъсири ин омилҳои табии иқлими шадиди континенталии ҳушк ташаккул ёфтааст, ки барои қаламрави минтақа ҳос аст. Ҳарорати ҳаво тобистон дар биёбони Қизилкӯм гарм ва дар кӯҳҳои атроф нисбатан сард мебошад. Иқлими Ўзбекистон хеле гарм буда, барои равнаки соҳаи пахтакорӣ мусоид аст.

Дар ин сарзамин вобаста ба шароити табии микдори боришот низ нобаробар аст. Масалан дар ноҳияҳои чанубӣ ва гармтарини он Кушка, Тирмиз микдори боришот то 80 мм, дар шимол ба 100-150 мм мерасад. Дар минтақаҳои кӯҳии Ўзбекистон то 1000 мм боришот мешавад. Аз ҳама ноҳияи сербориши Ўзбекистон водии Фарғона, ҳусусан доманакӯҳҳои он ба шумор мерарад.

Замини Ўзбекистон аз сарватҳои табии, ҳусусан филизҳои ранга, нодир ва қиматбаҳо (тилло ва уран) бой аст. Аз сарватҳои ғайримаъданӣ ангишт, нафт, газ, графит, намак, бентонит ва фосфорит мавҷуд аст. Конҳои ангишт дар Шарғун ва конҳои газ дар қисми чанубӣ – Муборак, Газли, Чоркон; дар қисми ғарбӣ – Наин ва дар Қароқалпоқистон – Шахпахти ҷойгир шудаанд. Дар Олмалиқ маъданӣ мис мавҷуд аст.

Аҳолӣ бештар аз ҳисоби афзоиши табии зиёд мешавад, ки ба сари 1000 нафар 22,7 таваллуд рост меояд. Қисми асосии аҳолӣ дар водиҳои байникӯҳӣ зиндагӣ мекунад. Зичии миёнаи аҳолӣ дар 1 км² 55,3 нафарро ташкил медиҳад. Дар ноҳияҳои кишоварзӣ ин нишондиҳанда дар 1 км² ба 380 нафар баробар аст. Дар минтақаи биёбонӣ аҳолии доимӣ нест. Дарозумрии миёнаи аҳолӣ: мардҳо – 60,1 сол ва занҳо – 67,5 сол мебошад. Дар Ўзбекистон зиёда аз 120 ҳалқу миллат зиндагӣ мекунад.

Хоҷагии Ўзбекистон бисёрсоҳа мебошад. Соҳаҳои рушдёфта саноати мошинсозӣ, газу химия, металлургия ранга, электроэнергетика ба шумор мераванд, ки дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ ташаккул ёфтаанд. Дар Ўзбекистон пахтакорӣ ва саноати вобаста ба он ба соҳаи таҳассусӣ табдил шудааст. Онҳо якҷоя маҷмӯи кишоварзию саноатии мамлакатро ташкил мекунанд. Ин соҳа парваришу коркарди пахта, чигит, истеҳсоли мошинҳои пахтаний, пахтатозакунӣ, таҷхизоти боғандагӣ, нуриҳои минералӣ, мошинҳои соҳаи кишоварзиӣ ва ғайраро муттаҳид кардааст. Дар айни замон Ўзбекистон 60%-и пахтаи кишварҳои ИДМ-ро истеҳсол мекунад. Пахта асосан дар водии Фарғона, Тошканд, Зарафшон ва Дилварзин кишт карда мешавад ва дар ин минтақа бештар аз 100 корхонаи пахтатозакунӣ мавҷуд аст. Дар заминаи сарватҳои зеризаминиӣ саноати металлургияи ранга ташаккул ёфтааст. Калонтарин корхонаи он комбинатҳои металлургии Олмалиқ ва Зарафшон мебошанд. Дар онҳо истеҳсол ва коркарди мис, рӯҳ, сурб, тилло ва ғайра ба роҳ монда шудааст. Дар Бекобод корхонаи азnavgudозӣ ва комбинати металлургияи сиёҳ амал мекунад. Саноати химия ба таври комплексӣ дар Навойӣ, Тошканд, Чимкент ва ғайра ривоҷ ёфтааст.

Истеҳсоли нафт дар водии Фарғона, Бухоро ва Сурхондарё ба роҳ монда шудааст. Соҳаи гидроэнергетикаи Ўзбекистон низ дар ҳоли тараққиёт мебошад. Калонтири НБО дар дарёи Оҳангарон (Ангрен) соҳта шудааст. Дар дарёи Чирчик низ як қатор силсиланеругоҳҳо – Чорвоқ, Хочанд, Газакин соҳта шудаанд. Дар дарёҳои Ому ва Сир низ НБО бунёд шудаанд. Тамоми корхонаҳои алавию гидравликий то солҳои 90-уми асри XX соҳта шудаанд, ки иқтидори онҳо 52,2 млрд квт/с қувваи барқ мебошад. Ҳамчунин саноати консервай меваю сабзавот, истеҳсоли шароб, коняқ, корхонаҳои боғандагӣ, дӯзандагӣ, ҷарму пойафзол низ амал мекунанд. Мувофики маълумоти солҳои охир саноати сӯзишворию энергетикӣ – 21%, саноати сабук – 20%, ҳӯрокворӣ – 13%, металлургия – 12%, мошинсозӣ – 11%-и маҳсулоти умумии саноати ин мамлакатро истеҳсол мекунанд.

Географияи кишоварзиӣ. Рушди кишоварзии ин кишвар ба обёри вобаста аст ва 15%-и қаламрави онро заминҳои обӣ ташкил медиҳанд. 70%-и замини корами Ўзбекистонро пахтазор ишғол кардааст. Пахтакорӣ дар водиҳои Фарғона, Чирчиқ, Оҳангарон, Зарафшон, Сурхондарё, Қашқадарё ва поёноби дарёи Ому ба роҳ монда шудааст.

Географияи нақлиёт. Дар қаламрави Ўзбекистон ҳамаи соҳаҳои нақлиёт хуб рушд кардааст, аммо дар алоқаи доҳилий ва берунӣ роҳи оҳан бартарӣ дорад. Ҳамаи шаҳрҳои калони мамлакат дар сари роҳи оҳан воқеъ шудаанд. Дар алоқаи байни ноҳияҳо инчунин нақлиёти

автомобилий ва ҳавой саҳми калон дорад. Дарозии роҳи оҳан 6700 км ва роҳи автомобилий 3500 км-ро ташкил мекунад.

Ўзбекистон яке аз калонтарин кишварҳои истеҳсолкунандай тилло дар дунё мебошад (100т дар як сол). Саноати гази Ўзбекистон на танҳо талаботи кишварро қонеъ мегардонад, инчунин ба Қазоқистон ва Қирғизистон газ содир мекунад.

ТУРКМАНИСТОН. Ин кишвар аз чиҳати масоҳат калонтарин мамлакат дар минтақаи Осиёи Марказӣ мебошад ва дар шимолу гарб бо Қазоқистону Ўзбекистон, дар ҷанубу шарқ бо Афғонистону Ўзбекистон ва дар ҷануб бо Эрон ҳамсарҳад мебошад. Ба воситаи баҳри Каспий ба ҷумҳуриҳои Қафқоз, Қазоқистон, Русия ва Эрон роҳи баромад дорад. Туркманистон мамлакати биёбонӣ мебошад, ки зиёда аз 90%-и масоҳати онро биёбон ишғол кардааст. Файр аз кӯҳи начандон баланди Копетдог 80%-и қаламрави он ҳамворӣ мебошад.

Иқлими он континенталии ниҳоят гарм буда, тобистони хушку бебориш дорад. Захираҳои обии Туркманистон ниҳоят каманд. Дарёи Ому аз канори шарқии мамлакат мегузарад ва дар солҳои пешин канали бузург ба дарозии 1100 км соҳта шудааст, ки ҳазорҳо гектар замини ин кишвар ба воситаи он обёрий карда мешавад. Дарёҳои Мурғоб, Тоҷон ва Атрек пурра барои обёрий сарф мешаванд.

Аз сарватҳои зеризамини захираи калони газ, нафт, йод, бром, озокерет дорад. Ҳаличи Қаро-Бӯгозгол аз намаки глаубер бой мебошад. Дар кӯҳҳои Копетдог сурб, рух, сулфур ва намаки оши, калий мавҷуд аст.

Қаламрави Туркманистон асосан аз минтақаи биёбон иборат буда, аҳолӣ дар он нобаробар ҷойгир шудааст. Зичии аҳолӣ бо ҳисоби миёна дар як км² 9,4 нафар ва дар минтақаҳои сераҳолӣ то ба 200 нафар мерасад. Туркманистон давлати сермиллат аст, дар қаламрави он зиёда аз 100 ҳалқу миллат ҳаёт ба сар мебарад. Аҳолии шаҳр 43,6% ва аҳолии деҳот 56,4%-ро ташкил мекунанд.

Хоҷагии Туркманистонро асосан комплекси нафту газ ташкил медиҳад, ки соҳаи таҳассусии саноатӣ ва содиротии он мебошад. 60%-и ММД ба соҳаи гази табии рост меояд. Ноҳияи асосии истиҳроҷи нафт қисми ғарбии кишвар мебошад. Ҳамаи нафти истиҳроҷшуда дар дӯкорхонаи нафткоркуни – Туркманбоший ва Чорҷӯй коркард мешавад. Туркманистон аз чиҳати истеҳсоли газ дар ҷаҳон зинаи чорумро ишғол мекунад. Бузургтарин кони газ дар ҳавзаи Ачаг – шимоли вилояти Чорҷӯй, тунукобиҳои баҳри Каспий ҷойгир шудаанд. Газ тавассути қубурҳо ба Русия содир карда мешавад. Ба нақша гирифта шудааст, ки тавассути Эрон ба Туркия ва Аврупо, тавассути Афғонистон ба

Покистон ва Хиндустон, Тоҷикистон ва Чин ҳатти интиқоли газ ба роҳ монда шавад. Дар наздикии шаҳрҳои бузург неругоҳҳои барқи алавӣ бунёд шудаанд, ки онҳо дар заминаи гази табиии арzon фаъолият мекунанд.

Саноати химия дар заминаи ашёи хоми маҳаллӣ инкишоф ёфтааст. Корхонаҳои он дар шаҳрҳои Марв, Чорҷӯй, Небит-Доф, Челекен, Бекдош воқеъ шудаанд. Саноати мошинсозӣ низ вобаста ба соҳаҳои нафту газ ва кишоварзӣ маҳсулот истеҳсол мекунад. Дар шаҳрҳои Чорҷӯй, Туркмансозӣ, Ашқобод ва Марв – дастгоҳҳои газӣ, корхонаи калий ва сement, корхонаҳои паҳтатозакунӣ; дар Тошхавз, Ашқобод – корхонаҳои шоҳибофӣ, қолинбофӣ, пашм ва истеҳсоли матоъ ба роҳ монда шудааст.

Дар соҳаи *кишоварзии мамлакат* паҳтакорӣ бартарӣ дорад, вале аҳамияти чорводории ҷароғоҳӣ ҳам қалон аст. Замини кишт 1%-и қаламрави мамлакатро ташкил мекунад, ки 90%-и он ба паҳтакорӣ рост меояд. Дар доманаи кӯҳҳои Копетдог (водии Мурғоб) боғу токдорӣ, сабзвот ва ғаллакорӣ, дар поёноби дарёи Ому шоликорӣ рушд кардааст ва пиллапарварӣ низ мавҷуд аст.

Гӯсфандпарварӣ, баҳусус гӯсфанди қароқӯлӣ дар соҳаи *чорводорӣ* ҷойи авалро ишғол мекунад. Аспи зоти ахалтекинӣ, ки маҳсули селексияи маҳаллӣ мебошад, яке аз дастовардҳои миллии Туркманистон буда, дар доманакӯҳҳои Копетдог парвариш карда мешавад. Имрӯз шумораи он ба 7 ҳазор сар расидааст.

Нақлиёт. Туркманистон дорои мавқеи мусоиди геополитикӣ буда, дар қаламрави он шабакаи роҳҳои нақлиётӣ рушд кардааст. Аз доҳили он роҳи транзитии Течон-Машҳад мегузарад ва зиёда аз 2330 км роҳи оҳан дорад. Дар соҳаи нақлиёти баҳрӣ баҳусус паром хуб тараққӣ кардааст, вале нақши нақлиёти автомобилий сусттар аст. Шабакаи нақлиёти қубурӣ (ҳатҳои интиқоли нафту газ) ҳанӯз дар солҳои шӯравӣ инкишоф ёфта буд. Дар боркашонии доҳилӣ ва берунии мамлакат роҳи оҳан мавқеи асосиро ишғол мекунад. Тавассути бандари Туркмансозӣ бор ва мусоифиркашонии бурунмарзӣ ба роҳ монда шудааст.

ҚИРҒИЗИСТОН дар ҷанубу шарқии минтақаи Осиёи Марказӣ воқеъ шудааст. Қирғизҳо дар замонҳои пеш дар болооби дарёи Енисей зиндагӣ мекарданд. Онҳо ҷун дигар қавмҳои турк бо муғулҳо омехта шуда, оҳиста-оҳиста мавзеи зисташонро тағиیر дода, ба ҷанубу ғарбии кӯҳҳои Тиёншон ва водии Ҳафтруӯд омаданд. Қирғизистон дур аз уқёнусу баҳрҳо, дар минтақаи кӯҳсor ҷойгир шудааст.

Релефи кӯҳӣ якҷоя бо дигар омилҳои географӣ ба иқтисодиёти қишвар таъсири зиёд мерасонад. Қирғизистон аз маъданҳои табии бой аст. Дар шимоли он филизҳои ранга (молибден, мис, сурма),

дар күххой Тиёншон маъдани оҳан, қалъагӣ, молибден, дар ҷануб захираҳои бойи симоб, сурма, тилло мавҷуд аст; дар доманакӯҳ ва водиҳои байникуӯҳӣ ангишти сиёҳтоб, ангиштсанг ва қисман нафт ёфт шудааст. Қирғизистон аз захираҳои обӣ бой аст. Бузургтарин ва муҳимтарин дарёи он Норин буда, дарёҳои Чу, Чатқал ва Оқсой ба ҷумлаи дарёҳои қалони ин мамлакат доҳил мешаванд. Бузургтарин кӯли он Иссиқкӯл мебошад.

Иқлими континенталии шадид тобистони гарм ва зимистони хунук дорад ва он вобаста ба шароити табии тағйир меёбад. Шумораи аҳолиаш 5 млн нафар буда, дараҷаи афзоиши он паст аст. Дар таркиби аҳолӣ 60%-ро қирғизҳо ташкил медиҳанд, бοқимонда намояндагони миллатҳои дигари минтақа мебошанд. Қарib 35%-и аҳолӣ сокинони шаҳрҳо ҳастанд. Қалонтарин шаҳрҳои он Бишкек, Ўш, Ҷалолобод, Қароқӯл буда, зичи миёнаи аҳолӣ дар 1 км² 23 нафар аст.

Кирғизистон мамлакати *саноатию кишоварзи* мебошад. Пас аз барҳам ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ, ки робитаҳои истеҳсолию иқтисодӣ қанда шуд, онро буҳрони иқтисодӣ фаро гирифт. Дар таркиби саноати Қирғизистон захираҳои гидроэнергетикӣ, истеҳсоли неруи барқ, истиҳроҷ ва коркарди маъдани филизҳои ранга мавқеи асосиро ишғол мекунанд.

Қалонтарин неругоҳҳои барқи обӣ дар дарёи Норин бунёд шудаанд. Дар вилоятаҳои Ўш ва Ҷалолобод ангишт истиҳроҷ карда мешавад. Дар шаҳри Ҷалолобод солҳои 90-уми асри гузашта бо дастгирии як ширкати Канада корхонаи коркарди нафт соҳта шудааст.

Металлургияи ранга яке аз муҳимтарин соҳаҳои содиротии кишвар мебошад.

Комбинати металлургияи кӯҳии Қадамҷой бо маҳсулоти худ дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи хосса дорад.

Дар вилояти Ҷалолобод корхонаҳои нави коркарди тилло ва дар ноҳияи Иссиқкӯл корхонаи коркарди қалъагӣ соҳта шудааст.

Инро бояд дар хотир дошт!

Осиёи Марказӣ. Ба ин минтақа кишварҳои Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон доҳил мешаванд.

Савол ва супории.

1. Бо ёрии ҳаритаи аҳолӣ доур ба аҳолии минтақаи Осиёи Марказӣ маълумот душед.

Инро ман медонам.

1. Ҳусусиятҳои муҳиммтарини табиати Осиёи Марказӣ қадомҳоянд?
2. Қадоме аз кишварҳои минтақа дорои захираҳои бузурги табииӣ мебошад? Онҳоро шарҳ дигед.
3. Қадом омилҳо боиси гуногуни сарватҳои табиии минтақа шудаанд?
4. Соҳаҳои таҳассусии давлатҳои минтақаи Осиёи Марказӣ қадомҳоанд? Онҳо ба қадом омилҳои географӣ вобастаанд?

Инро ман метавонам.

1. Дар ҳарита сатҳи давлатҳои Осиёи Марказиро бо поӣтаҳтҳояшон тасвир қунед. Доир ба масоҳат, шумораи аҳолӣ, забони давлатӣ, воҳиди пулӣ, ҳамсарҳадии давлатҳо маълумот дигед.

Оё медонед?

1. Ўзбекистон аз ҷиҳати захираи тилло дар ҷаҳон пас аз Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ, ИМА ва Русия дар ҷойи чорум меистад.

2. Ўзбекистон ба гурӯҳи панҷгонаи истеҳсолқунандагони пахта дар дунё – Чин, ИМА, Ҳиндустон, Покистон ворид мешавад.

3. Қубури дудбарои ГРЭС-2 дар шаҳри Экибастузи Қазоқистон дар дунё аз ҳама баландтар аст.

4. Қазоқистон аз ҷиҳати истеҳсоли уран дар дунё зинаи дуюмро ишғол мекунад.

5. 98,8% неруи барқро дар Тоҷикистон ба воситаи неругоҳҳои барқи обӣ истеҳсол мекунанд.

Хулоса. Кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳудуди васеъро дар бар гирифта, шароити гуногуни табииӣ ва аҳолии гуногунтаркиб доранд. Онҳоро мероси иқтисодии давраи шӯравӣ ва умумиятҳои зиёди иҷтимоӣ ба ҳам наздик месозад.


§2.5 МИНТАҚАИ ҚАФҚОЗИ ҶАНУБӢ

Кадом мамлакатҳо ба ин минтақа мансубанд? Минтақа ҷӣ гуна шароит ва сарватҳои табииӣ дорад? Қадом сарватҳои он аҳамияти минтақавӣ ё ҷаҳонӣ доранд? Шумо дар бораи ин минтақа ҷӣ медонед?

Дар байни баҳрҳои Азов, Сиёҳ ва Каспий яке аз минтақаҳои таъриҳӣ бо номи Қафқоз воқеъ шудааст. Қӯҳҳои Қафқози Калон давлатҳои Қафқоз (Гурҷистон, Арманистон, Озарбойҷон, Абхазия ва Осетияи Ҷанубӣ)-ро аз самти шимол аз Русия ҷудо мекунанд. Қафқоз яке аз қадимтарин марказҳои тамаддун ба ҳисоб меравад. Дар асри III-и пеш аз мелод дар ин минтақа давлатҳои Урарту, Иберия,

Колхидა, Албанияи Қафқоз вучуд доштанд. Ҳазорхо сол қабл аз мелод дар ин чо заминдорӣ, ҷорводорӣ ва омода кардани олотро аз филиз медонистанд. Барои аз ҳуд кардани сарзамини Қафқоз ҷандин давлат ба монанди Империяи Рум, Ҳилофати Араб, Эрон, Туркия, Русия ва дигарҳо мубориза бурдаанд.

Қафқоз бо *шароити табиии* ҳуд аз дигар минтақаҳо фарқ мекунад. Аз қисми шимолӣ ҳамвории Рус дар ин чо оҳиста-оҳиста ба системаи кӯҳӣ мубаддал мешавад. Майдони умумии яхбандии Қафқоз 2000 км²-ро дар бар мегирад. Қаторкӯҳҳои Сумгait дар қисми ҷанубӣ ҷойгир буда, онҳо сарҳади байни Қафқози гарбиу шарқӣ мебошанд, ва қаторкӯҳҳои Қафқози Калонро бо Қафқози Хурд мепайванданд. Онҳо нисбатан паст буда, аз ҳамин сабаб дар қуллаҳояшон яхбандӣ дида намешавад. дар паси онҳо пуштакӯҳҳои Арман воқеъ шудаанд, ки аз ҷинсхои вулканӣ иборат буда, дар ҳар ҷо-ҳар ҷояшон ҷангалзорҳо вомехӯранд. Водии Аарат бо рустаниҳои нимбиёбонӣ пӯшида шудааст ва пойтахи Арманистон – Ереван дар ҳамин водӣ воқеъ аст. Аз тарафи гарбии қаторкӯҳҳои Сумгait пастии Колхидა ҷойгир шудааст, ки бо номи "Водии тиллоӣ" машҳур аст. Пастии Колхиды минтақаи иқлими субтропикии намнок буда, хоки сурхаранг ва зардаранг дорад. Дар ин нохия ҷой ва рустаниҳои ситруси парвариш карда мешавад. Соҳилҳои баҳри Сиёҳ бо осоишгоҳҳо ва водии Алазин (Хохетия) бо токзорҳои ҳуд машҳур аст. Дар тарафи ҷанубӣ зерминтақа қаторкӯҳҳои Толиш воқеъ шудаанд, ки онҳоро ҷангалзорҳои субтропикий ва паҳнбарги кӯҳӣ пӯшидаанд. Дар доманаи кӯҳҳо минтақаи субтропикии Ленкоран



Расми 11. Ҳаритаи табиии Қафқози Ҷанубӣ

чойгир шудааст. Дар марзи баҳри Каспий Қафқози Калон ба охир мерасад ва нимҷазираи Апшерон сар мешавад, ки бо манораҳои нафти худ машҳур аст.

Релефи кӯҳӣ ва соҳти геологӣ, фурӯрафтаҳои байникӯҳӣ ва ҳамвориҳои вулқонӣ боиси гуногунии сарватҳои табиӣ шудааст. Бойигарии асосии Қафқоз нафт ва газ ба шумор меравад. Нафт дар фурӯрафти байникӯҳӣ дар нимҷазираи Апшерон ва тунукобаҳои баҳри Каспий (Озарбойҷон) истиҳроҷ карда мешавад. Дар қаламрави он конҳои ангишти Ткварчели (дар Абхазия) ва Ткибули (дар Гурҷистон) воқеъ шудаанд. Қафқоз аз филизҳои ранга бой аст, хусусан кони маъданӣ мангани Чиатура (Гурҷистон) шуҳрати ҷаҳонӣ дорад. Дар қаторкӯҳҳои Қафқоз Ҳурд конҳои маъданӣ оҳан (Дашкесан дар Озарбойҷон), маъданӣ мис (Кафан, Алаверди дар Гурҷистон ва Арманистон), полиметалҳо (Гурҷистон ва Осетияи Ҷанубӣ) мавҷуданд. Қафқоз аз обҳои маъданӣ ва масолеҳи соҳтмонӣ (мармар, туғи вулқонӣ, ашёи ҳоми сement ва гайра) бой мебошад.

Иқлими Қафқози Ҷанубӣ гуногун аст. Ҳарорат ва намии ҳаво ба соҳти релеф вобастагии зич дорад. Қисми ғарбии Қафқоз нисбат ба шарқӣ намнок аст. Дарёҳои нисбатан бузурги минтақаи Риони, Кодори, Ингурни ва Бзид (ҳавзаи баҳри Сиёҳ), Куро бо Аракс (ҳавзаи баҳри Каспий) мебошанд. Гайр аз ин дарёҳаҳои тезҷараёнӣ кӯҳӣ низ мавҷуданд, ки дар водиҳои танги кӯҳӣ ҷорӣ мешаванд. Онҳо аҳамияти бузурги гидроэнергетикӣ доранд.

Дарёҳои қисми шарқии Қафқози Ҷанубӣ барои обёрий васеъ истифода мешаванд, хусусан дарёҳои Куро ва Аракс. Дар водии ин дарёҳо минтақаи пахтакории Қафқоз чойгир аст. Калонтарин кӯлҳои Қафқози Ҷанубӣ, кӯли Севан дар Арманистон ва кӯли Ритса дар Абхазия мебошанд. Қисми поёни нишебиҳои қаторкӯҳҳои Қафқози Калон бо ҷангалзорҳои зичи паҳнбарг (дараҳтони булат, олаш, кулкан, шоҳбулат ва дигар дараҳтони қиматбаҳо) пӯшида шудаанд. Дар қисми ғарбӣ, ки минтақаи нисбатан намнок аст, дараҳтони сарвӯ арча ва санавбар мерӯянд. Аз ин боло минтақаҳои алпию субалпӣ оғоз мешавад, ки мавзеи ҷароғоҳӣ мебошанд.

Забонҳои мардуми Қафқоз аслан ба се оилаи забонӣ – хиндуаврупойӣ (арманиҳо), олтой (озарихо) ва қафқозӣ (гурҷиҳо) мансубанд. Озарбойҷон ва Арманистон кишварҳои якмиллата мебошанд. Дар Озарбойҷон озарихо 91%-и аҳолӣ ва дар Арманистон арманҳо 98%-и аҳолии мамлакатро ташкил медиҳанд. Дар Гурҷистон гурҷиҳо 70%-и аҳолиро ташкил медиҳанд. Дар ин ҷо дигар миллату ҳалқиятҳо арманиӣ, рус, озарӣ ва гайра низ зиндагӣ мекунанд.

Барҳам ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ боиси аз байн рафтани ҳоҷагии ягонаи минтақа шуд. Ҷанг байни Озарбойҷон ва Арманистон (1988-



Расми 12. Харитаи иқтисодии ҷумҳурии Қафқози Ҷанубӣ

1993) барои Қарабоғи Кӯҳӣ боиси тезутунд шудани муносибатҳои ин ду давлат шуд.

Дар соли 2008 дар харитаи сиёсии Қафқоз ду мамлакати нав – Абхазия ва Осетия Ҷанубӣ пайдо шуд, ки онҳо ба Гурҷистон тааллук доштанд ва ҳоло ба гурӯҳи давлатҳои эътирофнашуда ва ҳудудҳои баҳсӣ доҳил мешаванд.

Сатҳи бухроне, ки дар Қафқоз сар зад, барои ҳамаи кишварҳои минтақа якхела нест. Масалан Озарбойҷон ба шарофати захираҳои бузурги сӯзишворӣ (нафту газ) нисбат ба Гурҷистон ва Арманистон вазъи хубтар дорад. Дар таркиби саноати Озарбойҷон комплекси энергетикий-сӯзишворӣ мавқеи муҳим дорад ва ҳиссаи он дар саноат 70% аст. Зиёда аз 80%-и захираҳои нафти Озарбойҷон дар тунуко баҳои баҳр ҷойгиранд. Кони нафти Нафтлан яке аз муъчиҳаҳои нафти Озарбойҷон ба шумор меравад, ки хусусияти табобатӣ дошта, дар наздикии шаҳри Ганҷа ҷойгир аст. Дар замини комплекси энергетикий-сӯзишворӣ саноати металлургияи сиёҳ (истехсоли қубур барои истиҳроҳи нафт) ва мошинсозӣ (таҷхизоти соҳаи нафту газ) рушд кардааст. Барои коркарди ашёи хоми нафту газ корхонаҳои саноати химияӣ бунёд шудаанд.

Дар шаҳри Боку зиёда аз 72 миллату ҳалқият зиндагӣ мекунанд, аз ҳамин сабаб онро яке аз шаҳрҳои башардӯст меноманд.

Дар таркиби саноати Арманистон соҳаҳои коркарди ашёи хоми кишоварзӣ, мошинсозӣ, ки ба кадрҳои баландихтисос эҳтиёҷманд аст,

бартарй дорад. Дар сохай саноати металлургияи ранга истехсоли мис ва алюмин ба роҳ монда шудааст. Дар қаламрави Арманистон зиёда аз 40 кони маъданӣ мис муайян карда шудааст.

Саноати электроэнергетикӣ аз силсилаи НБО-и дарёи Раздан ва неругоҳи барки атомии (НБА)-и Арманистон таркиб ёфтааст, ки онҳо на танҳо талаботи мамлакатро бо қувваи барқ таъмин мекунанд, балки як қисми он ба Гурҷистон ва Эрон содир карда мешавад.

Вазъи иқтисодии Гурҷистон нисбатан мушкил аст, зеро солҳои тӯлонӣ корхонаҳои саноатӣ аз камбуди ашёи хом ва неруи барқ кор намекунанд. Гурҷистон дорои захираҳои бузурги рекреатсионӣ мебошад. Иқлими мусоид, баҳрҳо, кӯҳҳо, ҷашмаҳои маъданӣ (Барҷоми, Схалтуби) – ганчинаи бебаҳои табииат мебошанд. Ин мамлакат аз ҷиҳати захираи маъданӣ марғанес (кони Чиатура) дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад. Захираи он аз захираи давлатҳои Бразилия ва Ҳиндустон ҷанд маротиба бештар аст.

Соҳаҳои таҳассуси қишиварзии давлатҳои минтақа ба истехсоли рустаниҳои субтропикӣ (боғдорӣ, ангурпарварӣ) ва ситруси (парвариши буттаи чой, лимӯ, афлесун ва ғайра) нигаронида шудаанд.

Дар Озарбайҷон пахта парвариш карда мешавад.

Тавассути қаламрави Қафқоз роҳҳои алоқа аз шимол ба ҷануб ва аз ғарб ба шарқ мегузаранд, ки ин ҷорроҳаи пайвастшавии ҳама қисмҳои Авруосиё мебошад ва ин таваҷҷуҳи сиёсию иқтисодии Русия, мамлакатҳои Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ, Эрон ва Туркияро ба ҳуд ҷалб кардааст. Қад-қади соҳилҳои баҳрҳои Сиёҳ ва Каспий роҳҳои нақлиётӣ тӯл қашидаанд, ки аҳамияти байнамилалӣ доранд.

Шароити мусоид ва сарватҳои табиии зиёд боиси гуногуни соҳаҳои таҳассусии қишиварҳои зерминтақа шудааст. Аз байн рафтани муносибатҳои иқтисодӣ пас аз парокондашавии Иттиҳоди Шӯравӣ бештар ба Гурҷистон таъсирӣ манфӣ расонд.

Инро бояд дар хотир дошт!

Минтақаи Қафқози Ҷанубӣ – Озарбайҷон, Арманистон, Гурҷистон, Абхазия, Осетияи Ҷанубӣ – минтақаи сермиллат, рустаниҳои ситруси ва субтропикӣ; ҷорроҳаи пайвастшавии ҳама қисмҳои Авруосиё мебошад.

Савол ва супории.

1. Аз ҳаритаи агрономии ва атлас истифода бурда, доир ба шароити табиии қишиварҳои минтақа баҳои иқтисодӣ дихед. Омилҳоеро, ки барои рушди қишиварӣ мусоидат мекунанд, муайян қунед.

Инро ман медонам.

2. Мамлакатҳои минтақа аз қадом намуди маъданҳои табииӣ бой мебошанд? Онҳоро тавсиф дихед.
3. Заминаи ташаккули комплекси агросаноатии Гурҷистонро чӣ ташкил медиҳад?

4. Кадом комплекси байнисоҳавӣ пеш аз ҳама соҳаи таҳассуси Озарбойҷонро муайян меқунад? Чаро онро омили асосии рушди дигар соҳаҳо меноманд?
5. Маҳсулоти содиротии Арманистон кадомхоянд?
6. Кадом соҳаи зироаткорӣ барои ҳамаи мамлакатҳои зерминтаҳа хос аст ва аҳамияти саноатӣ дорад? Онро шарҳ дүхед.

Инро ман метавонам.

1. Дар ҳаритаи контурӣ географияи кишоварзии мамлакатҳои минтаҳаро тасвир карда, соҳаҳои таҳассусии онҳоро муайян кунед.
2. Давлати Озарбойҷонро тавсифи иқтисодӣ-географӣ дүхед.

Оё медонед?

1. Аввалин ҷоҳи нафтро дар ҷаҳон дар ҳудуди Озарбойҷон қандаанд. Аввалин киштии нафткаш (танкер) дар обҳои ҳамин давлат ба шино баромадааст. Аввалин маротиба истиҳроҷи нафт дар тунукобаи баҳр низ дар ҳамин ҷо оғоз шудааст.

2. Поездзи барқӣ (электричка)-и нахустин дар ИҶШС соли 1926 дар Озарбойҷон ба кор шурӯъ кард.

3. Озарбойҷон аз ҷиҳати заҳираи лойҳои шифобаҳши вулкани дар ҷаҳон дар чойи аввал меистад. Шумораи онҳо дар Озарбойҷон ба 350 адад мерасад. Дар дунё ҳамагӣ 800-то чунин ҷойгоҳи лойҳои шифобаҳш ба қайд гирифта шудааст.

4. Ватани асосии шароб, ба ақидаи гурҷиҳо, Гурҷистон аст. 7000 сол қабл дар ин сарзамин шароб истехсол карда мешуд.

5. Дар қадим Испанияю Гурҷистон як ном доштанд – Иберия.

6. Яхудиҳо 2600 сол қабл дар Гурҷистон зиндагӣ мекардаанд.

7. Шаҳри Тифлис (Тбилиси) қарид 400 сол шаҳр-давлати арабӣ буд ва «Аморати Тифлис» ном дошт.

8. Кӯҳи Арапат, ки рамзи Арманистон асту дар нишони давлатии он тасвир шудааст, дар қаламрави Арманистон ҷойгир нест. Он аз соли 1921 ба Туркия тааллук дорад.

9. Асосгузори шаҳри Киев дар соли 585 князи армани Сибат Багратуни буд ва дар ибтидо ин шаҳр бо номи ў Сибатос номгузорӣ шуда буд.

10. Сокинони дехаи Чардаҳлии Озарбойҷон арманиҳо мебошанд ва он зодгоҳи ду маршал, нуздаҳ генерал ва ҳафт Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ мебошад.

Хулоса. Давлатҳои Қафқози Ҷанубӣ пас аз барҳам ҳӯрданӣ Иттиҳоди Шӯравӣ ба проблемаҳои гуногуни иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ рӯ ба рӯ шуданд. Ба миён омадани мамлакатҳои соҳибхитиёр, қанда шудани робитаҳои иқтисодию истехсолӣ, ҷӣ дар зерминтаҳа ва ҷӣ дар тамоми ИДМ, сар задани низоъҳо барои кишварҳои минтаҳа мушиқилиҳои зиёдеро ба бор овард. Кишвари нисбатан рушдёфтai минтаҳа дар шароити имрӯза Озарбойҷон мебошад.

§2.6 ОСИЁИ ҘАНУБУ ШАРҚЙ

Аломатҳои фарқкунандай табиати минтақа аз дигар минтақаҳои қитъаи Осиё кадомҳоянд? Чаро барои аҳолии ин минтақа хусусиятҳои монандии тарҳи рӯйи муғулию австралиягӣ хос аст? Кадом мамлакатҳои ин минтақа ба кишварҳои нави саноатӣ доҳил мешаванд?

Мавқеи географӣ, шароит ва сарватҳои табиӣ. Осиёи Ҙанубу Шарқӣ ҳудуди васеъро дар бар гирифта, дар қаламрави он 11 кишвари соҳибихтиёр бо масоҳати 4,5 млн км² ҷойгир шудаанд.

Минтақа аз ду қисм – материкӣ (нимчазираи Ҳиндухитой) ва ҷазираӣ (галачазираӣ) иборат аст. Он ба баҳрҳои уқёнуси Ором ва Ҳинд роҳи баромад дорад. Тавассути кишварҳои минтақа мухимтарин роҳҳои баҳрию ҳавоӣ мегузаранд. Дар киштигардӣ гулӯгоҳи Малака чун гулӯгоҳи Гибралтар ва каналҳои Суэтсу Панама аҳамияти мухим дорад.

Ҕойгир будан дар мухимтарин чорроҳаи баҳрӣ, доштани захираҳои гуногуни сарватҳои табиӣ, иқлими мусоид яке аз сабабҳои асосии ба ин минтақа ҷалб шудани аврупоиҳо дар замони мустамликадорӣ буд. Танҳо кишвари Таиланд расман ҳамчун мамлакати соҳибихтиёр байни Ҳиндустони Британия ва Ҳиндухитойи Фаронса ва чун минтақаи мобайнӣ монда буд.

Қисми зиёди қаламрави Осиёи Ҙанубу Шарқиро кӯҳҳо ишғол кардаанд. Пастиҳо танҳо дар водии дарёҳо, ноҳияҳои соҳилии ҷазира ва нимчазираҳо ҷойгиранд. Дар ин ҷо заминҷунбиҳои зиёд рӯҳ медиҳад, зеро минтақа дар ҳавзаи фаъоли зилзилавӣ қарор дорад.

Иқлими минтақа субэкваторӣ ва экваторӣ буда, рутубати солона то 3000 мм мерасад. Дар ҳудуди он зуд-зуд бодҳои тӯфонӣ мевазанд. Қисми зиёди қаламрави онро ҷангалзори ҳамешасабзи намноки тропики пӯшидааст.

Минтақа пас аз Бразилия аз ҷиҳати захираи дараҳтони қиматбаҳо дар ҷаҳон ҷойи дуюмро ишғол мекунад.

Дар Осиёи Ҙанубу Шарқӣ об фаровон аст, зеро онро шабакаи зичи дарёҳо фаро гирифтааст. Минтақа дорои захираҳои зиёди сарватҳои табиӣ мебошад ва захираи калонтарини маъданӣ қалъагиу волфрами дунё дар ин ҷо ҷойгир аст. Ин ҳатти маъдандор аз Мянма то Индонезия тӯл кашидааст. Захираҳои никел ва хроми ҷазираҳои Филиппин низ аҳамияти ҷаҳонӣ доранд. Қариб дар қаламрави тамоми кишварҳои Осиёи Ҙанубу Шарқӣ конҳои металҳои рангаю нодир мавҷуданд. Дар Индонезия, Филиппин, Мянма ва Ветнам захираҳои зиёди нафтӯ газ мавҷуданд.



Расми 13. Осиёи Ҷанубу Шарқӣ

Чойгиришавии географӣ дар ҷорроҳаи роҳҳои ҷаҳонии баҳрӣ, захираҳои бойи сарватҳои табииӣ барои рушди иқтисодӣ ёти давлатҳои минтақа шароити мусоид фароҳам оварданд.

Минтақаи гуногунмиллат. Таркиби этникии минтақа ниҳоят гуногун аст. Дар он қариб 500 ҳалқу миллати таҳҷоӣ ба қайд гирифта шудааст. Барои аҳолии Осиёи Ҷанубу Шарқӣ нажоди муғулӣ ва австралиягӣ хос аст (дар заминаи ҳамин ҳусусият онҳоро баъзан ба нажоди хурди Осиёи Ҷанубӣ чудо мекунанд).

Танҳо дар Таиланд ва Мянма қисми зиёди аҳолии ба миллатҳои калон мансуб зиндагӣ мекунанд, ки забони онҳо дар ин кишварҳо ҳамчун забони давлатӣ қабул шудааст. Дар давлатҳои дигар миллатҳои гуногун бо шумораи кам зиндагӣ мекунанд. Масалан дар Малайзия аз нисф зиёди аҳолӣ бо забонҳои гурӯҳи малайӣ ҳарф мезананд. Аҳолии Филиппин низ аз қавму миллатҳои гуногун ташкил шудааст, ки ҳар қадом забони худро доранд. Дар Индонезия, ки аз ҳама кишвари сераҳолии минтақа мебошад, миллату ҳалқҳои гуногун маскун шудаанд. Онҳо барои муоширати байни яқдигар забони малайиро қабул кардаанд ва он бо номи забони индонезӣ ҳамчун забони давлатӣ

қонунй шудааст. Аҳолии аксари мамлакатҳои минтақа муҳочирони кишварҳои дигари Осиё мебошанд, баҳусус қисми зиёдашонро чинихо ташкил медиҳанд. Таркиби динии аҳолии минтақа низ рангоранг аст. Аҳолии маҳаллӣ пайрави динҳои ислом, буддоия, насронӣ (Филиппин), хиндумия ва ғайра мебошанд.

Барои минтақа гуногуни таркиби этникӣ, ҷойгиришавии нобаробар, кам будани ҳиссаи аҳолии шаҳр хос аст.

Соҳти ҳоҷагӣ. Давлатҳои минтақа муҳлати тӯлонӣ истеҳсолунаандай ашёи хом ва маҳсулоти кишоварзӣ барои мамлакатҳои Фарб будаанд. Ҳоло мавқеи аксари онҳо тафийр ёфтааст. Бо шарофати дастовардҳои иқтисодӣ кишварҳои Кореяи Ҷанубӣ, Сингапур, Гонконг ва Таиланд аз истеҳсолунаандай ашёи хом ва маҳсулоти кишоварзӣ барои кишварҳои ба ном «Палангҳои Осиё» ба мамлакатҳои нави саноатӣ табдил ёфтанд. Асоси ин раванд рӯ овардан ба истеҳсоли маҳсулотест, ки пештар аз дигар кишварҳо ворид мешуд. Ба накша гирифтани истеҳсоли молу маҳсулоти содиротӣ ва истифодай технологияи пешқадам низ сабаби пешрафт шудааст. Дар баробари ин ҷалби сармояи ҳориҷӣ омили дигари рушди иқтисодии давлатҳои минтақа мебошад. Масалан Индонезия мавқеи худро ҳамчун содиркунандаи ашёи хоми минералӣ (нафт, гази моеъ, қалъагӣ, никел, уран, тилло, нуқра) ва маҳсулоти кишоварзии тропикӣ (каучук, равғани нахл, чӯби дараҳтони минтақаи тропикӣ, тамоку, қаҳва) нигоҳ доштааст. Дар баробари ин соҳаҳои саноати маснӯотбарор, хусусан саноати боғандагӣ, либосу пойафзол, химияи майшӣ босуръят рушд кардаанд. Дар мамлакат соҳаҳои илмталаб ва технологияи мусоир



Расми 14. Биноҳои бисёрошёнаи Сингапур

— киштисозӣ, самолётсозӣ, нафту химия, маҳсулоти электронӣ дар ҳоли рушданд.

Давлати хурди Сингапур дар рушди иқтисодӣ роҳи ба худ хосро пеш гирифтааст, ки дар маҳсусгардонии соҳаҳо дар минтақа ракиб надорад. Аз ҷумла соҳаҳои технологию илмталаб, истехсоли компьютер, дастгоҳҳои электронӣ ва телекоммуникатсионӣ, оптикаи лазерӣ рушд кардааст. Соҳаҳои киштисозӣ, таъмири киштиҳо, истехсоли дастгоҳҳои пармакунӣ дар тунукобаҳои баҳр барои истиҳроҷи нафт, коркарди он низ хеле пеш рафтааст.

Сингапур дар ҳоли ҳозир ба яке аз бузургтарин марказҳои молиявии ҷаҳон табдил шудааст. Ин кишвар аз ҷиҳати шумораи бонкҳо пас аз Лондон ва Ню-Йорк дар зинаи сеюм қарор дорад.

Дар иқтисодиёти ҳамаи мамлакатҳои минтақа (ғайр аз Сингапур ва Бруней) кишоварзӣ нақши муҳим дорад. Қисми асосии онро заминдории минтақаи субтропикӣ ташкил медиҳад, ки дар он шоликорӣ мавқеи аввалро ишғол мекунад. Масалан дар Филиппин 90% замини ҳосилдех ва дар Индонезия аз нисф зиёди онро киши ин рустани ташкил медиҳад. Аз қадим давлатҳои минтақа бо парвариши чой, қаҳва ва рустаниҳои доруворӣ машҳуранд. Онҳо ба бозори ҷаҳонӣ равғани норгил (кокос), ҷавзи ҳиндӣ ва канаби манилро мебароранд. Осиёи Ҷанубу Шарқӣ бузургтарин ноҳияи парвариши дараҳти каучук мебошад (аз нисф зиёди истехсоли каучуки табиӣ дар дунё ба давлати Малайзия рост меояд). Чорводорӣ суст тараққӣ кардааст. Аҳолӣ бештар дар соҳили дарё ва баҳрҳо ба моҳидорӣ шуғл дорад.

Кишварҳои минтақаи Осиёи Ҷанубу Шарқӣ макони омезиши урфу одат ва анъанаҳои мардуми Аврупо, Амрико ва Осиё мебошанд. Ин ҷо дорою факир ҳамсоянд. Ба ҳамин сабаб ҳар як мамлакати минтақа ҳусусияти ҳоси ҳудро дорад.

Раванди интегратсия дар ҳайати мамлакатҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ боиси ташкил шудани созмони АСЕАН (Association of South East Asian Nations – Ассотсиатсияи мамлакатҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ) шуд, ки ба ҳайати он кишварҳои Бруней, Ветнам, Индонезия, Камбоча, Лаос, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппин, Мянма дохиланд.

Ҳусусиятҳои ҳоси рушди иқтисодии кишварҳои минтақа дар охири асри XX ва аввали асри XXI гузариши босуръати зина ба зинаи кишварҳои Таиланд, Малайзия ва ғайра ба гурӯҳи мамлакатҳои нави саноатӣ мебошад.

Ииро бояд дар хотир дошт!

Осиёи Ҷанубу Шарқӣ – минтақаи хатарноки сейсмикӣ, дорои захираҳои зиёди сарватҳои табиӣ, гуногунии таркиби этникий аҳолӣ, мамлакатҳои нави саноатӣ аст.

Савол ва супории.

1. Аз рӯйи ҳаритави сарватҳои табиӣ муайян қунед, ки минтақаи Осиёи Ҷанубу Шарқӣ аз қадом маъданҳои табиӣ бой аст?

Инро ман медонам.

2. Минтақа аз үзіншілік захирау кадом намуди маъданхо дар қаҳон яке аз қойғоу намоёнро шигол мекунад?
3. Ахоли Осиёи Җанубу Шарқӣ кадом хусусиятҳои хоси худро дорад?
4. Соҳаҳои таҳассусий мамлакатҳои нави саноатӣ кадомжоянд?
5. Кадом маҳсулоти озуқаворӣ дар кишиварҳои минтақа ҷои асосиро шигол кардааст? Барои чӣ?
6. Бигүёд, ки кадом омилҳо боиси рушди кишиварҳои минтақа шудаанд?

Инро ман метавонам.

1. Дар ҳаритаи контурӣ кишиварҳоеро, ки ба минтақа тааллӯқ доранд, тасвир кунед. Кишиварҳои аъзои Ташкилоти Мамлакатҳои Содиркунандай Нафт (ОПЕК)-ро нишон дигъед.
2. Бо ёрии ҳарита ва атлас давлатҳои Филиппин ва Малайзияро тавсифи муқоисавӣ бидиҳед.

Оё медонед?

1. Мянма кишивари роҳибҳо (монахҳо) аст.
2. Бузургтарин океанариуми дунё дар Сингапур сохта шудааст.
3. Дар кишивари Бруней соли 1929 аввалин кони бузурги нафт кушода шуд. Ҳоло дар як рӯз 194 000 баррел нафт истеҳсол мекунад.
4. Дар Индонезия зиёда аз 13000 ҷазира мавҷуд аст.

Хулоса. Осиёи Җанубу Шарқӣ аз қадим чорроҳаи муҳимми ҳаётӣ ҳисоб мешуд, ки тавассути он роҳҳо ва тамаддунҳои миллиатҳои гуногун ба ҳам мепайвастанд. Масалан тавассути ҷазираҳои Индонезия маскунишавии Австралия ба амал омад. Кишиварҳои минтақа мавқеи мувофиқи иқтисодӣ-географии худро фаъол истифода мебаранд. Фурудгоҳ ва бандарҳои Сингапур дар қаҳон бузургтарин мебошанд. Барои кишиварҳои Осиёи Җанубу Шарқӣ хусусияти фарқкунандай сатҳи зисти аҳолӣ (сатҳи нуҳоят настии зиндагӣ дар Мянма ва баланд дар Сингапур) хос аст.

§2.7 ОСИЁИ ҖАНУБӢ

Пас аз барҳам ҳӯрдани мустамликадории Британияи Кабир дар Ҳиндустон дар Осиёи Җанубӣ кадом давлатҳо пайдо шудаанд? Шароити хоси табиию ҳудудии минтақа чӣ ғуна аст? «Ҳиндустон дар муҳосираи издиҳоми демографӣ» чӣ маъно дорад? Нақши минтақа дар таркиби хочагии қаҳонӣ чӣ ғуна аст?

Ташаккули ҳаритаи сиёсии минтақа. Шароит ва сарватҳои табииӣ.

То миёнаи аспи XX кишиварҳои минтақа (ғайр аз Непал) мустамликаи Британияи Кабир буданд. Муҳимтарин воқеа дар ташаккули ҳаритаи сиёсии ҳозираи Осиёи Җанубӣ соҳибиستиклол

шудани мустамликаи Британияи Кабир – Ҳиндустон ва чудошавии он ба давлатҳои алоҳидаи Ҳиндустон ва Покистон мебошад. Баъд Покистон низ ба ду қисм – Покистони Ғарбӣ ва Шарқӣ чудо шуд. Покистони Шарқӣ номашро ба Чумхурии Бангладеш иваз кард. Сабабҳои чудошавии Ҳиндустон ба давлатҳои алоҳида пурзӯр шудани зиддиятҳои динӣ байни хиндуҳо ва мусулмонон, кӯчиши миллионҳо одам, барҳам хӯрдани муносибатҳои иқтисодӣ ва фарҳангӣ, баҳсҳои беохирӣ сарҳадӣ, сепаратизм (кӯшиши баъзе маҳалҳо барои баромадан аз ҳайати давлат) ва ғайра мебошанд. Яке аз проблемаҳои даргир, ки то ҳол байни Ҳиндустон ва Покистон вучуд дорад, мубориза барои қаламрави Кашмир аст.

Минтақа аз ҷиҳати масоҳат ба Аврупои Ғарбӣ баробар аст, аммо шумораи аҳолии он нисбат ба Аврупои Ғарбӣ се баробар зиёд аст. Осиёи Ҷанубӣ бештар ба уқёнуси Ҳинд роҳи баромад дорад, ки қариб тамоми мухимтарин роҳҳои баҳрии он тавассути ин уқёнус мегузарад. Сарҳади Осиёи Ҷанубӣ пурра ва мушахҳас тавассути ҳудуди табиии он мегузарад. Дар шимол ва гарб тавассути қаторкӯҳҳои Ҳимолой, Ҳиндкуш, пуштакӯҳҳои Эрон ва дар шарқ қӯҳҳои Арман аз марзҳои ин минтақа мегузаранд. Дар ҷануби доманақӯҳҳои Ҳимолой пастии Ҳинду Ганг, ки яке аз бузургтарин ҳамвориҳои Осиё ба шумор меравад, доман паҳн кардааст. Қисми зиёди қаламрави нимҷазираи Ҳиндустонро паҳнкӯҳҳои Декан ишғол кардааст.

Қариб тамоми қаламрави Осиёи Ҷанубӣ дар минтақаи иқлими субэкваторӣ ҷойгир аст, ки рутубатнокӣ дар он ҳусусияти мавсимиро дорад. Ҳачми солонаи рутубат дар минтақа гуногун аст. Масалан дар шарқи Ҳиндустон (Черапунҷ) то 12000 мм, аммо дар гарб дар биёбони Тар ин нишондиҳанда аз 150 мм камтар аст. Дар маҷмӯъ минтақа ба қадри кофӣ аз захираҳои об таъмин аст. Аммо ғайр аз дарёи Ганг аҳамияти обёйӣ ва гидроэнергетикии дарёҳои дигар кам аст, зеро речай ғизогирии ноустувор доранд.


Минтақа аз захираҳои минералӣ бой аст. Аз ҷумла баъзеи онҳо (маъданҳои оҳан ва марганес, хром, титан, мусковит) аҳамияти ҷаҳонӣ доранд. Ғайр аз ин маъданҳои бокситҳо, металҳои ранга ва дигар маъданҳои табии хеле зиёд аст.

Давлатҳои Осиёи Ҷанубӣ (ғайр аз Непал) то миёнаи асри XX мустамликаи Британияи Кабир буданд. Минтақа шароити гуногуни табии дошта, аз сарватҳои минералӣ, обӣ ва агроиқлими бой аст.

Географияи аҳолӣ. Осиёи Ҷанубӣ минтақаи гуногунмиллат ва гуногунзабон аст. Қисми зиёди аҳолӣ ҳалқияту миллатҳои мебошанд, ки забони онҳо ба оилаи забонҳои ҳиндуаврупой (Ҳиндустон, Бангладеш, Покистон, Непал) ва сино-тибетӣ мансуб аст.

Ҳиндустон дар ҷаҳон бузургтарин мамлакати сермиллат ва сераҳолӣ аст, ки ҳайати миллии онро даҳҳо миллату ҳалқиятҳо (ҳиндуҳо, ғандагиҳо, панҷобиҳо ва ғайра) ташкил медиҳанд. Ҳайати динии аҳолии минтақа низ ғуногун аст. Зиёда аз 80% сокинони Непал ва Ҳиндустон пайрави дини ҳиндуия мебошанд. Дар Покистон қариб тамоми аҳолӣ ва дар Бангладеш 80%-и аҳолӣ мусулмонанд. Дар Бутан дини буддӣ паастиш карда мешавад. Ғуногуни ҳайати миллӣ ва динӣ боиси сар задани ҳодисаҳои миллатгарӣ, сепаратизм ва экстремизм (дар Ҳиндустон) шудааст. Проблемаи асосии демографии минтақа афзоиши босуръат ва бенизоми аҳолӣ мебошад.

Осиёи Ҷанубӣ аҳолии ғуногун миллат ва бисёрзабона дошта, проблемаҳои иқтисадии иҷтимоии он босуръат афзоии меёбанд.



Расми 15. Тақсимоти сиёсӣ-маъмурии Ҳиндустон

Хочагӣ. Дараҷаи тараққиёти хочагии кишварҳои минтақа гуногун аст. Аммо ҳусусияти ягонаи иқтисодиёти онҳо бартарӣ доштани соҳаҳои кишоварзӣ дар таркиби хочагии ҳалқи онҳо мебошад.

Давлати нисбатан рушдёftai минтақа Ҳиндустон аст, ки дар охири асри XX дар соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба дастовардҳои беназир ноил шуд. Дар натиҷаи «инқилоби сабз» истеҳсоли галларо якчанд маротиба зиёд кард, ки ба шарофати ин ҳоло Ҳиндустонро дигар минтақаи ғурӯsnagии ҷаҳон наменоманд.

Заминҳои ҳосилхез дар водии дарёҳои Ганг, Браҳмапутра, Кришна, Годавари ва дигар дарёҳо воеъ шудаанд, ки дар онҳо системаҳои обёрии пуриқтидор соҳта шудаанд. Ҳиндустон бузургтарин кишвари истеҳсолкунандай чормағзи заминӣ (арахис), ҷут ва тамоку мебошад. Аз ҷиҳати истеҳсоли шолӣ ва ҷой пас аз Чин дар ҷои дуюм, аз ҷиҳати истеҳсоли найшакар пас аз Бразилия дар ҷои сеюм меистад.

Дар таркиби заминҳои кишоварзии Ҳиндустон заминҳои кишият бартарӣ доранд. Мамлакат аз ҷиҳати саршуумори ҷорвои шоҳдори қалон дар дунёй ҷоиӣ аввалиро ишғол мекунад.

Ҳиндустон кишвари саноатии рушдёfta аст. Он на танҳо худашро бо маҳсулоти саноатӣ таъмин мекунад (тракторҳо, тепловоз, дастгоҳҳо, автомобил, таҷхизот барои корхонаҳои металлургӣ, саноати қӯҳӣ ва файра), балки дорои истеҳсолоти технологияи олий (дастгоҳҳо барои тадқиқоти кайҳонӣ, техникии электронӣ ва файра) мебошад. Марказҳои асосии саноатии он Ҷамshedpur, Калкута, Дургапур, Роуркела, Мумбай, Аҳмадабод, Бенгалор ва дигарҳо ба шумор мераванд.

Дар Шри-Ланка хочагии плантатсионӣ бартарӣ дорад, ки маҳсулоти он ҷой ва каучук буда, ҳусусияти содиротӣ дорад.

Бангладеш мамлакати содиркунандай ҷут ва маҳсулоти ҷутӣ мебошад. Давлатҳои нисбатан ақибмондаи минтақа Непал, Бутан ва Малдив ҳастанд, ки дар иқтисодиёти онҳо кишоварзии каммаҳсул бартарӣ дорад. Манбаи асосии воридшавии асьори ҳориҷӣ барои минтақа туризми байналхалқӣ аст.

Инро бояд дар хотир дошт!

Осиёи Ҷанубӣ – минтақаи сермиллат, дорои захираи бойи табиӣ, шароит ва сарватҳои табиӣ, бо дараҷаи гуногуни рушди иқтисодии кишварҳо аст.

Савол ва супории.

1. Бо ёрии ҳаритаи табиӣ Осиёи Ҷанубиро тавсифи табиӣ-географӣ бидиҳед.
Шумо ҷӣ гуна ҳулоса баровардед?

Инро ман медонам.

2. Ташаккули ҳаритаи сиёсии ҳозираи Осиёи Ҷанубӣ ҷӣ гуна сурат гирифтааст?

3. Барои аҳолии минтақа қадом ҳусусиятҳо хосанд?

4. Давлатҳоро бо пойтахтҳояшон нишон бидиҳед:

1) Ҳиндустон; 2) Бангладеш; 3) Непал; 4) Покистон;

а) Катманду; б) Исломобод; в) Дехлӣ; г) Дакка;

5. Соҳаҳоро бо давлатҳо нишон бидиҳед:

1) Ҳиндустон; 2) Покистон; 3) Шри-Ланка;

а) Саноати химия ва нафтхимия; б) Чой, каучук;

в) Саноати кайҳонӣ, электроника ва металлургӣ;

6. Ҷавоби дурустро интиҳоб қунед:

A) Аҳолии минтақаи Осиёи Ҷанубӣ дар тамоми қаламрав баробар ҷойгир шудааст;

B) Мамлакати нисбатан тараққи кардаи саноатии минтақа Ҳиндустон аст;

B) Минтақаи Осиёи Ҷанубӣ ноҳияи туризми байналмилалӣ аст;

Г) Баландтарин қуллаҳои ҷаҳон дар ҳудуди ин минтақа ҷойгир шудаанд.

Инро ман метавонам.

1. Дар ҳаритаи контурӣ мамлакатҳои Осиёи Ҷанубӣ ва пойтахти онҳоро тасвир қунед.

2. Марказҳои саноатии Осиёи Ҷанубиро дар ҳарита нишон бидиҳед ва онҳоро тасвиф қунед?

3. Тасаввур қунед, ки шумо шаҳрванди Ҳиндустон ҳастед: Ҷӣ ҷиз ифтиҳори миллии шуморо бедор мекард? Қадом проблемаҳои мамлакатро шумо муҳокима карда метавонед?

Оё медонед?

1. Дарахти нахли ҳинҷӣ – ратанга дар дунё аз ҳама рустании дарозқад ба шумор меравад.

2. Шумораи аҳолии Ҳиндустон аз аҳолии Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ бештар аст.

3. Ватани шоҳмот Ҳиндустон аст. Онро шатранҷ меноманд, маънояш чор артиш аст (муҳраҳои шоҳмот: шоҳ, фарzin, фил, асп, рух ва донаҳои одӣ).

4. Саҳми ҳиндуҳо дар илми ҳисоб, тригонометрия ва алгебра қалон аст. Системаи даҳии ҳисоб дар Ҳиндустон дар соли садуми пеш аз мелод ихтироъ шудааст. Консепсияи сифр низ дар Ҳиндустон пайдо шудааст.

Хулоса. Осиёи Ҷанубӣ шароити гуногуни табииӣ дорад. Дар ин ҷо динҳои буддоия ва ҳиндуия ба вуҷуд омадаанд. Дар баробари зиёд будани шумораи аҳолӣ, ин зерминтақа бо ҷавон будани аҳолӣ ва бартарии аҳолии деҳот нисбат ба шаҳр (ҳато дар шаҳрҳо) аз дигар минтақаҳо фарқ мекунад. Осиёи Ҷанубӣ аз ҷиҳати хеле наст будани сатҳи зиндагии аҳолиаш яке аз камбизоаттарин минтақаҳои ҷаҳон мебошиад. Ин минтақа ҷун анъана яке аз марказҳои муҳочиҷрат дар ҷаҳон аст.

§2.8 ОСИЁИ ҶАНУБУ ҒАРБӢ

Ҳусусиятҳои хоси табӣ, хочагӣ ва аҷоли минтақа қадомҳоянд? Кадом омилҷо боиси тезумунд шудани вазъи сиёсии минтақа шудааст? Вазъи сиёсии ин минтақа ба Тоҷикистон чӣ гуна таъсир мерасонад?

Мавқеи географӣ, шароит ва сарватҳои табӣ. Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ қисми зиёди худуди Шарқи Наздик ва Шарқи Миёнаро дар бар мегирад (Шарқи Наздик ва Миёна шартан қаламрави Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ ва Африкои Шимолиро дар бар мегирад). Масоҳати он 6,8 млн км² буда, мавқеи мусоиди иқтисодӣ-географӣ дорад. Роҳи баҳрии байналхалқӣ, ки аз канори ҷанубу ғарбии минтақа меѓузарад, алоқаи иқтисодии онро бо мамлакатҳои Осиёи Ҷанубӣ, Ҷанубу Шарқӣ, Африқо, Аврупо ва Амрико таъмин мекунад. Релефи Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ аз сӯфакӯҳ ва кӯҳсор иборат буда, атрофашро қаторкӯҳҳои баланд ва ҳамвориҳо иҳота кардаанд. Дар ноҳияҳои шимолӣ иқлими субтропикиӣ, дар ҷануб тропикиӣ ҳукмрон аст. Қарib тамоми қаламрави онро биёбону нимбиёбонҳо ишғол кардаанд.

Барои аксар давлатҳои минтақа тамаддуни исломӣ хос аст. Ғайр аз ин дар ин ҷо давлати Исломӣ ҷойгир аст, ки аҳолии он пайрави дини яхӯдӣ мебошанд. Дар мамлакатҳои Сурیя ва Лубнон як қисми аҳолӣ дини насрониро парастиш мекунанд. Ба ҳайати минтақа 17 давлат дохил мешавад.

Минтақа бо ҷойгир будан дар ҷорроҳаи пайвастшавии се қитъаи олам аз нигоҳи сиёсӣ ба яке аз минтақаҳои ноороми ҷаҳон табдил шудааст. Пас аз соҳтмони канали Сүэтс ва роҳи оҳани Берлин-Бағдод аҳамияти ҳарбию сиёсии он афзуд. Ҕарёғти захираҳои бузурги нафтӣ газ мавқеи минтақаро дар сиёсат ва иқтисоди ҷаҳон мустаҳкамтар кард.

2/3 ҳиссаи захираи нафтӣ ҷаҳон ба мамлакатҳои Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ рост меояд.

Барои минтақа иқлими хушк хос аст. Дар ин ҷо яке аз бузургтарин биёбонҳо – биёбони Араб ҷойгир шудааст. Қисми зиёди дарёҳои минтақа мавсими мебошанду камобанд, ки ин дар баробари иқлими хушк барои рушди зироаткорӣ монеъ эҷод мешавад, аммо нақши дарёҳои Даҷла ва Фурӯт дар зиндагӣ ва фаъолияти одамон хеле бузург аст, ки онҳоро барои обёйӣ, таъмини оби ошомиданӣ ва соҳтмони корхонаҳои гидротехникий истифода мебаранд.

Аз ҷиҳати истихроҷ ва содироти хром Туркия дар ҷаҳон ҷойӣ намоёнро ишғол мекунад.



Расми 16. Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ

Аз сарватҳои табии бойигарии асосии минтақа нафт ва газ мебошанд (2\3 ҳиссаи захираи ҷаҳон). Конҳои он дар қаламрави аксар кишварҳо (Арабистони Саудӣ, Эрон, Ироқ, Кувайт, Катар, АМА, Бахрайн) ёфт шудаанд ва дар тақсимоти байнамилалии меҳнат мавқеи онҳоро муайян мекунанд. Ғайр аз ин аз маъданҳои табии хром (Туркия), мис (Туркия, Эрон), маъданни оҳан, мangan, полиметалҳо, фосфор ва ғайра мавҷуданд.

Бойигарии асосии минтақа захираи нафту гази давлатҳои ҳалиҷи Форс мебошад, ки аҳамияти ҷаҳонӣ дорад.

Географияи аҳолӣ. Аҳолии минтақа аслан мансуби се гурӯҳи этнолингвистӣ (этникую забонӣ): гурӯҳи эронии оилаи забонҳои хиндуаврупой (форсҳо, толишҳо, афғонҳо, балучҳо, курдҳо); гурӯҳи сомӣ (арабҳо, ошуриҳо, яҳудиҳо); ва гурӯҳи туркӣ (туркҳо, озарҳо ва туркманҳои Эрон) мебошанд.

Барои минтақа афзоиши баланди табиии аҳолӣ хос аст, аммо он дар ҳама кишварҳо як ҳел нест ва дар Кипру Ироил аз ҳама паст аст.

Аҳолии кишварҳои истихроҷкунандай нафт дар минтақаи Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ на танҳо аз ҳисоби афзоиши табииӣ, инчунин аз ҳисоби муҳҷочират зиёд мешавад.

Маскуншавии ахолӣ низ дар минтақа нобаробар аст. Қариб дар ҳама кишварҳо аз нисф зиёди ахолӣ дар 15-20% қаламрави онҳо ҷамъ шудаанд. Ноҳияҳои сераҳолии он соҳили дарёҳои Даҷла ва Фурӯт, ҳаличу баҳрҳо мебошанд. Дар маҷмӯъ дар минтақа дараҷаи урбанизатсия баланд аст, лекин ин барои ҳама мамлакатҳои минтақа хос нест.

Хукикӣ иқтисодӣ қисми зиёди минтақа боиси маскуншавии ахолӣ дар соҳили баҳру дарёҳо шудааст.

Географияи ҳоҷагии ҳалқи минтақа. Аҳамияти иқтисодии ҷаҳонӣ доштани минтақаро захираҳои бузурги нафти Арабистони Саудӣ, Кувайт, АМА, Баҳрайн, Эрон ва Ирок муайян мекунад. Ноҳияҳои асосии истиҳроҷи нафт ҳудуди кишварҳое мебошанд, ки дар соҳили ҳаличи Форс ҷойгиранд. Аз ҷиҳати истиҳроҷи нафт Арабистони Саудӣ дар ҷаҳон пешсаф аст (соле то 500 млн т). Қисми зиёди нафт ҳамчун ашёи хом ба кишварҳои Аврупои Фарӯй ва ИМА содир карда мешавад.

Дар заминаи ашёи хоми маҳаллӣ корхонаҳои металлургияи сиёҳ ва ранга бунёд шудаанд (Эрон, Туркия). Дар аксар кишварҳо саноати боғандагӣ, косибӣ ҳусусан қолинбоғӣ ва ҷармгарӣ, корхонаҳои истеҳсоли нуриҳои маъданӣ ривоҷ ёфтааст.

Яке аз соҳаҳои муҳимтарини ҳоҷагии ҳалқи минтақа кишоварзӣ аст. Дар он мавқеи асосиро зироаткорӣ ишғол мекунад. Дар тамоми минтақа ин соҳа ба обёри Ҷиҳтиёҷ дорад. Асоси зироаткориро рустаниҳои ғизӣ – гандум, ҷав ва ҷуворимакка ташкил медиҳад. Дар кишварҳои назди баҳри Миёназамин меваю сабзавоткорӣ, токпарварӣ ва парвариши дараҳти зайдун ба роҳ монда шудааст. Қисми зиёди маҳсулоти ин соҳаҳо ба ҳориҷ бароварда мешавад.

Дар соҳаи ҷорҷорӣ гӯсфандпарварӣ (чун соҳаи гӯшту пашмидҳанда) бартарӣ дорад.

Дар ҳудуди минтақа нақлиёти автомобилӣ, дар ноҳияҳои истиҳроҷи нафту газ нақлиёти қубурӣ (хатти интиқоли нафту газ) нақши асосиро мебозад. Тавассути минтақа роҳҳои муҳимтарини баҳрӣ байни уқёнусҳои Атлантик ва Ҳинд мегузаранд. Канали Суэтс, гулугуҳҳои Ҳурмуз, Босфор ва Дарданел аҳамияти бузурги иқтисодӣ доранд. Бузургтарин бандарҳои баҳрии минтақа – Истамбул, Измир, Бейрут, Хайфа, Адан мебошанд.

Дар тақсимоти байналмилалии географии кор симои минтақаро пеш аз ҳама нафт, газ ва содироти маҳсулоти кишиоварзӣ таҷассум мекунаад.

Тафовутҳои дохилӣ. Минтақаи бузурги Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ хеле гуногунтаркиб аст. Мамлакатҳое, ки ба ҳайати он дохил мешаванд, аз ҷиҳати масоҳат, шумораи аҳолӣ, шакли идоракунӣ, рушди иқтисодию иҷтимоӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Дар қисми шарқии минтақа ду кишвар – Эрон ва Афғонистон воқеъ шудаанд, ки кишварҳои форсизабонанд. Аҳолии Эрон ва мардуми таҳҷои Афғонистон чун мардуми эронитабор соҳиби тамаддуни бузурги қадим ҳастанд. Дар Эрон дигар миллату ҳалқиятҳое ҳастанд, ки онҳо бо забони форсӣ ҳарф мезананд (курдҳо, луриҳо, балуҷҳо, баҳтиёриҳо ва ғайра). Дар кишвари Афғонистон, ки солҳои тӯлонӣ ба майдони муҳориба табдил шудааст, дар ҷануб бештар пуштунҳо (афғонҳо), дар шимол тоҷикҳо, ўзбекҳо, туркманҳо ва ҳазораҳо маскун шудаанд.

Дар минтақа давлати Туркия мавқеи маҳсус дорад. Шумораи аҳолиаш зиёда аз 70 млн нафар буда, кишвари гуногунмиллати дунявӣ мебошад ва барои дохил шудан ба Иттиҳоди Аврупо номзад аст. Ин мамлакат дараҷаи баланди рушди иқтисодӣ дошта, дар қатори Эрон ва Афғонистон бо Тоҷикистон муносибатҳои иқтисодию фарҳангӣ дорад.

Нақши асосиро дар иқтисодиёти ҷаҳон кишварҳои содиркундандаи нафт мебозанд, ки бузургтарини онҳо Арабистони Саудӣ мебошад. Кашф кардани заҳираҳои нафт дар асри XX боиси босуръат рушд ёфтани иқтисодиёти ин мамлакат шуд. Дар ҳамин давра амалӣ кардани нақшай азими бозсозӣ вазъи иқтисодии мамлакатро боло бурд. Дар таркиби саноат нақши асосиро соҳаи нафту химия мебозад. Пешравӣ дар соҳаи кишоварзӣ низ суръат гирифтааст.

Нафт манбаи даромад ва шукурои босуръати кишварҳои узви Ташкилоти Мамлакатҳои Содиркунандай Нафт (ОПЕК) – Эрон, Баҳрайн, Қатар, Кувайт, АМА шуд.

Барои давлатҳои ин минтақа дараҷаи баланди тафовутҳои рушди иқтисодӣ хос аст.

Инро бояд дар хотир дошт!

Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ минтақаи беназир бо тамаддуни исломӣ, аҳолии гуногунмиллат, бузургтарин заҳираи нафт дар ҷаҳон аст.

Савол ва супории.

1. Бо ёрии атласу ҳаритаҳо доир ба мавқеи иқтисодӣ-географии минтақаи Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ маълумот бидиҳед.

Инро ман медонам.

2. Оё ин ақида дуруст аст, ки давлатҳои минтақаи Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ таркиби ягонай маданию таъриҳӣ доранд? Инро шарҳ дуҳед.

3. Нақши мавқеи географӣ, шароит ва сарватҳои табииро дар пешрафти хоҷагии давлатҳои минтақа муайян кунед.
4. Таркиби этникии аҳолии минтақа чӣ гуна аст?

Инро ман метавонам.

1. Давлатҳоро бо поитахтҳояшон нишон бидиҳед:
1) Туркия; 2) Арабистони Саудӣ; 3) Истроил; 4) Эрон;
а) Ар-Риёз; б) Истамбул; в) Техрон; г) Иерусалим:
2. Ҳусусияти хоси хоҷагии минтақа дар чист?
3. Тоҷикистон бо қадом давлатҳои минтақа робитаҳои иқтисодӣ ва фарҳангӣ дорад?
4. Дар ҳаритаи контурӣ давлатҳои минтақаро бо поитахтҳояшон тасвир кунед.
5. Яке аз давлатҳои минтақаро тавсифи иқтисодӣ-географӣ бидиҳед.

Оё медонед?

1. Аз 30 кони бузурги нафти ҷаҳон 15-тои он ба ҳавзаи ҳаличи Форс рост меояд. Кони нафти Гавар дар Арабистони Саудӣ 12 млрд тонна захира дошта, бузургтарин кони нафти ҷаҳон мебошад.
2. Дар Аморатҳои Муттаҳидаи Араб ҳар як сокини маҳаллӣ ҳукуқ дорад, ки чор нафар коргари хоригиро барои кори кироя бигирад.
3. Пойтаҳти Арабистони Саудӣ шаҳри Ар-Риёз дар дунё яке аз шаҳрҳои бо суръати баланд рушдкунанда ба шумор меравад. Бинои вазоратҳо, бонкҳо, меҳмонхонаҳо аз 8 то 9 ошёна баланд соҳта шудаанд. Корхонаҳои саноатӣ аз шаҳр берун ҷойгир буда, дар шароити биёбон кӯчаҳо ҳамеша сарсабзу шукуфонанд.
4. Кишвари Фаластин имрӯз аз рӯйи баъзе нишондиҳандаҳои демографӣ дар ҷаҳон дар ҷойи аввал меистад. Дар сектори Фаззах нишондиҳандаи таваллуд 52‰ (промиле) буда, дараҷаи миёнаи афзоиши аҳолӣ 4,6% аст.

Хулоса. Минтақаи Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ мавқеи васли иқтисодӣ ва сиёсӣ-географии се қитъаи дунё: Африқо, Аврупо ва Осиёро шигол кардааст. Дар ин ҷо ду дини ҷаҳонӣ – насрония, ислом ва дини миллии яхудия пайдо шудаанд. Шароити табиии минтақа хеле номусоид аст: дар ин ҷо биёбонҳо масоҳати калон доранд. Аз захираҳои маъданӣ нафт мавқеи асосиро шигол мекунад. Дар зери замини минтақаи Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ 2/3 ҳиссаи захираи нафти ҷаҳон ҷойгир аст. Аксари давлатҳои минтақа узви Ташкилоти Мамлакатҳои Содиркунандай Нафт мебошанд.

§2.9 САРЗАМИНЕ, КИ БЕШ АЗ 30 СОЛ ДАР ОҒҮШИ ДАРГИРИХОСТ

Ба ақидаи шумо, ин кадом мамлакат аст? Он чӣ гуна хусуси-ятҳои табииӣ-географӣ дорад? Ин мамлакат дар бозори ҷаҳонӣ кадом маҳсулотро содир мекунад? Кадом омилҳо вазъи сиёсии ин мамлакатро ба ҳаробӣ мекашанд?

Мавқеи иқтисодию географӣ. Афғонистон дар ҷанубу ғарби Осиё воқеъ шудааст. Вай дар шимол бо Тоҷикистон, Ӯзбекистону Туркманистон, дар ҷанубу шарқ бо Покистону Ҷин ва дар ҷанубу ғарб бо Эрон ҳамсарҳад мебошад. Қисми зиёди ҳатти сарҳади он бо мамлакатҳои ҳамсояз қӯҳҳои баланд ва дарёи Панҷу Ому мегузараад. Ҷунин ҳолат алоқа ва тичорати байнидавлатиро ҳалалдор месозад, зеро робитаҳои тичоратии мамлакат аксар тавассути роҳи ағбаҳо сурат мегирад, ки зимистон баста мешаванд.

Афғонистони имрӯзаро соли 1747 Аҳмадшоҳи Дурронӣ асос гузоштааст. Пойтахти аввали Афғонистон шаҳри Қандакор буд ва баъд онро ба Қобул қӯҷониданд.

Табиат ва сарватҳои табииӣ. Афғонистон мамлакати қӯҳсor буда, 4/5 ҳиссаи қаламрави онро қӯҳҳо ва суфакӯҳҳо ишғол кардаанд. Аз доманаи шимоли Ҳиндкуш сар карда, то соҳили дарёи Ому сатҳи мамлакат мунтазам паст мешавад. Аз самти шарқ ин ҳамворӣ то ҳавзаи дарёи Ҳинд давом мекунад.

Барои кишоварзӣ ва заминдорӣ водии дарёҳо ва ҳамвориҳо мувофиқ мебошанд.

Сарватҳои табиии Афғонистон ба таври бояду шояд омӯхта нашуудаанд. Ба ин нигоҳ накарда, солҳои охир дар қаламрави он намудҳои гуногуни сарватҳои зеризаминӣ – маъданни оҳан, ангишт, марганетс, хром, тилло, маъданни металҳои ранга, графит, гӯгирд, намак, талк, асбест, сангҳои қиматбаҳо кашф карда шудаанд. Дар мавзеи Ҳирот, Маймана, Шибирғон конҳои нафту газ мавҷуданд, ки аҳамияти саноатӣ доранд.

Афғонистон иқлими континенталӣ – зимистони хунук ва тобистони бебориш дорад. Зимистон дар минтақаҳои қӯҳӣ хунукии дарозмуддат, дар ҳамвориҳо мӯттадил ва ноустувор мебошад. Ҳарорати миёнаи моҳи июл 24-32 дараҷа, дар баландиҳои 2500-4000 метр то +10 дараҷа паст мешавад. Дар ҳамвориҳо ҳарорати миёнаи моҳи январ аз 0 дараҷа то +8 дараҷа таъиир меёбад. Боришот кам аст. Дар ҳамвориҳои ҷанубии мамлакат дар як сол 40-45 мм, дар суфақӯҳҳои доҳилий 200-250 мм, дар минтақаи қӯҳҳои баланд то 800 мм бориш мешавад. Вобаста ба иқлими дарёҳои Афғонистон мавсимӣ буда, дар мавсими боронгарӣ сероб мешаванд. Онҳо аз қӯҳҳои баланд оғоз ёфта, дорои иқтидори



Расми 17. Харитаи табии Афғонистон

зиёди энергетикӣ мебошанд ва дар шароити иқлими хушк барои обёрий васеъ истифода мешаванд. Калонтарин дарёҳои Афғонистон Мурғоб, Қарирӯд, Фараҳрӯд, Ҳилманд, Қобул, Панҷ ва Ому мебошанд.

Географияи аҳолӣ. Дар Афғонистон дар баробари дараҷаи баланди таваллуд фавти кӯдакон ҳам зиёд аст. Дар таркиби ҷинсии аҳолӣ мардон бартарӣ доранд. Зичи аҳолӣ дар 1 километри мураббаъ 26 нафар мебошад ва дар воҳаҳо зиёда аз 100 нафарро ташкил мекунад. Зиёда аз 3 млн нафар аҳолӣ зиндагии бодиянишинӣ мегузаронанд. Дар шаҳрҳо такрибан 15 фоизи аҳолӣ зиндагӣ мекунад. Шаҳрҳои калонтарин ва қадимӣ Қобул, Мазори Шариф, Қандаҳор, Ҳирот ва Қундуз мебошанд.

Афғонистон мамлакати сермиллат аст ва дар он зиёда аз 20 ҳалқият зиндагӣ мекунад, ки қарib 50 фоизи онро паштунҳо ташкил мекунанд. Файр аз паштунҳо дар он ҷо тоҷикон, ӯзбекҳо, туркману қазоқҳо, ҳазораҳо ва файра зиндагӣ мекунанд. Дар натиҷаи ҷангӣ дохилии бисёрсола шумораи зиёди аҳолӣ талаф ёфт. Тақрибан 23 фоизи аҳолӣ қашшоқона зиндагӣ мекунанд.

Тавсифи умумии ҳоҷагӣ. Афғонистон мамлакати ақибмондаи кишоварзӣ буда, факат дар даҳсолаи охир иқтисодиёти он ба баязе пешравиҳо ноил шуд. Асоси иқтисодиёташро кишоварзӣ ташкил мекунад. Дар кишоварзӣ зиёда аз 85 фоизи аҳолӣ банд буда, 60

фоизи даромади миллӣ ба он рост меояд. 40 фоизи бокимондаро хидматрасонӣ ва саноат ташкил медиҳад.

Заминдорӣ асосан дар водии дарёҳо, воҳаҳои байни кӯҳҳо, доманакӯҳҳо ва ба миқдори кам дар суфакӯҳҳои дохилӣ инкишоф ёфтааст. Тақрибан 70 фоизи замини кишт ба ноҳияҳои шимолӣ рост меояд. Дар заминҳои кишт бештар ғалладона кишт карда мешавад, ки қисми зиёди он лалмӣ мебошад. Ғаллакорӣ зиёда аз нисфи даромади маҳсулоти зироаткориро медиҳад. Дар водии дарёҳои Лугар, Сурхоб ва Алишанг шолӣ мекоранд. Аз зироатҳои техникий пахта, лаблабуи қанд, найшакар ва зироатҳои равғандиҳанда парвариш карда мешаванд. Дар қатори зироаткорӣ боғу токдорӣ низ васеъ паҳн шудааст, ки он дар музофотҳои Кобул, Қандахор, Ҳирот, Қатаган, Кӯҳдоман тараққӣ кардааст.

Чорводорӣ дар Афғонистон яке аз соҳаҳои анъанавии кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. Асосан гӯсфандони гӯшт ва пашмдиҳанда парвариш мекунанд. Дар даштҳои хушк қароқӯлпарварӣ ривоҷ гирифтааст. Афғонистон аз ҷиҳати саршумори гӯсфанди қароқӯлӣ дар чаҳонҷои дуюмро ишғол мекунад. Аз чорвои калон бештар чорвои корӣ парвариш мекунанд. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ бузпарварӣ инкишоф ёфтааст.

Саноат дар Афғонистон суст тараққӣ кардааст ва танҳо 21,8 фоизи даромади миллиро медиҳад. Соҳтмони корхонаву фабрикаҳои ҳозиразамон аз охири солҳои 30-юми асри гузашта ибтидо гирифта буд. Дар мамлакат асосан корхонаҳои начандон калони саноати сабук ва ҳӯрокворӣ соҳта шудаанд. Аз саноати сабук бештар соҳаи боғандагӣ тараққӣ кардааст, ки матоъҳои пахтагӣ, моҳут, шоҳӣ, вискозӣ ва трикотажӣ истехсол мекунад. Дар саноати ҳӯрокворӣ корхонаи истехсоли қанд ва равғанкашӣ калонтарин мебошанд.

Афғонистон маҳсулоти гуногунро ба мамлакатҳои Покистон, Ҳиндустон, Финляндия, Олмон ва Белгия содир карда, аз кишварҳои Покистон, Ҷумҳурии Корея, Ҷопон, ИМА ва Олмон мол ворид мекунад.

Нақлиёт. Дар Афғонистон мардум асосан аз воситаи нақлиёти автомобилий истифода мебаранд. Дарозии роҳҳо дар ин кишвар 21 ҳазор километрро ташкил мекунад. Муҳимтарин роҳҳои нақлиётроҳи автомобилгарди Кобул-Шерхон, Кушка-Ҳирот-Қандахор, Пули Ҳумрӣ-Мазори Шариф-Шибирғон мебошанд. Нақлиёти обӣ дар ин кишвар чандон рушд накардааст ва аҳамияти калон надорад. Фурудгоҳҳои Кобул ва Қандахор ҳавопаймоҳои кишварҳои гуногунро қабул мекунанд. Аз Кушқ то Турғундӣ 7 километр роҳи оҳан вучуд дорад. Дар тиҷорати берунии Афғонистон содирот 98 млн долларро ташкил мекунад. Шарикони тиҷоратии Афғонистон ИМА, Фаронса, Покистон, Тоҷикистон ва Туркия мебошанд.

Савол ва супории.

Аз рӯйи харита ба мавқеи иқтисодию географии Афғонистон баҳо бидиҳед.

Инро ман медонам.

2. Афғонистон аз қадом намуди маъданҳои табииӣ бой аст?
3. Аҳолии Афғонистонро қадом миллатҳо ташкил мекунанд?
4. Қадом соҳаи ҳочагӣ дар иқтисодиёти Афғонистон мавқеи асосиро ишғол мекунад?
5. Барои чӣ дар Афғонистон нақлиёти роҳи оҳан инқишиоф наёфтааст?

Инро ман метавонам.

1. Атлас ва ҳаритаро истифода бурда, дар онҳо давлатҳои ҳамсарҳад, вилоятҳо ва поӣтаҳти Афғонистонро тасвир кунед. Мавқеи географии онро тавсиф дуҳед.

Оё медонед?

1. Дар Афғонистон танҳо як нафар яхудӣ зиндагӣ мекунад.
2. Танҳо $\frac{1}{4}$ -и аҳолии Афғонистон дар шаҳрҳо маскун шудааст.
3. Дарозумрии аҳолӣ дар Афғонистон 44,2 солро ташкил медиҳад, аз ҷумла занҳо 44,4 ва мардҳо 44 сол. Қариб ҳар як қӯдаки шашуми ин кишвар дар вақти таваллуд мемирад. Аҳолии Афғонистон ҷавон буда, қариб 45%-и он қӯдакони то 14-сола ҳастанд.
4. То ҳол дар Афғонистон ягон нафар ба бемории СПИД гирифтор нашудааст.

Хулоса. Афғонистон яке аз мамлакатҳои қадима буда, то ҳол заҳираҳои зеризаминии он ба таври бояду шоюд омӯхта нашудаанд ва қариб истифода намешаванд. Саноат суст тараққӣ кардааст. Аксари аҳолӣ дар ҳолати қашишиоқӣ умр ба сар мебарад.

§2.10 САРЗАМИНИ ШЕЪРУ ШОИРОН

Хусусиятҳои табииӣ-географии ин мамлакат чӣ гунаанд? Кадом сарватҳои табиии он мавқеи ҷаҳонӣ доранд? Шумо қадом хусусиятҳои умумию бо ҳам наздики мардумашро бо тоҷикон медонед?

Мавқеи иқтисодию географӣ. Эрон дар Ҷанубу Ғарбии Осиё воқеъ шудааст. Мавқеи иқтисодию географии он ниҳоят мусоид аст. Дар шимол бо Арманистону Ӯзарбойҷон, дар шимолу шарқ бо Туркманистон, дар шарқ бо Афғонистону Покистон, дар ғарб бо Иреку Туркия ҳамсарҳад мебошад. Қаламрави он дар шимол ба баҳри Каспий ва дар ҷануб ба ҳаличи Форс роҳи баромад дорад. Роҳи оҳан қаламрави Эронро бо ҳама давлатҳои ҳамсоя (ғайр аз Афғонистон) пайваст мекунад.



Расми 18. Харитаи сиёсии Эрон

Табиат ва сарватҳои табии. Зиёда 4/5 хиссаи қаламрави Эронро қаторкӯҳҳо, суфакӯҳҳо ва кӯҳсори баланд ишғол кардааст. Хусусияти хоси релефи Эрон ивазшавии тадриции ҳамвориҳо ба баландиҳо мебошад. Пастии назди Каспий аз сатҳи баҳр 28 метр пасттар аст. Баландии қаторкӯҳҳо Албурз 5000 метрро ташкил мекунад. Қариб ҳамаи қисми дохилии кишварро кӯҳсори Эрон ишғол кардааст ва ҳамвориҳо масоҳати камтар доранд.

Иқлими Эрон асосан субтропикии континенталии хушк мебошад. Ҳарорати миёнаи моҳи январ дар Техрон ба +2 дараҷа ва дар моҳи июн ба +29 дараҷа мерасад. Дар соҳили халичи Форс то миёнаи моҳи январ +19 дараҷа ва моҳи юл +32 дараҷа то ташкил медиҳад. Дар қисми зиёди Эрон боришоти солона аз 50 то 500 мм-ро ташкил мекунад. Факат дар соҳили баҳри Каспий (иқлими субтропикии намнок) миқдори боришот ба 1500-2000 мм мерасад. Дарёҳои Эрон он қадар дарозу пуроб нестанд, аммо дар шароити иқлими хушк барои обёйи аҳамияти калон доранд. Барои обёйи баҳусус дарёҳои Аракс, Сафедрӯд ва Корун васеъ истифода мешаванд.

Сарватҳои зерзамини Эрон хеле гуногунанд. Дар қаламрави он аз сўзишворӣ ангишт ва захираи калони нафту газ вучуд дорад. Конҳои нафт дар шимоли кишвар қад-қади соҳили баҳри Каспий ва доманакӯҳи Туркману Хурросон воқеъ шудаанд. Дар ҷануб конҳои нафт дар ҳавзаи халичи Форс ҷойгир шудаанд, ки мавзеи хуби иқтисодӣ-географӣ доранд. Конҳои калонтарини газ дар мавзеъҳои Познон ва Сарахс воқеъ гардидаанд. Дар шарки Текрон, наздикии Симон ва Эрони Марказӣ захираи марганетс мавҷуд аст. Аз дигар намуди сарватҳои зеризамини дар ноҳияҳои гуногуни Эрон зихираи металҳои ранга, нодир, қиматбаҳо, масолеҳи бинокорӣ вучуд дорад. Ҳусусан захираи маъданни мис, сурб, рух, хромит, никел, кобалт, молибден, металҳои нодиру қиматбаҳо зиёд аст. Аз сарватҳои ғайримаъданӣ захираи калони сулфур, намақ, шпат, талқ, абрақ, фосфорит, барий ва ғайра мавҷуданд.

Аҳолӣ. Эрон дорои шароити гуногуни табиӣ буда, аҳолиаш соҳиби таърихи тӯлонии ташаккул аст. Аҳолӣ вобаста ба дараҷаи аз худ кардани замин ва захираҳои маъданӣ дар қаламрави он нобаробар ҷойгир шудааст. Зичи аҳолӣ дар 1 километри мураббаъ 30,0 нафар ва дар ноҳияҳои ҷанбу бештар аз 43 фоизи аҳолӣ дар ноҳияҳои шимолии кишвар маскун шудааст.

Ҳайати миллии аҳолии Эрон гуногун буда, дар он зиёда аз 80 миллиату ҳалқият зиндагӣ мекунанд. Аз нисф бештари онро форсҳо ва ҷои дуюмро озарбойҷониҳо ташкил мекунад. Ҳамчунин дар ин ҷо тотҳо, афғонҳо, курдҳо (зиёда аз 2 млн нафар) ва намояндагони ҳалқҳои дигар зиндагӣ мекунанд. Зиёда аз 98 фоизи аҳолии мамлакат дини исломро парастиш мекунад.


Тавсифи умумии ҳоҷагӣ. Эрон дар Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ мамлакати туриктидор мебошад.

Аввалин фабрика ва корхонаҳо дар кишвар дар ҷоряки аввали асри XX соҳта шудаанд. Дар ин давра асоси саноат аз истеҳсолу коркарди нафт, коркарди сарватҳои маъданӣ, ғайримаъданӣ ва саноати сабук, бештар боғандагӣ иборат буд. Баробари ба бозори дохилии Эрон сар даровардани маҳсулоти саноатии ҳориҷӣ корхонаҳое, ки пеш соҳта шуда буданд, дар давраи Ҷангӣ Дуюми Ҷаҳон ба рақобат тоб наоварда, фаъолиятиашонро пурра қатъ карданд. Ин вазъият Эронро водор соҳт, ки барои ҳифзи саноати худ соли 1965 доир ба «Муҳофизати саноати миллӣ» қонун қабул кунад. Мувофиқи ин қонун ба инкишофи саноати миллӣ, пеш аз ҳама ба рушди устувори саноати вазнин эътибори ҷиддӣ дода шуд. Давлат барои рушди ин соҳа дар солҳои 1949-1955 20,1 фоизи маблағгузориро чудо кард ва пас аз солҳои 1963-1968 онро ба 29,8 фоиз расонд. Факат дар панҷсолаи сеюми асри гузашта Эрон соҳтмони комбинати металлургӣ, корхонаи истеҳсоли алюминӣ,

троллейбуссозай, мөшинсозай, корхонаҳои васлкунанда, нафткоркунай ва химияи нафтро ба нақша гирифт. Бунёди ин корхонаҳои азим ва ба кор даровардани онҳо вобастагии мамлакатро ба маҳсулоти хориҷӣ кам кард. Дар бозори доҳилӣ ба истеҳсоли маҳсулоти саноати миллӣ зътибори маҳсус дода шуд. Мувофики қонун ташкилотҳои давлатӣ бояд пеш аз ҳама маҳсулоти маҳаллиро харидорӣ қунанд.

Эрон аз ҷиҳати истиҳроҷи нафт дар байни давлатҳои аъзои ОПЕК (Ташкилоти Мамлакатҳои Содиркунандаи Нафт) дар ҷойи дуюм буда, аз ҷиҳати содироти он дар дунё зинаи чорумро ишғол мекунад.

Эрон барои тараққиёти саноат дар баробари маблағгузории давлатӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ сармояи хориҷиро низ васеъ истифода мебарад. Чунин сиёсати иқтисодӣ натиҷаи хуб додааст. Дар таркиби даромади миллӣ ҳиссаи саноат мунтазам афзуҷа, кишвар соҳиби соҳаҳои нави саноат шуд. Дар таркиби он ҷои асосиро саноати маъданӣ кӯҳӣ, пеш аз ҳама истиҳроҷи нафт ва коркарди он ташкил мекунад. Дар айни замон Эрон аз 65 ҷоҳи сатҳи хушкӣ ва 70 ҷоҳи тунукобаи баҳрӣ нафт истеҳсол мекунад ва аз ҷиҳати истеҳсоли он дар ҷаҳон дар ҷои панҷум қарор дорад. Истеҳсоли



Расми 19. Нақшашаи таҳассусии шаҳрҳои Эрон

газу ангишт аҳамияти маҳаллӣ дорад. Аз захираҳои табий маъданӣ оҳан, марганетс, хром, мис, молибден, сурб, рух, симоб, маргимуш истеҳсол карда мешавад. Ба ғайр аз ин кишвар намуди зиёди сарватҳои ғайримаъданӣ (намак, намаки главберитӣ, магнезӣ, шпат, асбест, корунд, талқ, графит, абрақ ва ғайра) истихроҷ мекунад. Дар мамлакат соҳаи нафткоркуниӣ, ҳӯрокворӣ, саноати сабук ва трикотажӣ инкишоф ёфтааст. Корхонаҳои нафткоркуниӣ ва ҳӯрокворӣ дар Ободон, Масҷиди Сулаймон, Кирмоншоҳ, Нафтишоҳ ва дар наздикии Техрон соҳта шудаанд. Аз соҳаҳои саноати сабук боғандагӣ тараққӣ карда, матоъҳои пахтагӣ, ресмон, моҳут, шоҳӣ, қолин истеҳсол мекунанд. Саноати коркарди пашм дар Кирмон, Табрез, Кошон; абрешим дар Язд, Шаҳӣ, Кошон; трикотаж дар Техрон, Табрез, Исфаҳон ва ғайра чойгир шудаанд. Қолинро асосан косибон истеҳсол мекунанд ва маҳсули дасти қолинбофони эронӣ дар дунё машхур аст.

Дар саноати ҳӯрокворӣ истеҳсоли қанд (беш аз 27 корхона), биринҷ (беш аз 30 корхона), орд, консервабарорӣ (гӯшту моҳӣ ва сабзавоту мева), коркарди чой ва тамоку инкишоф ёфтааст. Дар баробари рушди соҳтмони корхонаҳои саноатӣ, корхонаҳои масолеҳи соҳтмон пешрафт кардааст. Дар ин ҷо сement, шиша, хишти ба оташ тобовар, гач (алебастр), оҳак ва ғайра истеҳсол карда мешавад.

Саноати мошинсозӣ аз корхонаҳои хурди косибӣ ва васлкунанда то тавлидгоҳҳои бузург (аз қисмҳои алоҳида соҳтани маснӯоти гуногуни заҳматталаб – радио, телевизор ва ғайра) иборат мебошанд. Дар баробари соҳтани корхонаҳои металлургияи сиёҳ ва ранга дар Эрон корхонаҳои ҳозиразамони мошинсозӣ соҳта шудаанд, баҳусус саноати автомобилсозӣ хеле пеш рафтааст. Ҳоло дар Эрон 12 корхонаи автомобилсозӣ амал мекунад ва дар ҳоли ҳозир мамлакат соле зиёда аз 250 ҳазор автомобил истеҳсол мекунад. Дар назар дошта шудааст, ки оянда ин шумора ба 500 ҳазор расонида шавад. Дар қатори мошинҳои гуногун барои соҳаҳои муҳталифи саноат ва мошинҳои қишоварзӣ қисмҳои эҳтиётӣ низ тайёр мекунанд. Дар асоси коркарди нафт соҳаҳои саноати химияи нафт ташкил шудааст, ки маҳсулоти гуногуни резинӣ истеҳсол мекунад. Аз ҳисоби намудҳои гуногуни маҳсулоти химиявӣ нурии минералӣ, содда, рангҳои органикӣ, лак, воситаҳои шустушӯ ва ғайра истеҳсол карда мешавад.

Инкишофи соҳаҳои саноат ва обёрии заминҳо бе заминаи пур-иктидори энергетикӣ ғайриимкон аст. Бинобар ин солҳои охир Эрон доираи соҳтмони корхонаҳои гидроэнергетикиро васеъ кард. Дар дарёҳои Карабҷ, Диз, Сафедрӯд неругоҳҳои баркӣ обӣ ва обанборҳо соҳта шуданд. Дар баробари инкишофи соҳаҳои ҳозиразамони саноат ҳунармандӣ ва косибӣ ташаккул ёфтааст.

Кииловарзӣ соҳаи анъанавӣ ва муҳимми иқтисодиёти Эрон ба ҳисоб меравад. Баъди ислоҳоти соли 1963 дар ин соҳа тағйироти

иçтимою иқтисодй гузаронида шуд. Пеш аз ҳама заминдории помешикон маҳдуд (30-150 га) шуда, дар мамлакат ҳазорҳо хочагиҳои кооперативӣ ташкил шуд. Дар охири соли 1967 шумораи дæхлонони заминдор ба 600 ҳазор расид. Барои васеъ кардани замини обӣ дар дарёҳои Диз, Сафедрӯд, Караб иншооти обёҶай сохта шуд. Соҳаи асосии кишоварзӣ зироаткорӣ мебошад. Аз зироати галладона: гандум, чав; дар заминҳои обӣ – пахта, шолӣ, лаблабуи қанд, найшакар, тамоку, кӯкнор, чой, кунҷит, канад, лӯбиёиҳо, инчунин сабзавот, бояг токпарварӣ рушд кардааст.

Эрон дорои чарогоҳҳои васеъ мебошад, ки боиси рушди чорводорӣ шудааст. Дар ин соҳа парвариши гӯсфанду буз, чорвои қалони шоҳдор, асппарварӣ ва моҳидорӣ бештар инкишоф ёфтааст.

Иқтисодиёти Эрон дар ҳоли ҳозир бо суръати баланд тараққӣ карда ва пеш меравад.

Бештар аз 50% тухми моҳӣ (икраи сиёҳ), ки аз баҳри Каспий ба даст оварда мешавад, ба мамлакати Эрон рост меояд.

Географияи нақлиёт. Эрон дорои намудҳои гуногуни нақлиёт мебошад. Дар боркашонии доҳилӣ мавқеи асосиро нақлиёти роҳи оҳан ва автомобилӣ ишғол мекунад. Дар равобити берунаи ин кишвар роҳҳои баҳрӣ, қубурӣ (ҳатҳои интиқоли нафту газ) ва ҳавоӣ ҳам аҳамияти қалони иқтисодию иçтимоӣ доранд.

Савол ва супории.

1. Аз ҳарита ва атлас роҳҳои асосии оҳан ва мосингарди Эронро муайян кунед ва ба онҳо баҳои иқтисодӣ-географӣ бидиҳед.

Инро ман медонам.

2. Эрон аз қадом намуди сарвватҳои табииӣ бой аст?
3. Аломатҳои асосии нақшиаи инкишифи иқтисодии Эронро шарҳ дигед ва бифаҳмонед, ки он барои пешрафти иқтисодии мамлакат чӣ фоида расонд.
4. Ҳукумати Эрон барои тараққӣ доддани саноат ва кишоварзӣ дар мамлакат чӣ чорабиниҳоро гузаронд?
5. Чаро тайи чанд сол давлатҳои Farb Эронро дар муҳосираи иқтисодӣ гирифтаанд?

Инро ман метавонам.

1. Атлас, ҳарита ва китобро истифода бурда, тақсимоти маъмурӣ Эронро дар ҳаритаи контурӣ тасвир кунед.
2. Дар ҳаритаи контурӣ ноҳияҳои саноатӣ ва кишоварзии Эронро тасвир карда, дар бораи онҳо маълумот бидиҳед.

Оё медонед?

1. Аз ҳама қолинҳои қиматбаҳое, ки дар Эрон бо усули косибӣ истеҳсол карда мешаванд, қолинҳои Исфаҳон беҳтаранд.

2. Қаторкӯҳҳои Загрос ва Албурз кӯҳҳои асосии Эрон буда, куллаи баландтаринаш Дамованд (5681 м) – вулқони хомӯшшуда аст. Дар танӯраи он буғи сулфур ва дар нишебиҳою доманааш ҷашмаҳои гарм фаввора мезананд.

3. Бузургтарин шаҳри Эрон пойтаҳти он Техрон мебошад, ки ҳавои атмосфераи он дар дунё аз ҳама ифлостар аст. Ба ҳисоби миёна ҳар рӯз аз қасалиҳое, ки ба ифлосии атмосфера алоқаманданд, дар ин шаҳр 27 нафар мефавтад. 60% захираи нафти ҷаҳон ба ҳаличи Форс рост меояд. Захираи нафт дар Эрон ба 125 миллиард баррел расида, 10% захираи нафти ҷаҳонро ташкил медиҳад. Эрон ҳар рӯз 4 млн баррел нафт истиҳроҷ мекунад.

4. Зиёда аз 70% аҳолии Эронро шахсони то 30-сола ташкил мекунанд.

5. Дар шаҳри Язд то ҳол ибодатгоҳҳои зардуштӣ вучуд доранд, ки оташи муқаддас дар он зиёда аз 2000 сол месӯзад.

6. Моҳи июляи соли 2015 созишнома байни давлатҳои Фарб ва Эрон доир ба қатъ намудани муҳосираи иқтисодӣ нисбати Эрон ба имзо расид.

Хулоса. Эрон тафовутҳои дохилии хос дорад. Ноҳияи марказӣ маркази таърихию географии қишивар ба шумор меравад. Минтақаи ҷанубу гарбии қишивар оston (вилоят)-ҳои соҳили ҳаличи Форсро дарбар мегирад ва маркази асосии истиҳроҷу коркарди нафт аст. Ноҳияи шимолӣ пастии назди Каспийро дар бар мегирад, ки соҳаи таҳассусии он парвариии рустаниҳои субтропикӣ мебошад. Барои ноҳияи шарқӣ қишиоварзии нисбатан қафомонда хос аст. Дар ноҳияи шимолу шарқӣ низ соҳаи қишиоварзӣ бартарӣ дорад.

§2.11 ҶУМҲУРИИ ПОКИСТОН

Шумо доир ба ин мамлакат чӣ маълумот доред? Ин мамлакат чӣ гуна шароити табиӣ дорад? Аз ин мамлакат ба Тоҷикистон қадом намуди маҳсулот ворид мешавад?

Мавқеи иқтисодию географӣ. Покистон соли 1947 дар натиҷаи тақсими Ҳиндустон ҳамчун давлати мустақил ташкил шудааст.

Он дар шарқ бо Ҳиндустон, дар шимолу шарқ бо Чин, дар ғарб бо Афғонистон ва Эрон ҳамсарҳад аст. Дар ҷануб тавассути баҳри Араб ба уқёнуси Ҳинд роҳи баромад дорад, ки Покистонро бо роҳи баҳрии умумиҷаҳонӣ пайваст мекунад. Дар ҳушкӣ ду ҳатти роҳи оҳан қаламрави Покистонро бо Ҳиндустон пайваст мекунад. Ин ба Покистон имконият медиҳад, ки бо роҳи баҳрӣ ва оҳан бо мамлакатҳои дуру наздик алоқаи иқтисодӣ дошта бошад.

Табиат ва сарватҳои табииӣ. Релефи қаламрави Покистон то дараҷае кӯҳсор аст. Шимол ва шимолу гарби онро кӯҳҳо ва баландиҳо ишғол кардаанд. Баландии кӯҳҳо дар шимол 4-6,5 ҳазор метрро ташкил мекунад. Дар ҷанубу шарқии мамлакат ҳамвории Ҳинд доман паҳн кардааст, ки барои ҳаёт ва ташкили кишоварзӣ мусоид аст. Дар қаламрави мамлакат сарватҳои гуногуни зеризамини мавҷуданд, ки аз онҳо захираи маъданӣ оҳан, хромит, марганетс, боксит, сурб, рух, сурма, нафт, газ, ангишт ва масолехи соҳтмон (гач, оҳаксанг, гил) аҳамияти саноатӣ доранд.

Иқлими Покистон дар зери таъсири бодҳои мавсими (муссонҳо) қарор дорад. Дар қисми зиёди қаламрави он иқлими тропикий, дар ноҳияҳои шимолу гарбӣ субтропикии ҳушк ва танҳо дар минтақаҳои кӯҳӣ иқлими нисбатан намнок ҳукмфармост. Дар қаламрави кишвар бешазорҳо нихоят каманд (3%).

Бузургтарин дарёи Покистон дарёи Ҳинд аст, ки қисми зиёди ҳудуди мамлакат дар водии он ҷойгир шудааст. Дарёҳои ҷанубӣ ё резишигҳо надоранд ё ин ки ба баҳри Араб мерезанд. Шоҳоби бузургтарини дарёи Ҳинд – Сатлҷоҷ аз ҳисоби дарёҳои Панҷоб (Чиноб, Рави, Челам, Боис) ташкил шудааст ва оби он ба воситаи бузургтарин каналҳо (Дипалпур, Пакпартан, Панҷнад) барои обёри истифода мешавад.

Географияи аҳолӣ. Барои Покистон дараҷаи баланди афзоиши табиии аҳолӣ ҳос аст. Афзоиши солонаи табиии аҳолӣ 2,5% аст. Ҳоло шумораи аҳолии кишвар 165,8 млн нафарро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда соли 1901 ҳамагӣ 16,6 млн нафар буд. Дар тӯли 100 сол аҳолӣ даҳ баробар афзудааст. Аҳолӣ дар мамлакат нобаробар ҷойгир шудааст ва зичи миёнаи он дар 1 км^2 тақрибан 205 нафар аст, аммо дар Балучистон ин нишондиҳанда ҳамагӣ 7 нафар мебошад. Дараҷаи давомнокии миёнаи умри аҳолӣ, чӣ занҳо ва ҷӣ мардҳо, ба 63 сол баробар аст. Барои паст кардани дараҷаи афзоиши табиии аҳолӣ ҳукумати мамлакат барномаи миллии танзими оиларо қабул кард.

Покистон давлати сермиллат мебошад. Аз ҳама миллиати сершумор панҷбииҳо ва синҷҳо ба ҳисоб мераванд. Забони давлатии кишвар забони урду мебошад.

Географияи ҳочагӣ. Покистон кишвари аграрию саноатӣ мебошад. Аксари аҳолӣ ба кишоварзӣ (48%) машғуланд: дар саноат 20% ва соҳаҳои хидматрасонӣ 32%-и аҳолӣ машғули кор аст. Яке аз проблемаҳои асосии ин кишвар бекорӣ мебошад. Бештари аҳолӣ аз мутахассисони баландиҳтисос то коргари одӣ ҳамчун муҳочири корӣ ба ҳориҷи кишвар, бештар ба кишварҳои Шарқи Миёна мераванд. Аз ҳаҷми умумии ММД 24% ба кишоварзӣ, 25% ба саноат, 51% ба нақлиёту савдо рост меояд. Покистон яке аз мамлакатҳои нисбатан



Расми 20. Харитаи Покистон

тараққикардаи Осиёи Ҷанубӣ мебошад. То ба даст даровардани мустақилият дар иқтисодиёти он соҳаи кишварзӣ бартарӣ дошт. Саноати он аз якчанд фабрикаи боғандагӣ, корхонаҳои қанд, ордкашӣ, корхонаҳои хурди меҳаникӣ ва таъмири роҳи оҳан иборат буд. Баъди қабул кардани барномаи инкишофи иқтисодӣ ба ташаккул ва инкишофи соҳаи сармоядорӣ эътибори чиддӣ дода шуд. Мувофиқи барномаи мазкур дар мамлакат Иттиҳодияи тараққиёти саноат ташкил карда шуд. Дар он баробари маблағгузории давлат инҷунин сармояи хусусии миллӣ иштирок мекунад. Бо қувваи сармояи хусусӣ ва давлатӣ даставвал корхонаҳои калони саноати сабук барпо карда шуданд. Дар он мавкеи асосиро саноати боғандагӣ ишғол мекунад. Корхонаҳои боғандагӣ матои пахтагӣ (бештар аз 170 фабрика), шоҳӣ ва трикотаж истеҳсол мекунанд. Қолинбоғӣ босуръат инкишоф меёбад. Дар заминаи ашёи хоми маҳаллӣ саноати ҳӯрокворӣ низ ривоҷ ёфт. Дар таркиби он ҳиссаи саноати қанд (зиёда аз 24 корхона) калон аст.

Нақши муҳимро дар иқтисодиёти кишвар косибӣ мебозад. Масалан аҳолӣ дар корхонаҳои хурд маҳсулоти варзишӣ (тӯбҳои футболу волейбол, чӯбдастай чавгонбозӣ) ва дастгоҳҳои ҷарроҳӣ истеҳсол

мекунанд. Дар Файсалобод ва дигар шаҳрҳо корхонаҳои хурди боғандагӣ, хусусан корхонаҳои матоъҳои пахтагӣ амал мекунанд.

Пешрафти иқтисодиёти мамлакатро бе тараққии саноати вазнин тасаввур кардан мумкин нест. Бинобар ин солҳои охир бо маблағузории давлат, сармоягузории хусусӣ ва хориҷӣ корхонаҳои калони саноати энергетикий, коркарди нафт, металлургӣ, мошинсозӣ, химиявӣ, электротехникӣ, истеҳсоли масолеҳи соҳтмон соҳта шудаанд.

Соли 1980 бо ёрии Иттиҳоди Шӯравӣ дар наздикии Қарочи комбинати металлургӣ ба кор даромад.

Дар баробари ин Покистон то кунун бисёр намуди маҳсулоти саноатиро аз ИМА, Англия ва Ҷопон меҳарад.

Кишоварзӣ. Таъминоти озуқаворӣ ва саноати мамлакат бо ашёи хом ба соҳаҳои кишоварзӣ вобаста аст. Маҳсулоти асосии ғалладонаро гандум ташкил медиҳад, ки давлат онро аз дехқонон харид, аҳолиро бо орд таъмин мекунад. Давлат барои дастрас кардани навъҳои серҳосили гандум, таъминот бо тухми зироат бо нарҳи арzon мусоидат карда, барои харидани нуриҳои маъданӣ ба аҳолӣ кумак мекунад. Пахтакорӣ низ яке аз соҳаҳои муҳимми рустанипарварии мамлакат мебошад. Онро дар ҳочагиҳои хурд парвариш мекунанд. Сипас корпоратсияҳои давлатӣ аз онҳо пахтаро харидорӣ карда, барои фурӯш ё таъмини фабрикаҳои боғандагӣ истифода мебаранд. Гайр аз ин дар мамлакат шолӣ,чуворимакка, найшакар, лӯбиё ва арзан кишт карда мешавад, ки аҳамияти озуқаворӣ ва содиротӣ доранд. Зироаткорӣ ба обёри эҳтиёҷ дорад. Системаи обёрии Покистон аз қадим шуҳрат дошт. Дар кишвар 80% заминҳои кишт обёри шудаанд.

Биринҷи навъи басматӣ, ки донаи дарозрӯяи хушбӯй ва дар кишварҳои Шарқӣ Наздик арзиши баланд дорад, дар Покистон истеҳсол карда мешавад.

Дар Покистон парвариши рустаниҳои полезӣ, обҷакорӣ ва боғдорӣ низ тараққӣ кардааст. Дар гузашта ҳӯрокворӣ намерасид, давлат онро аз хориҷа меҳарid. Ҳоло Покистон худашро бо аксар намуди маҳсулоти ҳӯрокворӣ пурра таъмин мекунад. Мамлакат дар истеҳсоли картошкадар байни давлатҳои Осиё ҷойи аввалро ишғол мекунад. Истеҳсоли солонаи он 10 млн тонна мебошад.

Чорводорӣ соҳаи дуюмдараҷа аст. Дар он парвариши чорвои корӣ афзалият дорад. Солҳои охир фермаҳои парвариши чорвои гӯшту ширдех ба роҳ монда шудааст. Дар ноҳияҳои камбориши гӯсфанд, буз ва уштур парвариш мекунанд. Аз баҳр моҳӣ шикор карда мешавад. Дар содироти Покистон пахта, маҳсулоти боғандагӣ, либос, биринҷ, пӯст, қолин; дар воридоти он мошинҳо, таҷхизот, нафт, маҳсулоти нафтӣ, таҷхизоти нақлиёт, ғалладона ва лӯбиёгӣ бартарӣ дорад. Шарикони

тичоратии берунаи Покистон ИМА, Гонконг, Англия, Олмон, АМА, Чопон, Малайзия, Арабистони Саудӣ мебошанд.

Нақлиёт. Покистон дорои беш аз 8823 километр роҳи оҳан ва 58000 километр роҳи мошингард мебошад. Шоҳроҳҳои асосии роҳи оҳан водии Ҳиндро гузашта, ноҳияҳои саноатии мамлакатро бо бандари Қарочӣ пайваст мекунанд. Нақлиёти автомобилий асосан вазифаи бор ва мусофирикашонии дохилиро иҷро мекунад. Флоти тиҷоратӣ давлатӣ аст.

Покистон мамлакати аграрию саноатӣ буда, дар байни кишварҳои исломӣ ягона давлати дорои силоҳи ядроӣ мебошад.

Инро бояд дар хотир дошт!

Афзоиши босуръати аҳолӣ; ҳамвории Ҳинд, дарёи Ҳинд, каналҳои Дипалпур, Пакпаттан, Панҷнад.

Савол ва супории.

1. Атлас ва харитаро истифода бурда ба мавқеи иқтисодии географии Покистон баҳо дигед.

Инро ман медонам.

2. Шароит ва сарватҳои табиии Покистон барои инкишиофи соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, нақлиёт то чӣ андоза мусоидат мекунад?
3. Қисми асосии аҳолии Покистонро қадом ҳалқҳо ташкил мекунанд ва ба қадом дин эътиқод доранд?
4. Саноат ва кишоварзии Покистон дар қадом давра тараққӣ кард?
5. Барои инкишиофи ҳаматарафаи заминдорӣ чӣ ҳалал мерасонад?

Инро ман метавонам.

1. Дар ҳаритаи контурӣ соҳаи кишоварзии Покистонро тасвир қунед. Доир ба соҳаҳо ва ноҳияҳои кишоварзӣ маълумот бидиҳед.

Оё медонед?

1. Покистон ягона давлате мебошад, ки истиқлолияти Арманистонро эътироф накардааст, дар сурате ки Арманистон истиқлолияти Покистонро эътироф кардааст.
2. 80% тӯби футболро дар дунё Покистон истеҳсол мекунад.
3. Дар Покистон барои ду дақиқа дер мондан ба дарс хонанда дар синф 8 соат китоби Куръонро мутолиа мекунад.
4. Номи Покистонро Ҷаудхури Раҳмат Алӣ, ки дар Англия зиндагӣ мекарду донишҷӯйӣ донишгоҳи Кембриҷ буд, пешниҳод кардааст.
5. Дар Покистон бо 60 забон гуфтугӯ мекунанд. Дар қонун ду забони гуфтугӯи давлатӣ – урду ва англисӣ қабул шудааст.

Хулоса. Покистон мамлакати аграрию саноатӣ буда, дар маркиби ҳоҷагии он кишоварзӣ нақши асосиро мебозад. Агарчи дар Покистон соҳаҳои саноати мошинсозӣ, химия, нафту химия ва боғандагӣ рушд кардаанд, рушди он аз Ҳиндустон ақиб мондааст..

ФАСЛИ ІІІ. МАМЛАКАТҲОИ ҚИТЪАИ АВРУПО

§3.1 АВРУПОИ ҒАРБӢ

Чаро дар асри XX ин минтақаи машхур мавқеи пешсафии худро дар ҷаҳон аз даст дод? Кадом соҳаҳои саноат мавқеи онро дар маркиби ҳоҷагии ҷаҳон боло бардоштаанд? Кадом кишварҳо дар сафи пешиди иқтисодию сиёсии он қарор доранд?

Мавқеи географӣ. Аврупой Ғарбиро аз рӯйи мавқеи географӣ ва ҳусусиятҳои таъриҳӣ, табиӣ, ҳоҷагӣ ба се зерноҳия чудо кардаанд: Марказӣ, Шимолӣ ва Ҷанубӣ, ки онҳо аз рӯйи масоҳат қариб баробар буда, аз рӯйи шумораю зичии аҳолӣ аз яқдигар фарқ доранд. Мамлакатҳои ин минтақа якҷоя қаламрави яклухтро ташкил медиҳанд. Масоҳати онҳо аз соҳили баҳри Норвегия то баҳри Миёназамин (аз шимол ба ҷануб 5 ҳазор километр) тӯл кашидааст. Масоҳати умумии минтақа $3,7$ млн km^2 ($2,5\%$ майдони ҳушкӣ) буда, дар он 24 давлати мустақил ҷойгир шудаанд. Давлатҳои минтақаро умумияти таъриҳӣ, муносибатҳои сиёсию иқтисодӣ бо ҳам алоқаманд кардааст. Аз нигоҳи ҳудуд ин мамлакатҳо он қадар бузург нестанд. Як қисми онҳо бо номи давлатҳои хурд (микродавлат) машҳуранд (Андора, Ватикан, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино). Аз ҳама ҳурдтарини онҳо Ватикан аст, ки дар миқёси ҷаҳон мавқеи хос дорад.

Мамлакатҳои Аврупой Ғарбӣ низоми давлатии гуногун доранд: буржуазии ҷумҳурияйӣ, монархӣ, монархии конститутсионӣ, унитарӣ ва федеративӣ.

Аврупой Ғарбӣ яке аз қадимтарин марказҳои ҳоҷагии ҷаҳонӣ мебошад.

Аҳолӣ. Шумораи умумии аҳолии Аврупой Ғарбӣ беш аз 390 млн нафар буда, афзоиши он суст аст. Вазъияти демографии минтақа нисбатан номусоид аст. Дар баъзе мамлакатҳо ҳолати камшавии аҳолӣ (депопулятсия) мушоҳида карда мешавад. Таваллуд факат дар қисми ҷануби минтақа (маҳсусан дар Испания) зиёдтар аст, ки онро ба таъсири зиёди дини насронӣ алоқаманд медонанд.

Ҳиссаи минтақа дар системаи ҷаҳонии муҳоҷирати берунаи аҳолӣ тағиیر ёфтааст, яъне Аврупой Ғарбӣ дар гузашта (давраҳои қаш-фийётҳои бузурги географӣ) сарчашмаи муҳоҷират буд, вале ҳоло ба маркази асосии муҳоҷирати корӣ табдил ёфтааст. Дар ҳоли ҳозир дар ин ҷо шумораи коргарони ҳориҷӣ аз 20 млн нафар зиёд аст, ки ҳукуки шаҳрвандӣ надоранд ва онҳоро коргари кироя («гастарбайтер») меноманд.

Аҳолии минтақа аз нигоҳи ҳайати миллӣ якхела буда, аммо аз ҷиҳати этникӣ гуногун аст. Ин ҳолат дар давлатҳои ду ва бисёрмиллата

боиси муноқишаҳои миллӣ мешавад. Чунин нооромиҳои миллию этникро дар Британия, Белгия ва Испания мушоҳидар дардан мумкин аст.

Ба минтақаи Аврупои Ғарбӣ ҷойгиршавии нисбатан зичи аҳолӣ хос аст. Ба ҳисоби миёна дар 1 километри мураббаъ 1000 нафар рост меояд, ки аз рӯйи ин нишондод дар дунё ҷойи якумро ишғол мекунад. Вале дар қисмҳои ҷудогонаи он (байни шимолу марказ) зичии аҳолӣ фарқ мекунад. Ба ҳамин сабаб дар ин минтақа дараҷаи баланди урбанизатсия вучуд дорад. Аз се ду ҳиссаи аҳолӣ (дар бâъзе мамлакатҳо то 4/5 ҳисса) дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунад.

Хусусияти хоси агломератсияи шаҳрӣ ин аст, ки дар шаҳрҳои калон аҳолӣ аз ҳад зиёд ҷамъ шудааст. Шаҳрҳои Лондон, Париж, Рейн, Рур аз қабили чунин шаҳрҳои калон мебошанд, ки ҳар яки он зиёда аз як млн нафар аҳолӣ доранд.

Аврупои Ғарбӣ бузургтарин минтақаи урбанизатсияшудаи ҷаҳон мебошад.

Агломератсияи Рур дар дунё калонтарин буда, дар 9 ҳазор километри мураббаъ ҷойгир шудааст. Он беш аз 13 млн. нафар аҳолӣ, қарib 100 шаҳр, аз ҷумла 25 шаҳри калонро дар бар мегирад. Дар бâъзе қисмҳои ин агломератсия зичии аҳолӣ дар 1 километри мураббаъ то ба 5 ҳазор нафар расидааст.

Ягонагии аҳолии минтақа ва ба оилаи ҳиндуаврупой мансуб будани ҳалқои он нишондиҳандоҳои ягонай демографӣ ва дараҷаи баланди урбанизатсияи давлатҳояи аст.

Тавсифи умумии ҳоҷагӣ. Аксар мамлакатҳои Аврупои Ғарбӣ ба гурӯҳи давлатҳои мутараққӣ мансубанд. Минтақа ба туфайли инқилоби саноатӣ пешсафи капитализми ҷаҳонӣ шуд ва ҳоло ҳам аз ҷиҳати иқтидори иқтисодӣ яке аз пурқувваттарин ноҳияҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад.

Маҳсулоти саноатӣ мавқеи ҳоҷагии Аврупои Ғарбиро дар бозори ҷаҳонӣ хеле боло бурд. То Ҷанги Якуми Ҷаҳон Аврупои Ғарбӣ дар ҷаҳон бо истеҳсоли автомобил, дастгоҳу киштӣ, таҷхизоти идоравӣ, маҳсулоти электротехникий машҳур буд. Дар ҳоли ҳозир низ дар бâъзе соҳаҳои технологияи мураккаб дар сафи пеши бозори ҷаҳон қарор дорад.

Географияи саноати Аврупои Ғарбӣ бар асоси мавҷудияти сарватҳои табииӣ ва шароити табииӣ шакл гирифтаст. Дар қисми шимолии он маъданҳои табиии металҳо, сӯзишворӣ, дар ҷануб бештар маъданӣ металҳо ва саноати вазнин ҷойгир шудаанд.

Саноати сӯзишворию энергетикий дар ибтидо пурра бо ёрии манбаъҳои ангишти маҳаллӣ фаъолият мекард. Дар миёнаҳои асри



Расми 21. Марказҳои саноатии Аврупои Фарбӣ

XX истиҳроҷу истеъмоли ангишт кам шуда, чойи онро нафту газ ва атом гирифт. Баҳри Шимолӣ макони бузурги истиҳроҷи нафт мебошад, ки аз он ҷо солона зиёда аз 180 млн тонна нафт ва 100 млрд м³ гази табиӣ истиҳроҷ карда мешавад. Дар ин ҷо бештар аз 250 кони нафту газ қашф карда шудааст, ки бузургтарини онҳо кони Статфорд мебошад. Яке аз захирагоҳи қалонтарини гази ҷаҳонӣ Слоҳтеран дар Нидерландия воқеъ шудааст.

Аврупои Фарбӣ талаботи ҳудро бо нафт 1/3 ҳисса, бо газ 2/3 ҳисса қонеъ мегардонад ва бокимондаашро аз хориҷа (бештар аз Русия) мегирад. Дар баробари ворид кардани нафт корхонаҳои нафткоркунӣ асосан дар шаҳрҳои бандарӣ ва қисман дар шаҳрҳои доҳилий соҳта шудаанд.

Истехсоли неруи барӯ ба ҳавзаҳои ангишт дар шаҳрҳои қалону бандарҳо мутобиқ аст, аммо неругоҳҳои барӯи алавӣ дар минтақа бартарӣ доранд, инчунин беш аз 70 корхонаи атомӣ мавҷуд аст. Дар аксари мамлакатҳои минтақа (ғайр аз Норвегия ва Швейтсария) истгоҳҳои барӯи обӣ аҳамияти дувумдарача доранд. Дар Италияви Исландия аз неруи гидротермалӣ (обҳои гарми зеризаминиӣ) низ истифода мебаранд.

Саноати металлургияи Аврупои Ғарбӣ ҳанӯз пеш аз оғози инқилоби илмӣ-техникӣ (ИИТ) пайдо шуда, ба ашёи хоми дохилӣ такя мекард. Коркарди металлургияи сиёҳ дар Англия, Олмон, Фаронса, Испания, Белгия, Шведсия ва Люксембург тараққӣ кардааст. Баъди Ҷангӣ Якуми Ҷаҳон марказҳои калони ин соҳа дар шаҳрҳои бандарӣ соҳта васеъ карда шуданд. Ноҳияни калонтарини металлургияи сиёҳи Аврупои Ғарбӣ ҳавзаи Рур буда, дар он ҷо дар як сол 25 млн тонна пӯлод гудохта мешавад. Калонтарин комбинати металлургӣ дар шаҳри Дойсбург аст, ки дар як сол то 10 млн тонна пӯлод истехсолӣ мекунад. Дигар комбинати калону ҳозиразамон дар шаҳри Тарантои Италия ҷойгир шудааст, ки он 10 млн тонна иқтидори истехсолӣ дорад. Корхонаҳои саноати металлургияи ранга асосан дар мамлакатҳо ҷойгир шудаанд, ки ашёи хом ва неруи зиёди барқ доранд. Соҳаи муҳимтарину инкишофёфтai металлургия саноати алюмин мебошад.

Мошинсозӣ. Ин соҳаи авангарди минтақа дар шаҳрҳои калон ва агломератсияҳо воқеъ шудааст. Солҳои охир дар соҳаи мошинсозӣ ҳусусияти нави ҷойгиркунӣ ба амал омад, ки ин ҳусусият дар якҷоя кардани он зоҳир мешавад. Дар ҷойгиркуни он ҳусусиятҳои хоси зерсоҳа ба ҳисоб гирифта мешаванд. Масалан дар Англия соҳаҳои электротехника, электроника, дастгоҳсозӣ, ракетиҷои кайҳонӣ асосан дар шаҳри Лондон, автомобилсозӣ дар Бирмингем, таҷхизоти боғандагӣ дар Манчестер, киштисозӣ дар Глазго ҷойгир карда шудаанд.

Саноати химия. Географияи ин соҳа то Ҷангӣ Якуми Ҷаҳон ҳавзаҳои ангишт муайян мекард. Баъди ба яке аз ашёи хоми муҳимми саноати химия табдил ёфтани нафт ва гази табииӣ, корхонаҳои онро дар соҳили баҳр ва дарё, дар шаҳрҳои бандарӣ сохтанд. Марказҳои калони саноати химия дар соҳилҳои дарёҳои Темза, Сена, Рейн, Элба ва Рона пайдо шудаанд.

Саноати сабук. Корхонаҳои ин соҳа маъмулан дар маҳалҳои серкоргар ва ноҳияҳои серистеъмол соҳта мешаванд. Аз ин рӯ онҳо дар тамоми мамлакатҳои Аврупои Ғарбӣ паҳн шудаанд. Солҳои охир корхонаҳои соҳаи саноати сабук бештар дар ноҳияҳое, ки қувваи кории арzon доранд, аз ҷумла дар ҷануби Аврупо (Португалия) соҳта шудаанд.

Кишоварзӣ. Шароити табиии Аврупои Ғарбӣ барои тараққиёти кишоварзӣ нисбатан мусоид мебошад. Қатъи назар аз ин ноҳияҳои алоҳидаи он бо шароити хоси худ аз яқдигар фарқ мекунанд. Дар қисми марказии Аврупо зироатҳои минтақаи мультадил, дар ҷануби он зироат ва дараҳтони мевадиҳандай субтропикий парвариш мекунанд.

Зироаткорӣ ва ҷорводорӣ соҳаҳои асосии кишоварзӣ дар Аврупои Ғарбӣ мебошанд. Ҳосилнокии гандум ба 60-70 ст/га мерасад, ки он дар ҷаҳон нишондихандай баландтарин аст.

Ҷорводорӣ дар аксари мамлакатҳо соҳаи таҳассусӣ ба ҳисоб меравад ва дар Дания ба дараҷаи баланд инкишоф ёфтааст. Дания

дар миқёси ҷаҳон макони асосии истеҳсол ва содироти равғану шир, паниру тухм ва гӯшти хук ба ҳисоб меравад. Соҳаи зироаткорӣ талаботи аҳолиро пурра таъмин мекунад ва дар як вақт заминай мустаҳками хӯроки чорво ба ҳисоб меравад.

Соҳаи моҳидорӣ чун пештара дар иқтисодиёти Норвегия, Дания, Исландия нақши назаррас дорад.

Нақлиёт. Дар Аврупои Ғарбӣ тамоми соҳаҳои нақлиёт амал мекунанд. Шабакаи нақлиёти ин ҷо хеле мураккаб аст, асоси онро шоҳроҳҳои бузурги гуногунсамт ташкил медиҳанд ва онҳо аҳамияти байнамилалӣ доранд.

Нақлиёти обӣ низ ба воситаи дарёҳои Рейн ва Дунай ба самтҳои гуногун роҳи баромад доранд. Боркашонии солонаи дарёи Рейн 250-300 млн тоннаро ташкил медиҳад. Бандари баҳрии калонтарини дунё Роттердам дар резишгоҳи ҳамин дарё воқеъ шудааст. Бандари калонтарини дарёии дунё Дуйсбург дар миёнҷои соҳил ҷойгир шудааст. Солҳои охир шоҳроҳи обии Рейн-Майн-Дунай соҳта шудааст.

Тараққиёти илму техника ҳама монеаҳои табииро дар минтақа бартараф кардааст. Роҳҳои оҳану автомобилгард, қубурҳои аз Алп гузаронидашуда, паромҳои соҳилҳои Балтик, ки ба баҳри Шимол васл мешаванд, тунели зериобии Ла-Манш аз он гувоҳӣ медиҳанд.

Аврупои Ғарбӣ ноҳияи асосии саёҳати ҷаҳонӣ буда, дар он мамлакатҳои соҳили баҳри Миёназамин мавқеи назаррас доранд. Ин мамлакатҳо ҳар сол қарib 150-200 млн нафар истироҳаткунандагон ва сайёҳонро қабул мекунанд. Испанияро аз рӯйи миқдори сайёҳоне, ки ба ин мамлакат меоянд, «рекордсмени ҷаҳон» номидаанд, зоро шумораи солонаи сайёҳон беш аз 160 млн нафарро ташкил мекунад (аз миқдори аҳолии мамлакат зиёд аст). Фаронса, Италия, Швейтсария, Австрия ва Англия низ макони муҳимми сайёҳӣ мебошанд. Сайёҳӣ манбаи баъзе мамлакатҳои ҳурди Аврупои Ғарбӣ ба ҳисоб меравад.

Қаламрави Аврупои Ғарбиро ба се намуд ноҳияҳои сайёҳию рекреатсионӣ чудо кардаанд: наздибаҳрӣ, кӯҳӣ ва наздиқӯӣ. Дар баробари ёдгориҳои табии, дар ин минтақа ёдгориҳои антропогенӣ (таърихию меъморӣ) низ зиёданд. Шаҳрҳои Париж, Рим, Мадрид, Лондон, Афина, Амстердам, Венетсия, Неапол, Венаро макони сайёҳӣ меноманд.

Ҳифзи табииат ва проблемаҳои экологӣ. Зичи зиёди аҳолӣ, бунёди коргоҳҳои саноатию кишоварзӣ, истифодаи бармаҳали худудҳо ва рушди нақлиёт дар Аврупои Ғарбӣ сабаби афзоиши мушкилоти экологӣ шудааст. Инкишофи босуръати саноат дар Англия ва Олмон сабаби пайдоиш ва паҳншавии боронҳои кислотай шудаанд. Он ба майдони васеи ҷангалҳо сироят карда, миқдори зиёди моҳӣ ва дигар организмҳои қӯлу баҳрҳоро (маҳсусан дар Шотландияю Норвегия, Шведсия) маҳв кард. Рейн дарёи ифлостарини дунё мебошад, ки дар соҳилҳои он 25 млн нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад. Дар ин ҷо

2/3 ҳиссаи корхонаҳои саноати химия ва силсилаи неругоҳҳои барқи атомӣ соҳта шудаанд. Онҳо миқдори зиёди оби партовиро ба берун мебароранд, ки ҳаво, об, заминро ифлос мекунад. Қатъи назар аз ҷорабиниҳои биссёри ҳифзи муҳити атроф, ки солҳои охир аксари мамлакатҳои минтақа ба амал мебароранд, вазъи экологии ин ҷо ҳоло ҳам мураккаб аст.

Бо вуҷуди ин ки суръати рушди иқтисодии минтақа то ҳадде суст шудааст, Аврупо ҳоло ҳам дар дунё яке аз марказҳои пешсаф ва туриқтидори иқтисодӣ мебошад.

Инро бояд дар хотир дошт!

Кишварҳои Аврупои Гарбӣ – маркази туриқтидори иқтисодӣ; дарачаи пасти таваллуд ва фавт.

Савол ва супории.

1. Аз рӯйи ҳаритаи сиёсии Аврупои Гарбӣ ва маълумоти оморӣ масоҳату аҳолӣ, таркиби сиёсию географии минтақаро тавсиф дигҳед. Мамлакатҳои аз нигоҳи масоҳат, шумораи аҳолӣ, соҳти идоракунӣ ба ҳам монанду фарқдоштаро ҷудо кунед.
2. Чаро ҳиссаи аҳолии Аврупои Гарбӣ дар шумораи умумии аҳолии ҷаҳон кам шудааст?
3. Сабаби дигаргуниҳое, ки дар ҷойгиршавии соҳаҳои саноати Аврупои Гарбӣ ба амал омадааст, дар ҷист?
4. Сабабҳои асосии мураккабшавии масъалаҳои экологӣ дар минтақа ҷист?
5. Доир ба ландшафтҳои антропогенӣ ва ёдгориҳои таърихи Аврупои Гарбӣ чӣ медонед?
6. Тафовутҳои ноҳиявӣ ва сиёсати ноҳиявии давлатҳои Аврупои Гарбӣ дар чӣ зоҳир мешавад?

Инро ман метавонам.

1. Симои ҳоҷагии мамлакатҳои тараққикардаи Аврупоро қадом соҳаҳои муайян мекунанд?
3. Ба тараққиёти босуръати нақлиёти автомобилии мамлакатҳои мутараққии Аврупо қадом омиҳҳо сабаб шудаанд?
4. Чаро мамлакатҳои Аврупои Гарбӣ бо зичии зиёди аҳолӣ дар афзошии шумораи аҳолии дунё ҳиссаи кам доранд?

Ба фикри шумо:

11. Дар Аврупои Гарбӣ пешравиҳои назарраси баъзе соҳаҳои саноатӣ ба чӣ вобаста аст?
12. Оё норасои ашёи хоми сӯзишворию энергетики ба мамлакатҳои Аврупои Гарбӣ (мисли буҳрони соли 70-уми асри XX) таҳдид мекунад?
13. Қадом соҳаҳои ҳоҷагии Аврупо метавонанд дар оянда муҳтоҷи аиёни хоми беруна бишаванд?

14. Чаро мамлакатъо хурди тараққикардаи Аврупо зиёдтар алоқаҳои иқтисодии беруна доранд?

Оё медонед?

1. Шохрохи Белгия ба дарацае чароғон шудааст, ки ҳатто онро шабона аз қайхон мебинанд.
2. Дар Голландия 1180 осиёби бодӣ ба қайд гирифта шудааст.
3. Дар Олмон ҳамаи шахсони бехона бо ҳуд саг доранд. Ин ба хотири он нест, ки онҳо ин ҳайвонро дӯст медоранд, балки барои он аст, ки давлат барои нигоҳбини ҳайвон пули иловагӣ медиҳад.
4. Дар Шведсия баробархуқуқии зану мард ҳуб риоя карда мешавад. Дар ҳолати таваллуди фарзанд, ҳам ба модар ҳам ба падар барои нигоҳбини фарзанд 480 рӯз рухсатии бомузд дода мешавад.
5. Флоти моҳидории Исландия аз 1000 киштӣ иборат аст. Ба ҳисоби миёна дар як сол 1,5 млн тонна ё ин ки ба сари ҳар як нафар аҳолии кишвар 6 тонна моҳӣ шикор карда мешавад. Ба моҳидорӣ ва коркарди он 40% аҳолии қобили кор банд аст. Аз $\frac{3}{4}$ ҳиссаи содироти кишварро моҳӣ ва маҳсулоти аз моҳӣ тайёршуда ташкил медиҳад.
6. Белгия бо истехсоли силоҳи шикории «Браунинг», коркарди алмос (Антверпен – маркази ҷаҳонии фурӯши ҷавоҳирот) дар дунё машҳур аст. Австрия бо доштани маконҳои лижаронӣ дар кӯҳсор, Чехия бо истехсоли қалам (фабриқаи «Коҳи-Нор» дар як рӯз 1 млн қалами дорон 21 дараҷаи саҳтӣ ва 64 ранг) машҳуранд.
7. Соҳтмони тунел байни Фаронса ва Британияи Кабир аз соли 1987 то 1994 идома ёфт. Дар қаъри гулугуҳо се тунели параллел соҳта шудааст, ки дутои он барои ҳаракат дар ду самт ва яктои он барои таъмири хидмат мекунанд. Дарозии тунел 50 км буда, 37 км-и он аз қаъри гулугуҳо дар чукурии 40 метр мегузарад. Ҳоло поезд аз Париж то Лондон дар 2,5 соат мерасад.

Хулоса. Аврупои Гарбӣ дар байни минтақаҳои ҷаҳон аз ҷиҳати масоҳат аз ҳама хурд аст. Мавқеи мусоиди ҷойгиршавии географии он роҳҳои озоди баҳрӣ ва марзҳои баҳриаш мебошанд. Баҳрҳо дар зиндагӣ ва фаъолияти кишварҳои минтақа нақши бузург доранд. Шароити табиии Аврупо барои зиндагӣ ва фаъолияти ҳочагидории аҳолӣ мусоид аст. Ҳудуди минтақа аз қадим ҳуб аз ҳуд шудааст ва истифода бурда мешавад. Қаламрави он барои рушди иқтисод ва интегратсияи истехсолӣ ҳеле мувофиқ аст. Аврупои Гарбӣ дорон соҳтори гуногуни давлат – монархия, ҷумҳурӣ, федератсия ва унитарӣ мебошад. Аврупо ҳудуди урбанизатсияи баланд, дорон тамаддуни ягони этнокултурӣ (бартарии дини насронӣ ва оилаи забонҳои ҳиндӯаҷрупӣ) мебошад.

§3.2 МУХАРРИКИ АСОСИИ ИҚТИСОДИЁТИ АВРУПО

Шакли идоракунни федеративии ин давлат чӣ бартарӣ дорад? Пас аз Ҷанги Дуюми Ҷаҳон ин мамлакат дар қадом ҳолат қарор дошт? Ҷойгир будани он дар маркази Аврупо барои мамлакат чӣ аҳамият дорад? Пас аз якчояшавии қисматҳои он қадом проблемаҳо пайдо шуданд?

Мавқеи иқтисодию географӣ. Олмон давлати якмиллата буда, мувофики конститутсия давлати федеративӣ мебошад. Он таърихан аз якчанд мулкдории федералӣ ташаккул ёфтааст. Мулкҳо конститутсия, парлумон ва ҳукумати худро доранд ва ҳукуқҳои муайяни худмухториро низ соҳибанд. Дар як вақт тамоми ҳукумат ва парлумони мулкҳо ба ҳукумати федеративӣ итоат мекунанд.

Мавқеи иқдисодиу географии Олмон, ки дар маркази Аврупо қарор гирифтааст, барои ин қишинвар хеле муҳим аст. Қишинвар соҳиби шоҳроҳҳои бузурги роҳи оҳану автомобил ва ҳавоӣ буда, онҳо чун ҷорроҳаҳои бузурги минтақа, яъне роҳи кӯтоҳтарин аз Аврупои Ғарбӣ ба тарафи шарқ истифода мешаванд. Дар ин миён роҳи баромади бевоситаи Олмон ба баҳри Шимолӣ нақши маҳсусро мебозад, зеро дар соҳили ин баҳр бандарҳои бузурги ҷаҳонӣ ҷойгир шудаанд. Аз бандари Роттердам Нидерландия низ истифода мебарад. Дарёҳои Рейн ва Рона воситаи муҳимми боркашонӣ ба дохили мамлакат ва хориҷи он мебошанд.

Ҳамаи давлатҳои ҳамсояи Олмон давлатҳои тараққикардаанд.

Олмон яке аз мамлакатҳои тараққикардаи дунё буда, дар маркази ин қитъа дар ҷорроҳаҳои пайвастишавии ҳамаи қисмҳои Аврупо ҷойгир аст ва шароити табиии он барои рушди иқтисодиёт мусоидат мекунад.

Аҳолӣ. Олмон дар Аврупои Ғарбӣ яке аз қишинварҳои сераҳолист, вале афзоиши табиии аҳолӣ нисбатан паст аст.

Баъди Ҷанги Дуюми Ҷаҳон дар натиҷаи аз дигар давлатҳо, аз ҷумла, аз давлатҳои Аврупои Шарқӣ баргаштани олмониҳо ба қишинвар шумораи аҳолӣ афзуд.

Ҷойгиршавии аҳолӣ, шугл ва ҳайати синфиӣ он симои саноатӣ доштани мамлакатро ифода мекунад. Зичи миёнаи аҳолӣ ба ҳар як километри мураббаъ бештар аз 230 нафар буда, дар ноҳияҳои саноатӣ (маҳсусан дар ноҳияи Рур) ин нишондиҳандагӣ ба 1000-2000 нафар мерасад. Аз рӯйи дараҷаи урбанизатсия Олмон дар миқёси ҷаҳон яке аз ҷойҳои аввалин (бештар аз 80%)-ро ишғол мекунад. Агломератсияи шаҳрии ҳавзаи Рур аз қалонтаринҳо буда, дар гирду атрофи Эссен, Дортмунд ва дигар марказҳои қалон даҳҳо шаҳру маҳалҳои коргарнишин бо ҳам якҷоя шудаанд. Онҳо агломератсияи хеле бузургро ташкил кардаанд, ки даҳҳо километр тӯл кашида,

бештар аз 5 млн нафар ахолӣ доранд. Мавҷудияти миқдори зиёди корхонаҳои калони саноатӣ ва ахолӣ мушкилоти экологиро ба миён овардааст. Махсусан ҳаво ва обҳои дарёҳои Рейну Рур ифлос шудаанд.

Олмон яке аз давлатҳои сераҳолии Аврупои Ғарбӣ мебошад.

Барои Ҷумҳурии Федеративии Олмон вазъи номусоиди демографӣ хос аст. Қишивар дар вартаи камашавии ахолӣ қарор дорад.

Тавсифи умумии ҳочагӣ. Олмон давлати дорои саноати мутараққӣ буда, аз рӯйи ҳачми умумии маҳсулоти дохилӣ, истеҳсолоти саноатӣ ва дараҷаи тараққиёти иқтисодӣ дар миқёси ҷаҳон ҷойи намоёнро ишғол мекунад. Дар ҳачми умумии маҳсулоти ҷаҳонӣ ҳиссаи Олмон зиёда аз 6% аст. Ба он қариб 23% ҳачми маҳсулоти дохилии Аврупои Ғарбӣ рост меояд. Ҳоло нарҳи умумии маҳсулоти дохилии мамлакат 13446 трлн (ба ҳар сари ахолӣ 16580) долларро ташкил мекунад.

Болоравӣ ва инкишофи иқтисоди баяндигани Олмон ба васеъ шудани бозори дохилии он вобаста мебошад. Ҳоло аз рӯйи дараҷаи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз ИМА кафо буда, қариб баробари Ҷопон ва дар якчоягӣ нисбат ба Англия, Италия, Белгия бештар маҳсулот истеҳсол мекунанд. Иқтидори иқтисодии он ба инкишофи соҳаҳои саноат вобаста мебошад ва дар он монополияҳои калон (ширкатҳои трансмиллӣ – ШТН) мавқеи асосӣ доранд.

Дар соҳаҳои иқтисоди Олмон дар солҳои баяни Ҷангӣ Дуюми Ҷаҳон пешравии калон мушоҳида карда мешавад. Дар тамоми ноҳияҳои он дар таркиби ҳочагӣ саноат бартарӣ пайдо кардааст.

Саноат. Беш аз сад сол қабл аз ин захираҳои табиии Олмон, ба монанди ангишт, намакҳои калий ва ошӣ, маъданӣ оҳан ба тараққиёти соҳаҳои энергетикау химия, саноати металлургия ва мошинсозӣ асос гузашта буданд.

Энергетикаи он то миёнаи солҳои 60-уми асри XX асосан ба воситаи ангишт амал мекард, чунки захираи ангишти қишивар хеле зиёд аст. Ҳоло 3/4 ҳиссаи истиҳроҷи он ба ҳавзаи Рур рост меояд. Дар ноҳияи Кёльн ангишти сиёҳтоб бо усули кушод истиҳроҷ карда мешавад, ки он ашёи хоми саноати химия ва сӯзишворӣ ба ҳисоб меравад. Қисми зиёди неругоҳҳои барқи алавӣ дар ҳавзаҳои ангишт ҷойгиранд, вале дар шароити инкишофи илмӣ-техникӣ истиҳроҷи ангишт якбора кам шуда, ҳиссаи нафту газ дар энергетика афзуд. Дар айни замон он 60%-ро ташкил мекунад. Дар Олмон неругоҳҳои барқи атомӣ (дар заминай маъданӣ урани маҳаллӣ) амал мекунанд. Бо қарори нави ҳукумати Олмон минбаъд фаъолияти неругоҳҳои атомӣ дар мамлакат қатъ карда мешавад.

Металлургияи сиёҳ асосан дар заминай маъданӣ оҳани воридотӣ амал мекунад. Қисми зиёди истеҳсоли чӯяну пӯлод ба корхонаҳои Рур, Айзен-Хюттенштадт ва ҳавзаи Саара рост меояд, ки ин корхонаҳо сикли пурраи истеҳсолӣ доранд. Аз соҳаҳои металлургияи ранга

саноати алюмин, мис пеш рафтааст, ки он асосан бо ашёи хоми воридотй кор мекунад. Корхонаҳои металлургӣ дар ҳавзай неругоҳҳои барки Кёльн ва Рур соҳта шудаанд.

Мошинсозӣ соҳаи инкишофёфтai саноат буда, аз рӯи истеҳсоли мошинҳо Олмон танҳо аз ИМА қафо меистад, аммо аз рӯи содирот дар миқёси ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол мекунад.

*Саноати мошинсозӣ ва химия соҳаҳои таҳассусии байнамилалии
Олмон мебошанд.*

Аксари ширкатҳои мошинсозӣ аз доираи мамлакат берун фъолият мекунанд. Масалан ширкати «Фолксваген», ки яке аз қалонтарин ширкатҳои мошинсозӣ ба ҳисоб меравад, дар як қатор мамлакатҳо корхонаи муштарак дорад ва ба беш аз сад кишвари дунё автомобил мефурӯшад.

Маҳсулоти мошинсозии вазнин, муҳаррикҳо, локомотиву таҷхизот ва техникаи нави ҳарбӣ дар ҷанубу гарби кишвар истеҳсол карда мешаванд. Марказҳои асосии мошинсозӣ дар Дюсселдорф, Кёльн, Штутгарт, Мюнхен, Дрезден, Карл-Маркс-Штадт воқеъ шудаанд. Макони асосии киштисозӣ шаҳри Гамбург мебошад.



Расми 22. Тақсимоти сиёсӣ-маъмурии Олмон

Саноати химия яке аз соҳаҳои тараққикарда буда, аз рӯйи ҳачми умумии истеҳсоли маҳсулоти он Олмон баъди ИМА ва Ҷопон дар чойи сеом ва аз рӯйи содироташ дар ҷаҳон дар чойи аввал меистад. Ноҳияҳои калони саноати химия Рур, Галле, Гамбург, Бавария мебошанд. Маҳсулоти асосии он ранг, нурӣ, дорувор ва дигар маҳсулоти нафту химия аст.

Кишоварзӣ. Аз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти ин соҳа Олмон пас аз Фаронса ва Италия меистад, валие аз рӯйи суръат ва маҳсулонкӣ аз дараҷаи миёнаи мамлакатҳои Аврупои Ғарбӣ пеш меистад. Олмон аз рӯйи дараҷаи таъминоти мошинҳои кишоварзӣ ва истифодаи нуриҳои химиявӣ яке аз ҷойҳои аввалро ишғол мекунад.

Иқлими Олмон аз уқёнусӣ ба континенталӣ гузаранда буда, имконият медиҳад, ки дар мамлакат тамоми зироатҳои минтақа мұлтадил парвариш карда шаванд. Ҳокаш дорои ҳусусияти ҳосилхезии миёна мебошад. Дар заминҳои кишт аз нуриҳои химиявӣ васеъ истифода мебаранд.

Дар таркиби кишоварзии Олмон соҳаи чорводорӣ афзалият дорад. Аз панҷ ҷор ҳиссаи маҳсулоти кишоварзӣ ба чорводорӣ рост меояд. Саршумори ҳук ва чорвои калони шоҳдор зиёд буда, ҳочагиҳои ширӣ даромади зиёд мегиранд. Дар тамоми ноҳияҳо чорводорӣ бо зироаткорӣ омезиш ёфта, зироаткорӣ ба чорводорӣ хидмат мекунад. Шудгор 1/3 ҳиссаи заминҳои киштро ташкил мекунад. Зироатҳои асосӣ гандум, ҷавдор, ҷав, сулӣ буда, гандуму ҷавдор ҳамчун ҳӯрокворӣ, ҷав барои истеҳсоли пиво, сулӣ барои ҳӯроки чорво истифода мешаванд. Кartoшка ва лаблабупарварӣ дар аксари ноҳияҳо паҳн шудааст. Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии ватанӣ аз панҷ ҷор қисми талаботи мамлакатро қонеъ мегардонад, аз ҷумла бо гандум, қанд, гӯшти гов, панир ва равғани маска аҳолӣ пурра таъмин мебошад.

Нақлиёт. Қаламрави Олмонро шабакаи зичи роҳҳои нақлиётӣ фаро гирифтааст. Маҳсусан дар ноҳияни саноатии Рур шабакаи зичи роҳҳо мавҷуд аст.

Аз рӯйи боркашонии роҳиҳои Олмон аз Фаронса қафо, аз Англия ду баробар, аз Италия ҷор баробар пеш аст. Боркашонии аз ҳама зиёд дар ноҳияи Рур ба назар мерасад. Нақлиёти автомобилий нисбат ба нақлиёти роҳи оҳан бештар бору мусофири мекашонад. Нақлиёти обӣ ҳам дар ҳочагии Олмон аҳамияти калон дорад. Аз панҷ ҷор ҳиссаи борҳои доҳилӣ ба воситаи дарёҳо ва каналҳо кашонида мешаванд. Гиреҳҳои асосии нақлиётӣ Гамбург, Мюнхен, Кёльн мебошанд.

Тағовутҳои иқтисодию географӣ. Солҳои охир пас аз муттаҳид шудани ду давлати Олмон нобаробариҳои тараққиёт мушоҳида карда мешавад. Муттаҳид шудани Олмони Ғарбӣ бо Шарқӣ боиси камшавии истеҳсолоти саноатӣ дар Олмони Ғарбии пешрафта шуд. Ноҳияни саноатии Рур дар ҳамин ҷо воқеъ шудааст, ки 1/25 ҳиссаи масоҳати мамлакатро дар бар гирифтааст. Дар он 1/5 ҳиссаи аҳолӣ истиқомат

мекунад ва 1/3 қисми корхонаҳои саноатии мамлакат ҷойгир шудаанд. Шаҳрҳои калони он Эссен, Дуйсбург, Диосседорф мебошанд.

Дар қисми чануб соҳаҳои электротехника, мошинсозии дақиқ, дастгоҳсозии электронӣ, саноати химия, бофандагӣ, хӯрокворӣ тараққӣ кардааст. Шаҳри аз ҳама калонтаринаш Мюнхен аст. Шимолу шарқи қисми гарбии мамлакатро ноҳияи кишоварзӣ номидан мумкин аст. Дар ҳамвориҳои Олмони Шимолӣ ҷорводории ширӣ ва қисман гӯштӣ рушд кардааст. Аксари майдонҳои ин ҷороҷӯи марғзор, алафзор, заминҳои кишти зироати хӯроки ҷорво фаро гирифтаанд. Дар ин ҷо инчунин истиҳроҷи ашёи ҳоми минералий вучуд дорад. Шаҳрҳои калонаш Гамбург, Волфсбург буда, ба воситай онҳо тичорати берунии Олмон ба амал бароварда мешавад. Корхонаҳои калони ширкати автомобилсозии «Фолкswagen» дар ҳамин ҷо воқеанд. Қисми шарқии Олмон (собиқ Олмони демократӣ) аз минтақаҳои дигар фарқ дорад. Дар қисми чанубу гарб ва ҷануби ин ҷо маҷмӯаи мураккаби ҳочагӣ ташкил шудааст. Дар ин ҷо саноат бартарӣ дошта, кишоварзии интенсивӣ тараққӣ кардааст. Агломератсияҳои калони шаҳрӣ дар атрофи Лейпциг, Галле, Дрезден ба вучуд омадаанд. Дар қисми марказ ва шарқ истиҳроҷи ангишт, истехсоли неруи барқ, металҳои сиёҳ, истехсоли маҳсулоти электронию радиотехникӣ, химиявӣ, дастгоҳсозӣ, полиграфӣ, дӯзандагӣ тараққӣ кардаанд. Пойтаҳти Олмон шаҳри Берлин дар ҳамин ҷост. Округҳои шимолии ин ҷо «дарвозаи баҳрӣ» ба ҳисоб мераванд.

Алоқаҳои иқтисодии ҳориҷӣ. Олмон қариб бо тамоми мамлакатҳо алоқаи тичоратӣ дорад. Аз рӯи содирот дар ҷаҳон дар ҷои дуюм қарор дорад. Бештар аз 56%-и содироташ ба автомобилсозӣ, мошинсозии умумӣ, молҳои химиявӣ ва электронӣ рост меояд. Аз рӯи содироти маҳсулоти бофандагӣ дар ҷаҳон пешсаф буда (11%-и содироти ҷаҳонӣ), аз рӯи содироти либоси тайёр байди Чину Италия дар ҷои сеюм, аз рӯи маҳсулоти кишоварзӣ байди ИМА, Фаронса, Голландия дар ҷои ҷорум меистад. Олмон мамлакати калони тичоратии дунё аст. Шарикони тичоратии Олмон Фаронса, Италия, Англия, ИМА, Австрия, Голландия, Данія, Белгия ва Люксембург мебошанд.

Савол ва супории.

1. Ба мавқеи иқтисодию географии Олмон баҳо дижед.

Инро ман медонам.

2. Шуғли аҳолии Олмонро бо яке аз мамлакатҳои Аврупои Гарбӣ муқонса кунед. Тафовуташ дар ҷист?

3. Ноҳияҳои сераҷолӣ ва агломератсияҳои калони шаҳриро ҷудо кунед.

4. Ноҳияҳои асосии металлургия, мошинсозӣ, химияро муайян кунед. Ҳусусияти ҷойгиршавии ин соҳаҳо дар ҷист?

5. Ҳиссаи Олмонро дар истехсолоти саноати «Ҳафтгона» муқонса кунед.

6. Соҳаҳои асосии саноати ҳавзаи Рур ва шаҳрҳои атрофи он қадомҳоанд?

7. Тафовутхоу иқтисодио географии қисмҳои мамлакатро номбар кунед.
Сабаби ин тафовутхо дар чист?
8. Рӯйхати молҳои содиротио воридотии Олмонро тартиб дода, онро шарҳ душед.

Инро ман метавонам.

1. Мавқеи Олмонро дар ҷаҳони имрӯза чӣ муайян мекунад?
2. Мавқеи он дар иқтисодиёт ва сиёсати ҷаҳон чӣ гуна аст?
3. Ҷаро Олмон баъди ҷангҳо ҳаробиовар ба зудӣ ба қатори мамлакатҳои "Ҳафтгона" дохил шуд? Сабабаширо шарҳ душед.
4. Оё дар оянда мавқеи сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳарбии Олмон тағйир меёбад ё не?

Оё медонед?

1. Аввалин бонки амонатгузорӣ дар дунё соли 1786 дар шаҳри Олденбурги Олмон ба кор шурӯй кардааст. Қариб 70% роҳҳои автомобилгарди Олмон меъёри маҳдудшудаи ҳаракат надоранд. 102 нафар доранд ҷоизаи Нобел олмониҳо мебошанд. Дар Олмон ҳар шахси дувум соҳиби автомобил аст.

Хулоса. Мавқеи мувофиқи географии Олмон барои рушди иқтисодии ин кишвар заминай мусоид фароҳам овардааст. Шакли ҳозираи соҳтории Олмон дар оҳири асри XX сурат гирифтааст ва ҳоло аз нигоҳи иқтидори иқтисодӣ дар сафи пешӣ кишварҳои Аврупо қарор дорад.

§3.3 ВАТАНИ АВВАЛИНИ ИНҶИЛОБИ САНОАТӢ ВА ФУТБОЛ

Мавқеи географии ин мамлакат дар ҷазираҳо ба рушди он чӣ гуна таъсир расонид? Ҷаро ин мамлакат мавқеи пешинаи ҳудро дар иқтисодиёти ҷаҳон гум кард? Иқтисодиёти давлат чӣ гуна хусусият дорад?

Мавқеи иқтисодио географӣ. Британияи Кабир дар ҷазираҳои Британия ҷойгир буда, ба ҳайати он Англия, Шотландия, Уэлс ва Ирландияи Шимолӣ дохиланд. Номи Британияи Кабир аз номи ҷазираи калонтарини он, vale номи Англия аз таърихи давлат гирифта шудааст.

Мавқеи ҷазираҳии он ва ҳамдигарро бурида гузаштани роҳҳои байнамилалии обио ҳавоӣ барои мамлакат шароити мусоид ба миён овардаанд. Хусусан роҳҳои баҳрӣ ба Англия имконият медиҳанд, ки бо бисёр мамлакатҳои ҷаҳон робитаҳои иқтисодӣ дошта бошад. Онҳо барои ин мамлакат алоқаҳои бисёртарафаи берунаро муҳайё кардаанд.

Барои Британияи Кабир мавқеи мусоиди ҷойгиршавии географӣ, шароити муносиб барои зиндагӣ ва фаъолияти ҳоҷагӣ хос аст, аммо баъзе намуди сарватҳои табии барои пешрафти саноат каманд, онҳо аз хориҷ ворид карда мешаванд.

Аҳолӣ. Шумораи аҳолии Англия то асри XX босуръат меафзуд. Солҳои охир пастшавии суръати афзоиши аҳолӣ ба назар мерасад. Мегӯянд, ки дар Англия ҳолати пиршавии миллат фаро расидааст. Сабаби он камшавии афзоиши табӣ ва сахми бузурги аҳолии қалонсол аст.

Барои Англия дараҷаи хеле баланди урбанизатсия хос аст. Аз панҷ ҷорӣ ҳиссаи аҳолӣ сокини шаҳр буда, аз нисф зиёди он дар шаҳрҳои қалону агломератсияҳои шаҳрӣ зиндагӣ мекунанд. Калонтарини онҳо Лондони Бузург мебошад, ки шумораи аҳолии он зиёда аз 12 млн нафар аст. Вобаста ба зиёдшавии урбанизатсия вазъи экологӣ тезӯи тунд шудааст.

Шакли асосии сокиншавии дехот маҳалҳои ҷудогонаи фермерӣ мебошанд.

Ҳайати синфи аҳолӣ бо ҳиссаи хеле баланди коргарони кироя фарқ мекунад. Аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол аз 90% бештар аст, ки камтар аз 1%-и он ба соҳаи кишоварзӣ рост меояд. Дар байни зиёён шумораи коркунони соҳаи бонӣ ва идоравӣ зиёд буда, онҳоро клерк ё «гиребонсафед»-ҳо меноманд. Табақаи буржуазия ва фермерҳо каманд, зиёда аз 3%-и аҳолии мамлакатро буржуазияи қалон ва лендлордҳо ташкил додаанд, ки ҳокимияти сиёсӣ ва нисфи даромади миллий дар ихтиёри онҳо мебошад.

Англия нисбатан мамлакати яқмиллати мебошад, 4/5 қисми аҳолиро англисҳо, боғимондаро шотландиҳо, ирландиҳо, уэлсиҳо ташкил мекунанд. Ин ҳалқиятҳо урғу одат, фарҳангӣ миллии худро нигоҳ доштаанд. Онҳо дину мазҳаби гуногун (ирландиҳо асосан мазҳаби католикӣ, шотландиҳо протестантӣ, англисҳо калисои англisi)ро парастиш мекунанд. Гайр аз ҳалқҳои муқимиӣ дар ин мамлакат бештар аз 2 млн коргари хориҷӣ – ҳиндӯҳо, покистониҳо, арабҳо, чиниҳо ва африқоиҳо зиндагӣ мекунанд.

Соҳти давлатии Британияи Кабир монархияи конституцисионӣ ва сардори давлат шоҳ мебошад, аммо дар амал ҳокимият дар дasti сарвазир аст, ки онро интиҳоб мекунад. Англия роҳбарӣ бо ном «Иттиҳодия»-и собиқ доминионҳо ва мустамликаҳо мебошад, ки ҳоло мустақил шудаанд.

Зиёда аз 95%-и аҳолии Британияи Кабирро мардуми маҳаллӣ ташкил медиҳанд. Барои ин кишивар дараҷаи баланди зичии аҳолӣ ва ҳиссаи зиёди сокинони шаҳр хос аст.

Тавсифи умунии ҳочагӣ. Ҷангиги Дуюми Ҷаҳон ба ҳочагии Британияи Кабир низ таъсир расонд. Як қатор шаҳрҳои саноатӣ вайрон ва алоқаҳои тиҷоратии берунӣ қанда шуд. Тӯли солҳои баъдичандӣ он қарип аз тамоми мустамликаҳояш маҳрум шуда, муҳтоҷии иқдисодиу молиявиаш ба ИМА афзуд. Ҳоло Британияи Кабир мамлакати мутараққии дунявӣ буда, дар таркиби ҳочагиаш саноат бартарӣ дорад ва дар истеҳсоли маҳсулоти саноати ҷаҳон мавқеи муҳимро ишғол

мекунад. Аз се ду хиссай тамоми маҳсулоти саноатии он ба саноати вазнин рост меояд. Дар солҳои охир соҳаҳои анъанавии саноат – истехсоли ангишт, маҳсулоти боғандагӣ, киштисозӣ тамоюли паstryавӣ пайдо кардаанд. Сустии суръати таҷхизонидани корхонаҳо бо техникаи нав боиси коҳиши суръати афзоиши саноат шудааст.

Соҳаҳо, ки пешрафти онҳо ба инқилоби илмӣ-техникӣ алоқаманданд, бо суръати нисбатан баланд тараққӣ мекунанд. Ба ин соҳаҳо саноати атомӣ, электронию электротехникӣ ва нафтхимияйӣ дохил мешаванд.

Хусусияти дигари иқтисодиёти Британияи Кабир ба савдои беруна вобаста будани он мебошад. Саноати мамлакат асосан ба ашёи хоми воридотӣ такя мекунад.

Саноат. Заминаи табиии саноати мамлакат мустаҳкам нест (ғайр аз захираи ангишт). Солҳои охир дар баҳри Шимолӣ захираи калони нафту газ қашф карда, ба истифода дода шуд ва мамлакат дар ин ҷода дар Аврупои Ғарбӣ дар ҷойи аввал меистад. Захираҳои намак, каолин низ зиёданд. Захираҳои маъданӣ оҳан талаботи мамлакатро қонеъ мегардонад. Захираҳои об аҳамияти энергетикӣ надоранд. Манбаи асосии неру ангишт ва нафту газ мебошад, ки як қисми онҳо аз Алҷазоир оварда мешаванд. Ҳиссай неру атомӣ низ назаррас аст.

Британияи Кабир дар байнӣ давлатҳои мутараққӣ аз ҷиҳати истехсоли неру барӯ (12,5%) мавқеи намоёнро ишғол мекунад, факат аз ИМА ва Ҷопон қафо мемонад.

Металлургияи сиёҳи Британияи Кабир дар заминаи ангишти коксдиҳандай маҳаллӣ ва маъданӣ оҳани воридотӣ (аз Канада, Либерия, Шведсия) кор мекунад. Марганетс ва дигар металҳои лозимаю оҳанпораро низ аз ҳориҷа ворид мекунад. Марказҳои асосии металлургия ноҳияҳои наздиҳоӣ (Уэлси Ҷанубӣ, ноҳияҳои Шимолу Шарқ) мебошанд.

Металлургияи ранга бештар дар минтақаҳои наздиҳоӣ рушд кардааст.

Дар таркиби саноати Англия мошинсозӣ ҷойи аввалро ишғол мекунад. Хусусан соҳаҳои ба содирот нигаронидашуда хеле тараққӣ кардаанд. Ба ин дастгоҳсозӣ, истехсоли таҷхизоти электроникаю электротехникӣ, автомобил, тракторҳо дохил мешаванд. Барои содирот солҳои охир моделҳои нави мошинҳои сабукрав истехсол карда мешаванд. Дар ин ҷода Ҷопон рақиби пурзӯри Британияи Кабир мебошад. Дар мошинсозии мамлакат мавқеи сармояи ИМА пурзӯр аст. Аз панҷ як ҳиссай дастгоҳсозиро фирмаҳои амрикӣ дар ихтиёри худ доранд. Солҳои охир ҳиссай сармояи Ҷопон ва мамлакатҳои арабӣ низ зиёд шудааст.



Расми 23. Ноңияхои иқтисодии Британияи Кабир

Саноати химия дар заминаи коркарди нафт бештар нахи синтетикӣ истехсол мекунад. Маҷмӯаҳои корхонаҳои нафту энержохимияйӣ дар шаҳрҳои бандарӣ – Лондон, Ливерпул, Шотландия, минтақаҳои Шимолу Шарқӣ ҷойгир карда шудаанд.

Саноати сабуку (боғандагӣ) хӯрокворӣ низ дар ҳаёти иқтисодии мамлакат нақши назаррас доранд.

Кишиоварзӣ. Шароити табиии Англия бештар барои чорвопарварӣ мусоид аст. Иқлими баҳрии мұттадил на дар ҳама ҷо барои парвариши гандум мусоид аст. Дар маҳалҳои аз 600 м аз сатҳи баҳр баланд ва фарбии Британияи Кабир аз сабаби зиёд будани намнокӣ гандум

пухта намерасад, vale марғзорҳои табиӣ қариб дар ҳама чо тамоми сол сарсабзанд.

Дар кишоварзӣ заминдории калони помешикӣ бартарӣ дорад. Лендлордҳо, бъъзе саноатчиёни бой ва савдогарон қисми зиёди заминхоро, ки қисман барои шикор, паркҳо ва майдонҳои варзишӣ истифода мешаванд, дар ихтиёри худ доранд. Заминдорон худашон дар замин кор намекунанд, балки заминро ба ичора медиҳанд. Қисми зиёди маҳсулоти кишоварзиро хочагиҳои калони фермерию иҷоравӣ, ки ба саршумори зиёди чорво низ соҳибанд, истеҳсол мекунанд.

Соҳаи асосии кишоварзӣ чорводорӣ мебошад, ки он заминаи мустаҳками хӯрокворӣ дорад. Ба ҷароғоҳҳо нуриҳои минералӣ дода, алаф медараванд, чорворо бо хӯрокҳои омехта ва бехмева таъмин карда, онро фақат дар мавсими кӯтоҳи зимистон дар оғил нигоҳ медоранд. Хочагиҳои ба истеҳсоли шир маҳсусгардонидашуда зиёданд. Ҳадафи асосии зироатчиги чорводорӣ аҳолиро бо хӯрока таъмин кардан аст. 2/3 қисми майдони киштро зироатҳои хӯроки чорво ишғол мекунанд.

Аз ғалладонаҳо ҷав, гандум, сулӣ, аз рустаниҳои техникӣ лабуи қанд кишт мекунанд. Талаботи аҳолии шаҳр сабаби тараққӣ кардани сабзавоткорию боғдорӣ шудааст.

Моҳипарварӣ ҳам дар хочагии Британияи Кабир аҳамияти калон дорад. Бандарҳои асосии моҳидорӣ дар соҳили шарқии мамлакат ҷойгиранд. Истиҳроҷи нафт дар баҳри Шимолӣ обро ифлос карда, ба заҳираҳои мавҷудоти биологии баҳр, аз ҷумла ба моҳиён зиёни калон расондааст.

Нақлиёт. Дар боркашонии доҳилӣ мавқеи нақлиёти автомобилий бештар буда, тавассути ракобати он як қисми роҳҳои оҳан бекор мемонад. Шоҳроҳҳои асосии нақлиётӣ дар Лондон, Бирмингем, Манчестер ба ҳам пайваст мешаванд. Британияи Кабир соҳиби флоти баҳрии тиҷоратӣ ва мусоифиркашон аст. Флоти баҳрӣ ҳаракати қаботажӣ низ дорад. (*Каботажи хурд – боркашонӣ дар доҳили як баҳр – аз як бандар ба бандари дигар. Каботажи калон – боркашонӣ аз як баҳр ба бандари баҳри дигар аст*)

Нақлиёти ҳаҷоӣ низ хеле тараққӣ кардааст.

Зиёда аз 90% боркашонии берунӣ дар Британияи Кабир ба нақлиёти баҳрӣ рост меояд.

Тафовутҳои иқтисодии географӣ. Аз ҷиҳати тафовути иқтисодӣ қаламрави Англияро ба ҷорӣ ноҳияи калон таксим кардаанд:

I. Ҷанубу Шарқӣ, ки онро "Англияи сабз" ҳам меноманд. Дар ин ҷо нури офтоб бештар меафтад ва микдори боришот кам аст. Ин

барои ба ноҳияи асосии кишти зироатҳои техниқӣ ва ғалладона табдил шудани он мусоидат кардааст. Дар мавзеъҳои ба Лондон наздик боғу обҷакорӣ, дар назди Ла-Манш чорводорӣ ривоҷ доранд. Ин ҷо чорво қисман таҳти назорати «электрочӯпон» ҷаронида мешавад (симҳои қувваи ками ҷараёндошта, ки барои ба дигар тараф гузаштани чорво монеа мешаванд).

Солҳои охир дар ин ҷо корхонаҳои саноатӣ қомат рост кардаанд. Дар соҳил қароргоҳҳои ҳарбӣ, бандарҳо, фароғатгоҳҳо ҷойгиранд. Калонтарин бандари мусоифиркашонӣ Саутгемптон низ дар ҳамин ҷо воқеъ шудааст.

2. *Қисми Марказӣ*. Дар ин ҷо аввалин бор дар ҷаҳон саноати ангилӣ ва фабрикаю корхонаҳои металлургӣ, металкоркунӣ, боғандагӣ пайдо шудаанд ва имрӯз ҳам дорои соҳаҳои кӯҳнаю нави саноатӣ мебошад. Дар шаҳри Бирмингем ва шаҳрҳои атрофи он саноати мошинсозӣ таракқӣ кардааст. Соҳаи боғандагӣ то имрӯз таҳассуси асосии Манчестер, истеҳсоли пӯлоди хушсифат таҳассуси Шеффилд ба ҳисоб мераванд. Қишиносозӣ низ таракқӣ кардааст. Шаҳри Ливерпул баъди Лондон бандари дуюми боркашонии Англия ба ҳисоб меравад.

3. Уэлс. Дар қисми кӯҳии он заминҳои нокорам доман паҳн карда, дар ҷануби он ноҳияҳои саноатӣ ташаккул ёфтаанд. Дар ин ҷо соҳаҳои кӯҳнаи саноатӣ бартарӣ доштанд, ки ҳоло онҳо гирифтори таназзул шудаанд.

Шаҳри Глазго нисфи кишиҳои Британияро истеҳсол мекунад. Дар қисми кӯҳии минтақа гӯсфандпарварӣ ва дар назди соҳил ҷорвои ширдех парвариш мекунанд. Солҳои охир аз тунукобаи баҳри Шимолӣ нафтӣ газ истеҳсол мекунанд. Шаҳри қалони ин ноҳияи иқтисодӣ Эдинбург мебошад.

4. *Олстерь* қисми аз ҳама сусттараққикардаи Англия аст. Асоси иқтисодиёташ соҳаи қишоварӣ буда, заминҳо дар ихтиёри англисҳо мебошанд.

Маркази асосии маъмурӣ, саноатӣ ва мадании ин қисм бандари Белфаст аст.

Алоқаҳои иқтисодии беруна. Британияи Кабир баъди солҳои 80-уми асри XX ба мамлакати пешрафтаи савдо табдил ёфт. Нисфи воридоти онро ашёи ҳоми саноатӣ ва ҳӯрокворӣ ташкил медиҳад. Содироташ аз молҳои тайёр ва нимтайёр иборат буда, қариб 40%-и он ба мошину таҷхизот рост меояд. Шарикони асосии тиҷоратии он мамлакатҳои Аврупои Ғарбӣ, ИМА, мамлакатҳои «Иттиҳод» мебошанд. (Иттиҳоди иқтисодӣ миёни Англия ва мустамликаҳои пешинааш).

Савол ва супории.

1. Ба мавқеи географии Англия баҳо бидиҳед.

Инро ман медонам.

2. Аз рӯйи харитаи аҳолӣ зичи он ва ҳафт агломератсияи шаҳриашро муайян кунед.
3. Кадом соҳаҳои саноатро соҳаи анъанавии англисӣ номидаанд ва чаро? Чаро онҳо дар ҳолати қароғтӣ мондаанд?
4. Ҷойгиркуни ноҳияҳои асосии саноатиро бо ҷойгиршавии агломератсияҳои шаҳрӣ муқонса кунед.
5. Иқтисодиёти қисматҳои ҷанубу марказро муқонса карда, омилҳои ба тараққии онҳо таъсиррасонро бигӯед.
6. Сабабҳои қафомондагии Уэлс, Шотландия ва Олстер қадомҳоанд?

Инро ман метавонам.

1. Ҳайати аҳолии Британияи Кабир бо чӣ фарқ мекунад?
2. Чаро шуғли аҳолии қобили кор дар кишоварзӣ кам аст?
3. Таъсири Ҷанги Дуюми Ҷаҳон ба Британияи Кабир дар чӣ зоҳир мешавад?
4. Ҳусусияти хоси тараққиёти иқтисодии баъдиҷонгии Англияро дар чӣ мебинед?
5. Мавқеи Британияи Кабир дар Иттиҳоди Аврупо чӣ гуна аст?
6. "Иттиҳод"-е, ки Англия сарварӣ мекунад, чӣ аҳамияти сиёсӣ ва иқтисодӣ дорад?
7. Чаро шароити табиии Британияи Кабир бештар ба инкишиofi ҷорвадорӣ мусоидат мекунад?
8. Захираи сарватҳои зеризамини мамлакат ниҳоят кам аст. Он дар оянда саноати рушдёбанди ҳудро аз ашёи ҳом ба қадомроҳ таъмин мекунад? Ин ҳолат ба пешрафти ояндаи саноати Англия чӣ гуна таъсир мерасонад?

Оё медонед?

1. Дар Британияи Кабир бо 300 забон гуфтугӯ мекунанд.
2. Чунин мешуморанд, ки туризм аввалин маротиба дар Англия солҳои 40-уми аспри XIX ба вучӯд омадааст.
3. Аввалин тарҳи туристиро Т. Кук соҳтааст.
4. Аввалин боғи ҳайвонот соли 1829 дар Англия ташкил шудааст.
5. Дар Англия барои тамошои телевизор андоз месупоранд. Агар дар хона телевизор тамошо кардан хоҳӣ, бояд андоз бисупорӣ (10 фунт дар як моҳ).

Хулоса. Британияи Кабир яке аз давлатҳои бузурги ҷаҳон мебошаад ва дорои иқтиидори бузурги иқтисодӣ ва сиёсӣ аст. Ноҳияҳои географӣ дар мамлакат бо назардошти ҳусусиятҳои табии, таърихӣ ва иқтисодӣ ҷудо карда шудаанд, ки дар байни онҳо мавқеи асосиро ноҳияи түриқтидор ва тараққикардаи саноатии Ҷанубу Шарқ ишғол мекунад. Пойтахти кишвар шаҳри Лондон дар ҳамин ноҳия ҷойгир аст.

§3.4 КИШВАРЕ, КИ МАНОРАИ ЭЙФЕЛ ДАР ОН ЧОСТ

Нақши ин давлат дар иқтисод ва сиёсати ҷаҳони имрӯза чӣ гуна аст? Қадом соҳаҳои ҳоҷагии ин мамлакат аввалиндарача ҳисоб меёбанд? Барои чӣ дар ин давлат тафовутҳои дохилӣ нисбат ба Британияи Қабир камтаранд?

Мавқеи иқтисодию географӣ. Мавқеи иқтисодию географии Фаронсаро ду омили асосӣ муайян мекунанд. Омили якум аз он бармеояд, ки Фаронса ба мамлакатҳои Иттиҳоди Аврупо бевосита ҳамсарҳад мебошад ва дар наздикии сарҳади он ноҳияҳои саноатии тараққикардаи он мамлакатҳо ҷойгир шудаанд. Фаронсаро аз Англия гулугоҳи танги Па-де-Кале ҷудо мекунад. Ҳусусияти дуюм аз он иборат аст, ки мамлакатро аз шимол ва ҷануб соҳилҳои баҳрҳои уқёнуси Атлантик иҳота кардаанд. Ин имконият медиҳад, ки Фаронса дар алокази тиҷорати берунӣ бо мамлакатҳои ноҳияҳои гуногуни ҷаҳон ва Аврупои Ғарбӣ наклиёти баҳрии арzonро истифода барад.

Фаронса дорои иқтисодии нарм, заминҳои зиёди ҳосилхез ва иқтиидори бузурги гидроэнергетикӣ мебошад.

Аҳолӣ. Баъди Ҷанги Дуюми Ҷаҳон афзоиши табиии аҳолӣ дар Фаронса хеле паст буд. Сабабаш афзоиши марғи одамон дар ҷанг ва паст шудани дараҷаи афзоиши табииӣ буд. Солҳои минбаъда бехбудиҳои иҷтимоию иқтисодӣ ба миён омада, давлат сиёсати демографиро барои баланд шудани дараҷаи афзоиши табиии аҳолӣ пеш гирифт. Ба ин нигоҳ накарда ҳоло дар Фаронса дараҷаи афзоиши табиии аҳолӣ хеле паст аст. Муҳочирият воситай муҳимми зиёдшавии заҳираҳои корӣ шудааст. Бештари муҳочириони кориро коргарон ва дехқонони камбагали Африқои Шимолӣ, италиявӣ, испанию португалӣ ташкил медоданд, ки онҳо дар шароити вазнин ва музди кори паст кор мекарданд. Солҳои баъдҷанғӣ ба шумораи аҳолӣ ҳолати реэмигратсия (эмигрантҳои ба ватан бозгашта) низ таъсир расонд. Онҳо фаронсавиҳои аз мустамликаҳо баргашта буданд.

Дар ҷойгиршавии аҳолӣ муҳочириати дохилӣ (аз деҳот ба шаҳр) таъсир расонидааст. Қатъи назар аз афзоиши доимии урбанизатсия шумораи шаҳрҳои қалони Фаронса нисбат ба Англия ва Олмон ду баробар кам аст. Ҳусусияти асосии ҷойгиршавии аҳолӣ концентратсияи хеле зиёди аҳолии агломератсияи Париж ($1/4$ қисми тамоми шаҳриён) мебошад. Берун аз Париж дар се агломератсияи дигар (Лион, Марсел, Лилл) бештар аз 1 млн аҳолӣ зиндагӣ мекунад. Дар қисмҳои бокимондаи мамлакат миқдори зиёди шаҳрҳои хурду миёна, маркази музофотҳо (шаҳрҳои қалони ноҳияҳои иқтисодӣ) ҷойгиранд, ки онҳо шаҳрҳои гуногунвазифаанд.

Дар таркиби синфии аҳолии Фаронса ҳиссаи аҳолии миёнаҳол (байни буржуазия калону коргарони кироя) зиёд аст, ки ба ин гурӯҳ дехқонони дорон замину корхонаи хурд, соҳибкорони майдаю тоҷирон дохиланд. Аксари онҳо дар ракобат шикаст хӯрда, сафи коргарони кирояро зиёд мекунанд.

Фаронса чумхурии буржуазӣ мебошад. Сардори давлат президент буда, ваколати зиёд дорад. Аз ҷиҳати маъмурӣ мамлакат ба департаментҳо таксим мешавад. Дар як вакт номи қисмҳои қадимии он (Лотарингия, Элзас, Бретан, Нормандия)-ро то ҳол васеъ истифода мебаранд.

Барои аҳолии Фаронса ғуногун миллатӣ, пиршавии миллати фаронсавӣ ва дараҷаи баланди муҳоҷират хос аст.

Тавсифи умумии хочагӣ. Солҳои Ҷанги Дуюми Ҷаҳон қисми зиёди қаламрави Фаронсаро Олмони фашистӣ забт карда буд, ки ин ба хочагии мамлакат зиёни калон расонд. Баъди ҷанг Фаронса на факат ҳаробиҳои хочагиро аз нав барқарор кард, балки ҳаҷми истеҳсолоти саноатию қишоварзиро аз дараҷаи тодавриҷангӣ ҳам баланд бардошт. Қариб дар тамоми соҳаҳои иқдисодиёт навсозии заминаи кӯхнаи техникӣ ба назар мерасид. Баъди ҷанг соҳаҳои навтарин, ба монанди радиоэлектроника, нафту химия, аэроказҳонӣ тараққӣ карданд.

Дар соҳаҳои саноат ширкатҳои миллию трансмиллӣ ҳукмронӣ мекунанд. Дар як ҷатор соҳаҳо монополияҳои ИМА мавқеи пурзӯр доранд. Барои иқтисодиёти Фаронса сармоядории давлатӣ-монополистӣ хос аст. Давлат барои саноати ҳарбӣ ва бисёр ширкатҳои ҳусусӣ маблағи зиёд чудо мекунад. Саноати ангишт, неругоҳҳои баркӣ, роҳи оҳан, корхонаи калонтарини автомобилсозии «Рено» миллий кунонида шудаанд. Давлат барномаҳои тараққиёти истеҳсолотро тартиб дода, сиёсати ноҳиявӣ мегузаронад, аммо барои ҳам қардани масъалаҳои мурракаб қудрат надорад.

Аз рӯи ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти саноатӣ Фаронса дар миёси ҷаҳон дар ҷойи панҷум меистад, аммо аз ҷиҳати мутамарказонии минтақавиу истеҳсолӣ, дараҷаи муҷаҳазсозии техникӣ ва ҳосилнокии меҳнат аз баъзе давлатҳои мутараккӣ кафо меистад. Қисми бисёри маҳсулотро корхонаҳои хурду миёна истеҳсол мекунанд. Саноати сабуку ҳӯрокворӣ ҳамчун соҳаҳои анъанавӣ ҳоло ҳам аҳамияти худро гум накардаанд.

Дар даромади миллий ҳиссаи қишоварзӣ зиёд нест, он ҳамагӣ 10%-и даромади миллии мамлакатро ташкил медиҳад.

Саноат. Саноати энергетика қисман ба захираҳои дохилӣ такия мекунад. Истеҳсоли ангишт кам буда, истихроҷи он душвор аст. Дар Фаронса ба қадри начандон зиёд нафт ва газ истеҳсол карда мешавад.



Расми 24. Тақсимоти минтақавии Фаронса

Қисми зиёди онхоро аз дигар мамлакатҳо, аз чумла Нидерландия, Алҷазоир ворид мекунанд. Аз неруи оби дарёҳо ва қувваи атом низ васеъ истифода бурда мешавад. Заминаи металлургияи сиёҳ ҳавзаи кони оҳани Лотарингия мебошад. Маъданро тавассути шахтаҳо истихроҷ мекунанд ва ҳоло ду маркази қадимаи металлургияи сиёҳ амал мекунад: Лотарингия ва Шимолӣ. Дар Фаронса корхонаҳои металлургияи Лотарингия дар заминаи маъданни маҳаллӣ, Шимолӣ дар заминаи маъдан ва оҳанпораи воридотӣ кор мекунад. Дар заминаи маъданни оҳану кокси воридотӣ дар соҳил ду комбинати нави металлургӣ – Марсел ва Дюнкерка кор мекунанд. Дар доираи Иттиҳоди Аврупо Фаронса бештар прокат истехсол мекунад (*прокат маснуотест, ки дар шакли тунука, лӯла ва шаклҳои дигар барои саноати мошинсозӣ омода карда мешавад*).

Металлургияи ранга ба захираҳои калони боксити маҳаллӣ такя мекунад, ки кони он дар соҳили баҳри Миэназамин воқеъ шудааст. Корхонаҳои алюмин дар назди неругоҳҳои барқи Алп ва Пиреней амал мекунанд.

Мошинсозӣ дар иқтисодиёти мамлакат мақоми хосса дошта, дар он қисми зиёди коргарони саноат машғуланд. Ба он 1/3 ҳиссаи маҳсулоти саноат ва қисми асосии содироти мамлакат рост меояд. Корхонаҳои истеҳсоли дастгоҳҳои электронӣ, автомобил, самолётсозӣ ба дараҷаи баланди техниکӣ таҷхизонида шудаанд. Соҳаҳои мошинсозии нақлиётӣ ва кишоварзӣ низ тараққӣ кардаанд. Маркази асосии мошинсозии мамлакат Париж ба ҳисоб меравад.

Саноати химия босуръат тараққӣ мекунад ва корхонаҳои он дар бисёр ноҳияҳо, дар назди сарчашмаҳои ашёи хом (конҳои ангишт, газ, намаки калий), бандарҳо (маҷмӯаҳои нафту химия), наздикии неругоҳҳои барқӣ (электрохимия дар Алп) ва шаҳрҳои калон (Париж, Леон) соҳта шудаанд.

Саноати бофандагӣ (пахтагӣ ва пашмӣ) мавқеи худро аз даст додааст, аммо ба ин нигоҳ накарда баъзе маҳсулоти он, ба монанди наҳҳои синтетикӣ дар бозори ҷаҳон ҳаридори зиёд дорад.

Кишоварзӣ. Шароити табиии Фаронса барои равнақи кишоварзӣ мусоид мебошад. Релефи ҳамвор сабаби зиёд будани замини қишиф шудааст. Гуногуни иқлими барои кишоварзӣ мусоид буда, ба муҳлати нашъунамои зироатҳо таъсир мерасонад. Масалан дар шимол гандумро нисбат ба ҷануб як моҳ дертар ҷамъоварӣ мекунанд.

Барои соҳтори аграрии Фаронса ду навъи асосии ҳочагидорӣ ҳос аст. Қарib ҳисфи маҳсулоти кишоварзиро коргарони кироя дар ҳочагиҳои калони меҳаниконидаи маҳсус истеҳсол мекунанд. Ҳочагиҳои ҳурди дехқонӣ зироатҳои гуногун: ғалладона, сабзавотуангур парвариш мекунанд. Ҳар сол ҳазорон ҳочагиҳои дехқонӣ қасод мешаванду дехотро тарқ карда, ба шаҳр рӯ меоваранд, замини онҳоро ҳочагиҳои калон аз ҳуд мекунанд.

Дар ҳочагиҳои калон истифодабарии васеи замин сабаби ташкил мебошад. Соҳаи асосии он парвариши чорвои калони шоҳдор буда, хеле паҳн шудааст. Аксари дехқонон ҳук, ҳаргӯш, паранда, аз ҷумла қабӯтар парвариш мекунанд.

Дар соҳаи зироаткорӣ ва аз рӯйи майдони қишифуҷамъоварии гандум Фаронса дар Аврупои Ғарбӣ дар ҷойи аввал меистад. Онро қарib дар ҳама ҷо, алалхусус дар шимоли мамлакат зиёдтар парвариш мекунанд. Ҷуворимаккаро дар қисми ҷанубу гарб мекоранд.



Расми 25. Манораи Эйфел – рамзи Фаронса

Дар заминҳои обӣ ва резишгоҳи дарёи Рона шолӣ парвариш мекунанд. Рустании асосии техникӣ лаблабуи қанд мебошад.

Фаронса аз рӯйи ҷамъоварии ангур баъди Италия дар ҷойи дуюм меистад. Ҳамвории қад-қади соҳили баҳри Миёназамиро пурра майдони ангур ишғол кардааст. Масоҳати калони он дар водии Шампан воеъ шудааст. Дар ҷағораҳо шароби шампанро нигоҳ медоранд. Коняку шароб (кагор)-и фаронсавӣ дар ҷаҳон машҳуранд.

Нақлиёт. Боркашонии дохилӣ бештар ба нақлиёти роҳи оҳан рост меояд. Қисми зиёди роҳҳо электронида шудааст. Нақлиёти автомобилий бо роҳи оҳан рақобати саҳт дорад. Аз шабакаи васеи дарё ва қӯлҳо ба таври пурра истифода бурда намешавад, зеро аксари онҳо ба талаботи имрӯзаи киштигардӣ пурра ҷавоб намедиҳанд. Газу нафтро бо нақлиёти кӯбурӣ мекашонанд. Шабакаи нақлиётии Фаронса навъи радиалий дорад. Тавассути нақлиёти обӣ асосан содирот ва воридот ба амал бароварда мешавад.

Иқтисодиёти Фаронса ҳамчун як кишивари индустрӣалӣ хусусияти бисёрсоҳавӣ дорад.

Тағовутҳои иқтисодию географӣ. Фаронсаро ба се қисмати калон ҷудо кардаанд: қисми шимолӣ, ҷанубу шарқӣ ва гарбӣ. Дар

шимол ва ҹанубу шарқи мамлакат қарип тамоми саноат ва шаҳрҳои калон ҷойгир шудаанд. Дар қисми ғарбии он асоси иқтисодиётро қишоварзӣ ташкил медиҳад.

Нақши асосиро дар пешрафти иқтисодиёт, илм ва фарҳанги Фаронса пойтахти он шаҳри Париж мебозад.

Алоқаҳои иқтисодии беруна. Таркиби воридоти Фаронса аз ашёи хому сӯзишворӣ, молҳои тайёр ва маҳсулоти қишоварзӣ иборат аст. 3/4 қисми содироташро молҳои тайёр ва маҳсулоти қишоварзӣ ташкил медиҳад. Тиҷорати ҳориҷӣ асосан дар доираи Иттиҳоди Аврупо сурат мегирад. Берун аз Аврупо шарики калони тиҷоратии Фаронса ИМА мебошад.

Савол ва супории.

1. Ҳусусиятҳои хоси мавқеи иқтисодию географии Фаронсаро муайян кунед.
2. Аз рӯйи ҳаритаи аҳолӣ агломератсияҳои асосии Фаронсаро ҷудо кунед.
3. Ноҳияҳои асосии истеҳсоли неруи барқи обиро ҷудо ва иқтидори энергетикии Фаронсаро бо Англия мӯқоиса кунед.
4. Ноҳияҳои асосии саноати вазнин ва сабукро номбар кунед.
5. Кадом соҳаҳои саноат Марселро ҳамчун бандар муайян кардаанд?
6. Саноати Фаронса аз ҷиҳати таъминот бо аиёни хом ва ҳаҷми истеҳсолот аз саноати Англия ва Олмон бо чӣ фарқ мекунад?
7. Ноҳияҳои асосии қишоварзии Фаронсаро муайян кунед. Соҳаи қишоварзии шимол ва ҷанубро мӯқоиса кунед.
8. Ҳусусиятҳои хоси шабакаи нақлиётии Фаронса кадомҷоянд?

Инро ман метавонам.

1. Захираҳои кории Фаронса бо кадом роҳҳо меафзоянд?
2. Сабаби нисбат ба Англия ва Олмон гуногун будани самтҳои қишоварзии Фаронса дар чист?
3. Сабабҳои дар ҷаҳон аз ҷиҳати истеҳсоли шароби ангурий ва шумори навъҳои панир ҷои якум гирифтани Фаронса дар чист?
4. Чаро ноҳияи шимоли Фаронса аз дигар қисмҳои он бештар тараққӣ кардааст?
5. Барои ҷӣ дар шаҳри бандарии Марсел саноати металлургӣ ва нафту химия инкишиф ёфтааст?
6. Мавқеи Фаронса дар оянда нисбат ба Иттиҳоди Аврупо тағйир меёбад?

Оё медонед?

1. Дар Фаронса зиёда аз 400 намуд панир истеҳсол мешавад. Навъи аз ҳама маъмул «Рокфор» бо номи деҳаи Рокфор бештар машхур буда, зиёда аз 1000 сол истеҳсол карда мешавад.
2. Забони фаронсавӣ тӯли 300 сол дар Англия забони давлатӣ буд.

3. Аввалин хомаи худкор (шариковая ручка) дар Фаронса истехсол шудааст.

4. Дар пойтахти Фаронса зиёда аз 700 созмони сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҷамъиятию байналмилалӣ фаъолият мекунад.

Хулоса. Дар қаламрави Фаронса дар шароити гуногуни географӣ ва таъриҳӣ минтақаҳои алоҳида ба вучӯд омаданд. Онҳо аз ҷиҳати ҳусусиятҳои ҷойгиршавии географӣ, маҳсусгардонӣ ва дараҷаи рушди ҳоҷагӣ аз якдигар фарқ мекунанд. Таъриҳан иқтисодиёти ноҳияҳои шарқии Фаронса рушд карда буд, ки дар он замонҳо сарватҳои табиии коғӣ дошт. Париж пешсафи рушди доимии шаҳрӣ буд ва сиёсати минтақаӣ боиси рушди дигар минтақаҳои қафомонда шуд. Ҳоло дар байни ноҳияҳо нақши асосиро «сегонаи бузург» – Париж, Лион ва Марсел мебозанд.

§3.5 МАМЛАКАТҲОИ АВРУПОИ ШИМОЛӢ, МАРКАЗӢ ВА ҶАНУБӢ

Кадоме аз ин давлатҳо ба мамлакатҳои хурд ва хурдтарини Аврупо дохил мешаванд? Таҳлил ва натиҷагарӣ қунед, ки ҷаро ин давлатҳоро давлатҳои хурд меноманд? Ин кишварҳо қадом ҳусусиятҳои ба ҳам монанд доранд?

Дар баязе адабиёт ин мамлакатҳоро кишварҳои хурд ва хурдтарини Аврупо низ мегӯянд. Ба ин мамлакатҳо Австрия, Белгия, Дания, Ирландия, Испания, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Финландия, Швейцария, Шведсия, Юнон ва кишварҳои хурдтарин (Лихтенштейн, Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан, Малта) дохил мешаванд.

Мавқei иқтисодию сиёсӣ ва географии онҳо гуногун аст. Кишварҳои Белгия, Нидерландия, Люксембургу Австрия ва Швейцария дар байни давлатҳои мутараққии минтақа ҷойгир буда, бо ҳам хеле наздиканд.

Мамлакатҳои Аврупои Шимолӣ ба ҳоҷагии давлатҳои мутараққии Аврупо (Англия ва Олмон) алоқаи наздик, инчунин ба воситаи роҳи обии уқёнуси Атлантик бо ИМА ва Канада робита доранд. Мамлакатҳои хурди Аврупои Ҷанубӣ асосан дар соҳили баҳри Миёназамин, дар нимҷазираҳои Балкану Пиреней воқеъ шудаанд. Ин давлатҳо аз рӯйи масоҳати худ аз якдигар фарқ мекунанд. Соҳти давлатии онҳо низ гуногун аст. Масалан Австрияю Финландия ҷумҳурии буржуазӣ, Белгияю Шведсия давлати монархистӣ мебошанд. Австрия ва Финландия сиёсати бетарафиро пеш гирифта, қисми дигарашон ба блоки ҳарбии НАТО дохил шудаанд.

Аҳолӣ. Ҳайати миллии аҳолии аксари ин мамлакатҳо якхела буда, танҳо Белгия думиллата ва Испания бисёргиллата мебошанд. Зичи миёна аҳолӣ ва дараҷаи урбанизатсия дар баъзе мамлакатҳои Аврупои Марказӣ зиёд аст. Аврупои Ҷанубӣ аз рӯйи ин нишондиҳандаҳо дар чойи дуюм меистад. Дар Аврупои Шимолӣ шумораи шаҳрҳо кам, вале ҳиссаи аҳолии шаҳр зиёд аст. Қисми асосии аҳолии шаҳрӣ дар пойтахтҳо ҷамъ омадааст.

Хоҷагӣ. Мамлакатҳои ин минтақаҳои Аврупо аз рӯйи дараҷаи тараққиёти хоҷагӣ аз якдигар фарқ мекунанд. Дар байни онҳо давлатҳои сатҳи баланди тараққиёти иҷтимоию иқтисодӣ – Шведсия, Швейтсария, Белгия, Дания, Нидерландия ва давлатҳои тозарасида ба давраи саноатиқунонӣ – Испания, Португалия, Исландия мавҷуданд. Қатъи назар аз он ки ин мамлакатҳо дар хоҷагии ҷаҳонӣ мавқеи қалон надоранд, аммо дар якҷоягӣ онҳо қувваи тавоно ҳастанд.

Ҳиссаи ин давлатҳо дар истеҳсолоти саноати Аврупои Фарӯӣ ба 32,1% ва дар тиҷорати беруна ба 41% рост меояд. Аксари ин мамлакатҳо аъзои Иттиҳоди Аврупо буда, дар онҳо саноат ва кишоварзӣ ба дараҷаи баланд тараққӣ кардааст.

Саноати мамлакатҳои минтақа бо захираҳои табии як хел таъмин нест. Ин ҳолат ва гуногуни шароиту сарватҳои табиию мавқеи географӣ боиси фарқияти таҳассусии саноат ва кишоварзии ин мамлакатҳо шудааст. Саҳми хоҷагии онҳоро дар миқёси ҷаҳон истеҳсоли таҷхизот, дастгоҳ, киштӣ, электротехника ва маҳсулоти химиявӣ, селлюлозаю коғаз муайян мекунад. Иқтисодиёти онҳо бештар ба бозори беруна нигаронида шудааст. Мамлакатҳои Аврупои Шимолӣ аз захираҳои минералӣ бой нестанд, аммо захираи зиёди неруи барқи обӣ доранд. Қисми зиёди неруи барқро ба воситаи об истеҳсол мекунанд. Дар заминаи неруи барқи обӣ дар Норвегия, Шведсия истеҳсолоти металлургӣ ва электрохимиявӣ тараққӣ кардааст. Норвегия алюмин (аз ашёи хоми воридотӣ), Шведсия дар заминаи маъданӣ оҳани хушсифати худ метали сиёҳ ва мошинҳои гуногун истеҳсол мекунад. Мамлакатҳои Шимол бо баҳр алоқаи зич дошта, верфҳои (коргоҳҳои) қалони киштисозӣ доранд. Норвегия, Финландия, Шведсияро «бозори ҷӯби ҷаҳон» меноманд. Мамлакатҳои шимол (ғайр аз Норвегия) нафту газро аз мамлакатҳои дигари ҷаҳон ворид мекунанд.

Энергетикаи мамлакатҳои Аврупои Марказӣ асосан ба нафти воридотӣ ва қисман ба захираҳои худ такъя мекунад. Белгия захираҳои қалони ангишт, Швейтсарияю Австрия неруи бойи дарёҳои кӯҳиро истифода мебаранд. Солҳои охир қашфу истифодаи захираҳои газу нафти баҳри Шимолӣ ва истифодаи неруи атомӣ өнергетикаи

ин мамлакатхоро тафийр дод. Белгия истехсолкунанда чүяну пүлод, мису қальгай, мошинсозии вазнин; Люксембург истехсолкунандаи пүлод мебошанд; дар Нидерландия ва Швейтсария мошинсозии дақиқ, электротехника ва соатсозӣ тараққӣ кардааст.

Дар байни мамлакатҳои Аврупои Ҷанубӣ Испания бо дараҷаи баланди тараққиёти иқтисоди худ фарқ мекунад. Дар ин ҷо дар заминаи тараққиёти саноат металлургияи сиёҳ, ранга, мошинсозӣ ва химия пешрафт кардаанд. Бо вучуди ин саноати ин мамлакатҳо ба давлатҳои мутараққии Аврупо вобастагӣ дорад. Барои соҳаи кишоварзии мамлакатҳои Аврупои Шимолию Марказӣ дараҷаи баланди тараққиёт хос аст, маҳсусан хочагиҳои Нидерландия ва Дания.

Чорводорӣ дар ин минтақа тамоюли ширию гӯштӣ дорад. Дар зироаткорӣ кишти гандум зиёдтар аст. Ғайр аз ин ҷавдор, ҷав, лаблабуи қанд, картошка, зағир, ҳӯроки чорво низ парвариш карда мешаванд. Қариб ҳамаи мамлакатҳо ғалла ва ҳӯроквории гӯштиро аз дигар кишварҳо ворид мекунанд. Дар Исландия хочагии гармхонай вучуд дорад. Дар Норвегия ва Исландия моҳидорӣ тараққӣ кардааст ва онҳо дар ин соҳа маҳсулот содир мекунанд.

Кишоварзии Аврупои Ҷанубӣ нисбат ба Аврупои Шимолӣ ва Марказӣ суст тараққӣ кардааст. Дар ин ҷо асосан шолӣ, пахта, тамоку, зайдун, ангур, меваҳои ситрусиӣ, меваю сабзавот парвариш мекунанд. Чорводорӣ хусусияти экстенсивӣ дорад (*яъне хочагӣ ҳосилро танҳо ба воситаи вусъат додани заминҳои кишт, на ба воситаи баланд бардоштани ҳосилнокии замин афзун мекунад*).

Нақлиёт. Барои алоқаҳои берунаи аксари мамлакатҳои минтақа нақлиёти баҳрӣ нақши асосири мебозад. Шаҳрҳои калону марказҳои саноатӣ (ғайр аз Мадрид) дар назди соҳил ҷойгир шудаанд, ҳаёти онҳо ба баҳр вобастагии калон дорад. Флотҳои баҳрии Норвегияву Юнон солҳост корҳои боркашонии баҳриро ичро мекунанд. Нақлиёти роҳи оҳану автомобилий дар Аврупои Марказӣ васеъ истифода мешавад.

Алоқаҳои иқтисодии беруна. Мамлакатҳои минтақа дар савдои ҷаҳонӣ ҳиссаи назаррас доранд. Дар савдои ҷаҳонӣ саҳми Нидерландия аз ҳиссаи тамоми мамлакатҳои Африқо (ғайри ҶАҶ) зиёд ва саҳми Швейтсария ба ҳиссаи Бразилияю Аргентина (дар якҷоягӣ) баробар аст. Мамлакатҳои минтақа асосан бо давлатҳои мутараққии Аврупо, ИМА, Канада ва бо мамлакатҳои Аврупои Шарқио Русия тиҷорат мекунанд.

Содироти ин мамлакатҳоро мошин, таҷҳизот, киштиҳои баҳрӣ, маҳсулоти чӯбкоркунӣ ва ғайра ташкил мекунад. Нидерландия дар содироти маҳсулоти ширӣ, Дания дар содироти гӯшту тухм дар ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол мекунанд. Мамлакатҳои Аврупои Ҷанубӣ

ба бозори чаҳонӣ асосан ашёи хоми кишоварзию минералӣ содир мекунанд.

Воридоти давлатҳои Аврупои Шимолию Марказӣ аз ашёи хоми саноатӣ, молҳои нимтайёр ва ҳӯрокворӣ иборат аст. Мамлакатҳои Аврупои Ҷанубӣ, асосан мошин, молҳои нимтайёр ва ашёи хом (асосан нафт) ворид мекунанд.

Савол ва супории.

1. Омилҳои асосии тақсимкуни мамлакатҳои минтақаро ном бурда, онҳоро шарҳ дигед.

Инро ман медонам.

2. Тахассуси байналмилалии хочагии ин мамлакатҳо бештар ба қадом омилҳо вобаста аст?

3. Чаро флоти баҳри Норвегия ва Юнон дар зери «Парчами иҷора» ҳаракат мекунанд?

Инро ман метавонам.

1. Чаро мамлакатҳои минтақаро ба гурӯҳи мамлакатҳои тараққикарда дохил кардаанд?

2. Сабаби васеъ будани алоқаи иқтисодии берунии мамлакатҳои минтақаро дар чӣ мебинед?

3. Сабаби пешравии иқтисодиёти мамлакатҳои минтақа дар чист?

4. Чаро иқтисодиёти мамлакатҳои минтақа аксар ба бозори беруни нигаронида шудааст?

Оё медонед?

1. Давлати Сан-Марино яке аз қадимтарин мамлакатҳои Аврупо мебошад.

2. Шаҳрванди Ватикан танҳо шахсе шуда метавонад, ки дар хидмати Калисои муқаддас бошад, дигар ягон омил сабаби қабули шаҳрвандӣ шуда наметавонад, ҳатто дар Ватикан таваллуд шудан низ.

3. Дар Люксембург расман се забони давлатӣ амал мекунад: олмонӣ, фаронсавӣ ва люксембургӣ.

Хулоса. Дар мамлакатҳои минтақа соҳаи туризм ба шакли анъана даромадааст, ки онҳо аз ин ҳисоб даромади зиёд мегиранд. Дар ин соҳа Испания пешсаф аст. Шумораи солонаи сайёҳони Австрия, Швейцария, Люксембург ва мамлакатҳои Аврупои Шимолӣ аз аҳолии ин мамлакатҳо зиёд аст. Барои баъзеи кишварҳо саёҳат яке аз манбаъҳои асосии даромад ба ҳисоб меравад.

§3.6 МАМЛАКАТХОИ АВРУПОИ ШАРҚӢ

Ба минтақаи Аврупоя Шарқӣ қадом мамлакатҳо мансубанд? Кадом хусусиятҳои монанд ва фарқкунандай онҳоро медонед? Кадом миллату ҳалқиятҳо дар ин ҷо маскун шудаанд? Хусусиятҳои фарқкунандай иқтисодӣ-иҷтимоии онҳоро муайян кунед?

Мавқеи географӣ ва захираҳои табииӣ. Аврупоя Шарқӣ ноҳияи қалони таърихио географӣ буда, дар қаламрави он Полша, Чехия, Словакия, Венгрия, Руминия, Булғория, Албания ва собиқ ҷумҳуриҳои Югославия ҷойгиранд.

Хусусияти дигари мавқеи географии ин мамлакатҳо ба қишварҳои тараққикардаи Ғарб наздик будани онҳост. Аз қаламравашон гузаштани роҳҳои нақлиёти байналмилалӣ ба васеъшавии ҳамкориҳои байналмилалӣ мусоидат мекунад.

Мамлакатҳои Аврупоя Шарқӣ аз рӯйи миқдори бойигарииҳои табииӣ ва ҷойгиршавӣ аз якдигар фарқ мекунанд. Танҳо захираҳои заминиашон нисбатан баробар тақсим шудаанд.

Захираи асосии ангиштсанг дар Полша ва Чехия, нафту газ дар Руминия, неруи обӣ дар мамлакатҳои Балкан мавҷуд аст. Металҳои ранга дар Полша, Руминия, Булғория (мис, сулфур, намаки калий), маъданни оҳан дар Чехия, Руминия, Хорватия воқеъ шудаанд.

Баъзан ин мамлакатҳоро ба Аврупоя Марказӣ ё Аврупоя Миёна мансуб медонанд, vale мағҳуми таърихии устувор, ки онро Созмони Милали Муттаҳид низ қабул кардааст, Аврупоя Шарқӣ аст. Мамлакатҳои ин минтақа масоҳати яклухтро ташкил додаанд, ки аз баҳри Балтик то баҳрҳои Сиёҳу Адриатик доман густурдааст. Ин мамлакатҳо дар роҳи тараққиёти таърихӣ ва иҷтимоию иқтисодиашон умумиятҳои зиёд доранд.

Аз қаламрави панҷ мамлакат дарёи Дунай мегузарад. Ин қишварҳо ба воситаи роҳҳои оҳану автомобилгард ва ҳатти неруи барқ бо ҳам пайваст мебошанд. Ҳамаи ин ба васеъшавии тақсимоти байналмилалии меҳнат мусоидат мекунад.

Дар ин замина иқтисодиёти ин мамлакатҳо инкишоф ёфтааст.

Аҳолӣ. Шумораи умумии аҳолии Аврупоя Шарқӣ беш аз 230 млн нафарро ташкил медиҳад. Дар ҳайати этникии аҳолии ин ноҳия ҳалқҳои славянӣ бартарӣ доранд. Ҳалқҳои руминӣ, албанӣ ва венгриягӣ (мачорӣ) нисбатан камшуморанд. Пайдоиши ҳалқҳои Аврупоя Шарқӣ мухталиф аст. Қабилаҳои славянӣ тақрибан 1500 сол қабл аз ин ба ин ҷо омадаанд. Полякҳо (лаҳистониҳо), чехҳо, словакҳо дар заминҳои шимолу марказ, булғору, сербҳо, хорватҳо, словениҳо ва дигарон дар заминҳои ҷануби Аврупоя Шарқӣ маскун шудаанд. Номи давлати собиқ Югославия «Замини славянҳои ҷанубӣ»-

ро ифода мекунад. Аксари олимон ақида доранд, ки венгриягиҳои имрӯзai ҳамвории назди Дунай қариб ҳазор сол қабл аз назди Урал ба ин чо омадаанд. Руминихо насли қабилаҳои фракии бо романиҳо омехташуда мебошанд.

Афзоиши табиии аз ҳама зиёд дар Албания диде мешавад, аммо дар дигар мамлакатҳо афзоиши табий ҷандон зиёд нест.

Дар таркиби аҳолии минтақа ҳалқиятҳои славян бартарӣ доранд. Зичии аҳолӣ дар ин кишварҳо дар дараҷаи миёна буда, агломератсияҳои калон вуҷуд надоранд.

Хочагӣ. Баъди Ҷанги Дуюми Ҷаҳон мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ роҳи соҳтмони сотсиалистиро пеш гирифтанд. Даҳсолаҳои баъдичангӣ дар бисёри ин мамлакатҳо саноатикунӣ ва кооперативонии кишоварзӣ ба амал оварда шуд.

Тағйироти сиёсию иқтисодие, ки дар солҳои 90-уми асри XX дар ин мамлакатҳо рӯҳ дод, ба дигаргуншавии куллии тарзи хочагидорӣ оварда расонд. Ҳоло ин мамлакатҳоро аз рӯи усули ташкили хочагӣ гурӯҳи давлатҳои ба иқтисодиёти бозорӣ гузаранд меноманд.

Баъди солҳои 50-уми асри XX дар иқтисодиёти ин мамлакатҳо тағйиротҳои кулӣ ба миён омад. Дар соҳаи саноати вазнин арсаҳое, ки барои пешрафти электротехника, мошинсозӣ ва химия замина мегузоранд, инкишоф ёфтаанд.

Дар қисми шимолӣ қариб ҳамаи захираҳои ангишт, мис, сулфур, намакҳои ошӣ ва калий; дар қисми ҷануб, маъданҳои табиии металӣ бештар вомехӯранд.

Асоси маҷмӯи сӯзишворию энергетикии Аврупои Шарқиро саноати ангишт ва нафту газ ташкил мекунад. Истиҳроҳи ангишти сиёҳтоб дар ин ноҳия бартарӣ дорад ва он 1/3 истиҳроҳи ҷаҳониро ташкил мекунад. Дар дунё минтақае нест, ки дар он ангишти сиёҳтоб мисли Аврупои Шарқӣ чунин аҳамияти калони сӯзишворию энергетикӣ дошта бошад. Ин навъи ангишт бо усули кушод истиҳроҳ карда шуда, аксар ҳамчун сӯзишворӣ барои неругоҳҳои баркӣ истифода мешавад. Ҳачми истиҳроҳи ангишти сиёҳтоб дар ҳавзаҳои шимоли Чехия ва Белхатув бештар аст. Иқтидори истиҳроҳи солонаи ҳар кадоми онҳо қариб 45 млн тоннаро ташкил медиҳад. Ангиште, ки дар ҳавзаи Силезияи Боло истеҳсол карда мешавад, аз микдори ангиште, ки дар як сол Олмону Англия якҷоя истеҳсол мекунанд, зиёдтар аст.

Саноати нафту газ дар Руминия аз ҳама бештар тараққӣ кардааст. Нафт дар ҳавзаи Наздикарпат (шахри Плоешти) истиҳроҳ карда мешавад. Ҷойиркунии саноати нафту газ дар дигар мамлакатҳои ноҳия ба мавқеи иқдисодиу географии онҳо вобаста аст. Дар ин мамлакатҳо



Расми 26. Ҳиссаи аҳолии шаҳр дар таркиби аҳолии кишварҳои Аврупои Шарқӣ

корхонаҳои нафткоркунӣ дар роҳҳои қубурҳои нафтгузар ва бандарҳои баҳрӣ ҷойгир карда шудаанд.

Асоси электроэнергетикаи Аврупои Шарқиро неругоҳҳои барқи алавӣ ташкил мекунанд. Онҳо дар назди ҳавзаҳои калони ангишт ва коркарди нафту газ соҳта шудаанд.

Неругоҳҳои барқи атомӣ дар даҳсолаҳои охир дар Чехия, Венгрияву Булғория ва дигар давлатҳои Аврупои Шарқӣ соҳта шудаанд. Калонтарин неругоҳи барқии атомӣ дар ин ноҳия Козлодуи дар Булғория дар соҳили Дунай соҳта шуда, иқтидори он қарib 4 млн квт аст.

Иқтидори заҳираии обио барқии Аврупои Шарқӣ ҳоло ба таври бояду шояд аз худ карда нашудааст. Бинобар ин ояндаи ин соҳа хеле хуб аст. Ҳоло дар шоҳобҳои Дунай, Вага, Драва, Олта, Искир ва ғайра неругоҳҳои барқи обӣ амал мекунанд. Калонтарин неругоҳи барқи обӣ дар Дунай солҳои 70-и асри гузашта, бо якҷоягии Руминия ва Югославия дар Дарвозаи Оҳанин соҳта шудааст, ки иқтидори он 2,1 млн квт буда, дар як сол 11 млрд квт/с неруи барқ истеҳсол мекунад.

Металлургия. Маҷмӯи металлургӣ аз истеҳсолу истиҳроҷи металҳои сиёҳу ранга иборат буда, заминаи табиию заҳираии тараққиёташ дар ҳама қисматҳои ноҳия як ҳел нест. Металлургияи сиёҳ дар аксари мамлакатҳо заминаи сӯзишворио ашёи хоми кофӣ надорад. Алалхусус заҳираи маъдани оҳан хеле кам ва ё тамоман вучуд надорад. Бо заҳираи ангиштсанг танҳо Полша ва Чехия таъмин мебошанд. Бо вучуди ин дар солҳои ҳокимияти Шӯравӣ қарib дар ҳамаи ин мамлакатҳо комбинатҳои калони металлургии сиклӣ соҳта шуданд. Ибтидои солҳои 90-и асри гузашта дар ноҳия якчанд маркази калони металлургияи сиёҳ пайдо шуд. Баъзеи онҳо дар заминаи ҳавзаҳои ангишти коксдиҳонда, дигарашон дар мавзеъҳои мавқеи мусоиди иқтисодию географӣ ташкил ёфтаанд.

Металлургияи ранга дар аксари мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ ҳамчун соҳаи муҳимми таҳассуси байналхалқӣ ба хисоб меравад. Масалан калонтарин маркази истеҳсоли мис дар ҷанубу ғарбии Полша дар заминаи ҳавзаи миси маҳаллӣ ташаккул ёфтааст. Мавзеи аз ҳама калони истеҳсоли маъдани алюмини паҳнкӯҳи Динор мебошад. Корхонаҳое, ки дар ин ҷо вучуд доранд, дар заминаи заҳираҳои бокситу неруи барқи маҳаллӣ соҳта шудаанд. Металлургияи ранга дар Булғория, Руминия ва Венгрия низ тараққӣ кардааст.

Маҷмӯи мошинсозӣ аз рӯйи нарҳи маҳсулот ва шумораи коргарон дар Аврупои Шарқӣ соҳаи асосии саноат ба хисоб меравад. Ҷойгиршавии он ба географияи заҳираҳои корӣ, мутахассисони баландиҳтисос ва мавқеи географӣ вобаста мебошад. Дар аксари мамлакатҳои корхонаҳои ин соҳа дар шаҳрҳои калон агломератсияҳои

шахрӣ ва марказҳои бузурги мошинсозиро ба вучуд овардаанд. Дар Чехия корхонаҳои ин соҳа дар шаҳрҳои хурду миёна низ соҳта шудаанд.

Мачмӯи маҳсулоти химия асосан ба ашёи хоми маҳаллӣ такя мекунад (ангишт, намаки калий, намаки ош). Руминия бештар нафту газро истифода мекунад. Баробари васеъ истифода бурдани маҳсулоти химияи органикӣ ва масолеҳи полимерҳо ин мамлакатҳо соҳаи нафту химияро инкишоф додаанд. Ноҳия ва марказҳои калони саноати нафту химия дар поёноби дарёи Вислаи Полша (шаҳрҳои Бидгош, Торум, Плотск), Руминия ва шаҳрҳои бандарӣ ташкил ёфтаанд.

Саноати сабук дар мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ хеле тараққӣ кардааст, алалхусус саноати боғандагӣ. Ин навъи саноат ҳанӯз дар асрҳои XVIII–XIX дар заминай ашёи хоми маҳаллӣ (пашму загир) пайдо шуда, баъдтар ба истеҳсоли газвори паҳтагин гузаштааст. Ин соҳа ҳам дар шаҳрҳои калон ҳам дар шаҳрҳои хурду миёна инкишоф ёфтааст. Масалан корхонаи Лодзи Полша дар Аврупои Шарқӣ калонтарин маркази саноати боғандагӣ буда, дар ин соҳа бештар аз 128 ҳазор одам шуғӯл дорад. Дар Аврупои Шарқӣ калонтарин ноҳияи саноатӣ Сиlezияи Боло дар Полша буда, дар ин ҷо қарib се ҳазор корхона амал мекунад ва шумораи коргаронаш бештар аз 1,6 млн нафарро ташкил медиҳад.

Дар Полшаю Чехия, Венгрияву Руминия марказҳои саноатие ҳастанд, ки онҳо муҳимтарин вазифаҳои соҳаи саноати минтақаро ба дӯш доранд.

Кишоварзӣ. Географияи кишоварзии Аврупои Шарқӣ дар зери таъсири омилҳои табиӣ шакл гирифтааст. Ҳусусан ба ҷойгиршавии он захираҳои заминӣ таъсири калон расонидаанд. Дар таркиби ҳаҷми умумии замини Аврупои Шарқӣ майдони шудгор $2/5$ ҳиссаи онро ташкил мекунад. Аз рӯи зарурат ҳама қисматҳои имконпазири он коркард ва истифода мешаванд. Ҳоло имконияти васеъкунии майдони қишт қарib вучуд надорад.

Соҳаҳои асосии кишоварзӣ зироаткорӣ ва ҷорводорӣ буда, дар ҳама қисмҳои минтақа паҳн шудааст. Вобаста ба таносуби инкишофи зироаткорӣ ва ҷорводорӣ дар ноҳия се навъи таҳассуси кишоварзӣ рушд кардааст:

1. Навъи *аврупои миёнагӣ*, ки ба он кишоварзии Полшаю Чехия ва Словакия мансубанд. Дар таркиби кишоварзии ин мамлакатҳо ҷорводорӣ бартгариӣ дорад.

2. Навъи *балканӣ*, ки он хочагиҳои Руминия, Булғория, ҷумҳуриҳои собиқ Югославияву Албанияро дар бар мегирад. Дар ин ҷо зироаткорӣ аз ҷорводорӣ афзалият дорад.

3. Навъи *баҳримиёназаминиӣ*. Ба ин навъ кишоварзии назди баҳрии Албания ва собиқ Югославия дохил мешавад. Дар ин ҷо мутобиқ

ба иқлими наздибаҳрӣ дарахтони мевадиҳанда гармидӯст (анчир, зайдун, меваҳои ситруси) парвариш карда мешаванд.

Соҳаҳои таҳассусии кишиварҳои минтақа аз якдигар хеле фарқ меқунанд: аз истеҳсоли маҳсулоти технологияи баланди Чехия, Венгрия ва гайра то истихроҷи ашёи хоми минералий ва истеҳсоли маҳсулоти кишиоварзӣ дар Булғория, Македония ва Албания.

Нақлиёт. Низоми нақлиёти Аврупои Шарқӣ таърихи дуру дароз дорад. Маълумотҳои таърихӣ нишон медиҳанд, ки навъи қадимтарини нақлиёт дар ин минтақа нақлиёти обӣ мебошад. Ба ҳамин асос бандарҳои баҳрӣ таърихи қадима доранд. Бандари Гданск садсола шудааст. Бандари Констансаи Руминия ҳанӯз дар давраи Руми қадим маълум будааст, аммо шабакаи нақлиёти имрӯзаи Аврупои Шарқӣ дар асри XIX ва нимаи аввали асри XX ташаккул ёфтааст.

Шоҳроҳҳои транзитии тӯлонӣ дар байни баҳрҳои Сиёҳ, Балтик, Адриатик, ҳавзаи дарёи Дунай, Леба, Одра, Висла дар минтақа мавзеи муҳим доранд ва мавҷуд будани системаи кӯҳҳои Карпату Балкан ба ин системаи нақлиёти таъсири калон расонидааст. Барои Аврупои Шарқӣ нақлиёти роҳи оҳан аҳамияти калон дорад. Дар солҳои баъди Ҷонги Дуюми Ҷаҳон дар қисми шимолии Аврупои Шарқӣ роҳҳо таъмир ва дар қисми ҷанубии он роҳҳои нав бунёд шуданд, ки ин вазъи роҳҳо ва интиқолро хеле беҳтар гардонд.

Барои тараққии нақлиёти обӣ бандарҳои баҳрӣ аҳамияти калон доранд ва воситаи асосии савдои байналхалқӣ ба ҳисоб мераванд. Дарёи Одра, Дунай, Волга нисбат ба дарёҳои дигари минтақа аҳамияти бештари киштигардӣ доранд. Дар баробари ин соҳтани иншооти обӣ дар Дарвозаи Оҳанин шароити киштигардии дарёи Дунайро хеле беҳтар карда, канали нави Дунаю баҳри Сиёҳ дар Руминия (дарозиаш 64 километр) роҳро аз дарё то баҳр 400 километр кӯтоҳ кард.

Ноҳияҳои саёҳатӣ. Ба географияи истироҳат ва сайёҳӣ аз ҳама бештар мавҷудияти захираҳои табииио рекреатсионӣ, иқтисодию географӣ, бо инфраструктура таъмин будан, бой будан аз ёдгориҳои таърихио фарҳангӣ мусоидат кардааст. Ҳар мамлакати Аврупои Шарқӣ мавзъҳои сайёҳию рекреатсионӣ (чой барои соҳтмони истироҳатгоҳ) дорад ва ин чойҳои истироҳату сайёҳат соҳаи муҳимми таҳассус ба ҳисоб меравад. Калонтарин мавзеи саёҳиву рекреатсионии навъи якум соҳили баҳри Адриатик ба ҳисоб меравад. Дар он ҷо шумораи курортҳо аз 50-то зиёд буда, дар онҳо якбора 850 ҳазор кас истироҳат ва табобат гирифта метавонад.

Вазъияти экологӣ. Шароити экологӣ дар Аврупои Шарқӣ чун дар тамоми ҷаҳон ноустувор мебошад. Бо мақсади беҳтар кардани вазъи экологӣ дар минтақа чораҳои ҷиддӣ андешида шуда, барномаҳои маҷмӯй тартиб дода, онҳоро ба амал мебароранд. Соҳторҳои маҳсуси

хифзи табиат ташкил карда шудаанд ва «Амалиёти сабз» аз қабили чунин сохторхो мебошад.

Дар байни давлатҳои Аврупои Шарқӣ Чехия, Венгрия, Словения ва Полша аз ҷиҳати ниишондодҳои иқтисодӣ кишиварҳои пешсафанд. Мамлакатҳои нисбатан сусттараққикардаи минтақа Албания, Македония ва Черногория мебошанд.

Савол ва супории.

1. Ҳусусиятҳои хоси мавқеи иқтисодию географии мамлакатҳои Аврупои Шарқиро тавсиф қунед.

Инро ман медонам.

2. Аз қитоби дарсӣ ва ҳаритаҳои атлас истифода карда, ба заҳираҳои табиии мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ баҳо дуҳед. Норасоии он мамлакатҳоро бо ашёи хоми минералӣ муайян карда, роҳҳои бартараф карданӣ онро ниишон дуҳед.
3. Ҳусусиятҳои маҷмӯи ҳочагии ҳалқи шимол, ҷануб ва шарқии Аврупои Шарқӣ дар чӣ ифода ёфтаанд?
4. Ҳаритаи кишоварзии мамлакатҳои Аврупои Шарқиро таҳлил карда гӯед, ки тафовути асосии таҳассусии онҳо дар ҷист?
5. Бо ёрии атлас ҳусусиятҳои хоси шабакаи роҳҳои оҳани мамлакатҳои Аврупои Шарқиро ниишон дуҳед.
6. Ба дӯ мамлакат (интихобан) тавсифи географӣ дуҳед.
7. Номгӯйи ҳавзаҳои қалонтарини ангиишт, корхонаҳои металургӣ, нафткоркуниӣ, неругоҳҳои барқиро дар дафтаратон нависед.
8. Ба фикри шумо дар қадом ноҳия ва марказҷо мөшинсозии металталаб ва дар қадомаш мөшинсозии нави илмталаб ҳаст?
9. Доир ба ёдгориҳои фарҳангӣ-таъриҳии мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ маълумотнома тайёр қунед.
10. Ба фикри шумо роҳҳои асосию мӯҳимми пешигӯӣ карданӣ ифлосшавии мӯҳити атроф қадомҳоянд? Дар ҳалли ин масъала хонандагон иштирок мекунанд ё не?

Инро ман метавонам.

1. Аломатҳои хосу фарқунандои мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ қадомҳоянд.
2. Ҳочагии Аврупои Шарқӣ дар давраи баъдиҷонӣ чӣ тавр тағйир ёфт.
3. Дар асоси қадом омиљои таҳассусии кишоварзӣ мамлакатҳои Аврупои Шарқиро ба ғурӯҳҷо ҷудо кардаанд.
4. Ба бозсозии иҷтимоиши иқтисодии ин мамлакатҳо чӣ сабаб шудааст.
5. Роҳҳои асосии бо заҳираҳои минералӣ таъмин карданӣ ин мамлакатҳо қадомҳоянд.
6. Дар оянда ҳамкориҳои давлатҳои Аврупои Шарқӣ ва ИҶМ чӣ гуна бояд бошад.
7. Барои мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ ба Иттиҳоди Аврупо дохил шудан беҳтар аст ё ташкили Иттиҳоди иқтисодии байниҷамдигарӣ?

Хүлоса. Имконият барои рушиди хочагии давлатҳои минтаقا басандა аст: дар ин ҷо маъданҳои табии, шароити мусоиди табии барои пешрафти кишоварзӣ, захираҳои кории баландихтисос мавҷуд аст. Муҳимтарин омили пешрафти иқтисодиёти мамлакатҳои минтақаи Аврупои Шарқӣ мавқеи географии онҳост.

§3.7 МАМЛАКАТҲОИ СОБИҚ ШЎРАВӢ (ИДМ) ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯ

Ҷойгир будани Русия дар материки Авруосиё барои он чӣ манфиат дорад? Нақши Русия дар таркиби хочагии ҷаҳонӣ чӣ гуна аст? Оё он дар солҳои наздик тағйир ёфтааст? Барои чӣ?

Русия яке аз мамлакатҳои бузурги ҷаҳон буда, дар ду қитъа Аврупо ва Осиё ҷойгир шудааст, ки қариб 1/3 масоҳаташ ба Аврупо ва 2/3 ба Осиё рост меояд. Қисми шимоли онро баҳрҳои Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ, қисми шимолу шарқиашро обҳои Уқёнуси Ором иҳота карда, дар ҷануб ва шимолу ғарб ба баҳрҳои уқёнуси Атлантик, баҳрҳои Сиёҳ, Азов ва Балтик роҳи баромад дорад. Бандарҳои ин баҳрҳо Русияро бо мамлакатҳои хориҷа ва Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил пайваст мекунанд. Вай нисбат ба дигар давлатҳои ИДМ мавқеи марказӣ дорад ва қариб ҳамаи ин давлатҳо ба воситаи Русия байни ҳамдигар алоқа мекунанд.

Русия аз се қаламрави фароҳ – Аврупои Шарқӣ, Сибири Ғарбӣ ва паҳнӯҳи Сибири Миёна иборат аст. Ҳамвории Аврупои Шарқиро аз Сибири Ғарбӣ кӯҳҳои Урал, ки аз шимол ба ҷануб дар масофаи 2,4 ҳазор километр тӯл қашидаанд, чудо мекунанд.

Иқлими Русия хеле гуногун буда, минтақаҳои иқлимиаш аз шимол ба ҷануб ҷунинанд: минтақаи иқлими арктикий, субарктикий, мұтадил ва субтропикий. Дар давоми сол дар тамоми қаламрави он ҳавои континенталии арзҳои мұтадил ҳукмрон буда, зимистон дар зери таъсири ҳавои арктикий, атлантикӣ ва антисиклони Сибири Шарқӣ мебошад.

Дар қаламрави Русия миқдори зиёди дарёҳо ҷорӣ мешаванд, ки онҳо аҳамияти энергетикий, обёрий, киштигардӣ ва моҳигирӣ доранд. Калонтарини онҳо Лена, Об, Иртиш, Волга, Енисей буда, дарозии ҳар қадоми онҳо аз 3500 то 4416 километр мерасад.

Русияро кишивари ҷангалзори ҷаҳон меноманд. Ҷангалҳо бештар аз 60% масоҳати онро ишғол кардаанд.

Захираҳои табиии Русия хеле зиёд ва гуногун буда, барои тараққиёти бисёр соҳаҳои хочагӣ мусоидат мекунанд. Захираҳои

зеризаминии он соҳаҳои муҳимми саноатро бо ашёи хому сӯзишворӣ таъмин мекунанд.

Аз рӯйи захира ва истихроҳи маъдани оҳан ва маъдани металҳои ранга, аз ҷумла тилло Русия дар байни дигар давлатҳо мавқеи пешсафиро ишғол мекунад. Ин мамлакат аз захираҳои ғайримаъданӣ: газ, нафт, ангишт, намакҳои ошу калий, алмос, графит, асбест низ бой буда, яке аз ҷойҳои аввалро ишғол мекунад. Вай талаботи ҳудро бо нафту газ таъмин карда, миқдори зиёди онҳоро ба бозори ҷаҳонӣ мебарорад. Бо ҳам мувоғиқ омадани захираҳои гуногуни минералӣ ва сӯзишворӣ дар як қатор ноҳияҳои мамлакат боиси пайдоиши ноҳияҳо ва минтақаҳои қалони саноатӣ шудааст.

Русия аз ҷиҳати захираи газ дар ҷаҳон дар зинаи аввал меистад.

Захираҳои обии Русия барои таъмини талаботи аҳолӣ ва инкишофи ҳочагии ҳалқ нақши бузург мебозанд. Захираҳои обио энергетикии мамлакат зиёданд, вале онҳо дар қаламрави мамлакат нобаробар ҷойгир шудаанд.

Русия ҳамчунин аз захираи замин низ бой аст ва ба ҳисоби миёна ба ҳар сар аҳолӣ 11,5 га рост меояд. Майдонҳои кишоварзӣ 13% майдони умумии замин ва заминҳои кишт 133,5 млн га ё 8% майдони умумии қаламрави онро ташкил медиҳад. Заминҳои шудгор асосан дар ҳамвории Аврупои Шарқӣ, Сибири Ғарбӣ, дар минтақаи дашту бешадашт ва ҷануби минтақаи беша ҷой гирифтаанд. Шароити агроклимии Русия барои парвариши зироатҳои гуногун мусоид аст.


Захираҳои биологӣ, ҷангал, ҳайвоноти ширкорӣ ва моҳӣ хеле васеъ пахӯн шудаанд. Ҷангалзор 766,6 млн га масоҳатро ташкил медиҳад, ки захираи чӯбӣ он 82 млрд м³ мебошад.

Барои ташкили истироҳат ва табобати одамон захираҳои рекреацисионии табии аҳамияти бузург доранд. Ба он ҷаимаҳои минералӣ, лойҳои табобатӣ, шароити иқлимиӣ, истироҳатгоҳҳои соҳили дохил мешаванд.

Аҳолӣ. Таркиби аҳолии Русия гуногун буда, аз ҷор ҳе ҳиссаи онро русҳо ташкил медиҳанд. Ҳалқҳои сокини Русия ба гурӯҳҳои гуногуни забонҳо мансубанд ва сершумортаринашон гурӯҳи забонҳои славянӣ (руси, украинҳо, белорусу полякҳо); туркӣ (тотору башкирдҳо, чувашу түвинҳо, ҳакасу олтоихо, ёқутҳо, балқарҳо, қарочайҳо, озарихо); фину угторӣ (карелҳо, удмурту мордовҳо, комиҳо, ненетсҳо) мебошанд. Ғайр аз ин осетинҳо, эвенкҳо, корякҳо, чукчаҳо бо забони ҳуд гап мезананд.

Дини аз ҳама пахншудатарин дар Русия насронӣ ва ислом мебошанд. Афзоиши табиии аҳолӣ дар мамлакат баланд нест. Ба ҳар 1000 нафар 12,64 нафар таваллуд рост меояд. Ба ибораи дигар ҳар сол

Расм 27. Харита минтакаои Федератсияи Рүсия



такрибан 2,1 млн нафар таваллуд мешавад. Ба ҳар 1000 нафар 11,6 фавт рост меояд. Таркиби чинсии ахолӣ низ нобаробар аст (мардҳо – 47%, занҳо – 53%). Ҳисоби миёнаи умри мардҳо ба 64 ва занҳо ба 74 сол баробар аст.

Аҳолии қобили кор дар мамлакат 57%-ро ташкил медиҳад. 48%-и ахолӣ дар соҳаҳои хочагии халқ машғул аст.

Ҷойгиршавии ахолӣ дар қаламрави мамлакат нобаробар буда, ҳисоби миёнаи он дар як километри мураббабъ 8,5 нафар аст, аз ҷумла дар деҳот – 2,2 нафар, дар қисми аврупой – 27,1 нафар ва дар қисми осиёй – 2,5 нафарро ташкил медиҳад. Мавзеи сераҳолӣ ноҳияҳои аврупоии мамлакат буда, аз он ҷо ба самти шимол, ҷанубу шарқ зичии ахолӣ кам мешавад.

Шумораи умумии шаҳрҳо аз 1000 адад зиёд аст. Ҳиссаи аҳолии шаҳр 74% ва деҳот 26%-ро ташкил медиҳад. Шумораи шаҳрҳое, ки беш аз 1 млн нафар ахолӣ доранд ба 13-то ва шаҳрҳое, ки аз 500 то 1 млн нуфус доранд, ба 200 адад расидааст. Агломератсияҳои қалони шаҳрӣ: Москв, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Новосибирск мебошанд.

Хочагӣ. Русияи имрӯза дорои қариб тамоми соҳаҳои хочагии халқи ҳозиразамон аст. Аз ҷумла дар таркиби саноат 26% маҳсулот ба комплекси сӯзишворӣ-энергетикӣ, 25% ба саноати сабук, 16% ба мошонсозӣ, 14% ба саноати ҳӯрокворӣ ва 13% ба саноати металлургия рост меояд. Дар хочагии ҷаҳонӣ Русия истеҳсолкунандай бузурги ашёи хоми минералӣ ба ҳисоб меравад. Аз ҷумла ба он 28% истихроҷи ҷаҳонии газ, 14% ангишт, 11% нафт рост меояд. Гайр аз ин дар ин ҷо ба микдори зиёд алмос, алюмин, тилло, платина, неруи барқ, металҳои сиёҳ, чӯб, матоъҳои пахтагӣ, ғалла, нуриҳои маъданӣ, мөшину таҷҳизот истеҳсол мешавад.

Маҷмӯи сӯзишворию энергетикии он аз электроэнергетикаи ва тамоми соҳаҳои сӯзишворӣ иборат буда, системаи асосии энергетикии дар ноҳияҳои Марказӣ, Шимолу Ғарбӣ, Волга, Урал, Сибир ташкил медиҳанд. Русия эҳтиёҷоти худро пурра бо сӯзишворӣ таъмин карда, газу нафт содир мекунад.

Дар мамлакат соҳаҳои металлургияи сиёҳ ва ранга инкишоф ёфтааст, ки заманаи рушди соҳаи мөшинсозӣ ба ҳисоб мераванд. Корхонаҳои қалони металлургияи сиёҳу ранга дар Урал, Сибири Ғарбӣ ва аномалияи магнитии Курск воқеанд. Корхонаҳои мөшинсозӣ қариб дар тамоми шаҳрҳои қалону миёна ҷойгир шудаанд ва дар онҳо мөшинҳои барои хочагии халқ зарур истеҳсол карда мешаванд.

Аз чиҳати тараққиети саноати коркарди чӯб дар ҷаҳон Русия яке аз давлатҳои асосӣ ба шумор меравад.

Дар соҳаи кишоварзии мамлакат 13% аҳолии қобили кор шуғл дорад ва қисми зиёди онҳо ба зироаткорӣ машғуланд. Дар соҳаи зироаткорӣ мавқеи асосиро рустаниҳои ғалладона ташкил мекунанд. 55%-и заминҳои кишти ғалладонаро гандум, ҷавдор, ҷав, арзан ва ҷуворимакка ташкил медиҳад. Аз зироатҳои техникий лаблабуи қанд, загир, офтобпараст кишт карда мешавад, ки он 5%-и замини киштро дар бар мегирад. Кишти картошқа, сабзавоту полезиҳо 3,5%, рустаниҳои ҳӯроки чорво 1,3%-и майдони киштро дар бар мегиранд. Қисми зиёди маҳсулоти кишоварзӣ дар дашт ва бешадашти қисми аврупоии мамлакат истехсол карда мешавад.

Дар Русия парвариши қариб тамоми намудҳои чорво ба роҳ монда шудааст.

Дар қаламрави мамлакат ҳамаи намудҳои нақлиёт истифода мешавад. Дар байни онҳо нақлиёти роҳи оҳан афзалият дорад. Вай алоқаҳои дохилӣ ва хориҷаи дуру наздиқро таъмин мекунад. Ба нақлиёти роҳи оҳан 60%-и боркашонӣ ва 50%-и мусофирикашонӣ рост меояд. Нақлиёти дарёӣ дар ҳаёти мамлакат нақши бузург дорад. Тавассути он ноҳияҳои шимолӣ ва ҷанубӣ робитаҳои худро амалий мекунанд. Роҳи асосии обии қисми аврупойӣ дар дарёҳои Волгаю Балтика мебошад. Ба воситаи он Русия ба баҳри Балтик роҳи баромад дорад. Ба воситаи роҳи баҳри Шимолӣ ба ноҳияҳои шимол бор кашонда мешавад. Асосан нақлиёти баҳрӣ вазифаи боркашонии берунаро ичро мекунад. Бандарҳои калони баҳрӣ Санкт-Петербург, Калининград, Архангелск, Мурманск, Владивосток, Находка, Магадан, Петропавловски Камчатка мебошанд.

Нақлиёти кубурӣ низ хуб тараққӣ кардааст. Қисман бо воситаи ин намуди нақлиёт ба хориҷа нафту газ бароварда мешавад. Барои боркашонӣ, мусофирикашонии дохилӣ ва қисман берунии мамлакат нақлиёти автомобилий ва ҳавоӣ аҳамияти калон дорад.

Молҳои асосии содиротӣ ва воридотии Русия (2010)

Содирот		Воридот	
Мол	Ҳисса бо %	Молҳо	Ҳисса бо%
Ашёи хоми минералӣ ва сӯзишворӣ	65	Мошин ва дастгоҳҳо	44

Филиз (метал)	10	Ашёи хоми кишоварзӣ ва озуқа	15
Мошин ва дастгоҳҳо	5	Маҳсулоти химиявӣ	16

Шарикони асосии савдои берунии Русия давлатҳои ИДМ, Аврупои Еарбӣ, ИМА, Чин ва Ҳиндустон мебошанд.

Хусусияти хоси Русия мавқеи мувофиқи географӣ, захираи бузурги сарватҳои табииӣ ва иқтидори бузурги иқтисодии он мебошиад.

Савол ва супорииши.

1. Ба мавқеи географӣ ва шароиту захираҳои табиии Русия баҳо дигед.

Инро ман медонам.

2. Афзоиши табиии аҳолии Русия бо қадом хусусияти худ фарқ мекунад?

3. Русия қадом хусусиятҳои фарқкунандай географӣ дорад?

4. Соҳаҳои асосии хоҷагии ҳалқи Русия қадомҳоянд?

5. Русия бо қадом давлатҳо муносибатҳои иқтисодӣ дорад?

6. Тоҷикистон бо Русия чӣ гуна робитаҳо дорад? Дар қадом созмонҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ онҳо шарикони стратегианд?

Инро ман метавонам.

1. Дар ҳаритаи контурӣ ноҳияҳои саноатӣ ва кишоварзии Русияро тасвир кунед.

2. Аз атлас истифода бурда, дар бораи маъданҳои табиии Русия маълумот дигед.

3. Ба ақидай шумо Русия мавқеи пештараи худро дар ҳудуди ИДМ барқарор карда метавонад ё не?

4. Қадом ҷиҳатҳои Русия аз мамлакати тараққикарда будани он гувоҳӣ медиҳад.

5. Солҳои минбаъда маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзии Русия ба рақобати бозори ҷаҳонӣ тоб оварда метавонад ё не?

6. Пешомадҳои инкишиofi ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Русия чӣ гуна аст?

Оё медонед?

1. Дар Русия ба 1000 мард 1147 зан рост меояд.

2. Русия бо 16 давлат ҳамсарҳад аст. Дарозии умумии ҳатти сарҳади мамлакат 60 ҳазор км аст, зиёда аз 20%-и он дар ҳушкӣ ҷойгир аст.

3. Русияро кишвари аврупой меноманд, аммо 2/3 хиссаи қаламрави он дар Осиё ҷойгир аст.

Хулоса. Русия яке аз кишиварҳои қудратманди дунё буда, дорои захираҳои бузурги табииӣ, ҳарбию иқтисодӣ ва фарҳангӣ аст. Мавҷеи ҷойгиришавии географии онҳо дар таърихи ташаккули мамлакат нақши мухим бозиддааст. Аз ҳама хусусияти мухимми он ҷойгир будан дар сарҳади Аврупо ва Осиё мебошад. Аз ҳамин сабаб Русияро кишивари Авруосиё меноманд. Русия ба ғурӯҳи кишиварҳои бузург ва пешсафони геополитикии дунё доҳил мешавад, ки дар сиёсати ҷаҳон нақши мухим бозида, дар таркиби ҳочагии ҷаҳонӣ мавҷеи маҳсус дорад.

УКРАИНА

Шароити имрӯзаи сиёсии Украинаро ҷӣ тавр маънидод мекунед? Шумо ба ояндаи Украина ҷӣ гуна баҳо медиҳед? Оё вобаста ба мустақилияти Украина таҳассуси ҳочагидориаш дигаргун шуд ё не? Ба ақидаи шумо дар оянда Украина алоқаҳояширо бо давлатҳои Farb зиёдтар мекунад ё бо давлатҳои ИДМ?

Украина дар қисми ҷанубу ғарбии ҳамвории Аврупои Шарқӣ ҷойгир буда, дар ҷануб ба баҳрҳои Азов ва Сиёҳ роҳи баромад дорад. Аз тарафи шимолу шарқ бо Русия, шимолу ғарб бо Белорус, дар ғарб бо Польша, Словения, Венгрия, Руминия ва Молдова ҳаммарз аст.

Қаламрави Украина дар қисми ҷанубу ғарбии ҳамвории Рус ҷойгир буда, сатҳи онро чинсҳои такшонӣ ташкил медиҳанд. Дар қисми ғарбии ҷумҳурӣ чинсҳои кристаллӣ мавҷуданд, ки онҳоро сипари Украина меноманд. Дар ҷануб плитай платформай (қабати маҳсуси қишири замин) мавҷуд аст, ки оҳиста-оҳиста ба қаъри оби баҳри Сиёҳ ва Азов ворид мешавад. Дар қисми шарқӣ байни дарёҳои Дон ва Днепр пуштақӯҳҳои назди Азов ва Крэжи Дон, дар ҷанубу ғарб кӯҳҳои Карпат ва Крим ҷойгир шудаанд.

Аз маъданҳои табиий конҳои ангишти коксдиҳандоӣ ҳавзai Дон (240 млрд т.), ангиштсанги Лвову Волинск (2 млрд т.), Днепр зиёда аз 4 млрд тонна захира доранд. Захираҳои камтари нафту газ дар нишебиҳои назди Карпат, конҳои гази Дашава ва Шебилин дар вилояти Харков мавҷуданд.

Сипари Украина аз захираҳои маъданӣ оҳан, марганетс, ашёи хоми соҳтмонӣ ва ғайра бой аст. Аз металҳои ранга титан, никел, хром ва ғайра вомехӯранд. Конҳои калонтарини намак кони Славяну Артём дар ҳавзai Дон ва кони намаки ош ва калий дар Карпат мебошанд.

Украина аз захираҳои обӣ бой буда, ҳамаи дарёҳои он ба ҳавзai баҳри Сиёҳ ва Азов мансубанд, ғайр аз дарёи Буг, ки дар қисми

ғарбии мамлакат чойгир буда, ба баҳри Балтик мерезад. Дарёҳои калонтиринаш Днепр (981 км дар худуди Украина), Днестр (1360 км) ва Буги Ғарбӣ (806 км) мебошанд. Дар худуди мамлакат зиёда аз 3000 кӯл мавҷуд аст.

Аҳолӣ ва заҳираҳои корӣ. Дараҷаи афзоиши аҳолӣ дар Украина хеле паст аст. Дар даҳ соли охир таваллуд 1,5 баробар кам шуда, фавт 1,4 баробар зиёд шуд. Афзоиши аҳолӣ ба 1000 нафар 5,8 нафар аст. Шаҳрои дорои аҳолии беш аз миллион нафар Киев, Харков, Днепропетровск, Донетск ва Одесса мебошанд. Дар ҳавзаи Дон ҳиссаи аҳолии шаҳр то 90% мерасад. Дар ин ҷо яке аз калонтирин агломератсия дар худуди ИДМ ташкил шудааст. Дар қисми ғарбии Украина аҳолӣ нисбатан кам аст, ки ба ин релефи кӯҳӣ сабаб шудааст. Дар қиҷвар 72,7%-и аҳолиро украинҳо, 22,1%-ро русҳо ташкил медиҳанд.


Хоҷагии ҳалқи Украина. Украина ҷумҳурии саноатию аграрӣ аст. Дар давраии шӯравӣ яке аз бузургтарин ҷумҳуриҳои истеҳсолкунандай лаблабуи қанд (60%) ва офтобпарости тухмӣ ба ҳисоб мерафт. Дар ин ҷо аз ҷор ҳиссаи маҳсулоти гӯштӣ, картошка, сабзавот ва зироати ғалладона истеҳсол мешуд. Украина 25,5% ангишт ва 46% маъданни оҳани Иттиҳоди Шӯравиро истеҳсол мекард. Қарип 55%-и маҳсулоташро барои корхонаҳои Иттиҳод истеҳсол мекард. Баъди пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ҳиссаи истеҳсолот ҳусусан истеҳсоли пӯлод, телевизор, қанд (53%) ва ғайра хеле паст шуд. Айни ҳол Украина ба маҳсулоти нафт, газ, ҷангал ва ашёи ҳоми саноати сабук эҳтиёҷманд аст.

Саноат. Соҳаҳои муҳимтарини саноат – энергетикаи сӯзишворӣ (24,2%) металургияи сиёҳ (22%), мошинсозӣ (16%), хӯрокворӣ (15%), ҳимия ва нафту ҳимия (7,4%) мебошанд. Соҳаҳои энергиятаби ин мамлакат аз ҳисоби неруи барқи Русия фаъолият мекард. Барҳам ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ба иқтисодиёти қиҷвар зарбаи саҳт зад. Украина ҳамагӣ 12% талаботи худро бо нафти маҳаллӣ қонеъ мегардонад. Паст рафтани истеҳсолот боиси заиф шудани соҳаҳои саноат шуд. Истеҳсоли техника ва технологияи нав қарип қатъ шуд. Проблемаи асосӣ дар комплекси энергетикӣ мебошад. Аз солҳои 90-ум талабот ба нафт якчанд маротиба паст фурӯмада, коркарди технологий он низ кам шуд.

Украина аз ҷиҳати истифодавӣ газ дар ҷаҳон баъди Русия ва ИМА дар ҷойи сеюм меистад.

Ҳоло 85%-и воридоти газ ва 95%-и воридоти нафти Украина аз Русия мебошад. Истиҳроҷ ва истеҳсоли ангишт низ 2 маротиба кам

Рисунок 28. Хартия иктиосидии Україна



шуд. Масъалаи мухимми Украина нарасидани ашёи хоми сўзишворӣ ва навсозии корхонаҳои саноатӣ ба фалокати НАБ «Чернобил» вобаста мебошад.

Саноати металлургияи сиёҳ дар байни соҳаҳои саноат дар чойи дуюм меистад. Истихроҷи маъдани оҳан дар як сол 50 млн тоннаро ташкил медиҳад, ки 19 млн тоннаи он содир карда мешавад. Марказҳои асосии истехсоли оҳан Кривой Рог, Мариупол, Днепропетровск, Днепродзержинск, Запорожье, Донецк, Макаевка мебошанд. Металлургияи ранга хуб ташаккул наёфтааст. Дар ҷумҳурий корхонаҳои истехсоли алюмин, титан, манган, симоб, рӯҳ амал мекунанд. Марказҳои асосии металлургияи ранга шаҳрҳои Запорожье ва Светловодск мебошанд.

Мошинсозӣ. Ин соҳа дар Украина ба буҳрони иқтисодӣ гирифтор шудааст. Ҳусусан дараҷаи пасти истехсолот дар соҳаи мошинҳои кишоварзӣ, тракторсозӣ (5 маротиба), автомобил ва электротехника диде мешавад. Қарib тамоми корхонаҳои саноатии истехсоли роботҳои саноатӣ ва саноати электронӣ аз кор мондаанд. Автомобилсозӣ дар шаҳрҳои Харков, Киев, Донецк, Лвов, Запорожье, мошинҳои кишоварзӣ дар Одесса, дастгоҳҳо барои саноати химия дар Суми, мошинҳои роҳи оҳан ва вазнин дар Днепропетровск, Луганск, мошинҳои қалонҳаҷм дар Краматорск, Мариупол, киштисозӣ дар Николаев ва Херсон ба роҳ монда шудааст.

Саноати ҳӯрокворӣ ба соҳаҳои кишоварзӣ зич алоқаманд буда, маҳсулоти онро ҳамчун ашёи хом истифода мебарад. Соҳаҳои мухимми он саноати қанд, равғанкашӣ, гӯшт, шир, равғану панир, консерваи меваи сабзавот ва шароб мебошанд. Ду соҳаи охирин дар қисми ҷанубӣ ва Закарпатия марказонида шудаанд.

Саноати химия истехсоли нуриҳои маъданӣ (Одесса, Венитса, Ровно, Горловка, Константиновка, Северодонетск), қислотаи сулфат, содда, наҳҳои химиявӣ (Киев, Чернигов), маҳсулоти техникии аз резин соҳташударо дар бар мегирад. Ин соҳа низ ба монанди дигар соҳаҳои саноат аз норасоии ашёи хом танқисӣ мекашад.

Кишоварзӣ. Ин соҳа аз рӯйи релефи минтақаӣ фарқ мекунанд. Масалан парвариши лаблабуи қанд асосан дар минтақаи бешадашт, офтобпараст дар минтақаи дашт, загир дар қисми ғарбӣ ва назди беша, тамоку дар Закарпатие, рустаниҳои полезӣ ва токпарварӣ дар қисми ҷанубӣ ва Закарпатие ба роҳ монда шудааст. Чорводорӣ дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурий ташаккул ёфтааст. Ҳукпарварӣ дар минтақаи дашт ва бешадашт, гӯсфандпарварӣ дар минтақаи бешazorони Карпат ва Полесия ривоҷ ёфтааст. Дар солҳои охир дар соҳаи кишоварзӣ низ пастрравӣ ба назар мерасад.

Нақлиёт. Дар Украина тамоми соҳаҳои нақлиёт амал мекунанд. Украина ба монанди Белорус мавқеи муҳимми транзитӣ дорад. Хусусан байни Федератсияи Русия ва давлатҳои Осиёи Марказӣ. Дар соҳаи гардиши бор ва мусоғиркашонӣ нақлиёти роҳи оҳан нақши муҳим дорад. Дарозии умумии роҳи оҳан ба 23 ҳазор км мерасад, ки зичии миёнаи он нисбат ба Белорус зиёдтар аст. Аз ҷиҳати гардиши бор тавассути киштиҳо дар ИДМ Украина баъди Русия дар ҷойи дуюм меистад.

Савол ва супории.

1. Соҳаҳои таҳассусии ҳочагии Украина қадомҷоянӣ?

Инро ман медонам.

2. Фарқи соҳаҳои таҳассусии ҳочагии Украинаро аз Белорус баён кунед.

3. Саноати ангиишт, химия ва металлургияи Украина чӣ гуна инкишиоф ёфта истодааст?

4. Мавқеи географии Украина дар тараққиёти ҳочагииаш чӣ аҳамият дорад?

5. Сабаби дар Украина ташаккулёбии марказҳои қалони металлургису мөшинсозӣ дар ҷист?

Инро ман метавонам.

1. Чаро дар саноати энергетикии Украина нерӯгоҳҳои барқии алавӣ афзалият доранд?

2. Сабаби камшиавии истеҳсоли галладона дар Украина ҷист?

3. Заминаи ашиёи ҳоми саноати Украина чӣ гуна аст?

Оё медонед?

1. Дар дехаи Междуречьеи Украина қадимтарин ҳаритаи географии дунё ёфт шудааст, ки дар устухони мамонт тасвир шудааст. Синну соли ин бозёфти таърихириро 15 ҳазор сол медонанд.

2. Захираи маъданӣ марганетс дар Украина ба 2,3 млрд тонна баробар аст, ки 11%-и захираи ҷаҳонии ин маъданро ташкил медиҳад.

3. Осоишгоҳҳои баҳри Азов машҳуранд, он тунукобтарин баҳри дунё мебошад. Чуқурии миёнаи он 6-7 метр аст.

4. Дар солҳои Ҷангиги Дуюми Ҷаҳон олмониҳо аз Украина ба воситаи поезд ҳатто ҳоки сиёҳи серҳосилро бурданд.

5. Даствардҳои пурарзиши Украина дар соҳаи самолётсозӣ, истеҳсоли бузургтарин самолётҳои боркаш дар ҷаҳон АН-228, «Мария» ва АН-124 «Руслан» мебошад.

Хулоса. Украина кишивари саноатию аграрӣ буда, бойигарии муҳимтарини табиии он ҳоки сиёҳзамину ҳосилхез мебошад. Солҳои оҳир дар тамомии соҳаҳои ҳочагии ҳалқи он пастравӣ дида мешавад. Вазъи имрӯзai сиёсии Украина ин ҳолатро боз мушкӣтар кардааст.

БЕЛОРУС

Мавқеи географии Белорус чӣ гуна аст? Шароит ва сарватҳои табииӣ ба рушди хоҷагии он чӣ таъсир мерасонанд? Белорус бо Тоҷикистон чӣ гуна муносибатҳои иқтисодию фарҳангӣ дорад?

Белорус дар қисми ғарбии ҳамвории Рус, дар миёнаоби дарёҳои Днепр ва Двинаи Ғарбӣ, болооби дарёҳои Неман ва Буг ҷойгир шудааст.

Қаламрави Белорусро асосан ҳамворӣ ташкил медиҳад. Қисми зиёди ҳудуди онро ботлоқзор ва дарёчаҳо иҳота кардаанд, ки аз ҳамдигар ба воситаи теппаю пуштакӯҳҳо ҷудо мешаванд. Релефи ҳамвор ва маъданҳои табиии он ба соҳти геологӣ вобаста аст. Дар қаламрави Белорус яке аз қалонтарин конҳои намаки қалий ҷойгир аст, ки захираи умумии он ба 42 млрд тонна мерасад. Конҳои асосии он дар шаҳрҳои Старобинск ва Петрикович ва захираҳои қалони намаки ош дар Мозир, Давидов ва Старобинск воқеъ шудаанд. Аз ашёи хоми соҳтмонӣ гил, ҷинсҳои карбонатӣ, рег, шағал, сангҳои соҳтмонӣ, ашёи хоми шиша ва сement мавҷуд аст. Соли 1964 дар Белорус аввалин ҷоҳи нафт қушода шуд.

Аҳолӣ ва заҳираҳои корӣ. Дар ҳудуди Белорус зиёда аз 10,3 млн нафар аҳолӣ сукунат дорад. Солҳои охир афзоиши аҳолӣ хеле паст шудааст. Дараҷаи зиёди фавт нисбат ба таваллуд қариб дар ҳама вилоятҳо ба ҷашм мерасад. Дар деҳот аҳолӣ кам шуда, дар шаҳрҳо меафзояд. Шаҳрҳои нисбатан сераҳолӣ Минск (82 нафар дар 1км²), Гродно (48 нафар дар 1км²), Витебск (45 нафар дар 1км²) буда, 68,8%-и аҳолӣ дар шаҳр зиндагӣ мекунанд.

Хоҷагии ҳалқ. Баъди барҳам ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ Белорус низ ба монанди дигар ҷумҳуриҳо ба бухрони иқтисодӣ дучор шуд. Саноат ва кишоварзӣ низ ба пастравии истеҳсолӣ дучор гаштаанд. Як қатор соҳаҳо дар замини ашёи хоми маҳаллӣ кор мекунанд. Ба ин нигоҳ накарда, Белорус нисбат ба дигар давлатҳои собиқи шӯравӣ тавонист, ки иқтидори иқтисодии ҳуд ва сатҳи зиндагии аҳолиро дар ҳолати миёна нигоҳ дорад. Даромади миллии кишвар сол то сол меафзояд. Нарҳҳо нисбатан паст буда, нафақа мунтазам таъмин мешавад. Корхонаҳои қалони саноатӣ то ҳол моликияти давлатанд.

Саноати Белорус ба соҳаи мошинсозӣ, химиявӣ ва нафту химия маҳсус гардонида шудааст. Дар байни онҳо комплекси саноати мошинсозию автомобилсозӣ ҷойи асосиро ишғол мекунад. То охирҳои соли 1980 11 корхонаи ин соҳа ба Иттиҳодияни истеҳсолии «БелавтоМАЗ» доҳил мешуд. Дар шаҳрҳои Минск, Белорусск, Могилёв корхонаҳои истеҳсоли автомобил ва автопоездҳо, автомобилҳои қалонҳаҷми борбардор барои саноати кӯҳӣ истеҳсол шудаанд.


Соҳаои дигари мошинсозӣ дар шаҳрҳои Минск, Витебск, Гомел, Могилёв, Брест, Молодечно, Пинск, Баранович ва Орша ҷойгир шудаанд. Муҳимтаринаш Итиҳодияи саноатии «Корхонаи тракторсозии Минск» мебошад. Аслан барои соҳаи саноати мошинсозӣ дар Белорус концентратсиякунонии истеҳсолот хос аст.

Соҳаи нафту газу химия асосан аз ҳисоби нафту гази Русия рушд меёбад. Дар минтақаи истихроҷи нафти Речитса бо мақсади истифода бурдани газу нафт корхонаи коркарди он соҳта шудааст. Комбинати нафту химияи Новополотск нахҳои химиявии нитрон, полиэтилени ранга ва кислотаи нетролак истеҳсол мекунад. Итиҳодияи истеҳсолии «Полимер» комбинати нафту химия ва корхонаи коркарди нафти Новополскро дар бар мегирад. Маҳсулоти он барои коркард ба корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти пластмассии Борисов ва Полотск, истеҳсоли лавсанӣ Могилёв, лак ва ранги Ліда дода мешавад. Яке аз корхонаҳои асосии саноати нафту химияи Чумхурии Белорус комбинати истеҳсоли шинаҳо дар шаҳри Бобруйск мебошад. Корхонаи нуриҳои азотӣ дар шаҳри Гродно воқеъ буда, пештар дар заминай гази Украина ва ҳоло Русия кор мекунад.


Кишоварзӣ. Кишоварзии Белорус ба соҳаи чорвои шириву гӯштӣ, хукпарварӣ, зағирпарварӣ ва картошкапарварӣ маҳсус гардонида шудааст. Дар байни давлатҳои собики шӯравӣ Белорус аз ҷиҳати истеҳсоли зағири наҳдиҳонда, картошка ва шир дар ҷои 3-юм меистад. Нахи зағир муҳимтарин намуди ашёи хом барои саноати сабуки Белорус буда, дар содироти маҳсулоти он ҷои муҳимро ишғол мекунад. Дар шаҳри Орша қалонтарин комбинати боғандагии матоъ аз нахи зағир соҳта шудааст, ки аз ҷиҳати иқтидор баъди комбинати боғандагии шаҳри Костромаи Русия дар ҷои дуюм меистад. Дар Белорус соҳаи истеҳсоли матоъҳои пахтагӣ ва пойафзол низ тараққӣ кардааст.

Нақлиёт. Белорус мавқеи муғиди географӣ дошта, дар байни ноҳияҳои ғарбии Русия, Аврупои Ғарбӣ ва Марказӣ, ноҳияҳои ғарбии Украина ва Прибалтика ҷойгир шудааст.

Қарид 3 ҳиссаи фурӯши маҳсулоти Чумхурии Белорус ба мамлакатҳои Аврупо рост меояд. Баъди бастани шартнома доир ба иттифоқи Белорусу Русия муносибатҳои онҳо беҳтар шуд. Аз нисф зиёди содироти Белорус ба хориҷаи дур, ба 8 давлат рост меояд. Аз ҷумла Олмон (15,8%), Полша (10,6%), ИМА (5,6%), Бразилия (4,3%), Венгрия (4,4%), Швейцария (4,1%), Чин (4,1%), Литва (3,5%). Дар Белорус 1400 корхонаи муштарак ва 500 корхонаи хориҷӣ амал мекунанд. Географияи сармоягузории хориҷӣ хеле васеъ аст. Корхонаҳои муштарак бо ширкатҳои хориҷии 66 давлат амал мекунанд, аз ҷумла бо Полша, Олмон, Италия, ИМА, Австрия, Булғория ва гайра.



Расми 29. Белорус. Харитаи иқтисодӣ



Расми 30. Белорус (харитаи табиӣ)

Савол ва супории.

1. Кадом соҳаи саноат дар кишивар соҳаи асосӣ ба шумор меравад?

Инро ман медонам.

2. Соҳаҳои таҳассусии хоҷагии Белорус қадомҳоанд?

3. Барои Белорус қадом шакли бозтавлиди аҳолӣ хос аст?

4. Заминаи ташаккулёбии комплекси кишиоварзию саноатии Белорус чист?

5. Белорус бо қадом кишиварҳои дунёе робитаҳои иқтисодӣ дорад?

6. Нақлиёт дар маҳсусгардонии соҳаҳои хоҷагии ҳалқи мамлакат чӣ нақши дорад?

7. Роҳҳои баланд бардоштани кишиоварзии мамлакат қадомҳоанд?

Инро ман метавонам.

1. Дар ҳаритаи контурӣ ноҳияҳои иқтисодӣ, саноатӣ ва кишиоварзии Белорусро тасвир қунед.

2. Атлас, ҳарита ва китоби дарсиро истифода бурда, доир ба саноати мамлакат маълумот дигед.

Хулоса. Агарчи Белорус аз сарватҳои зеризаминиӣ бой нест, аммо соҳаҳои хоҷагии ҳалқи он хуб рушд кардаанд. Пас аз барҳам ҳӯрданӣ ИҶШС иқтисодиёти кишивар нисбат ба дигар мамлакатҳои ИҶМ дар сатҳи паст қарор дошт. Аз охри солҳои 90-уми асри гузашта рушди устувор дар кишивар оғоз ёфт, ки боиси пеирафти иқтисодиёти он шуд.

Оё медонед?

1. Автомобили тамгаи «БелАЗ», ки дар Белорус истеҳсол карда мешавад, 180 тонна борро мебардорад. Ин баробари бори се вагони қатора аст.

2. Дар тамоми қаламрави Авруосиё танҳо дар Белорус зубр (гови ваҳшӣ) бοқӣ мондааст.

3. Шаҳрвандони Белорус танҳо як шиноснома доранд, ки ду вазифаро ичро мекунад.

4. Дар Белорус маош баланд нест (600\$ дар як моҳ), аммо сатҳи бекорӣ паст буда, шахсони бехона, майзада ва қашшоқ вучуд надоранд.

ФАСЛИ IV. ГЕОГРАФИЯИ ДАВЛАТҲОИ АФРИ҆КО

§4.1 ТАВСИФИ УМУМИИ МАМЛАКАТҲОИ АФРИ҆КО

Чаро аксар мамлакатҳои қитъаи Африқо қафомондаанд? Қадом проблемаҳои актуалии иҷтимоию иқтисодии минтақаро медонед? Қадом давлатҳои Африқо ба гурӯҳи мамлакатҳои рӯ ба инкишиоф доҳил мешаванд?

Африқо нисбат ба дигар минтақаҳои ҷаҳон аз рӯйи тамоми нишондиҳандаҳои иқтисодию иҷтимоӣ дар сатҳи паст қарор дорад. Ин минтақа аз ҷиҳати масоҳат дар ҷаҳон бузургтарин буда, тамоми худуди қитъаро дар бар мегирад. Аз сабаби он ки дар худуди он наҷоди ҳабаш ё зангиҳо умр ба сар мебаранд, онро «кишвари сиёҳпӯстон» низ меноманд. То солҳои наздик тамоми мамлакатҳои ин минтақа мустамликаи мамлакатҳои Аврупо буданд. Дар солҳои 60-уми асри XX соҳибиҳтиёр шудани давлатҳои он оғоз ёфт. Африқо минтақаи ҷангҳои қабилавӣ, низоъҳо ва собиқ мустамлика мебошад, ки ин боиси қафомонии соҳаҳои иқтисодии мамлакатҳояш шудааст.

Шароити табиии минтақа ҷунон гуногунранг аст, ки баҳо додан ба он мушкил аст. Африқоро ҳамчун материки биёбонҳои васеъ, ҷангалзори намнок, саҳроҳо (саваннаҳо)-и бехудуди дорои ҳайвоноти гуногун: заррофа, филу каркадан, паранда ва морҳои гуногун мешиносанд. Релефи он барои фаъолияти ҳочагӣ дар маҷмӯъ мусоид аст, аммо шароити гуногуни табий, нобаробар ҷойгир шудани захираҳои об ба зиндагӣ ва фаъолияти одамон таъсири манғӣ мерасонад. Қисми зиёди худуди онро (60%) минтақаи ҳушк ва биёбонҳо: минтақаи Саҳеля, биёбони Саҳрои Кабир, Намибия ва баъзе ноҳияҳои Африқои Ҷанубӣ ва Шарқӣ дар бар гирифтааст. Дар минтақаи истивоӣ (экваторӣ) рутубат зиёд аст, ки барои фаъолияти ҳочагӣ мушкилӣ меоварад.

Ҳудуд ва табииати Африқоро ҳатарҳои экологӣ таҳдид мекунанд. Дар муқоиса бо минтақаҳои тропикии Осиё ва Амрико, ки кишоварзӣ ба тарзи интенсивӣ рушд ёфтаасту ландшафти мадании муътадилро ба вучӯд овардааст, дар Африқои тропикий фаъолияти бисёрсолаи заминдорӣ ва ҷорводорӣ боиси тағиироти қулпии ландшафти маҳаллӣ шудааст. Ин дар зери таъсири омилҳои антропогенӣ ба вучӯд омадааст. Олимон бар ин ақидаанд, ки ба вучӯд омадани ҳушксолиҳо дар давлатҳои Саҳеля натиҷаи фаъолияти инсон аст. Саҳеля минтақаи нимбиёбон ва саҳроҳо дар бар мегирад, ки ба қисми ҷанубии биёбони Саҳрои Кабир (Саҳара) пайваст мешавад. Ҳушксолии нимаи дуюми асри XX боиси марғи миллионҳо одамон шудааст.

Африқо дорои захираҳои бузурги об мебошад. Дар он дарёҳо нобаробар чойгир шудаанд. Гайр аз дарёи Нил дарёҳои дигари бузурги он – Конго, Нигерия, Замбези ва ғайра аз вилоятҳои минтақаи намноки тропикий ҷорӣ мешаванд. Онҳо аҳамияти бузурги гидроэнергетикий доранд. Муҳлати тӯлонӣ истифода бурдани ҷангалҳои тропикий боиси маҳдуд шудани майдони онҳо гардидааст. Бо вучуди ин Африқо аз ҷиҳати масоҳати бешазор пас аз Амрикои Лотинӣ ва Русия дар ҷаҳон дар зинаи сеюм меистад.

Бешаҳои тропикий 1/10 ҳиссаи майдони бешазори қитъаро ташкил медиҳанд. Намудҳои қиматбаҳои дараҳтони анбус, гулобӣ, сурх ва ғайра ба дигар кишварҳо содир карда мешавад ва корҳонаҳои коркарди чӯб дар кишварҳои Габон, Зоир, Конго бунёд шудаанд ва соҳаи таҳассусии ин давлатҳо ба шумор мераванд. Аз меъёр зиёд буриданӣ бешазор ҳавфи аз байн рафтани беша, баҳусус дараҳтони қиматбаҳоро ба миён овардааст.

Африқо аз захираи сарватҳои зеризамини бой аст. Захираи маъданни мис дар ҶД Конго ва Замбия, оҳан ва мангани дар Ганаю Ангола, металлҳои нодир ва ранга дар ҶД Конго, Ангола, тилло дар Африқои Марказӣ ва Ҷанубӣ, алмос дар Африқои Ҷанубӣ ва ғайра ёфт шудаанд, ки шуҳрати ҷаҳонӣ доранд. Солҳои охир як қатор конҳои бузурги нафту газ дар қисми шимолӣ ва ғарбии Африқо, дар Либия, Алҷазоир, Нигерия қашф карда шудааст. Бокситҳо дар Гвинея ва Камерун истихроҷ карда мешаванд.

Минтақа дорои захираҳои бузурги табии мебошад, аммо шароити душвори табии барои пеирафти фаъолияти ҳочагӣ монеъ мешавад.

Аҳолӣ ва захираҳои корӣ. Африқо аз ҷиҳати гуногуни миллий пас аз Осиё ҷойи дуюмро мегирад. Дар минтақа садҳо миллату ҳалқиятҳое зиндагӣ мекунанд, ки бештарашон ба наҷоди зангӣ мансубанд. Дар байни онҳо гурӯҳҳои нисбатан қалони миллатҳои йоруба, ҳауса, фулбе, ибо дар Африқои Фарбӣ, амхора дар Эфиопия (Ҳабашистон) мебошанд.

Дар Африқои имрӯза зиёда аз ҳазор миллату ҳалқият умр ба сар мебаранд, ки бо зиёда аз 700 забон гуфтугӯ мекунанд.

Дар Африқои Марказӣ қавмҳои банту, дар Африқои Шимолӣ оилаи сомиву ҳомихо – арабҳо ва ошӯриҳо маскун шудаанд.

Дини ислом ва динҳои дигари маъмул дар миёни аҳолии минтақа бартарӣ доранд. Барои аҳолии давлатҳои Африқо дараҷаи баланди таваллуд (зиёда аз 30%) ва таркиши демографӣ хос аст. Танҳо дар

нимай дуюми аспи ХХ шумораи ахолии Африко зиёда аз 3 маротиба афзуд, ки боиси якбора ба вучуд омадани мушкилоти озуқаворӣ ва дигар проблемаҳои иҷтимоӣ шуд. Аз рӯйи нишондоди афзоиши табиии ахолӣ Африко аз дигар минтақаҳои ҷаҳон пеш меистад.

Ахолии минтақа аз ҷиҳати бесаводӣ дар ҷаҳон ҷойи аввалро мегирад. Ба Африко дараҷаи баланди фавти қӯдакон ва дараҷаи қӯтоҳумрӣ ба назар мерасад. Нисбат ба дигар минтақаҳои ҷаҳон маскуншавӣ дар дехот зиёд аст, ҳамагӣ 30%-и ахолӣ дар шаҳрҳо сукунат доранд.

Дар Африко иҳтилофҳои зиёди этникӣ вучуд дорад, ки боиси низоъ ва ҷангҳо дар минтақа мешавад. Чунин ҷангҳои миллию қабилавӣ дар Судон, Кения, ҶД Конго, Эфиопия (Ҳабашистон), Миср, Ҷад, Ангола, Руанда, Либерия ва Нигерия сар заданд, ки гоҳе хусусияти генотсиди миллиро қасб кардаанд.

Дар Африко зичии миёнаи ахолӣ дар 1km^2 27 нафарро ташкил медиҳад. Ноҳияҳои биёбони Саҳрои Кабир ва бешазори сернами истивойӣ (екваторӣ) камодам буда, канори баҳру укёнусҳо сераҳолӣ мебошанд. Аксари ахолӣ дар наздикии соҳилҳо ва водии дарёҳо маскун шудаанд, ки барои зиндагӣ ва ҳочагидорӣ шароити мусоид доранд. Солҳои охир шумораи ахолии шаҳр афзуда, дараҷаи урбанизатсия нисбатан баланд шуд. Дар баробари он ки ахолии дехот нисбат ба шаҳр бартарӣ дорад, шаҳрҳое, ки ахолиашон аз миллон нафар зиёд аст, хеле зиёданд. Пеш аз ҳама ин поӣтаҳти давлатҳо мебошанд, ки қисми зиёди ахолии шаҳрӣ, дар ин ҷо ҷамъ шудаанд. Бузургтарин агломератсияи минтақаи Африко поӣтаҳти Нигерия – шаҳри Лагос мебошад, ки 14 млн нафар ахолӣ дорад.

Барои минтақаи Африко ахолии гуногунмиллат, дараҷаи баланди афзоиши табииӣ ва зиёд будани шумораи ахолии дехот нисбат ба шаҳр хос аст.

Ҳочагии кишварҳои минтақаи Африко чӣ ғуна сурат гирифтааст? Ҳачму андозаи истеҳсол ва содироти мамлакатҳои Африко ба Австралия монанд аст, аммо аз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти кишварзӣ ҳиссаи Африко бештар аст. Мувоғики нишондодҳои оморӣ, 2\5 ҳиссаи ахолӣ дар ҳолати камбизоатӣ умр ба сар мебаранд. Танҳо сатҳи зиндагии сокинони мамлакатҳои Африкои Шимолӣ беҳтар аст. Аз ҷиҳати соҳти ҳочагӣ қисми зиёди мамлакатҳои минтақа кишварҳои аграрӣ мебошанд ва дар баъзеи онҳо саноати кӯҳӣ инкишоф ёфтааст. Баъзе кишварҳои дигар дорои корхонаҳои саноати коркард мебошанд.

Дар пешрафти соҳаҳои ҳочагии давлатҳои Африко таъсири шакли мустамликавӣ боқӣ мондааст. Инкишофи иқтисодӣ ёт ҷасамта аст, яъне бартарии як намуди маҳсулот (ашёи хом ё маҳсулоти истеъмолӣ)



Расми 31. Тафовутҳои дохилии Африқо

барои содирот муайян карда шудааст, ки ин шакли фаболияти хочагиро монокултура меноманд.

Кишоварзӣ асоси иқтисодиёти кишварҳои қитъаи Африқо ташкил медиҳад. Аксар онҳо хусусияти монокултураро доранд, ки пештар аз ҷониби мустамликадорон парвариши ин намуди маҳсулот маҳсус гардонда шуда буд. Масалан Сенегал ба парвариши чормағзи заминӣ (арахис) шуҳрат дорад; дар Эфиопия қаҳва бартгариҷ дорад; дар Гана бештар какао ва рустаниҳои лӯбиёгӣ истехсол карда мешавад.

Рустанихое, ки ватани аслиашон Африқо ба шумор меравад, хеле васеъ пахн шудаанд, аз чумла қахва, хурмо, дарахти каучук, сорго ва гайра. Қаріб дар тамоми ҳудуди қитъаи Африқо рустаниҳои мевадори буттагӣ парвариш карда мешаванд, хусусан дар минтақаҳои бешазор, ки макони ғизои асосии африқоиҳо мебошад.

Солҳои охир зироаткорӣ, аз чумла зироатҳои ғалладона: гандум, ҷуҷӯримакка, шолӣ ба соҳаи таҳассуси аксар қишварҳои ин қитъа табдил шудааст. Микёси парвариши зироатҳои истеъмолӣ ва содиротӣ ба шароити табиӣ зич алоқаманд мебошад.

Дар Африқои Шимолӣ меваҳои ситруслӣ, зайтун, сабзавот, намудҳои дигари мева ва пахта аҳамияти содиротӣ доранд. Дар воҳаҳои биёбони Саҳрои Кабир ғайр аз хурмо зироатҳои ғалладона: гандум, ҷав ва ҷуҷӯримакка парвариш мекунанд. Зироатҳои содиротии какао, арахис, нахли равғандор, қахва дар Африқои Фарбӣ, Марказӣ ва Шарқӣ истеҳсол карда мешаванд. Гана ва Нигерия аз ҷиҳати истеҳсоли какао дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои аввалро ишғол мекунанд. Аз рӯйи содироти равғани нахл Нигерия ва Заир дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи хосса доранд.

Африқо аз ҷиҳати саршумори ҷорво дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои аввалро ишғол мекунад, аммо ҷорводорӣ хусусияти экстенсивӣ (шакли қадимаи парвариши дошта, каммаҳсул аст ва сифати маҳсулоташ паст мебошад. Ба афзоиши соҳа ва беҳтар шудани сифати маҳсулоти он магаси сесе таъсири бад мерасонад ва аз ин ҳисоб ҳар сол миллионҳо сар ҷорво талаф мешавад, ки боиси зиёни иқтисодӣ мегардад. Бо вучуди ин масалан Эфиопия аз ҷиҳати саршумори ҷорво ба ҳар сар аҳолӣ ба Австралия ва Муғулистон баробар аст. Дар як қатор давлатҳои Африқои Шимолӣ – Марокаш ва Судон гӯсфандпарварӣ тараққӣ кардааст.

Яке аз омиљҳои ақибмонии қишоварзӣ боқӣ мондани соҳти заминдории авлодию қабилавӣ мебошад, ки аз як қитъаи замин тамоми авлод истифода мебаранд. Дар баъзе қишварҳо то ҳол шакли майдаҳоҷагӣ роиҷ аст ва раванди гузариш суст амалӣ мешавад.

Ҳиссаи содироти баъзе давлатҳои Африқо

Қишиварҳо	Маҳсулоти содиротӣ	Ҳиссаи содирот
Уганда	Ҷой, қахва, пахта, тамоку.	100
Судон	Кунҷид, пахта, снот.	28
Ангола	Нафт, алмос	100
Алҷазоир	Нафт, гази табиӣ	96
Тунис	Матоъ, либос	76

<i>Кииварҳо</i>	<i>Маҳсулоти содиротӣ</i>	<i>Ҳиссаи содирот</i>
Маврикий	Қанд, либос, пойафзол.	67

Хусусияти дигари истифодаи замин дар Африқо ин аст, ки заминро 2-3 сол истифода мебаранду баробари аз ҳосил мондани хок қитъаҳои навро истифода мебаранд, аммо заминҳои пешина киштгардон карда намешаванд.

Зироатҳои тропикий дар шакли плантатсионӣ парвариш шуда, хусусияти содиротӣ доранд. Сабаби дигари каммаҳсулии кишоварзӣ дар минтақа нокифоя истифода шудани техника ва технологияи нав мебошад. Дар баробари ин соҳаи обёрий ба талабот ҷавобгӯй набуда, ҳамасола то 40% заминҳо гирифтори хушксолӣ мегарданд.

Саноат дар аксар давлатҳои Африқо танҳо солҳои охир пайдо шуд, vale он чун пештара соҳаи қафомонда дар байни дигар минтақаҳои ҷаҳон боқӣ мондааст. Саноати истиҳроҷи маъданҳои кӯҳӣ бо корхонаҳои зинаи аввали коркарди ашёи хом рушд ёфтааст. Давлатҳои мустамлиқадор онро солҳои тӯлонӣ ба манбаи ашёи хом табдил дода буданд. Пас аз озод шудан аз мустамлика иқтисодиёти аксар мамлакатҳои минтақа дар заминай истиҳроҷи маъдан ва сӯзишворӣ барои рушд поя гузоштанд. Истиҳроҷи нафт дар Либия, Алҷазоир, Миср ва Нигерия боиси ба вучуд омадани корхонаҳои коркарди нафт шуд. Ноҳияҳои асосии саноатӣ, пойтаҳти кишварҳо ва шаҳрбандарҳои Дакар (Сенегал), Абидҷан, Лагос (Нигерия), Аддис-Абеба (Эфиопия), Мамбаса (Кения), Киншаса (РД Конго), Лусака (Замбия), Луанда (Ангола), Монровия (Либерия), Дор-ус-Салом (Танзания) ва ғайра мебошанд.

Дар миёни маҳсулоти саноат истеҳсоли маснуоти соҳаҳои саноати ҳӯрокворӣ ва сабук бартгарӣ доранд. Аксари корхонаҳои ин соҳаҳои саноат дар давраи мустақилияти кишварҳо ба вучуд омадаанд. Дар Тунис, Миср, Марокаш корхонаҳои саноати боғандагӣ бунёд шудаанд, ки қарib пурра аз ҳисоби ашёи хоми маҳаллӣ кор мекунанд. Дар дигар мамлакатҳо соҳаҳои саноати сабук суст тараққӣ кардааст, ки ҳатто талаботи аҳолии маҳаллиро таъмин карда наметавонанд. Маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ асосан арахис, нахл, равғани зайтун, маҳсулоти қаннодӣ, орд ва шароб мебошанд.

Дар Африқо соҳаҳои дигари саноат суст инкишоф ёфтаанд. Корхонаҳои саноати мошинсозӣ, металлургияи сиёҳ, химия – дар Чумхурии Африқои Ҷанубӣ (ЧАҶ), истеҳсоли алюмин – дар Камерун ва Миср, мисгудозӣ – дар Заир ва Замбия, коркарди нафт – дар Алҷазоир, Тунис, Нигерия, металлургияи сиёҳ – дар Алҷазоир


(Аннаба), Миср (Халвон), Марокаш ва Тунис бештар бунёд ёфта, асоси рушди иқтисодиёти ин кишварҳо шудаанд.

Шоҳроҳҳои трансконтиненталии Африқо. Шабакаи минтақавии нақлиёт дар Африқо аз рӯйи аксар нишондиҳандаҳо ба стандарти ҷаҳонӣ ҷавобгӯй набуда, дар зинаи охирин меистад. Ба зиммаи он 3-4%-и бор ва мусофирикашонӣ дар ҷаҳон рост меояд. Дар боркашонии дохилӣ ҳиссаи нақлиёти роҳи оҳан дар ҷойи аввал меистад. Нақлиёти автомобилий дар мусофирикашонӣ пешсаф аст.

Рушди соҳаҳои нақлиёт дар зерноҳияҳо тафовути куллӣ дорад. Африқои Ҷанубӣ аз рӯйи тамоми нишондиҳандаҳои рушди нақлиёт дар ин қитъа зинаи аввалиро ишғол мекунад, ки 40%-и роҳҳои оҳан дар ҳамин ноҳия ҷойгиранд. Дар ҷойи дуюм Африқои Шимолӣ, баҳусус кишварҳои Магриб, Африқои Тропикий қарор доранд; агарчи онҳо аз ҷиҳати роҳҳои нақлиётӣ ақибмондаанд, вале то ҳол нақши нақлиёти дарёй дар ҳама соҳаҳо бартарӣ дорад. Нигер, Чад, РАМ, Сомали, Раунда, Бурунди то ҳол роҳи оҳан надоранд. Үмуман нақшаш географии шабакаи нақлиётӣ Африқо аз замонҳои мустамликовӣ бокӣ мондааст. Дар давоми солҳои 1980-1990-уми садаи ҳх хукумати як қатор кишварҳои африқоӣ ба соҳтмони роҳҳои нақлиётӣ дикқати ҷиддӣ дода, ин соҳаро сармоягузорӣ кардаанд. Пеш аз ҳама соҳтмони шоҳроҳҳои трансконтинеталӣ, ки бояд тамоми минтақаҳои дохили қитъа тавассути ин роҳҳо алоқаҳои дохилӣ дошта бошанд.

То солҳои наздик танҳо шоҳроҳи автомобилии трансафриқоии Магриб вучуд дошт, ки кишварҳои Африқои Шимолиро аз Марокаш то Миср (Работ – Қоҳира) бо ҳамдигар пайваст карда, қад-қади соҳили баҳри Миёназамин мегузарад. Соли 1980 бо дастгирии созмонҳои байналмилалӣ соҳтмони панҷ шоҳроҳи трансафриқоӣ ба нақша гирифта шуд. Шоҳроҳи Алҷазира (Алҷазоир) – Лагос (Нигерия), ки тавассути қадимтарин роҳи корвонгузар бо биёбони Саҳрои Кабир аз қаламрави кишварҳои Алҷазоир, Мали, Нигер ба Нигерия мегузарад. Дуюм шоҳроҳи Дакар (Сенегал) – Нҷамена (Чад) аст, ки 4600 км дарозӣ дошта, аз қаламрави ҳафт кишвар мегузарад. Сеюм шоҳроҳи Лагос – Момбаса (Кения), ки онро шоҳроҳи Фарб – Шарқ низ меноманд ва дарозиаш 6500 км буда, аз ҳудуди шаш мамлакат мегузарад. Чорум шоҳроҳи Африқои Фарбӣ, Лагос – Нуакшот (Мавритания) аст, ки аз қаламрави аксар кишварҳои ин ноҳия гузашта, 4750 км дарозӣ дорад ва охирин шоҳроҳи Шимол – Ҷануб аст, ки 9200 км дарозӣ дошта, аз Қоҳира (Миср) то Габороне (Ботсвана) тавассути қаламрави ҳафт давлат мегузарад, аммо соҳтмони қисме аз ин роҳҳо бо сабабҳои сиёсию иқтисодӣ то ҳол анҷом наёфтаанд.

Дар Африқо ду шоҳаи роҳи оҳан машҳур аст, ки дар ноҳияҳои ҷанубии материк аз фарб ба шарқ мегузаранд. Ин роҳ бандари Лобитуи



Расми 32. Ҳаритаи иқтисодии Африқо

Анголаро ба бандари Бейраи Мозамбик мепайвандад ва аз қаламрави Ангола, ҶД Конго, Замбия, Зимбабве ва Мозамбик мегузараад. Роҳи дигар, ки нисбатан ҷанубтар ҷойгир аст, бандари Людеритси кишвари Намибияро бо бандари Дурбани ҶАҶ пайваст мекунад. Бандарҳои қалонтарин аз ҷиҳати боркашонӣ дар Африқо – Портсаид, Дакар, Алҷазира, Касабланка, Лагос, Дор-ус-Салом ва Момбас ба шумор мераванд. Роҳҳои кубурии минтақаӣ низ солҳои охир соҳта шудаанд. Аз қаламрави минтақа як роҳи кубурии байни минтақаӣ кубури гази Алҷазоир-Аврупо мегузараад.

Тафовутхон дохилй. Чунон ки дар ибтидо гуфта шуд, Африко аз чихати масоҳат яке аз бузургтарин қитъаҳои дунё мебошад. Аслан Африкоро ба ду минтақа: Африкои Шимолӣ ва Африкои Тропикий чудо мекунанд, ки онҳо аз чихати хусусиятҳои табий, таъриҳӣ, этникий ва иқтисодию иҷтимоӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Африкои Тропикий минтақаи нисбатан қафомонда буда, дар худуди он қишоварзӣ бартарӣ дорад.

Аз рӯйи хусусиятҳои хоси минтақабандӣ қитъаи Африко ба панҷ зерминтақа (макрорегионҳо) чудо кардаанд: Африкои Шимолӣ, Ҷарбӣ, Марказӣ, Шарқӣ ва Ҷанубӣ (ниг. расми 31, саҳ. 132). Ҳар як зерминтақа аз чихати табииат, аҳолӣ ва соҳти хочагӣ хусусиятҳои хоси худро дорад.

Африкои Шимолӣ қисми шимолии қитъаро дар бар гирифта, ба уқёнуси Атлантик, баҳрҳои Миёназамин ва Сурх роҳи баромад дорад, ки аз қадим алоқаи онро бо қишварҳои Аврупо ва Осиё таъмин мекард. Қисми зиёди қаламрави он дар минтақаи субтропикий ҷойгир аст ва аз ҳамин сабаб қишоварзӣ соҳаи таҳассусии он шудааст ва парвариши пахта, зайтун, рустаниҳои ситрусиӣ, ангул дар он ҷо бартарӣ дорад. Мачрои саноат ба истиҳроҷи ашёи хоми маъданӣ ва коркарди он нигаронида шудааст. Аҳолии Африкои Шимолӣ асосан мардуми арабзабонанд, ки дорои тамаддуни бойи қадима буда, дар соҳаҳои зироаткорӣ ва ҷорӯдории кӯчӣ таҷрибай ғанӣ доранд.

Африкои Ҷарбӣ минтақаи тропикии биёбон, бешазори экватории намнокро, ки байнӣ биёбони Саҳрои Кабир ва ҳаличи Гвинея ҷойгиранд, дар бар мегирад. Ин ноҳияи сераҳолитарин ва аз чихати масоҳат дар қитъа қалонтарин мебошад, ки шароити гуногуни табий дорад ва таркиби этникии аҳолӣ низ мураккаб аст. Дар гузашта он ноҳияи асосии ғуломфурӯшӣ буд. Қишоварзӣ ва саноати кӯҳӣ рушд ёфта соҳаҳои асосии ин минтақа мебошанд.

Африкои Марказӣ чунон ки аз номаш маълум аст, қисми марказии (экваторӣ) қитъаро дар бар гирифта, дар минтақаи намноки бешазор ва минтақаи экваторӣ ҷойгир буда, ба рушди хочагии ҳалқи он мусоидат намудааст. Яке аз ноҳияҳои мебошад, ки аз чихати заҳираҳои гуногуни табий на танҳо дар Африқо, балки дар ҷаҳон шуҳрат дорад. Дар муқоиса нисбат ба Африкои Ҷарбӣ таркиби аҳолии он якмиллат аст, 9/10 ҳиссаи онро қабилаҳои банту ташкил медиҳанд.

Африкои Шарқӣ дар минтақаи иқлимии субэкваторӣ ва тропикий ҷойгир шудааст. Он ба уқёнуси Ҳинд роҳи баромад дошта, мардумаш аз қадим ба Ҳиндустон ва қишварҳои араб алоқа доштанд. Сарватҳои зиёди зеризаминиӣ надорад, аммо шароити гуногуни табий барои ғаъолияти хочагидорӣ мусоид аст. Таркиби этникии аҳолиаш мураккаб аст.

Африкои Ҷанубӣ қисми ҷанубии материкро ишғол мекунад, аз Аврупо, Осиё ва Амрико дар масофаи дур ҷойгир шуда, ба уқёнуси ҷаҳонӣ аз се тараф роҳи баромад дорад. Он дар арзҳои тропикий ва субтропикии нимкураи ҷанубӣ воқеъ буда, дорои сарватҳои гуногуни

табиЙ аст. ҶАЧ дар қитъя ягона мамлакати тараққикардаи иқтисодӣ мебошад. Аксари аҳолиашро миллатҳои аврупоинажод ташкил медиҳанд. Дар таркиби аҳолиаш ҳалқиятҳои банту аз ҳама бештаранд. Дар тақсимоти географии меҳнат ҶАЧ на фақат маҳсулоти саноати маъданӣ кӯҳӣ, инчунин тилло, платина, алмос, уран, маъданӣ оҳан, хром, мангтан ва ангишт, маҳсулоти металлургияи сиёҳ, мошинсозӣ, химия истеҳсол мекунад.

Инро бояд дар хотир дошт.

Африкои Шимолӣ, Африкои Тропикӣ, хусусиятҳои хоси табиЙ, гуногунии таркиби этникуи аҳолӣ, хусусиятҳои хоси ҳочагӣ, соҳаҳои нисбатан рушдёftаи минтақаҳо, кишварҳои Африкои Шимолӣ тафовутҳои дохилӣ.

Савол ва супории.

1. Аз рӯйи ҳаритаи аҳолии ҷаҳон таркиби этникуи аҳолии Африқоро муайян қунед.

Инро ман медонам.

2. Гузаштаи кишварҳои Африқо чӣ ғуна буд?
3. Ҳусусиятҳои табиии мамлакатҳои Африқо чӣ ғунаанд?
4. Африқо бо қадом намуди маъданҳои табиЙ дар ҷаҳон машҳур аст?
5. Қадом проблемаҳои демографӣ ба кишварҳои Африқо ҳос аст?
6. Сабабҳои асосии қафомонии иқтисодиёти кишварҳои Африқо қадомҳоанд? Онҳоро шарҳ дигҳед.
7. Ҳусусиятҳои фарқкунандай тарзи ҳочагидории минтақаҳои Африқоро муайян қунед.

Инро ман метавонам.

1. Аз атлас ва ҳаритаи сиёсии ҷаҳон истифода бурда, кишварҳои Африқоро бо пойтаҳҳояшон дар ҳаритаи контурӣ тасвир қунед.
2. Кишварҳои Миср, ҶАЧ ва Эфиопияро тавсифи иқтисодӣ-географӣ бидиҳед.
3. Ҳусусиятҳои иқлими Африқоро нақл карда, дар ҳарита нишон бидиҳед.
4. Якказироатӣ дар кишварҳои Африқо аз чӣ сабаб ривоҷ ёфтанааст?
5. Аз ҳарита давлатҳои саноатӣ ва аграрии Африқоро ҷудо нишон бидиҳед.
6. Дар минтақа қадом намуди нақлиёт бартарӣ дорад? Сабабҳояшро шарҳ бидиҳед.

Оё медонед?

1. Расми рустаниҳои маъмули хоси Африқоро дар нишони (герби) давлатҳои ин минтақа дидан мумкин аст. Масалан расми дарохти қаҳва дар нишони давлатҳои Кения, Уганда, Танзания; дарохти нахли равғандиҳанда дар нишони Кот-д-Ивуар, Либерия, Конго, Руанда; зайдун ва дарохти ғор (лавровый лист) – нишони Алҷазоир, Либия, Миср, Эфиопия; найшакар – нишони Маврикий ва Мозамбик.

2. Танҳо ду кишвар дар Африқо – Либерия ва Эфиопия ҳеч гоҳ мустамлика набуданд.

3. Аҳолии Кения дар дунё чавонтарин буда, синну соли миёнаи аҳолӣ 18 солро ташкил медиҳад.

4. Пас аз он ки дар соҳили дарёи Оранҷ намунаи алмос ёфта шуд, соли 1867 ба истихроҳи алмос дар Африқои Ҷанубӣ оғоз кардаанд.

5. Дар минтақаи сахрои Африқо аз ҳама ғизоли хурдакак – дик-дик ва ҳайвони азимчуссаи хушкӣ – фил мавҷуд аст.

Хулоса. Африқо дорои захира ва имконияти зиёд барои рушди иқтисодию иҷтимоӣ мебошад, хусусан захираҳои табииӣ ва корӣ. Минтақа аз сарватҳои минерали бой аст, вале дар қаламрави он нобаробар ҷойгир шудаанд. Африқо ягона қитъае мебошад, ки барои аксари мамлакатҳояш шакли анъанавии бозтавлиди аҳолӣ хос буда, сатҳи зиндагиашон наст аст. Тахассуси байнамшилаии аксар давлатҳои Африқо кишоварзӣ ва истеҳсоли ашёи ҳом мебошад. Танҳо як қисми ками давлатҳои он дорои дараҷаи миёнаи рушди иқтисодӣ мебошанд.

§4.2 КИШВАРИ ФИРЪАВНУ АҲРОМҲО

Ин кишвар бо мамлакатҳои Осиёи Ҷанубу Гарбӣ чӣ гуна умумият дорад? Қадом омилҳо боиси рушди иқтисодиёти он шудаанд?

Хусусиятҳои табииӣ-географии Миср

Чумхурии Мисри Араб (ЧМА) қисми шимолу шарқии қитъаи Африқо ва нимҷазираи Синайро дар Осиё (кариб ҳазор km^2) дар бар гирифта, масоҳаташ 1,1 млн. km^2 ва 87,2 млн. нафар аҳолӣ дорад.

Миср дар водии дарёи Нил, байни суфакӯҳҳои ноҳамвори биёбонҳои Либия ва Арабистон ҷойгир аст. Дарёи Нил дар ҳудуди Миср дар масофаи 1200 км тӯл кашида, бараш дар ҷануб 1-3 км ва дар шимол ба 20-25 км мерасад. Дар шимолии Қоҳира дарё ба ҳавзаи васеи ҳамвор мегузарad, ки ин ҷо каналу шохобҳои зиёдеро фаро гирифтааст. Нимҷазираи Синай нисбатан аз сатҳи баҳр баланд ҷойгир шудааст (кӯҳҳои Картин – 2637м).

Аз сарватҳои табииӣ захираҳои нафт, газ, фосфорит, маъданӣ оҳан, марганетс, титан, намаки ош, масолехи соҳтмонӣ кашф шудаанд. Иқлими Миср тропикии биёбонӣ ва дар ноҳияҳои шимолӣ субтропикий аст. Зиёда аз 96% масоҳати онро биёбону нимбиёбонҳо ишғол кардаанд. Шароити иқлими барои рӯёнидани ду-се ҳосил дар як сол, баҳусус зироатҳои гармидӯст дар заминҳои обӣ мусоидат мекунад. Дар қисми зиёди қаламрави қиҷвар рутубати солона 100 мм-ро ташкил медиҳад.

Манбаи ягона ва асосии таъминоти об дарёи Нил мебошад. Ин дарё барои зиндагӣ ва фаболияти аҳолии як қатор давлатҳои Африқо нақши муҳим мебозад. Дар гузашта бехуда чунин мақолро, ки «Миср – тухфаи Нил аст» нагуфтаанд. Пас аз сохтани неругоҳи барқии Асуон дар ҷануби қиҷвар обанбори бузурги Носир (ҳаммаш 164 млрд м³) бунёд шуд, ки дар пешрафти ҳочагӣ ва обёри нақши муҳим мебозад. Диғар манбаи об дар Миср обҳои зеризамини мебошанд, ки онҳо низ васеъ истифода мешаванд.

Дар Миср аз қадим обёри ба дараҷаи баланд расида буд. Шабакаҳои обкашӣ то имрӯз нигоҳ дошта шудаанд. Масалан дар асри III-и пеш аз милод дар дарёи Нил сарбанде соҳта шуда буд, ки 15 м баландӣ дошт ва шаҳри Мимфисаро бо об таъмин мекард. Ду ҳазор сол қабл аз ин канали Фиръавнҳо бунёд шуда буд, ки ҳавзаи дарёи Нилро бо баҳри Сурх пайваст мекард.

Пурзӯр шудани хушксолиҳо ба ноустувории ҳочагии ҳалқи минтақа оварда, боиси шаклҳои нави маскуншавии аҳолӣ шуд ва мардум бештар ба шаҳр рӯ оварданд. Дар асрҳои III-V-и пеш аз милод дар Миср шаҳрҳои зиёде вучӯд доштанд.

Аҳолӣ чӣ ғуна маскун шудааст? Барои мамлакати Миср дараҷаи баланди афзоиши табиии аҳолӣ хос аст (қариб 2,5%). Миср аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ пас аз Ҳабашистон дар қитъа дар ҷойи дуюм меистад. Қариб 98% сокинони мамлакатро арабҳо ташкил медиҳанд. Миллатҳое, ки шумораи онҳо ніҳоят кам аст – барбариҳо ва нубийиҳо мебошанд.

Забони давлатӣ арабӣ буда, зиёда аз 95% аҳолӣ пайрави дини ислом аст. Аҳолӣ дар қаламрави қиҷвар нобаробар ҷойгир шудааст. Ноҳияи сераҳолиаш водии дарёи Нил аст, ки 97% аҳолии мамлакат дар он ҷо маскун шудаанд. Дараҷаи урбанизатсия инкишоф ёфта, ҳиссаи аҳолии шаҳр ба 46% расидааст. Бузургтарин шаҳрҳои он – Қоҳира, Искандария, Порт-Саид, Асуон мебошанд.

Миср яке аз марказҳои қадимтарини тамаддуни ҷаҳон буда, соли 395 пас аз таназзули империяи Рум ба музофоти Византия табдил шуд. Ибтидои асри VII қисми зиёди аҳолии Миср дини насрониро қабул карданд. Солҳои 639-642 онро арабҳо забт карда ва дини мубини исломро ҷорӣ карданд. Соли 1914 протекторати Британияи Кабир эълон шуд ва соли 1922 Миср ҳамчун давлати мустақил эътироф гардид.

Кадом омилҳо боиси рӯиди ҳочагии ҳалқи Миср шуданд?

Миср барои пешрафти ҳочагӣ сиёсати иқтисодии ҷалби сармояи ҳориҷиро пеш гирифтааст. Равияни таҳассусии он пеш аз ҳама ба заҳираҳои бузурги нафт марбутанд. Ноҳияи асосии истиҳроҳи нафт – ҳаличи Суэтс мебошад, ки зиёда аз 90% заҳираи нафти қиҷвар ба

ин минтақа рост меояд ва соле зиёда аз 95 млн тонна нафт истихроч карда мешавад. Ҳоло сатҳи рушди иқтисодиёти Миср нисбат ба дигар кишварҳои Африқо баланд аст. Солҳои охир соҳаҳои саноати химия, металтургия, мошинсозӣ, электротехника ташаккул ёфтаанд. Корхонаҳои коркарди нафт дар ҳоли афзоишанд. Дар баробари ба вучӯд омадани марказҳои нави саноатӣ, дар заминҳои нав обёришуда кишоварзӣ инкишоф ёфта, маҳсусгардонии истеҳсолӣ ба роҳ монда шудааст.

Кишоварзӣ соҳаи муҳимтарини иқтисодиёти мамлакат мебошад. Вобаста ба шароити табиӣ дар мамлакат соҳаҳои таҳассусии хоси кишоварзӣ вучӯд доранд. Дар таркиби кишоварзӣ зироаткорӣ бартарӣ дорад. Яке аз соҳаҳои инкишофёфтai зироаткорӣ пахтакорӣ мебошад. Навъи пахтаи дарознахи мисрӣ дар тамоми дунё шуҳрат дорад, ки ноҳияи асосии парвариши он ҳавза ва қисми шимолии водии дарёи Нил мебошад. Дар оғози аспи XXI вобаста ба зиёд шудани талабот ба зироатҳои истеъмолӣ, майдони кишти пахта то андозае маҳдуд шуд, аммо бо пайдо шудани навъҳои серҳосили пахта истеҳсоли содиротӣ кам нашуд. 4/5 ҳиссаи содироти маҳсулоти кишоварзии мамлакат дар бозори берунӣ ба нахи пахта рост меояд. Гайр аз ин дар Миср найшакар, шолӣ, гандум, чуворимакка, ҷав, зироатҳои лӯбиёгӣ, сабзавот кишт карда мешавад.

Дар баробари парвариши зироатҳои ғалладона дар тамоми ноҳияҳои кишвар ба парвариши хурмо дикқати ҷиддӣ дода мешавад.

Солҳои охир боғдорӣ ва сабзавоткорӣ инкишоф ёфтааст. Ҳусусан парвариши апелсин, мандарин, манго, шафттолу, зайтун, анчир, ангур хеле хуб ба роҳ монда шудааст.

Дар Миср ба ҷорводорӣ низ дикқати маҳсус дода мешавад. Соҳаи асосӣ гӯсфандпарварӣ мебошад. Уштур, буз, ҷорвои калони шоҳдор низ парвариш карда мешаванд.

Барои Миср дараҷаи баланди консентратсияи саноатӣ хос аст. 2/3 ҳиссаи фабрикаю корхонаҳои кишвар дар шаҳрҳои Қоҳира ва Искандария ҷойгир шудаанд. Дар таркиби саноати Миср соҳаҳои саноати сабук ва ҳӯрокворӣ бартарӣ доранд. Корхонаҳои боғандагӣ барои содирот аз пахтаи аълосифат маҳсулот тайёр мекунанд. Бузургтарин корхонаҳои саноатии ин соҳа дар шаҳрҳои Қоҳира, Порт-Саид ва Искандария ҷойгир шудаанд. Соҳаҳои асосии саноати ҳӯрокворӣ истеҳсоли қанд, равғани пахта, орд, коркарди шолӣ мебошанд.

Дар Миср ҳамаи намудҳои нақлиёт тараққӣ кардааст. Дар боркашонӣ ва мусоифиркашонии дохилӣ нақлиёти автомобилӣ, роҳи оҳан ва дарёй бартарӣ доранд.



Солҳои охир вобаста ба рушди истихрочи нафт ва газ нақлиёти кубурӣ инкишоф ёфтааст. Миср аз чиҳати дарозӣ ва зичии роҳи оҳан дар байни кишварҳои Африқо ҷойи аввалро мегирад. Бандарҳои қалонтарини он – Искандария, Суэтс ва Порт-Саид мебошанд.

Дар содироти мамлакат нафт (75%) ҷойи асосиро ишғол мекунад. Файр аз ин чун анъана пахта ва маҳсулоти пахтагӣ аз қадим масолеҳи содиротӣ ба шумор мераванд.

Даромади умумии маҷмӯи маҳсулоти доҳилӣ (ММД) 151,5 млрд долларро ташкил медиҳад, ки ба ҳар сари аҳолӣ 2490 даллари ИМА рост меояд.

Тағовутҳои доҳилӣ. Аз рӯи мавқеъ ва омилҳои ноҳиябанҷӣ қаламрави Мисрро ба Мисри Поён, Мисри Миёна, Мисри Боло ва худуди канали Суэтс, яъне чор ноҳияи иқтисодӣ чудо мекунанд.

Мисри Поён ядрои асосии иқтисодиёти кишвар буда, поёноб ва делтаи дарёи Нилро дар бар мегирад. Дар ин ноҳияи иқтисодӣ соҳаҳои муҳимтарини саноат ва қалонтарин шаҳрҳо Қоҳира ва Искандария, ки чун маркази асосии сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии мамлакат ба шумор мераванд, ҷойгиранд.

Қоҳира – пойтаҳти мамлакат чун маркази сиёсию фарҳангӣ шинохта шуда, дорои ёдгориҳои меъморию таъриҳии қадим, музей, китобхона, донишгоҳу донишкадаҳо ва як қатор муассисаҳои маъмурию фарҳангӣ мебошад. Дар Халвон корхонаи металлургӣ соҳта шудааст. Қисми зиёди тиҷорат тавассути бандари Искандария амалӣ мешавад. Ба ин ноҳия 90% кишти шолӣ ва 75% пахта рост меояд.

Ноҳияи иқтисодии *Мисри Миёна* – қисми мобайни дарёи Нил ва воҳаи Файюмро дар бар мегирад. Ин ноҳия аграрӣ буда, ба парвариши



Расми 33. Харитаи табиии Миср

пахта, рустаниҳои ғалладона ва лӯбиёгихо маҳсус гардонида шудааст. Шаҳрҳои Мисри Миёна – асосан марказҳои косибӣ мебошанд.

Ноҳияи иқтисодии Мисри Боло ҳудуди бокимондаи водии дарёи Нилро то сарҳади давлати Судон дар бар мегирад. Ин ноҳияи аграрию саноатӣ буда, дар қаламрави он найшакар (зиёда 3/4 ҳиссаи истехсол дар кишвар), пахта,чуворимакка парвариш карда мешаванд. Шаҳри нисбатан калонтар ва маркази саноатии он шаҳри Асуан (зиёда аз 500 ҳазор нафар аҳолӣ) мебошад. Соҳтмони НБО-и Асуан боиси аз ҳуд намудани ҳазорҳо гектар заминҳои нав ва таъсиси корхонаҳои коркарди маҳсулоти саноатӣ, химия, алюмин ва гайра шудааст.

Ноҳияи иқтисодии ҳудуди канали Суэтс. Канали Суэтс дар нимҷазираи Синай солҳои 1868-1895 бунёд шуда ба муҳимтарин роҳи баҳрии байналмилалӣ табдил ёфт. Дарозии канал 173 км буда, роҳро байни бандарҳои уқёнуси Атлантик ва Ҳиндро аз 30 то 50% кӯтоҳ кард. Дар ду соҳили канал заминҳои асрҳо бекорхобидаи Арабистон обёрий ва мавриди истифода қарор дода шудаанд. Аҳолӣ аслан дар

шахрбандархой Порт-Саид, Суэтс ва Исмоилия маскун шудаанд ва шуғли асосиашон соҳаи хидматрасонӣ мебошад.

Инро бояд дар хотир дошт!

Миср истеҳсолкунандаи асосии нафту пахта ва мамлакати саноатию аграрӣ, дорои НБО-и Асуан мебошад.

Савол ва супории.

1. Бо ёрии атлас ва ҳарита дouiр ба мавқеи иқтисодӣ-географии Миср маълумот дигед.

Инро ман медонам.

2. Давлати Миср дар байни мамлакатҳои Африқо чӣ гуна мавқеъ дорад?

3. Қаламрави Миср аз қадом намуди маъданҳои табииӣ бой аст?

4. Бунёди НБО-и Асуан ба пешрафти иқтисодиёти Миср чӣ гуна таъсир расонид?

5. Сабаби нобаробар ҷойгиршавии аҳолии Миср дар чист?

6. Соҳаҳои рушдёфтаи кишоварзӣ дар Миср қадомҳоянд?

Инро ман метавонам.

7. Дар ҳарита муҳимтарин марказҳои саноатию кишоварзии Мисрро нишон дигед ва дар ҳарита контурӣ тасвир биқунед?

8. Тафовутҳои иқтисодии Мисрро нақл карда, дар ҳарита нишон бидиҳед?

Оё медонед?

1. Аҳромҳои Миср қариб 2500 сол пеш аз милод дар замони Фиръянӣ бунёд шудаанд. Аз ҳама бузургтарини онҳо аҳроми Хеопс аз 2 млн хиштсангҳои ҳачмашон 2,5 тонна соҳта шудааст ва то аспи XIX аз ҳама баландтарин бино дар дунё ба шумор мерафт.

2. Сокинони Мисри қадим аввалин ихтироъкунандагони соат, коғаз, кулф, калид ва ҳамираи дандоншӯй мебошанд. Олимони Миср солро ба 365 рӯз ва 12 моҳ тақсим кардаанд.

3. Дар Миср рутубати солона 2,5 см-ро ташкил медиҳад.

Хулоса. Шароити мусоиди ҷойгиршавии иқтисодӣ-географӣ, мавҷудияти захираҳои бузурги сарватҳои табииӣ, заминai таъриҳӣ доштани соҳти ҳочагидорӣ барои пешрафти иқтисодиёти давлат мусоидат кард.

ФАСЛИ V. ГЕОГРАФИЯ ДАВЛАТХОИ АМРИКО

§5.1 ДАВЛАТИ АБАРҚУДРАТ ДАР ҶАҲОН

Хусусиятҳои хоси чойгиршавии географии ин кишвар чӣ ғунаанд? Нақши он дар иқтисодиёт ва сиёсати ҷаҳон чӣ тавр аст?. Ҷаро ин давлат мавқеи пешинаи худро дар таркиби хочагии ҳалқи ҷаҳон аз даст медиҳад?

Мавқеи иқтисодӣ-географӣ. Қитъаи Амрикою аз рӯйи шароит ва сарватҳои табий дар географияи табий ба Амрикои Шимолию Ҷанубӣ чудо мекунанд, аммо дар географияи иқтисодию иҷтимоӣ ин бо дигар истилоҳ маънидод карда мешавад – мамлакатҳои англисзабони Шимолӣ ва Амрикои Лотинӣ. Сарҳади ин ду минтақаи бузург, ки аз ҷиҳати таърихи фарҳангӣ аз якдигар фарқ мекунанд, аз байни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико (ИМА) ва Мексика мегузарад. Аз ин сарҳад ба шимол Амрикои англисзабонҳо ва ба ҷануб Амрикои лотинизабонҳо чудо мешавад.

Ба Амрикои англисзабон – ИМА ва Канада мансубанд. Ҳар ду кишвар мамлакати «муҳоҷирон» маҳсуб меёбанд. Онҳоро муҳоҷирони аз Аврупои Фарбӣ ба ин ҷо омада дар заминai тамаддуни аврупоӣ ташаккул додаанд. Нақши забони ягонаро низ дар ташаккули миллати воҳиди минтақа набояд фаромӯш кард.

ИМА аз ҷиҳати масоҳат яке аз бузургтарин давлатҳои дунё буда, ба ҳайати он 50 иёлат (штат) ва округи федералии Калифорния, ки ҳудуди пойтаҳт – Вашингтонро дар бар мегирад, доҳил мешаванд. 48 иёлати он дар доҳили қитъа ба таври яклухт чойгир буда, дутои он Аляска ва Гавай (ҷазираҳои Гавай дар уқёнуси Ором иборат аз 24 ҷазира) берун аз ҳудуди кишвар чойгиранд. Мавқеи чойгиршавӣ дар доҳили уқёнус ва дурӣ аз низоъҳои ҷангҳое, ки дар гузашта дар Аврупо ва Осиё сар мезаданд, бехатарии ин кишварро нигоҳ доштаанд ва барои рушди робитаҳои байни давлатҳои минтақаҳои уқёнуси Ором ва Атлантик шароити мусоид фароҳам овардаанд.

Пешрафти иқтисодии ИМА ба шароит ва сарватҳои табиии он алоқаи зич дорад. Шароити мусоиди иқлими на танҳо барои парвариши рустаниҳои минтақаи мӯътадил, балки барои парвариши рустаниҳои субтропикию тропикӣ низ мусоидат кардааст.

ИМА аз захираҳои об бой аст, аммо онҳо дар ин ҷо нобаробар чойгир буда, қисми зиёдашон ба нохияҳои шарқии он рост меоянд. Бузургтарин дарёи ИМА – Мисисипи дар якчоягӣ бо шоҳобҳояш барои кишвар аҳамияти бузурги нақлиётӣ, энергетикий ва обёриро дорад. Дар сарҳад бо Канада шабакаи кӯлҳои бузурги Амрико чойгиранд.

Қисми сиёҳзамин бойигарии дигари табии ин мамлакат буда, дар бахши марказӣ паҳн шуда, ба ноҳияҳои асосии маскуншавии аҳолӣ табдил ёфтааст.

Чоряқ ҳиссаи қаламрави кишварро ҷангал пӯшидааст, ки бештари он ба иёлати Аляска ва Кордиллер рост меояд. Ҳусусан дар пешрафти ИМА нақши асосиро сарватҳои минералӣ бозидаанд. Он аз ҷиҳати захираҳои аништ, мис ва полиметалҳо, нафт ва ғайра дар ҷаҳон ҷойи намоёнро ишғол мекунад.

ИМА дорои шароит ва сарватҳои гуногуни табии мебошад, ки барои рушиди ҳочагии ҳалқии бисёрсоҳа мусоидат мекунад.

Маскуншавии аҳолӣ. Пас аз қашфи Амрико дар муддати ниҳоят кӯтоҳи таъриҳӣ, таркиби аҳолии он куллан тағиیر ёфт. Миллатҳои нав пайдо шудаанд, дар натиҷаи омехташавии аврупоиҳо, африқоиҳо ва ҳиндӯҳои маҳаллӣ фарҳанг, урғу одат ва қабилаю ҳалқиятҳои нав ба вучуд омаданд.

Пайдошавии миллати амрикоӣ аз замони муҳочирати аврупоиҳо замина мегирад. Амрикоиҳо имрӯза (ғайр аз қисми ками аҳолии таҳҷоӣ – ҳиндӯҳо, эскимосҳо, алеутҳо ва гавайҳо) – мардуми Аврупо, Африқо, Ҷин, Ҳиндустон, Чопон, Филиппин ва дигар кишварҳои дунё мебошанд. Дар даҳсолаҳои оҳир шумораи афроамериқоиҳо низ зиёд шудааст. Дар қаламрави ИМА-и имрӯза дар ибтидои асри XXI тақрибан 200 ҳазор ҳиндӯҳо (мардуми маҳаллӣ) бοқӣ мондаанд, ки ин шумора дар ибтидои мустамлиқадорӣ 2-3 млн нафарро ташкил медод.

Мавқеи маскуншавӣ, ҳусусиятҳои хоси фарҳангӣ, забонҳои гуногун, муттаҳидшавӣ дар ҷамъиятҳои алоҳида – ҳамаи ин аз раванди ниҳоят гуногуни иҷтимоию ҷамъиятии аҳолии маҳаллии ИМА шаҳодат медиҳад.

Миллати амрикоиро аксар вакт аз рӯйи ин ҳусусият муқоиса мекунанд, ки муҳочирон аксаран аҷдоду авлодашонро аз хотир бароварда, худро амрикоӣ меноманд. Раванди омехташавии миллатҳо ҳоло ҳам идома дорад, аммо баъзе миллату қабилаҳо дар як ҳудуди муайян маскун шуда, ҳувияти миллии худро ҳифз карда меоянд.

Муҳлати тӯлонӣ барои ИМА дараҷаи баланди афзоиши табии ва меҳаникӣ (аз ҳисоби муҳочирон) хос буд. Баъдан нишондиҳандаҳои афзоиши табиии аҳолӣ паст шуда, ба низом омад, аммо шумораи муҳочиронро маҳдуд накард. Географияи аҳолии ИМА-ро бартарии аҳолии шаҳр ташкил мекунад. $\frac{3}{4}$ ҳиссаи аҳолӣ дар шаҳрҳо маскунанд. Нақши асосиро дар маскуншавии аҳолии шаҳр агломератсияҳо мебозанд, ки бузургтарини онҳо Ню-Йорк, Лос-Анҷелос, Чикаго, Филаделфия, Сан-Франциско, Хюстон, Детройт мебошанд. Афзудани агломератсияҳо боиси ба вучуд омадани мегаполисҳои Шимолу Шарқӣ

(аз Бостон то Вашингтон «Босваши»), Назди күлхө (аз Милуоки то Петесбург), Калифорния (аз Сан-Франсико то Сан-Диего «Сан-Сан») шудааст.

Аҳолии ИМА ғайр аз аҳолии маҳаллӣ маҳсули муҳочират буда, хусусияти омезииши (ассимилятсияи) миллатҳои гуногунро дорост.

Қаламрави имрӯзаи ИМА чӣ ғуна ташаккул ёфтааст?

Қаламрави ИМА дар тӯли 400 сол чунин шакл гирифтааст. Асрҳои XVI-XVII муҳочиршавии аврупоиҳо, хусусан англисҳо, франсузҳо ва испаниҳо ба қаламрави имрӯзаи ИМА оғоз шуд. Дар соли 1776 мустамликаҳои Англия мустақилият ба даст оварданд ва ИМА ҳамчун давлат ташкил шуд. Охириҳои асри XVIII муҳочирон

аз дарёи Миссисипи майдони маскуншавии худро ба ғарб васеъ карданд. Дар асри XIX ҳудуди ИМА васеъ шуд. Як қисми заминҳоро америкоиҳо аз Фаронса, Испания ва Русия (Аляска) харида, қисми дигарро аз Мексика ба зурӣ соҳиб шуданд. Дар миёнаи асри XX пас аз ҳамроҳшавии ҷазираҳои Гавай раванди ташаккули ҳудуди ИМА-и имрӯза анҷом ёфт.

Хоҷагии ҳалқи ИМА чӣ ғуна инкишиоф ёфт?

ИМА – намоишгоҳи рушди муносабати бозорӣ аст ва аз ҷиҳати нишондодҳои зиёди иқтисодӣ дар ҷаҳон пешсаф буда, сармояи ниҳоят қалонро дар соҳаҳои илму техника, рушди иқтидори ҳарбӣ ва аз худ кардани ҳудудҳое, ки барои пешрафти мамлакат



Расми 34. Тақсимоти минтақавии ИМА

муҳимманд, сарф мекунад. Аммо дар солҳои охир вобаста ба рушди иқтисодиёт қишварҳои Чин, Ҷопон, Олмон ва як қатор мамлакатҳои дигар мавқеи ИМА-ро дар ҷаҳон маҳдуд кардаанд.

ИМА – дар ҷаҳон яке аз давлатҳои тараққардаи индустрӣ буда, нақши асосиро дар пешрафти иқтисодиёти он соҳаҳои хидматрасонӣ ва саноат мебозад. Дар таркиби саноати он истехсоли

электроника, электротехника, аэрокосмос, химия, гудозиши металҳои ранга, истеҳсоли автомобилу самолёт васеъ ба роҳ монда шудааст.

ИМА дар ҷаҳон ба бузургтарин сегонаи истихроҷкунандай нафт, газ ва ангишт дохил мешавад ва пешсаф аз ҷиҳати истеҳсоли техниқаи кайҳонӣ ва телекомуникационӣ аст.

Аз ҷиҳати истихроҷи як қатор маъданҳои табиӣ (ангишт, нафт ва гази табиӣ) ИМА яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад ва дар истеҳсоли неруи барқ дар дунё аз ҳама пеш аст. Истиҳроҷи ангишт асосан дар мамлакат ба ҳавзаи Апалач рост меояд. Маъданни металҳо бошад, бештар дар иёлати шимолу гарбӣ истиҳроҷ мешавад. Дар ин минтақа нақши НБО-ҳо низ бузург аст. Дар заминаи неруи арзони силсилаи неругоҳҳои барки обии дарёи Колумбия ва ашёи хоми маҳаллӣ, дар ноҳияҳои шимолу гарбӣ бузургтарин ноҳияи металлургияи ранга (иёлати Вашингтон) ташкил шудааст. Агарчи ИМА дорои захираи бузурги сарватҳои минералӣ аст, бо сабаби арzon будани онҳо дар бозори ҷаҳонӣ ва сарфа намудани захираҳои худӣ ин сарватҳоро аз ҳориҷ ворид мекунад. Масалан ИМА аз ҷиҳати захираи нафт дар ҷаҳон яке аз аввалинҳо аст, (иёлатҳои Техас, Луизина, Калифорния, Аляска), аммо нафтро аз Канада, Венесуэла, Мексика, Эквадор, Арабистони Саудӣ ва дигар давлатҳо ворид мекунад.

ИМА дар ҷаҳон аз ҷиҳати истеҳсоли компютерҳо дар ҷойи аввал аст.

Ноҳияҳои саноатии Шимол қисми шимолии мамлакатро (иёлатҳои Ню-Йорк, Чикаго, Детройт, Филаделфия ва ғайра) дар бар гирифта, соҳаҳои таҳассусиашон саноати металлургия, мошинсозӣ ва химия мебошад.

Ноҳияи дигари саноатӣ соҳили уқёнуси Ором (иёлати Лос-Анҷелос, Сиэтл, Сан-Диего) буда, дар ин ҷо саноати радиоэлектронӣ, нафту химия ва авиасияву мушакҳои кайҳонӣ рушд ёфтааст. Дар Калифорния (дар ноҳияи Санта-Клара) водии машҳури Силикон ҷойгир аст, ки дар ин ҷо корхонаҳои саноатии илмталаб бунёд шудаанд. Ноҳияҳои соҳили ҳалиҷи Мексика (иёлати Техас ва Луизиана) ба коркарди нафт ва нафту химия маҳсус гардонда шудаанд.

Иёлати Ютамантана, Монтана, Аризиана ва Айдаҳо ба минтақаи кӯҳӣ мансуб буда дар ин ҷо саноати металлургияи ранга тараққӣ кардааст.

Водии дарёи Тенниси ноҳияи дигари саноатӣ маҳсуб ёфта, дар ин ҷо соҳаҳои энергияталаб, химия, металлургия ва саноати ҳарбӣ бартарӣ доранд.

Корхонаҳои бузурги саноатӣ, ки шуҳрати ҷаҳонӣ доранд, ширкатҳои «Ченерал моторс» ва «Форд моторс» (ҳавопаймову мушаксозӣ), «Боинг», «Мандонел-Дуглас», «Локхид эйркрафт» (авиаракетасозӣ), «Ченерал электроник», «Дюпон де Немур», «Юнион Карбайд» (саноати химия) ва гайра мебошанд.

Дар таркиби кишоварзӣ соҳаи ҷорводорӣ бартарӣ дорад. Ин соҳа бо сифати баланди маҳсулот, маҳсулнокии меҳнат ва таъминоти баланди техника, истеҳсоли маҳсулоти гуногун аз дигар кишварҳо фарқ мекунад. Маҳсулоти кишоварзӣ 2/3 хиссаро дар бар мегирад. Шароити гуногуни табиӣ боиси гуногуни географияи кишоварзӣ шудааст. Масалан, минтақаи парвариши ҷуворимакка – иёлатҳои Огайо, Индиан, Илминайс, ноҳияҳои шимолии мамлакат Мичиган ва баҳусус Висконсия ҷорвои ширдех, ноҳияҳои гарбӣ, ки рутубат дар он ҷо нисбатан камтар аст, ба парвариши гандум маҳсус гардонида шудаанд. Ноҳияи ҷанубӣ ҳусусиятҳои хоси ҳудро дорад. Ин ҷо ҳанӯз аз замонҳои гуломдорӣ пахтакорӣ ва тамокупарварӣ ривоҷ ёфтааст. Иёлатҳои Флорида ва Калифорния ба парвариши меваю сабзавот маҳсус гардонда шудаанд.

Дар соҳилҳои ҳаличи Мексика ва ҷазираҳои Гавай найшакар парвариши мекунанд. Дар минтақаҳои кӯҳӣ то 90% заминҳои кишоварзиро ҷароғоҳҳо ташкил медиҳанд.

Ҳудуди васеъ, роҳҳои кушода ба укёнуси ҷаҳонӣ, боиси дараҷаи баланди тараққии иқтисодӣёт, заминаи рушди нақлиёт дар мамлакат шудааст.

Дар ибтидо дар қаламрави ИМА нақлиёти роҳи оҳан бартарӣ дошт. Имрӯз ҷойи онро нақлиёти автомобилий гирифтааст. Автомобил барои амрикоиҳо як воситаи зиндагӣ ба шумор рафта, ҳар як оила дар ихтиёри ҳуд ақаллан як автомобил дорад. Шабакаи бузурги нақлиёти қубурӣ ташаккул ёфта истодааст. Дар ҷаҳон аз ҷиҳати ин намуди нақлиёт ИМА мавқеи аввалро мекунад.

Аксари молҳо тавассути нақлиёти обӣ қашонида мешаванд, ки кишиҳои он баъзан зери дирафши арзони мамлакатҳои хурд Панама, Либерия шино мекунанд. Бузургтарин бандарҳои бâхрии он Нью-Йорк, Бостон, Филаделфия, Балтимор, Орлиани Нав, Хюстон, Сан-Франциско, Сиэтл, Анкориҷ, Гонолулу мебошанд. Дар мусофирикашонӣ (ҳусусан мусофирикашонии байналмилалӣ) нақши асосиро нақлиёти ҳавоӣ мебозад. Аз ҳамин лиҳоз парки самолётҳои авиатсияи гражданиИМА дар ҷаҳон аз ҳама бузургтар аст ва сол то сол ба навъҳои беҳтарин бой мегардад.

Робитаҳои иқтисодии берунии ИМА ниҳоят васеъ буда, ба мавқеи ҷаҳонӣ доштани ҳочагии ҳалқ алоқаманд аст, аммо ҳиссаи



Расми 35. Харитаи тақсимоти сиёсиву маъмурии ИМА

он дар содироти ҳаҷонии маҳсулот паст шудааст. Аз ҷиҳати ҳаҷми содироти маҳсулоти тайёр Олмон аз ИМА пеш гузашта ва Ҷопону Ҷин имрӯз дар баробари он меистанд. Барои аз даст надодани мавқei худ ИМА меҳоҳад, ки аз ҳисоби даромад аз сармоягузорӣ ба ҳориҷи қишвар ҷуброн қунанд. Ширкатҳои транснатсионалии берунии он 40% ММД мамлакатро медиҳанд.

Дар иқтисоди ИМА соҳаҳои истеҳсолие, ки дар таркиби ҳочагии ҳаҷон ин давлатро муаррифӣ мекунанд, автомобилсозӣ, электроника ва саноати аэрокайҳонӣ мебошад.

ИМА чӣ гуна тафовутҳои доҳилий дорад?

Ноҳияҳои иқтисодӣ. Дар аввал ИМА ба 3 ноҳияи иқтисодӣ ҷудо карда мешуд: ноҳияи саноатии Шимол, собиқ ноҳияи ғуломдории Ҷануб ва ноҳияи мустамликавии Ғарб. То имрӯз дар ИМА дигаргуниҳои зиёде ба вучуд омад, тафовутҳо байнӣ ноҳияҳо тағиیر ёфт, аммо ҳусусиятҳои хоси Шимол, Ҷануб, Ғарб боқӣ монд, аз ҷумла табиат, таркиби этникии аҳолӣ, таҳассуси иқтисодӣ ва ғайра. Акнун дар заминаи ин ноҳияҳо (ғайр аз Аляска ва Гавай) ҷор ноҳияи бузургро ҷудо мекунанд: 1) Шимолу-Шарқ; 2) Ғарби Миёна; 3) Ҷануб; 4) Ғарб.

Ноҳияҳои иқтисодии ИМА пеш аз ҳама бо ҳусусиятҳои таърихио фарҳангии худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Масалан ноҳияи Шимолу Шарқ ҳанӯз дар асрҳои XVII-XVIII дар заминаи ҳочагиҳои фермерии ҳурд ва соҳибкории озод мустамлика шуда буд. Мустамликашавии ноҳияи Ҷануб низ дар асрҳои XVII-XVIII оғоз ёфта муддати тӯлонӣ

зери таъсири сохти ғуломдорй ташаккул ёфт. Ноҳияи Ғарби Миёна дар замони соҳибихтиёри кишвар ва авчи капитализм ба вучуд омад. Аз худ кардани ноҳияҳои Ғарбӣ танҳо дар асри XIX оғоз ёфта, то ҳол идома дорад.

Дар таркиби ҳар як ноҳия боз зерноҳияҳо мавҷуданд. Масалан дар доҳили Шимолу Шарқ зерноҳияи Англияи Нав ҷойгир аст, ки ҳамчун зина барои мустамлика кардани тамоми қаламрави ИМА хизмат кардааст. Занчири шаҳрҳо, ки қад-қади шимолу шарқии мамлакат бунёд шудаанд, номи мегаполисро доранд.


Дар доҳили ноҳияи Ғарби Миёна зерноҳияни саноатии Наздиқӯлҳо ташаккул ёфтааст, ки шаҳрҳои бузург Кливленд, Детройт, Чикаго бо истифода аз шароити мусоид, қад-қади соҳили Кӯлҳои Бузург дар натиҷаи индустрIALIZАЦИЯ, урбанизатсия ва муҳочирад аз Аврупо дар асри XIX бунёд шудаанд.

Дар ҳудуди ноҳияи иқтисодии Ҷануб зерноҳияи Флорида воқеъ аст, ки бо истироҳатгоҳҳои худ ва афзоиши баланди шумораи аҳолӣ аз дигар минтақаҳо фарқ мекунад. Баъзан дар ин ҷо ноҳияи Ҷануби Қадим (иёлати Вирчиния, Каролинаи Ҷанубӣ ва Шимолӣ), ки дар замони мустамликадорӣ ташаккул ёфтааст ва зерноҳияҳои Ҷануби Навро – иёлатҳои Техас ва Оклахома, минтақае, ки заҳираи зиёди нафт, гази табий ва корхонаҳои бузург дорад, ҷудо мекунанд. Дар ин ноҳия ҳиссаи аҳолии сиёҳпӯст нисбатан кам буда, шумораи мардуме, ки бо забони испанӣ муюшират мекунанд, бартарӣ дорад.

Ноҳияи иқтисодии Ғарб ба ду зерноҳия – зерноҳияи кӯҳии Ғарб (релефи кӯҳӣ дошта, то ҳол пурра аз худ нашудааст ва аҳолиаш кам аст) ва зерноҳияи хуб азҳудӯдаи Ғарби Дур, ки дорои шароити мусоиди аҳолии хеле зиёд буда, ба уқёнуси Ором баромад дорад, ҷудо карда шудааст.

Иёлатҳои Гавай ва Аляска дар қисми ғарбии ИМА ҷойгир шудаанд. Соҳаҳои таҳассусии Аляска истиҳроҷи нафт ва гази табий, маъданҳои табий, моҳидорӣ, парвариши ҳайвонҳои мӯинадор ва коркарди чӯб мебошад. Дар Гавайи муъҷизавӣ, ки минтақаи дӯстдоштаи истироҳатии амрикоиҳо ба шумор меравад, ананас ва найшакар парвариш карда мешавад. Пойтаҳти он шаҳри Гонолулу мухимтарин чорроҳаи нақлиёти ҳавой ва баҳрӣ аст.

Ноҳияҳои иқтисодии ИМА соҳаҳои мушаҳҳасси таҳассусӣ ва дар баъзе маврид шароити ягонай табиидоранд.



Расми 36. Ноҳияҳои асосии саноати коркард дар ИМА

Инро бояд дар хотир дошт!

ИМА мавқеи хоси иқтисодӣ-географӣ дорад, минтақаи парваришичуворимакка, чорвои ширдех, гандум мебошад. Ноҳияҳои иқтисодии мамлакат: Шимолу Шарқ, Фарби Миёна, Ҷануб, Фарб.

Савол ва супории.

- Бо ёрии ҳаритаҳои атлас мавқеи иқтисодӣ-географии ИМА-ро тавсиф душед.

Инро ман медонам.

- Бо истифода аз ҳаритаҳои табииӣ ва иқтисодӣ аломатҳои фарқунандай ҳар як ноҳияро ёбед.
- Кадом омиљҳои табииӣ барои рушди иқтисодиёти ИМА мусоидат кардаанд?
- Нақши мухочиҷратро дар ташаккули миллати амрикоӣ муайян карда, шарҳ душед.
- Хусусиятҳои ҷойгиркунии саноати ИМА-ро бигӯед?

6. Чаро ИМА бо он ки захираи зиёди нафт ва дигар сарватҳои табииӣ дорад, онҳоро ворид мекунад?

7. Заминаи истеҳсолоти сермаҳсали кишоварзии ИМА дар чист?

Инро ман метавонам.

1. Дар харитаи контурӣ сарҳад, поитахт, захираи маъданҳои ИМА-ро тасвир карда, онҳоро бифаҳмонед.
2. Бо истифода аз китоби дарсӣ, харита ва атлас дар харитаи контурӣ бузургтарин шаҳрҳо, агломератсияҳо, мегаполисҳои ИМА-ро тасвир кунед.
3. Яке аз бузургтарин ноҳияҳои ИМА-ро аз рӯйи нақшашаи зерин тавсифи иқтисодӣ-географӣ кунед: а) мавқеи географӣ; б) мавқеи иқтисодӣ географӣ (МИГ); в) шароит ва сарватҳои табииӣ; г) аҳолӣ, шаҳрҳои бузург; д) соҳти хочагӣ: саноат, кишоварзӣ, соҳаҳои гайриистеҳсолӣ.

Оё медонед?

1. Соли 1626 губернатори деҳае, ки сокинони он голландиҳо буданд, дар соҳили дарёи Гудзон аз хиндуҳои маҳаллӣ ҷазираи Манхеттенро ба ивази маҳсулоти ороишие, ки арзиши онҳо 24 долларро ташкил медод, харидорӣ намуд. Ў тасаввур ҳам намекард, ки ин ҷазира ба чӣ табдил меёбад. Дар ин ҷо мегаполиси бузурги Ню-Йорк қомат афроҳт, ки ба маркази тиҷорат ва молия, фарҳанг, мӯд ва дилхушии ҷаҳониён табдил ёфт.

2. Ноҳияи парвариши меваю сабзвавот дар ИМА иёлати Калифорния аст, ки онро кишвари 350 рӯзи офтобӣ меноманд. Нисфи ҳосили лимӯ дар миқёси ҷаҳонӣ ва 1/3 ҳиссаи мандарин ба Калифорния рост меояд. Дар ИМА 9/10 ҳиссаи истеҳсоли ангур, нисфи шафттолу, нок, олу, помидор, 1/3 ҳиссаи истеҳсоли консерваи меваю сабзвавот ба Калифорния рост меояд.

3. Резиденсияи президенти ИМА – Қасри Сафед, яке аз қадимтарин биноҳо мебошад, ки ҳанӯз соли 1792 бунёд шуда буд. Дар давраи ҷанг байни амрикоиҳою англисҳо солҳои 1812-1814 десантҳои англис Вашингтонро забт карданд. Дар натиҷа бинои резиденсия осеб дид. Пас аз барқарор шудани бино, онро бо ранги сафед ранг карданд. Аз ҳамон замон бино номи «Қасри сафед»-ро гирифт.

4. Дар ҳаличи Мексика, дар соҳилҳои ИМА қариб 700 кони нафту газ кушода шудааст. Зиёда аз 20 ҳазор ҷоҳи нафту газ қанда шудааст, ки байни яқдигар ва бо соҳил тавассути қубурҳо пайвастанд.

Хулоса. Хусусияти таърихии тараққиёт дар ташаккули географии хоҷагии ИМА нақши ҳалкунандро бозид. Қисми шимолӣ (ё дақиқтараши Шимолу Шарқ) аввалин ноҳияи азхудкардашуда буд, ки ба муҳаррики асосӣ дар пешрафти хоҷагии мамлакат табдил ёфт ва аз ҳамин ноҳия ба қисми марказии мамлакат мавҷи калони муҳочирон ворид шуданд. Ин ноҳия ҳамеша минтақаи бузургтарин ва тараққикардаи мамлакат аст. То имрӯз соҳти ҳудудии хоҷагии ИМА нигоҳ дошта шудааст: Шимол бе ягон мамониат чун ноҳияи пешсафи иқтисодӣ боқӣ мондааст.

§5.2 САРЗАМИНИ АҶДОДИИ ЭСКИМОСҲО

Кадом нииондиҳандоҳо хусусияти хоси географии ин мамлакатро муайян мекунанд? Ҳамсаҳадӣ бо ИМА барои пешрафти иқтисодиёти ин сарзамина чӣ манфиат дорад?

Мавқеи географӣ ва сарватҳои табӣ. Канада аз ҷиҳати масоҳат дар ҷаҳон пас аз Федератсияи Русия зинаи дуюмро ишғол мекунад ва қисми шимолии қитъаи Амрикою ҷазираҳои атрофи онро (архипелаги Канадаи Арктикӣ, Нюфаунленд ва дигарҳоро) дар бар мегирад. 2/3 ҳиссаи қаламрави он дар минтақаи субарктикӣ ва арктикӣ ҷойгир шудааст, ки барои зиндагии доимии одамон ва фаъолияти хоҷагиашон он қадар мусоид нест. Ҳудуди кишварро се – укёнус: Ором, Атлантиқ, Яхбастаи Шимолӣ иҳота кардаанд. Ҳамсаҳадӣ дар ҳушкӣ бо ИМА, ки тӯли зиёдро дар бар мегирад, барои Канада аҳамияти бузург дорад. Тавассути баҳр бо Русия ва ҷазираи Гренландия сарҳади баҳрӣ дорад.

Релефҳои гуногун аст: ҳамвориҳо дар ҳудуди мамлакат бартарӣ доранд. Дар ғарб системаи қӯҳҳои Кордилер тӯл қашидаанд. Қисми зиёди қаламрави мамлакат ба минтақаи шимол доҳил аст, ки дар он ҷо шароити номусоиди табӣи фаъолияти хоҷагидориро мушкил мекунад. Канада захираҳои бузурги маъдан дорад, аммо аксари онҳо дар минтақаи арктикӣ ҷойгиранд ва барои аз худ кардани онҳо шароити душвори табӣ имконият намедиҳад. Мамлакат дорои захираҳои бузурги маъданни оҳан, металҳои ранга, уран, нафт, гази табӣ, намаки калий, ангишт мебошад. Аз захираҳои обӣ бой аст. Вай аз ҷиҳати молик будан ба дарёҳо, ки манбаи захираи бузурги гидроэнергетикий мебошанд, дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол мекунад. Қӯлҳо низ хеле зиёданд.

Бойигарии табиии дигари Канада майдони васеи ҷангалзор мебошад, ки нисфи масоҳати онро ишғол кардааст. Аз ҷиҳати захираи маҳсулоти ҷангал пас аз Русия ва Бразилия дар дунё зинаи сеюмро ишғол мекунад. Дараҳтони сӯзанбарг дар таркиби ҷангалзор бартарӣ доранд. Дигар сарвати табиии Канада хоки ҳосилхези сиёҳзамини

нохияҳои чанубии он, вилоятҳои Аберта, Саскачеван, Манитоба мебошад.

Канада аз ҷиҳати заҳираҳои гуногуни ашёи хоми минералӣ дар байни кишварҳои тараққикардаи ҷаҳон пешсаф аст.

Дар қадим дар сарзамини Канада қабилаҳои ҳинду ва эскимосҳо, яне аҳолии таҳҷӯй маскун шуда буданд, ки ҳоло шумораи онҳо хеле кам мондааст.

Қисми зиёди аҳолии кунунии Канадаро англо-канадагиҳо ва франко-канадагиҳо ташкил медиҳанд. Дар ин ҷо сокинони дигар мамлакатҳои Аврупо: олмониҳо, италиягиҳо, украинҳо ва дигар миллатҳо низ зиндагӣ мекунанд.

Аҳолии вилояти Квебек, ки франко-канадагиҳо мебошанд, дар асоси конституцияи Канада тӯли ҷаҳд сол аст талои доранд, то онҳоро ҳамчун миллат Ҷътироф қунад ва соҳибистиклол бошанд.

Барои ягон кишвари дунё ҷунин шакли маскуншавӣ, ки дар Канада мавҷуд аст, ҳос нест. Дар ин ҷо аз 10 нафар аҳолӣ 9 нафараш дар ҷануби кишвар, сарҳади ИМА маскун шудаанд (на дуртар аз 160 км аз сарҳади ҷанубӣ). Сабаби ҷунин шакл гирифтани маскуншавӣ дар кишвар, номусоидии шароити табиии нохияҳои шимолӣ, дертар мустамликашавии онҳо, муносибатҳои иқтисодӣ бо ИМА, шароити хуби корӣ ва зист дар ин ҳудуд мебошад. Канада кишвари урбанизатсияшудаи дараҷаи баланд мебошад, ки зиёда аз 80%-и аҳолии он дар шаҳрҳо маскун шудаанд.

Таърихан дар Канада ду миллат: англо-канадагиҳо ва франко-канадагиҳо ташаккул ёфтаанд.

Зиёда аз 40% аҳолии Канадаро англо-канадагиҳо ва 27% франко-канадагиҳо ташкил медиҳанд.

Хоҷагии ҳалқи Канада чӣ гуна инкишиоф ёфтааст?

Кишвари Канада дар қатори ИМА, Чопон, Олмон, Британияи Кабир, Фаронса ва Италия ба давлатҳои «ҳафтгона»-и бузурги саноатӣ дохил мешавад. Собиқ давлати муҳоҷирони қитъаи Аврупо Канада дар як муддати кӯтоҳ ба дастовардҳои баланди иқтисодӣ ноил шуд, ки ба ин заҳираҳои зиёди сарватҳои табии, муҳоҷирони баландиҳтисос, ҷалби сармояи хориҷӣ (баҳусус аз ИМА) шакли демократии ҳаёти ҷамъияти мусоидат кард. Саноати Канада дорои технологияи навин буда, 1/3 ҳиссаи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД), 1/4 ҳиссаи аҳолии қобили меҳнат, 1/3 ҳиссаи содироти мамлакатро дар бар мегирад. Ҳусусиятҳои фарқунандай саноати Канада аз дигар кишварҳои минтақа дар он аст, ки истиҳроҷи маъданӣ қӯҳӣ ва коркарди он дар

таркиби саноат мавқеи асосиро ишғол мекунад. Канада бузургтарин таъминкунандаи бозори чаҳонӣ бо никел, асбест, намаки калий ва коғаз барои нашри рӯзномаву мачаллаҳо мебошад. Дар таркиби саноат соҳаҳои металлургия, мошинсозӣ, коркарди чӯб, истехсоли селюлозаю коғаз бартарӣ доранд.

Саноати энергетикиро 35% нафт, 37% гази табий, 13% ангишт, қарип 9% гидроэнергетика ва 2,4% неруи атомӣ ташкил медиҳад.

Ноҳияҳои асосии истихроҷи нафт ва газ дар музофотҳои Алберта, Саскачеван ва Колумбияи Британи (конҳои Паембина, Редуотер ва гайра) мебошанд. Корхонаҳои кокркарди нафт дар Монреал, Сарни, Ванкувер, Эдмонтон бунёд шудаанд. Ангишт, асосан, дар ноҳияҳои гарбӣ – музофоти Алберт, Колумбияи Британи ва дар шарқ дар Шотландияи Нав истихроҷ карда мешавад.

Аз ҷиҳати истехсоли барк Канада ба сафи мамлакатҳои пешсафи дунё доҳил мешавад. Зиёда аз 60% қувваи барқро НБО медиҳанд. Бузургтарин НБО Ла-Гранд Ривер, Черчил мебошанд. Дар музофотҳои Онтарио, Квебек, Ню-Брансуик неруѓоҳҳои барқи атомӣ ҷойгир шудаанд, ки 12% ҳамми умумии ҷараёни барқи мамлакатро истехсол мекунанд.

Кони Ки-Лейк дар шимоли музофоти Саскачеван яке аз бузургтарин конҳои уран дар ҷаҳон мебошад. Аксари конҳои маъдан дар ҷануби кишвар ҷойгир шудаанд. Дар музофоти Онтарио – конҳои Садбери (никел, мис), Эллнот-Лейк, Блаинд-Ривер (уран), музофоти Квебек – Норанда (мис), Шефферфилд (маъданни оҳан), музофоти Саскачеван-Эстерхейзи (намаки калий) ҷойгир шудаанд, ки истихроҷи онҳо ба роҳ монда шудааст.

Саноати металлургияи сиёҳ зери назорати сармояи миллӣ қарор дошта, миқдори солонаи гудозиш 13-15 млн. т. мебошад. Бузургтарин



Расми 37. Харитаи иқтиносии Канада

корхонаҳои саноати металлургияи сиёҳи Канада Гамилтон, Су-Сент-Мари, Уэлленд, Сидни мебошанд.

Саноати металлургияи ранга бештар зери таъсири сармояи хоричӣ, баҳусус ИМА ва Англия қарор дорад. Канада аз ҷиҳати истеҳсоли алюмин дар ҷаҳон пас аз ИМА ҷойи дуюмро ишғол мекунад. Саноати мошинсозӣ 30%-и даромади саноати коркардро медиҳад. Соҳаҳои асосии он истеҳсоли мошинҳои нақлиётӣ мебошад, ки бо сармояи ИМА фаъолият мекунад. Файр аз ин мошинҳои саноати кӯҳӣ истеҳсол мекунад. Марказҳои асосии мошинсозӣ шаҳрҳои Торонто, Монреал, Гамилтон, Оттава, Галифакс ва Венкувер мебошанд. Дар заминай захираи бойи ашёи ҳоми химиявӣ, саноати химия ривоҷ ёфтааст. Кишвар аз ҷиҳати истеҳсоли нуриҳои маъданӣ дар ҷаҳон зинаи 4-умро ишғол мекунад. Марказҳои истеҳсоли маҳсулоти химиявӣ шаҳрҳои Сарния, Монреал, Торонто, Ниагара – Фолс ва Китченер мебошанд.

То 80% маҳсулоти саноати кӯҳӣ ва 50% саноати коркарди мамлакат ба бозори ҷаҳонӣ бароварда мешаванд. Зиёда аз 70% содироти ин маҳсулот дар кишвари ИМА амалӣ мешавад.

Яdroи саноатии кишвар ду музофот – Онтарио ва Квебек ба шумор мераванд. Музофоти ҷануби Алберта асосии захираҳои сӯзишворӣ ва музофоти соҳили уқёнуси Ором – Колумбияи Британиявӣ ноҳияи саноати коркарди чӯб мебошанд.

Кишварзӣ дар Канада сермаҳсул, бисёрсоҳа, пурра бо техника таъмин буда, дар таркиби он ҷорводорӣ мавқеи асосиро ишғол мекунад. Кишвар аз ҷумлаи бузургтарин истеҳсолкунандаҳои гандум дар бозори ҷаҳонӣ (баъзе солҳо қариб 20% воридоти ҷаҳонии гандум ба Канада рост меояд) мебошад.

Маҳсулоти содиротии Канадаро бештар ашёи ҳом ташкил медиҳад. 70% содироти маҳсулот ба кишвари ИМА бароварда мешавад.

Кишварзӣ чӣ тавр инкишиоф ёфтааст? Қисми зиёди заминҳои қишил (3/4 ҳисса) ба ноҳияҳои ҷанубии кишвар рост меояд. Ноҳияҳои муҳимтарини кишварзӣ минтақаи дашт (Саскачеван, Алберта, Мани-тоба) ва ноҳияи марказӣ (ОНтарио, Квебек) мебошанд. Ҳиссаи ноҳияҳои фарбӣ низ дар истеҳсоли маҳсулоти кишварзӣ рӯз аз рӯз меафзояд. Соҳаи таҳассусии ноҳияи «Минтақаи дашт» – парвариши рустаниҳои ғалладонагӣ, ҷорвои ширдех дар шароити ҷароғоҳ, гӯсфандпарварӣ мебошад. Музофоти Саскачеванро «сабади нон дар Канада» меноманд. Дар нишони он се ҳӯшай гандум акс ёфтааст, ки аз ин шаҳодат медиҳад. Дар минтақаи «Назди кӯлҳо» ҷорводории бисёрсоҳа ташаккул ёфтааст, баҳусус ҷорвои ширдех, гӯштдех ва парандапарварӣ. Дар соҳаи зироат сабзавоткорӣ бартарӣ дорад.

Дар нохияи хурдакак – ҷазираи Шоҳзода Эдуард аҳолӣ ниҳоят зич маскун шудааст. Соҳаи таҳассусияш кишоварзӣ буда, бо картошкапарварӣ машхур аст, ки аз ин ҷо ба дигар кишварҳои ҷаҳон картошкай тухмӣ содирот карда мешавад. Боғдорӣ дар Шотландияи Нав (хусусан себ) ва Колумбияи Британий рушд ёфтааст. 50%-и қаламрави музофоти Колумбияи Британий барои фаъолияти кишоварзӣ мусоид аст, аммо бо соҳаи хоси худ – токпарварӣ ва шаробпазие, ки дар ин ҷо ба роҳ монда шудааст, дар Канада хеле машхур буда, нисбат ба Онтарио маҳсулоти он сифати баланд дорад. Гайр аз ин дар ин нохия себ, нок, олуча, зардолу ва шафтоту низ парвариш мешаванд.

Дар Канада соҳаи моҳидорӣ низ рушд ёфтааст. Тахминан аз се як ҳиссаи моҳидорӣ ба Колумбияи Британиявӣ рост меояд, баҳусус наవъҳои қиматбаҳои саноатӣ – лосос ва палтуся, вали нохияи асосии моҳидорӣ соҳилҳои уқёнуси Атлантик мебошад.

Барои Канада ҳамчун як давлати дорои ҳудуди ниҳоят васеъ ва аҳолии кам нақлиёт ва рушди он хусусиятҳои ба худ хос дошта дар пешрафти ҳочагӣ нақши ниҳоят бузург мебозад. Кӯлҳои Бузург ва дарёи Лаврентияи Муқаддас барои пешрафти нақлиёти обӣ шароит фароҳам овардаанд. Дар аксар нохияҳои кишвар роҳҳои нақлиёти амалан вучуд надоранд (хусусан нохияҳои шимолӣ). Роҳҳо бештар дар нохияҳои сарҳадӣ, ки нисбатан сераҳолӣ буда саноат хуб инкишоф ёфтааст, бунёд шудаанд. Аз ҷиҳати боркашонӣ мавқеи аввалро нақлиёти роҳи оҳан ва дар мусоифиркашонӣ нақлиёти автомобилий ишғол мекунанд. Дар баробари ин нақлиётҳои баҳрӣ, ҳавой низ ба таври васеъ истифода бурда мешаванд.

Тафовутҳои дохилӣ. Соҳти мустамликавӣ, шароити гуногуни табиию таърихӣ дар соҳти ҳочагидории мамлакат ба таври равшан аён аст.

Минтақаҳо вобаста ба хусусиятҳои худ чунинанд: 1) нохияҳои рушдёфта; 2) нохияҳои нав азҳудшуда; 3) ҳудудҳои кам азҳудшуда ё умуман азҳуднашуда аз нуқтаи назари ҳочагидорӣ.

Нохияи аз ҷиҳати иқтисодию сиёсӣ рушдёфта асосан ду музофот – Онтарио ва Квебекро дар бар мегирад.

Нохияи нав азҳудшуда (нохияҳои Шимол ва Ғарбӣ) чун анъана ба коркарди заҳираҳои ашёи хоми табии таҳассус ёфтааст.

Нохияи Шимолу ғарбии Арктика, ки шароити ниҳоят мушкилии табиий дорад, азҳудкуни онро душвор мегардонад ва кариб, ки куллан барои истеҳсолот то ҳол истифода намешавад.

Агарчи дар тақсимоти географии байналмилалии меҳнат соҳаи таҳассусии Канадаро содироти ашёи хоми маъданӣ, энергетика, маҳсулоти ҷангал ва кишоварзӣ муайян мекунад, воле ин кишвари рушдёфта аст.

Инро бояд дар хотир дошт!

Канада: Шароит ва сарватҳои табиӣ, франко-канадагиҳо, англо-канадагиҳо, ноҳияҳои дараҷаи баланди тараққиёт, ноҳияҳои нав азхудшуда, ҳудудҳои то ҳол хуб азхуднашуда.

Савол ва супории.

1.Хусусиятҳои фарқунандаи ҷойгиршавии географии Канада қадомҳоанд?

Инро ман медонам.

2. Таркиби аҳолии он ҷи гуна аст?

3. Шароит ва сарватҳои табиӣ, проблемаҳои географию экологии кишварро тавсиф дигед.

4. Қадом соҳаҷо дар таркиби саноат мавқеи асосиро ишғол мекунанд?

5. Қадом омилҳо сабаби нобаробар ҷойгиршавии аҳолӣ шудаанд?

Инро ман метавонам.

1. Дар ҳаритаи контурӣ пойтажт, конҷои қалонтарини маъдан, марказҳои бузурги саноатии Канадаро тасвир қунед.

2. Хусусиятҳои умумӣ ва фарқунандаи соҳти давлатдории ИМА ва Канада қадомҳоанд?

3. Хусусиятҳои этникии таркиби аҳолии ИМА ва Канада қадомҳоанд? Қадом хусусиятҳои монандро доранд?

4. Соҳаҷои таҳассусии байналмилалии ИМА ва Канадаро номбар қунед.

5. Яке аз музофотҳои Канадаро «сабаби нон» меноманд. Ин қадом музофот аст? Барои ҷи онро чунин ном мебаранд?

Оё медонед?

1. Соли 1976 дар Торонто 553,34 м ба андозаи манораи телевизонӣ соҳтанд, ки дар ҷаҳон яке аз баландтарин иншооти мавҷпаҳнкун ба шумор меравад ва рамзи шаҳри Торонто аст.

2. 40% аҳолии шаҳри Торонто дар дигар кишварҳо таваллуд шудаанд.

3. Мувофиқи маълумоти СММ Торонто аз ҳама сермиллаттарин шаҳри дунё мебошад.

4. Канада аз ҷиҳати истеҳсоли чӯб ба сари ҳар як нафар аҳолӣ ($6\text{--}7 \text{ m}^3$ дар як сол) дар дунё ҷойи аввалро ишғол мекунад. Дар кишвар зиёда аз 1,5 ҳаз. корхонаи коркарди чӯб мавҷуд аст. Бештарин онҳо дар музофоти Колумбияи Британий ҷойгир шудаанд. Дар ҷаҳон бузургтарин комбинати истеҳсоли селюлозаю когаз дар Канада соҳта шудааст. Ин кишвар қарib 40% когази рӯзномаҳоро дар ҷаҳони хориҷ истеҳсол

мекунад ва 60% содироти онро таъмин мекунад. Дар ИМА аксари рӯзномаҳо дар коғази истеҳсоли Канада чоп мешаванд.

Хулоса. Канада дорои масоҳати бузург ва шароити гуногуну захираҳои зиёди сарватҳои табии мебошад. Дар нимаи дуюми асри XX байни ИМА ва Канада комплекси ягонаи хоҷагӣ ташкил шуд. Интегратсия дар Амрикои Шимолӣ аз авҷ гирифтани ҷалби сармояи амрикӣ ба Канада оғоз ёфт, ки дар пешрафти он тиҷорати ҳусусӣ мавқеи асосиро ишғол мекард. Барои ширкатҳои амрикӣ таъмин карданси саноат бо ашёи ҳом ва маҳсулоти нимтайёр муҳим аст. Интегратсияи байнидавлатӣ боиси рушди хоҷагии ҳалқ ва иқтисодиёти Канада шуд.

§5.3 АМРИКОИ ЛОТИНӢ

Ҳусусиятҳои хоси табиат ва аҳолии минтақа қадомҳоанд? Ҷаро дараҷаи рушди давлатҳои Амрикои Лотинӣ нисбат ба мамлакатҳои рӯ ба инкишифи Осиё ва Африқо фарқ мекунад? Сабаб дар чист?

Амрикои Лотинӣ тамоми Амрикои Ҷанубӣ, як қисми Амрикои Шимолӣ, ба самти ҷануб аз дарёи Рио-Гранд, аз ҷумла Мексика, Амрикои Марказӣ, инчунин кишварҳои ҷазираии ҳавзаи баҳри Карибо дар бар мегирад.

Амрикои Лотинӣ ҳусусиятҳои хоси ҷойгиршавии географии ҳудро дорад. Он дар байни уқёнусҳои Ором ва Атлантик ҷойгир аст, ки ин уқёнусҳо тавассути канали Панама пайваст шудаанд. Роҳи баромад ба Уқёнуси Ҷаҳонӣ барои мамлакатҳои минтақа (ғайр аз Боливия ва Парагвай) на танҳо дар робитаҳои байни кишварҳои доҳили минтақа, инчунин дар алоқаҳои байни мамлакатҳои минтақаҳои китъаҳои дигар нақши бузург дорад.

Гуногуни шароит ва сарватҳои табиии Амрикои Лотинӣ ба ҳудуди васеъ тӯл қашида аз биёбонҳои субтропикии нимкураи Шимолӣ то минтақаи муътадили нимкураи Ҷанубӣ, минтақаи амудӣ (вертикали), мавҷудияти силсилақӯҳҳои Анд, пастиҳои ниҳоят васеъ ва суфакӯҳҳо вобастагӣ дорад.

Минтақа захираҳои бузургӣ табиий дорад. Аз ҷиҳати таъмин будан бо захираҳои об Амрикои Лотинӣ дар ҷаҳон зинаи аввалро ишғол менамояд. Солҳои охир истифодаи захираҳои бойи гидроэнергетикӣ авҷ гирифт. Дар сарҳади Парагвай ва Бразилия яке аз қалонтарин комплексҳои гидроэнергетикӣ дар дунё дар дарёи Парана соҳта шудааст. Заминҳои нисбатан серҳосил дар пастии Ла-Плата (Пампа) паҳн шудаанд. Ҷангалзори ҳамешасабзи тропикӣ майдони васеъро

ишғол мекунад, ки солҳои охир масоҳати он бо суръати баланд маҳдуд шуда истодааст.

Дар таркиби замини Амрикои Лотинӣ бешазор бартарӣ дорад (50%).

Амрикои Лотинӣ аз маъданҳои табиӣ бой аст. Бахусус захираҳои нафти Мексика, Венесуэла, Эквадор; маъдани оҳани Бразилия, Венесуэла, Боливия, бокситҳои Ямайка, Суринам, Бразилия, миси Чили, Перу, Мексика ва ғайра.

Амрикои Лотинӣ минтақаҳоеро дар бар мегирад, ки бо захираҳои об, замин ва ашёи хоми минералий таъмин мебошанд.

Аҳолии Амрикои Лотинӣ чӣ гуна хусусиятҳои хоси худро дорад?

Таркиби этникии аҳолии Амрикои Лотинӣ ниҳоят гуногуни аст. Аҳолии таҳҷоии ин минтақа ҳалқият ва миллатҳои гуногуни хиндуҳои маҳаллӣ мебошанд. Дар натиҷаи ба мустамлика табдил додани кишварҳои минтақа, баробари афзудани креолҳо (наслҳои аслии испаниҳо), шумораи метисҳо низ афзуд (метисҳо дар натиҷаи омехташавии сафедпӯстҳо бо хиндуҳои маҳаллӣ пайдо шуданд). Мустамлиқадорон барои кор дар майдони киштзорҳои зироатҳои тропикий аз Африқо зангиҳои ғуломро оварданд. Омехташавии аврупоиҳо бо зангиҳо боиси ба вучӯд омадани ҳалқиятҳои гурӯҳи мулатҳо шуд. Як гурӯҳ ғуломони занѓӣ, ки ба кори ниҳоят пурмашаққат тоб намеоварданд, ба доҳили бешазорҳо гурехта, ба қабилаҳои хиндуҳо якҷоя мешуданд. Омехташавии онҳо боиси ба вучӯд омадани қабилаҳои гурӯҳи самбо шуд. Ҳиссаи зиёди хиндуҳои бумӣ дар Боливия (зиёда аз 60%) ва Гватемала (50%) маскун шудаанд. Барои кишварҳои минтақаи Амрикои Лотинӣ суръати баланди афзоиши табиии аҳолӣ хос аст.

Дараҷаи урбанизатсия (шахринавии аҳолӣ) дар минтақа баланд аст. Дар Амрикои Лотинӣ зиёда аз 40 шаҳри дорои беш аз миллион нафар аҳолӣ мавҷуданд, аз ҷумла ҷортои онҳо ба даҳгонаи бузургтарин агломератсияҳои ҷаҳон ворид мешаванд. Ин агломератсияҳо – Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро мебошанд.

Минтақаи Амрикои Лотинӣ чӣ гуна соҳти ҳочагӣ дорад?

Солҳои охир дар ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодии давлатҳои Амрикои Лотинӣ тағијироти куллӣ ба амал омад. Диқтатураи ҳарбӣ, ки дар идора намудани як қатор мамлакатҳо даст дошт, мавқеи худро аз даст дода, ҷойи онро ҳокимияти интихобии демократӣ ишғол кард. Иқтисоди бозорӣ иқтисодиёти давлатҳоро ба низом дароварда, нишонаҳои пешрафти он муайян шуда истодааст. Сатҳи камбизоатӣ дар таркиби аҳолӣ тағијир ёфт. Ҳоло вазъи иқтисодии мамлакатҳои Амрикои Лотинӣ бештар ба ҳамсояи пуриқтидори онҳо, яъне ИМА вобастааст. Аз нисф зиёди сармоягузории ин мамлакат, баҳусус ба



Расми 38. Канали Панама

ҳамин минтақа рост меояд. Аз ҳамин чост, ки ИМА зиёда аз 70% ашёи хоми зарурии худро аз ҳамин мамлакатҳо мегирад (аз чумла нафт ва маъданҳои металлиро). Симои саноати минтақаро давлатҳои Бразилия, Мексика, Аргентина, қисман Чили, Венесуэла, Колумбия ва Перу таҷассум мекунанд.

Хусусияти хоси хочагии давлатҳои Амрикои Лотинӣ афзудани ҳиссаи саноат дар иқтисодиёти онҳо мебошад.

Дар баробари афзудани соҳаҳои саноати коркард дар таркиби хочагии аксар мамлакатҳои минтақа, мавқеи асосиро саноати маъданӣ қӯҳӣ ишғол мекунад (баҳусус ашёи хоми маъданӣ ва нафт). Ҷаҳиш дар пешрафти соҳаҳои саноати коркард ба «сегонаи бузург» – Бразилия, Мексика, Аргентина рост меояд, ки ба қатори кишварҳои нави саноатӣ

мансубанд. Дар давлатҳои Амрикои Марказӣ, ҳавзаи баҳри Кариб, Боливия, Парагвай ва дигар давлатҳо дар соҳаҳои саноати хӯрокворӣ ва сабук бартарӣ доранд.

Амрикои Лотинӣ яке аз бузургтарин содиркунандаҳои ашёи хоми саноатӣ (пеш аз ҳама нафт, маъданӣ металҳои сиёҳ ва ранга) дар бозори ҷаҳонӣ мебошад. Аз ҷиҳати содироти нафт давлатҳои Мексика ва Венесуэла, мис Чили, қалъагӣ Боливия, боксит Ямайка ва Суринам, маъданӣ оҳан Бразилия, руҳу сурб Перу пешсаф мебошанд. Аз дигар маҳсулот пахта (Бразилия), гӯшт, пашм, пӯст (Аргентина, Уругвай), қанд (Бразилия, Куба, Вест-Индия) низ ба ҳорича бароварда мешаванд.

Рушди муносибатҳои иқтисодӣ дар бозори беруна боиси ба вучуд омадани шаҳр-бандарҳо шудааст. Аз ҷумла шаҳрҳои Буэнос-Айрес, Монтевидео, Гавана. Дар аксар мамлакатҳои минтақа соҳаи асосии истеҳсолири кишоварзӣ ташкил мекунад, ки қисми зиёди аҳолии қобили меҳнат дар он банд аст. Албатта, бо истифода аз «инклиби сабз» ҳочагиҳои фермерии калони давлатҳои Мексика, Бразилия, Аргентина, Колумбия маҳсулнокии соҳаҳои кишоварзиро боло бурданд, аммо дар кишварҳои Гаити, Гватемала, Салвадор, Боливия дастовардҳо кам ба назар мерасанд ва муносибатҳои нимфеодалию афзоиши босуръати аҳолӣ боиси қафомонии соҳаҳои кишоварзӣ шудааст.

Зироаткорӣ дар таркиби кишоварзӣ мавқеи аввалро ишғол мекунад. Таркиби соҳавии зироаткорӣ дар мамлакатҳои алоҳида аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Масалан дар Бразилия қаҳва, найшакар ва сойя, дар Колумбия Гватемала, Салвадор, Коста-Рика қаҳва, дар Эквадор, Гондурас ва Панама банан, дар Гайана, Чумхурии Доминикан ва Куба найшакар, дар Мексика чуворимакка (манса), дар Перу ва Никарагуа пахта бартарӣ доранд. Ноҳияҳои асосии ҷорӯдории водии дарёи Ла-Плата, ҳудуди мамлакатҳои Аргентина ва Уругвай мебошанд. Вобаста ба шароити табиӣ ҷорӯдорӣ дар минтақа тамоили хос пайдо кардааст. Аслан дар атрофи Пампаи Аргентина ва Бразилия ҷорӯдории калони шоҳдор, дар Патагония гӯсфанд ва доманакӯҳҳои Анд (Чили, Перу, Эквадор, Боливия) гӯсфанд ва лама парвариш карда мешаванд.

Яке аз монеаҳое, ки барои рушди иқтисодиёти минтақа таъсири бад мерасонад, мавҷуд набудани наклиёти ҳозиразамон мебошад. Сабаби асосии ин алоқаҳои суст байни кишварҳои минтақа тавассути роҳҳои ҳушкӣ аст (танҳо 5% савдои дохилии минтақа тавассути роҳҳои ҳушки амалӣ мегардаду ҳалос). Роҳҳои оҳан ва автомобилгард аз аввал барои боркашонӣ то бандарҳо ба нақша гирифта шуда буданд. Аз ҳама муҳимтарин шоҳроҳ, ки аҳамияти худро то ҳол нигоҳ доштааст, шоҳроҳи Панамрико аст, ки аз сарҳади ИМА то Буэнос-Айрес тавассути пойтакҳои ҳамаи давлатҳои минтақа (ғайр аз Гайана, Гвиана ва Суринам) тӯл кашидааст ва магистрали Трансамазонка мебошад.



Расми 39. Харитаи иқтисодии Амрикои Лотинӣ

Нақлиёти кубурӣ бештар дар Венесуэла (узви ОПЕК) инкишоф ёфтааст. Дар дарёҳои ҳавзai Ла-Плата, Амазонка, Ориноко, Рио-Гранд ва дигарҳо нақлиёти дарёй ба таври доимӣ истифода бурда мешавад, аммо нақши асосиро дар робитаҳои иқтисодии берунаи кишварҳои минтақа (ғайр аз Мексика) нақлиёти баҳрӣ мебозад.

Агарчи Амрикои Лотинӣ ба минтақаҳои рӯ ба инкишоф доҳил мешавад, аммо дараҷаи рушди иқтисодии он дар даҳсолаи охир ба таври назаррас афзуд ва кишварҳои Бразилия, Аргентина ва Мексика босуръат тараққӣ карда истодаанд, ки онҳо ба қатори мамлакатҳои саноатии нав ворид мешаванд.

Инро бояд дар хотир дошт!

Амрикои Лотинӣ – креолҳо, метис, самбо, мулатҳо. хочагии содиротӣ, шоҳроҳи Панамрикӣ, магистрали Трансамазонка.

Савол ва супории.

1. Чаро ин минтақаро Амрикои Лотинӣ меноманд?

Инро ман медонам.

2. Кадом давлатҳои Амрикои Лотинӣ ба баҳр роҳи баромад надоранд?
3. Амрикои Лотинӣ аз қадом намуди захираҳои табииӣ бой аст?
4. Дар таркиби аксар кишиварҳои минтақа қадом соҳаи саноат бартарӣ дорад? а) соҳаи истихроҷ; б) соҳаи коркард.
5. Дараҷаи баланди урбанизатсия давлатҳои Амрикои Лотинӣ ба чӣ вобастааст? Сокинони шаҳр ба қадом проблемаҳо дучор мешаванд?
6. Ноҳияҳои саноатии кишиварҳои минтақаро тавсиф дуҳед.
7. Мамлакатҳои Амрикои Лотинӣ чӣ гуна хусусиятҳои хоси хочагии худро доранд?

Инро ман метавонам.

1. Ҷиҳатҳои мусбат ва манғии сарҳади наздик доштани аксар кишиварҳои Амрикои Лотинӣ ба ИМА дар ҷист?
2. Чаро дар байни мамлакатҳои рӯ ба инқишифи Амрикои Лотинӣ аксари кишиварҳо дараҷаи баланди рушди иқтисодӣ доранд? Инро маънидод кунед.
3. Дар ҳаритаи контурӣ: а) давлатҳои Амрикои Лотиниро бо пойтахтҳояшон; б) маъданҳои табиии минтақа тасвир кунед.
4. Миллатҳои минтақаро аз рӯйи таркиби этникӣ ва пайдоии антропологӣ ба ғурӯҳҳо ҷудо кунед.
5. Аксар миллату ҳалқиятҳои Амрикои Лотинӣ тамаддуни қадима доранд. Мавод гирд оварда, дар бораи онҳо маълумот дуҳед.

Хулоса. Рушди босуръати саноат дар Амрикои Лотинӣ аз нимаи дуюми асри XX оғоз меёбад. Дар ибтидо мақсади асосии индустрIALIZАЦИЯ таъмин намудани бозори доҳилий бо маҳсулоти ҳудӣ буд. Чунин модули иқтисодӣ барои рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, баҳусус маҳсулоти талаботи аввалиндарача мусоидат кард. Хусусияти воридотӣ доштани маҳсулотро, рақобатпазир будани он дар бозори ҷаҳонӣ иваз кард. Дар таркиби саноат мавқеи асосиро саноати мошинсозӣ ва химия ишғол меқунад. Дар ҷойгиришавии корхонаҳои саноатӣ тағйирот ба амал наомад. Онҳо ҷун пештара дар шаҳрҳои бузург, ноҳияҳои соҳилий ва мавзеи истихроҷи маъданҳои табииӣ муттаҳид шудаанд.

Тафовутҳои дохилии минтақаи Амрикои Лотинӣ. Амрикои Лотинӣ ба қадом зерминтақа ҷудо мешавад? Қадом хусусиятҳои фарқунанда дорад?

Чун анъана Амрикои Лотиниро ба мінтақаи ҳавзаи баҳри Кариб, давлатҳои Анд ва мінтақаи Атлантик (минтақаи ҳавзаи Амазонка ва пастии Ла-Плата) чудо мекунанд.

Ба мінтақаи ҳавзаи Кариб давлатҳои Мексика, нохияи Амрикои Марказӣ ва Вест-Индия доҳил мешаванд. Давлати Мексика бештар муваффақ шудааст, ки ҳокимиюти кишвар сиёсати худро ба аз худ намудани захираҳои табий нигаронидааст. Яке аз соҳаҳои муҳимтарини саноат истихроҷ ва коркарди газ (соҳилҳои халичи Мексика) мебошад. Мамлакат аз ҷиҳати истеҳсоли нуқра дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол мекунад. Марказҳои асосии саноатии он шаҳрҳои Мехико, Монтеррэй ва Гвадалаҳа мебошанд. Мексика ақида ва усулҳои «Инқилоби сабз»-ро пурра дастгирӣ ва амалӣ кард, ки ин боиси пешрафти соҳаҳои кишоварзӣ шуд. Мексика яке аз кишварҳои муҳимми туристӣ мебошад.

Пойтаҳти Мексика шаҳри Мехико дар ҷаҳон аз ҷиҳати шумора ва зичи аҳолӣ яке аз аввалинҳо мебошад. Шуморони аҳолии он зиёда аз 25 млн нафар буда, шаҳр аз уқёнус ва баҳрҳо дур ҷойгир шудааст ва бо суръати баланд инкишиоф меёбад, ки ин боиси норасоии оби ошомидани ва дигар проблемаҳо шудааст. Ҳамасола аҳолии шаҳр аз ҳисоби сокинони деҳот, ки барои беҳтар карданӣ шароити зист ба ин ҷо мекӯчанд, зиёд мешавад. Бинобар ин дар шаҳр бунёди биноҳои истиқоматӣ ва корхонаи иҷтимоӣ-масийӣ, оби нӯшоқӣ, нақлиёт ва обпарто (канализатсия) проблемаи асосӣ шудааст.

Амрикои Марказӣ ва Вест-Индия нохияҳои кишоварзӣ буда, истеҳсоли найшакар, банан, қаҳва, ананас ва гайра соҳаҳои таҳассусии онҳо мебошанд.

Парварииши найшакар дар Амрикои Марказӣ ҳусусияти содиротӣ дорад.

Таҳассуси баъзе давлатҳои ҷазираҳои саноати коркарди нафт ташкил мекунад, ки дар заминаи ашёи хоми воридотӣ, қувваи кории арzon ва сиёсати рушди кишварҳои суст инкишиофёфта ба роҳ монда шудааст. Бузургтарин корхонаҳои коркарди нафт дар миқёси ҷаҳон дар ҷазираҳои Верчин (ИМА), Багам, Кюрасао, Тринидад, Аруба бунёд шудаанд.

Боигарииҳои беҳамтои табиии Амрикои Марказӣ (ҳусусан ҷазираҳои Вест-Индия) соҳилҳо, манзараҳои зебои табӣ ва иқлими мусоид мебошанд. Минтақа яке аз нохияҳои ҷолиби туристӣ дар ҷаҳон башумор мераవад.

Давлатҳои ҳавзаи баҳри Кариб – минтақаи истихроҷ ва коркарди нафту газ дар ҷаҳон, яке аз бузургтарин ноҳияҳои парварии рустаниҳои тропикӣ ва туризми байналмилалӣ мебошад.

Давлатҳои минтақаи Анд. Минтақа ҳудуди дарозтарин системаи кӯҳӣ дар ҷаҳон (қарӣб 9 ҳаз. км) ва яке аз баландтарин минтақаи кӯҳии ҷаҳон – кӯҳҳои Андро дар бар мегирад. Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Боливия, Перу ва Чили дар ин минтақа воқеанд. Кӯҳҳо барои ҳамкории иқтисодӣ байни мамлакатҳо ва омехташавии ҳалқиятҳои минтақаи Анд монеа эҷод мекунанд.

Дар маҷмӯъ давлатҳои минтақаи Анд дорои ҳусусиятҳои ҳоси ҳочагии ҳуд буда, дар бозори ҷаҳонӣ мавқеъ доранд. Масалан барои Венесуэла ва Эквадор истихроҷи нафт, Чили ва Перу-мис, Боливия – қалъагӣ соҳаҳои тахассусӣ мебошанд.

Истеҳсоли мис барои давлати Чили соҳаи тахассусии байналмилалӣ мебошад.

Барои мамлакатҳои минтақаи тропикӣ қишоварзии плантатсионӣ (қаҳва, банан, найшакар) хос аст. Перу ягона давлати рӯ ба инкишоф дар ҷаҳон мебошад, ки моҳидорӣ соҳаи тахассусӣ ва муҳимтарини ҳочагии ҳалқи он аст.

Минтақа тағовутҳои ниҳоят гуногуни иҷтимоию иқтисодӣ дорад. Масалан яке аз мамлакатҳои нисбатан рушдёфта на танҳо дар ҳудуди минтақаи Анд, балки дар тамоми Амрикои Лотинӣ, Венесуэла мебошад. Дар он ҷо ғайр аз истихроҷ ва коркарди нафт, соҳаҳои гидроэнергетика, истихроҷи маъданӣ оҳан, металлҳои ранга ва мөшинсозӣ рушд ёфтаанд.

Венесуэла аз ҷиҳати заҳираи нафт дар ҷаҳон ба даҳгонаи аввал дохил мешавад.

Системаи кӯҳҳои Анд ба шароити табиии давлатҳои минтақа, ба соҳаҳои тахассусии ҳочагии ҳалқи онҳо низ таъсири ниҳоят бузург расонидааст.

Минтақаи ҳавзаи Атлантик яке аз ноҳияҳои дорои ҳудуди васеъ дар Амрикои Лотинӣ мебошад, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай, Суринам, Гаяна ва Гвианаро дар бар гирифтааст.

Доир ба давлатҳои Бразилия ва Аргентина дар алоҳидагӣ маълумот медиҳем. Соҳаи тахассусии ҳочагии ҳалқи Давлатҳои Уругвай ва Парагвай равиян аграрию – содиротӣ мебошад.

Асоси иқтисодиёти давлатҳои Суринам ва Гаяна истихроҷи бокситҳо аст. Гвиана асосан қишвари қишоварзӣ ба ҳисоб меравад. Дар қаламрави он космодроми Фаронса воқеъ шудааст ва аз ҳисоби он даромади иловагӣ ба даст меорад.

Инро бояд дар хотир дошт!

Минтақаи ҳавзаи баҳри Кариб, Анд, Атлантик, кишоварзии плантатсионӣ.

Савол ва супории.

1. Аз атлас ва харитаҳо истифода бурда, ҷойгиршавии нафт, газ, маъданӣ оҳан, метали рангаро дар қаламрави минтақа ёбед ва онҳоро тавсиф дигҳед.

Инро ман медонам.

2. Қадом давлатҳо ба минтақаи ҳавзаи Кариб, Анд ва Атлантик мансубанд?

3. Зиҷи миёнаи аҳолӣ дар Амрикои Лотинӣ ҷанд нафарро ташкил медиҳад?

4. Дар давлатҳои минтақаи Анд қадом миллатҳо бартарӣ доранд?

Инро ман метавонам.

1. Шароит ва сарватҳои табиии Венесуэла ҷӣ гуна ба фаъолияти ҳоҷагии он таъсир мерасонанд? Ҷавобҳои ҳудро дар шакли нақша нависед.

2. Дар ҳаритаи контурӣ тафовутҳои дохилии минтақаҳои Амрикои Лотиниро тасвир кунед.

Шароит ва сарватҳои табии

Соҳаҳо

Оё медонед?

1. Аз 33 давлати соҳибистиқлоли минтақаи Амрикои Лотинӣ дар 18 давлат забони давлатӣ испанӣ (63% аҳолии минтақа), дар Бразилия португалӣ (34% аҳолии минтақаро ташкил медиҳад) ва 3% аҳолии боқимонда, ки дар мамлакатҳои на он қадар бузург зиндагӣ мекунанд бо забонҳои англисӣ, фаронсавӣ ва голландӣ мушошират мекунанд.

2. Аз ҳама дарозтарин роҳи автомобилӣ дар дунё шоҳроҳи Панамрикӣ мебошад, ки соҳтмони он соли 1930 оғоз ёфта, пойтаҳти аксар кишварҳои минтақаи Амрикои Лотиниро бо ҳам мепайвандад. Ин роҳ 33 ҳаз. км дарозӣ дошта, аз сарҳади ИМА бо Мексика то Буэнос-Айрес тӯл қashiдааст. Аз канали Панама тавассути пуле, ки онро «пули Амрико» меноманд, мегузарад.

3. Шаҳри Ла-Плас пойтаҳти давлати Боливия дар баландии 3630 м аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст ва аз ҳама баландтарин пойтаҳт дар дунё мебошад. Баъзе дехаҳо дар кӯҳсори Анд дар баландиҳои 4500-5000 м ҷойгир шудаанд. Дар охирҳои асри XIX, дар Перу дар баландии 4800 м роҳи оҳан соҳта шуд, ки дар дунё аз ҳама баландтарин мебошад.

- Номи давлатҳои Гватемала, Никарагуа, Панама, Куба, Ямайка, Перу, Парагвай, шаҳрҳои Мехико, Гуаякил, Пернамбуку, Тегусигалпа решаашон аз забони ҳиндуҳо гирифта шудааст. Номгузории онҳо дар обьектҳои табӣ, ба монанди вулкани Орисаба, Попокатепел, кӯли Маракайбо ва Титикака, дарёи Парана ва Ориноко, нимҷазираи Юкатан, биёбони Атакама ва гайра нигоҳ дошта шудааст.
- Соли 1545 дар Боливия кони нукра кушода шуд. Пас аз як сол дар ин ҷо шаҳри Потоси бунёд гардид. То миёнаи асри XVIII нисфи истиҳроҷи ҷаҳонии нукра ба кони Потоси рост меомад. Дар асри XX Потоси ба маркази истиҳроҷи маъданни қалъагӣ, волfram ва сурма табдил ёфт.

§5.4 МАМЛАКАТИ ФУТБОЛИ МУОСИР ВА СОДИРОТИ ҚАҲВА

Шумо қадом ҳусусиятҳои хоси ин мамлакатро медонед, ки он дар байни дигар давлатҳо бо ин ҳусусиятҳо фарқ мекунад?

Оё ин давлатро ба қатори давлатҳои мутараққӣ дохил кардан мумкин аст?

Бузургтарин мамлакати Амрикои Лотинӣ аз ҷиҳати масоҳат ($8,5$ млн.км²) ва шумораи аҳолӣ (қариб 200 млн нафар) Бразилия мебошад, ки ба уқёнуси Атлантик роҳи баромади фароҳ дорад. Он дар қисми шарқӣ ва марказии Амрикои Лотинӣ ҷойгир шудааст. Қисми шимолии он пастии Амазонкаро дар бар мегирад, ки то ҳол пурра аз ҳуд нашудааст. Ноҳияи нисбатан хуб азхудшуда, қисми соҳилии он мебошад. Ноҳияҳои дохилӣ ва суфакӯҳи Бразилия низ пурра аз ҳуд нашудаанд.

Бразилия аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ ба қатори панҷ давлати аввалини дунё дохил аст. Аз ҷиҳати ҷамъоварии қаҳва ва қанде, ки аз найшакар истеҳсол мешавад, дар ҷаҳон ҷойи аввалро ишиғол мекунад. НБО Итайпу дар дарёи Парана дар сарҳади Бразилия ва Парагвай соҳта шудааст, ки 12 млн квт/соат иқтидор дошта, дар ҷаҳон аз ҷиҳати иқтидор дар зинаи дуюм меистад.

Бразилия аз маъданҳои табӣ бой буда, аз ҷиҳати захираи маъданни оҳан, рутила, ниобия, берил, апатит, боксит, тилло, марганетс ва асбест дар ҷойи аввал аст. Гайр аз ин, дар қаламрави он захираҳои зиёди титан, кобалт, волfram, фосфорит, уран, мис, никел, молибден, хром, алмос ва гайра ёфт шудаанд. Бразилия яке аз таъминкунандаҳои бозори ҷаҳонӣ (ҳусусан ИМА) бо ашёи хоми минералӣ мебошад, ки

он аҳамияти стратегӣ дорад (ниобия, бериллия, тантал, сиркони ва уран). Мамлакат бо захираҳои бойи об, замин ва ҷароғоҳҳо дар ҷаҳон шуҳрат дорад. Шароити мусоиди иқлими барои парвариши рустаниҳои минтақаи тропики – қаҳва, какао, найшакар, ғанан, ананас ва ғайраҳо имконият фароҳам овардааст.

Ватани аслии қаҳва Африқо аст, аниқтарааш Эфиопия. Пас аз ворид намудани он ба Амрикои Ҷанубӣ (соли 1718), қаҳва дар Бразилия ватани дуюми ҳудро ёфт. Талаботи ниҳоят зиёд ба қаҳва дар он замонҳо боиси бунёд шудани шаҳрҳои нав гардида, аксар соҳаҳои иқтисодиёти кишварро сармоягузорӣ мекард. Бразилия ҳар сол 2/3 ҳиссаи қаҳваро дар ҷаҳон истеҳсол мекунад. Ҳаридори асосии он ИМА, кишварҳои нимҷазираи Скандинавия, Олмон, Туркия мебошанд.

Аҳолӣ. Аҳолии он таҳминан 1/3 ҳиссаи нуфуси Амрикои Лотиниро ташкил медиҳад. Мамлакат дар ҷаҳон аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ дар зинаи панҷум меистад. Таркиби этнитикии аҳолии Бразилия ниҳоят мураккаб аст. 54,7%-и он аз аврупоиҳо, 5,9% африқоиҳо ва бокимонда намояндагони нажоди муғулоидҳо (хиндуҳо) ва ҳалқиятҳои омехта – мулатҳо, метисҳо ва самбо иборат мебошад. Зичи миёнаи аҳолӣ дар 1 км² 20 нафарро ташкил медиҳад. Аз нисф зиёди аҳолии мамлакат дар минтақаи соҳилӣ маскун шудаанд, ки он такрибан 7%-и хоки кишвар аст. Аммо ноҳияҳои шимолӣ ва ғарбӣ (Амазония) камаҳолианд. Зичии аҳолӣ дар он ҷо дар 1 км² ба камтар аз 1 нафар рост меояд. Яке аз омилҳои муҳимтарини рушди иқтисодиёти Бразилия захираҳои кории он мебошад. Шумораи аҳолӣ бо суръати баланд афзуза, кишварро мунтазам бо қувваи корӣ таъмин мекунад. Зиёда аз 80% аҳолӣ дар шаҳрҳо маскун шудаанд. Бахусус қисми зиёди аҳолӣ дар шаҳрҳои бузург Сан-Паулу ва Рио-де-Жанейро ҷамъ шудаанд. Ин ду агломератсия бо суръати баланд ба якдигар наздик шуда истодаанд. Олимон бар ин ақидаанд, ки солҳои наздик ин агломератсияҳо бо якдигар пайваста шуда, яке аз мегаполисҳои бузургтаринро дар асри XXI ба вучуд меоранд.

Дараҷаи таҳассусии аҳолии қобили мөхнат дар Бразилия то ҳол паст аст.

Дар Бразилия истеҳсолот чӣ гуна суръат гирифт?

Дар нимаи дуюми асри XX Бразилия монанди дигар кишварҳои рӯ ба инкишоф соҳаҳои саноатро тараққӣ дод ва дар натиҷа ба яке аз давлатҳои саноатӣ табдил ёфт.

Дар тӯли якчанд даҳсола дар Бразилия рушди саноат бо технологияи ҳозиразамон ба роҳ монда шуд ва яку якбора ҳаҷми маҳсулоти содиротии он афзуд.

Пеш гирифтани саноати кунонӣ боиси рушди соҳаҳои металлургии сиёҳ, нафтхимия, мошинсозӣ ва ғайра шуд. Ҳаҷми истеҳсоли автомобил, киштӣ, электротехника ва электроника, техникии харбӣ ва дигар соҳаҳои саноат афзуд.

Соҳти ҳоҷагии Бразилия (%)

Соҳаҳо	Ҳиссаи аҳолӣ дар ин соҳаҳо	Маҳсулоти истеҳсолшуда (ММД)
Кишоварзӣ	20	6
Саноат	14	27
Хидматрасонӣ	60	67

Соҳаҳои муҳимтарини истеҳсолоти саноатӣ дар Бразилия автомобилсозӣ, саноати аэрокайхонӣ ва электроника маҳсуб мёбанд. Истеҳсоли автомобилҳо дар филиалҳои ширкатҳои бузурги ҷаҳонӣ «Фолксваген», «ФИАТ», «Ченерал Моторс» ва «Форд» ба роҳ монда шудааст.

Автомобил дар содироти кишвар яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол намуда, қисми зиёди он ба мамлакатҳои ҳамсояи воқеъ дар Амрикои Лотинӣ содир карда мешавад. Бразилия аз ҷиҳати истеҳсоли ҳавопаймо ба қатори мамлакатҳои пешсафи ҷаҳон доҳил аст. Ширкати «Эмбраер» дар ҷаҳон пас аз ширкатҳои самолётсозии «Боинг»-и амрикоӣ, «Эрбас»-и аврупоӣ ва «Бомбарде»-и Канада ҷои чорумро ишғол менамояд. Маркази асосии саноатии Бразилия ноҳияи ҷанубу шарқӣ мебошад, ки нисбат ба дигар ноҳияҳо рушдёftа буда, секунҷаи Сан-Паулу, Рио-де-Женейро ва Белу-Оризонтиро дар бар мегирад.

Бразилия яке аз абаркудратҳои ҷаҳон дар соҳаи кишоварзӣ буда, аз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ пас аз Ҷин, ИМА ва Ҳиндустон дар зинаи ҷорум меистад ва дар истеҳсоли қаҳва, найшакар, сойя, афлесун, гӯшт яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад.

Бразилия дар маркиби кишоварзии ҷаҳон (2015)

Ҷой дар ҷаҳон		
Якум	Дуюм	Сеюм
Найшакар	Ананас	Ҷуворимакка
Қаҳва	Сойя	Истеҳсоли гӯшт
Афлесун ва афшураи он	Саршумори ҷорвоӣ калони шоҳдор (гов)	Саршумори хук
	Лӯбиё	Паранда



Расми 40. Ноҳияҳои иқтисодии Бразилия

Вобаста ба гуногуни шароити табий, аҳолӣ ва соҳти хочагӣ қаламрави Бразилияро ба 5 минтақаи иқтисодӣ ҷудо мекунанд.

Минтақаи иқтисодии Ҷанубу Шарқ қадимтарин ноҳия буда, яdroи иқтисодиёти кишвар мебошад. Дар ҳудуди он 4\5 ҳиссаи маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол карда мешавад. Шаҳри Сан-Паулу, ки дар ҳудуди ин минтақа ҷойгир аст, бузургтарин маркази иқтисодии мамлакат ва тамоми Амрикои Лотинӣ мебошад. Нақши «секунҷаи саноатӣ» (Сан-Паулу – Рио-де-Женейро – Белу-Оризонти) дар пешрафти хочагӣ хеле бузург аст. Хочагии минтақа аз ҳама дараҷаи баланди рушдро дорост. Дар минтақа соҳаҳои илмталаб низ хуб ривоҷ ёфтаанд. Дар ҳудуди шаҳри Санта-Рити комплекси истеҳсолии маҳсулоти электронӣ ташаккул ёфтааст, ки ин ҷоро «Водии электроникӣ» меноманд. Қисми зиёди маҳсулоте, ки ба бозори беруна содир мешавад, дар ҳамин ноҳия истеҳсол карда мешавад.

Дар минтақаи иқтисодии Ҷануб, ки шароити гуногуни табий дорад, соҳаҳои кишоварзӣ, истеҳсоли маҳсулоти ҷонгузорӣ, гӯшт ва поӣафзӯл хуб ташаккул ёфтаанд.

Минтақаи иқтисодии Шимолу Шарқӣ равияни таҳассусии васеъ дорад. Дар он бештар соҳаҳои кишоварзӣ инкишоф ёфтаанд. Қариб

тамоми истеҳсоли какао дар мамлакат ба ҳамин мінтака рост меояд. Қисми зиёди найшакар низ дар ҳамин чой парвариш карда мешавад. Мінтака мазкур яке аз марказхой асосии курортин кишвар ба шумор меравад.

Мінтакаи иқтисодии Ғарбӣ-Марказӣ то ҳол хуб аз худ нашудааст ва қисми ками он ҳамчун чарогоҳ барои парвариши чорвои гӯштдех истифода мешавад. Яке аз омилҳои асосии кӯҷонидани пойтаҳти Бразилия аз шаҳри Рио-де-Жанейро ба Бразилия барои ба танзим даровардан ва тараққӣ додани иқтисодиёти ин мінтака аст.

Мінтакаи иқтисодии Шимол, мінтакаи Амазонияро, ки захираҳои бузурги табии дораду то ҳол хуб аз худ нашудааст, дар бар мегирад. Фаъолияти хочагӣ дар ин мінтака пароканда аст. Он мінтакаи нав азхудшуда ба шумор меравад.

Инро бояд дар хотир дошт!

Бразилия – кишвари нави саноатӣ, мінтакаи нав азхудшаванда.

Савол ва супории.

1. Аз атлас, ҳаритаҳои табииӣ ва иқтисодӣ истифода бурда, ҷойгиршавии сарватҳои табииӣ ва маъданҳои табиии Бразилияро шарҳ дигед.

Инро ман медонам.

2. Бразилия аз қадом намуди сарватҳои зеризаминиӣ бой аст?
3. Дар ҳарита ҷойгиршавии аҳолиро нишон дигед ва онро дар ҳаритаи контурӣ тасвир кунед.
4. Соҳаҳои таҳассусии мамлакат қадомҳоанд?
5. Бразилия бо қадом кишиварҳо робитаи иқтисодӣ дорад?
6. Нақши Бразилия дар ҷаҳон, дар мінтакаи Амрикои Лотинӣ ва Шимолӣ дар ҷист?

Инро ман метавонам.

7. Соҳти ҳудудии хочагии Бразилия чӣ гуна аст? Оё он метавонад, ки дигар шавад? Бо қадом роҳҳо? Ҷаро?
8. Ноҳияҳои иқтисодии Бразилия қадомҳоанд? Онҳо чӣ гуна тафовутҳо доранд?
9. Соҳаҳои таҳассусии кишиоварзии кишивар қадомҳоянд? Онҳоро шарҳ дигед. Ноҳияҳои асосии кишиоварзиро дар ҳарита нишон дигед.

Оё медонед

1. Соҳтмони пойтаҳти Бразилия шаҳри Бразилиа дар маркази географии Бразилия, дар майдони холӣ соли 1956 оғоз ёфт. Соли 1960 пойтаҳтро аз Рио-де-Жанейро ба Бразилиа кӯҷониданд. Он дар шакли самолёт ба нақша гирифта шуда, яке аз меъмориҳои ҳозиразамони шаҳрсозӣ мебошад ва ягона объекти тамаддуни навин аст, ки дар рӯйхати ёдгориҳои умумиҷаҳонӣ ворид шудааст.



*Расми 41. Корхонаи самолётсозии «Эмбраер»
дар наздикии ш. Сан-Паулу*

2. Яке аз бузургтарин НБО дар ҷаҳон «Итайпу» мебошад, ки дар дарёи Парана, дар сарҳади Бразилия ва Парагвай (дар наздикии шаршараи машҳури Игуасу) соҳта шудааст. Соли 1990 ҳамаи 18 агрегати он бо иқтидори 12,6 млн квт/с пурра ба кор даромад.

Хулоса. Бразилия яке аз кишварҳои босуръат инкишифёбандонд Амрикои Лотинӣ буда, дар минтақа аз ҷиҳати ниишондиҳондаҳои иқтисодӣ зинаи аввалро ишғол мекунад. Азнавсозии ҳочагии ҳалқи он боиси руиди аксарияти соҳаҳои саноат шуд. Қарib татомони кишварҳои минтақа аз автомобилҳои истеҳсоли Бразилия истифода мебаранд, Ҳамсафарҳои сунъии Замини Бразилия дар қайҳон кор мекунанд. Самолётҳои истеҳсолкардаи он қарib дар татомони давлатҳо дида мешаванд. Соҳаҳои анъанавии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ то ҳол дар бозори ҷаҳонӣ аҳамияти худро гум накардаанд. Қаҳва, сой, шарбати афлесун ва гайра маҳсулоти асосии содиротии мамлакат мебошанд. Гуногуни шароит ва сарбатҳои табиӣ, таърихи ташаккули ҳочагӣ дар мамлакат аз рӯйи минтақаҳои иқтисодӣ ва соҳаҳои таҳассусии онҳо равишан аён аст. Дар байни ин ноҳияҳо мавқеи асосиро ноҳияи Ҷанубу Шарқ ишғол мекунад.

ФАСЛИ V. АВСТРАЛИЯ ВА УҚЁНУСИЯ

§6.1 КИШВАРИ БА НОМ ДАВЛАТУ ҚИТЪА

Хусусиятҳои хоси табиати ин қитъаи дунё қадомҳоанд? Ноҳияҳои асосии маскуншавии аҳолӣ қадомҳоанд? Ҷаро дар ин мамлакат содироти ашёи хом бартарӣ дораду ба қатори мамлакатҳои рушдёфтаи иқтисодӣ дохил мешавад? Қадом соҳаи хоҷагӣ барои аҳолии ин минтақа соҳаи асосӣ ба шумор меравад?

Австралия ва Уқёнусия хусусиятҳои хоси худро дошта, аз дигар минтақаҳои ҷаҳон дар масофаи дур ҷойгир шудааст. Он аз ду қисми куллан аз ҳамдигар фарқунанда иборат аст: мамлакат – материки Австралия ва олами ҷазираҳо, ки дар сатҳи уқёнус паҳн шудаанд.

Ба қаламрави имрӯзai Австралия инсоният 40-45 ҳазор сол пеш аз ин аз Осиёи Ҷанубу Шарқӣ ворид шуд, ки дар он замонҳо гарданаи борики ҳушкӣ Осиёро бо Австралия пайваст мекард ва онро пули ҳушкӣ меномиданд. Каме баъдтар одамон дар ҷазираи Гвения Нав маскун шудаанд. Тахминан 12-13 ҳазор сол пеш ин «пул», ки Осиёро бо Австралия тавассути галаҷазираҳои Зонд ва гулӯгоҳҳои на он қадар васеъ пайваст мекард, зери об монд. Австралиягиҳо дар муҳосираи уқёнус монданд, аммо ҷазираҳои зиёде дар Уқёнусия мунтазам ҷойи зисти одамон мешуданд.

Дар гузашта Австралия мустамликаи Британияи Кабир буд ва муҳочирон аз ин кишвар маскуни материки мешуданд. Ҳоло Австралия аъзои Иттифоқи Британияи Кабир буда, сарварии давлатро шоҳи Англия ба ӯҳда дорад ва намояндагиашро генерал-губернатор иҷро мекунад.


Аврупоиҳо аввалин маротиба бо Уқёнусия дар ибтидои асри XVI шинос шуданд ва соли 1521 Ф. Магелан дар ҷазираи Гуам фаромад. Австралияро баъд аз 100 сол кушиоданд. Аввалин баҳрнаварде, ки соҳилҳои шимолии Австралияро соли 1606 қашиф кард Веллем Янсзони голландӣ буд. Ибтидои мустамликагардонии Австралия пас аз кушиодани соҳилҳои шарқии он соли 1770 аз ҷониби Чеймс Қӯқ оғоз ёфт. Аз худ намудани онро дар оҳирҳои асри XVIII англисҳо пас аз он, ки ИМА истиқолияти худро эълон кард, оғоз карданд. Дар ибтидо Австралия макони бадарга намудани ҷинояткорон буд. Соли 1788 аввалин гурӯҳи ҷинояткорон дар ҷоии имрӯзai шаҳри Сидней фурӯд омад. Баъдтар ин гурӯҳҳоро дар ҷоии шаҳрҳои бузурги имрӯза – Мелбурн, Аделаид, ҷазираи Тасмания ҷойгир карданд. Танҳо пас аз кушиодани қонҳои тилло ба Австралия аз Аврупо муҳочирони итоаткунандай қонун кӯчида омаданд.

Давлати Австралия қитъаи томи Австралия, ҷазираи Тасмания ва як гурӯҳ ҷазираҳои хурдро дар бар мегирад. Номи аслии он Иттифоқи Австралия мебошад, ки соҳти федеративӣ дорад. Он аз шаш иёлат (штат), ду ҳудуди алоҳида иборат буда, пойтахташ шаҳри Канберра статуси маҳсуси маъмурӣ дорад. Австралия дар минтақаи тропикий ҷойгир шудааст, ки боиси шароити гуногуни табиии он мегардад. Ин яке аз материкҳои ҳамвор дар ҷаҳон мебошад, ки 95% масоҳаташро ҳамвориҳо ва ҳамагӣ 5%-ро кӯҳҳо ташкил медиҳанд.

2\5 ҳиссаи қаламрави онро биёбонҳо ишғол кардаанд. Иқлими шадиди ҳушк дорад, ки боиси ҳодисаҳои пайиҳам омадани ҳушксолӣ, ҳокбод, сӯхтори бешазор ва ғайра мегардад. Аз захираҳои об бой нест, аммо то андозае норасони обро аз ҳисоби обҳои артезианий (зеризаминӣ) ҷуброн мекунад. Заминҳои серҳосили қишвар дар минтақаи дашт воқеъ шудаанд. Австралия аз маъданҳои табиий бой аст. Дар ин ҷо 1\3 ҳиссаи захираи боксити ҷаҳонӣ ҷойгир аст. Инчунин захираҳои зиёди ангишт, метали ранга, мис, тилло ва ғайра мавҷуданд, ки аксари онҳо ба бозори ҷаҳонӣ бароварда мешаванд.

Кадом миллату ҳалқиятҳо сокини ин материк шудаанд?
Таркиби миллии аҳолии Австралияро аслан аврупоиҳо ташкил медиҳанд. Аз ҳамин сабаб 97% сокинони он англо-австралиягиҳо мебошанд. Аз дигар қишварҳои Аврупо ва ҷаҳон низ одамони зиёде дар ин ҷо зиндагӣ мекунанд. Қисми зиёди аҳолӣ (85%) дар шаҳрҳо маскун шудаанд. Мардуми маҳаллӣ аборигенҳо шумораи ками аҳолиро ташкил медиҳанд (200 ҳазор нафар). Ҳиссаи зиёди онҳо дар Квинсленд ва Фарби Австралия маскун шудаанд, ки тарзи ҳаёти анъанавии ҳудро бо ширкор ва ҷамъоварии меваю маҳсулоти дигар мегузаронанд. Аборигенҳо дар шаҳрҳо ниҳоят каманд. То соли 1967 аборигенҳо ҳамчун шаҳрвандони Австралия эътироф намешуданд. Имрӯз ҳукумати Австралия муносибати ҳудро нисбат ба аҳолии таҳҷойӣ тағиӣр дода кӯшиш мекунад, ки онҳо савод омӯзанд ва барои сарзаминҳои ишғолшуда ҷуброн диханд. Аз ҷиҳати зичии аҳолӣ (дар 1км² 2 нафар) Австралия дар байни мамлакатҳои рушдёфта дар ҷойи охир меистад. Зиёда аз 60% аҳолӣ дар ду иёлати нисбатан рушдёфтаи иқтисодӣ – Уэлси Ҷанубии Нав ва Виктория маскун шудаанд. Дар агломератсияҳои Мелбурн ва Сидней 2\5 ҳиссаи аҳолии қишвар зиндагӣ мекунад.

Австралия дар ҷаҳон ягона мамлакатест, ки як қитъаи томро ишғол кардааст. Аҳолии он асосан дар соҳилҳои шарқии материк ҷойгир шудааст.



Расми 42. Ҳаритаи иқтисодии Австралия

Хоҷагии ҳалқи Австралия чӣ гуна инкишиоф ёфтааст?

Аз рӯйи як қатор нишондиҳандаҳо (пеш аз ҳама ММД бар сари ҳар нафари аҳолӣ) Австралия ба гурӯҳи давлатҳои нисбатан рушдёфтаи дунё доҳил мешавад. Накши асосиро дар таркиби хоҷагии кишвар саноати маъданӣ кӯҳӣ ва кишоварзӣ ташкил мекунад. Австралия аз рӯйи таркиби хоҷагӣ аз дигар кишварҳои рушдёфта фарқ карда, ба Канада наздикӣ дорад. Аз ҷиҳати истихроҷи як гурӯҳ маъданҳои табиӣ (маъданӣ оҳан, рух, сурб) Австралия дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол мекунад. Таҷриба нишон медиҳад, ки содиркунандай ашёи хоми минералӣ будан нишонаи қафомонӣ нест. Дар баробари ин Австралия дорои соҳаҳои саноати рушдёфта буда (автомобилсозӣ, электротехника ва электроника, мошинҳои кишоварзӣ), арзиши ин маҳсулот аз маҳсулоти истихроҷ болотар аст. Маркази асосии истеҳсоли тамоми намудҳои дастгоҳҳои саноати маъданӣ кӯҳӣ шаҳри Брокен-Хилл мебошад, ки дар кисми ҷанубу шарқии кишвар ҷойгир шудааст. Ноҳияҳои нави саноати истихроҷ минтаҳаҳои Шимолӣ ва Фарбии кишвар мебошанд. Дар Австралия саноати ҳӯрокворӣ бартарӣ дорад (бахусус саноати гӯшт), ки маҳсулоти содиротӣ аст.

Зиёда 3/4 истеҳсоли маҳсулоти саноатии Австралияро маҳсулоти саноати маъданӣ кӯҳӣ ташкил медиҳад.

Соҳаҳои кишоварзии Австралия аз дигар кишварҳо бо қадом ҳусусиятҳояшон фарқ мекунанд?

Кишоварзй дар Австралия сермаҳсул, гуногунсоха, дорои техника ва технологияи нав буда, равияни содиротӣ дорад. Соҳаи муҳимтариин гӯсфандпарварӣ мебошад (Австралия аз ҷиҳати саршумори гӯсфанд дар ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол мекунад). Австралия дар дунё аз рӯйи даромад аз фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ танҳо аз ИМА қафо мемонад, аммо аз рӯйи ҳаҷми фурӯши он ба сари аҳолӣ ягон давлат ба он баробар шуда наметавонад. Маҳсулоти кишоварзии содиротӣ: гандум, гӯшт, қанд, пашми гӯсфанд мебошанд.

Ҳаңӯз дар асри XIX Австралия таъминкунандай асосии саноати Англия бо пашм ҳисоб меёфт. Ба рушиди соҳаи гӯсфандпарварӣ шароити мусоиди табиӣ, зиёд гардиданӣ талаботи кишварии мустамликадор ба пашм, роҳҳои осони қашонидани пашм ва пӯст ҳамчун маҳсулоти содиротӣ, хусусияти экстенсивӣ доштани ин соҳа, ба қувваи кории зиёд эҳтиёҷ надоштани он имконият доданд. Аз нисф зиёди саршумори чорво дар иёлатҳои Ҷанубу Шарқӣ (Уэлси Нави Ҷанубӣ ва Виктория) парварии карда мешаванд. Фермаҳои гӯсфандпарварӣ дар дохили минтақаҳои кишвар бо номи «стансияҳои гӯсфандпарварӣ» (шиштейшин) маъмуланد. Дар мамлакат ҷароғоҳҳо бо оби ошомидани ва захираҳои ҳӯроки чорво таъминанд.

Барои кишваре, ки ҳудуди васеъ, аҳолии кам ва нобаробар ҷойгирбуда, ҳоҷагии бисёрсоҳа дорад, аҳамияти нақлиёт ниҳоят бузург аст. Дар боркашонӣ нақлиёти роҳи оҳан ва баҳрӣ нақши муҳимро мебозанд. Нақлиёти ҳавоӣ низ дар кишвар хуб тараққӣ кардааст.

Бо назардошти ҳудуди васеъ, шумораи ками аҳолӣ, шароити гуногуни табиӣ соҳаи таҳассуси минтақаҳои алоҳидаи кишвар аз ҳамдигар фарқ мекунанд, ки онҳоро чунин минтақабандӣ кардаанд:

– *минтақаи тараққикардаи пеш азхудишууда*, ки қисми ҷанубу шарқии мамлакат – шаҳрҳои Сидней, Мелбурн ва Канберраро дар бар мегирад, 20%-и масоҳати кишварро ташкил дода, 70%-и аҳолии мамлакат дар ҳамин ҷо маскун аст ва ҳиссаи зиёди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзӣ ба ҳамин минтақа рост меояд.

– *минтақаи нав азхудишууда*, ки қисми ҷанубу гарбӣ ва шимолии Австралияро дар бар мегирад. Дар ин минтақа аҳолӣ пароканда ҷойгир шудааст ва корхонаҳои саноати маъдани кӯҳӣ бартарӣ доранд. Даштҳои васеъ ва ноҳияҳои биёбонӣ барои парвариши гӯсфанд мусоид буда, ин соҳа нисбатан тараққӣ кардааст.

– *минтақаи азхудишууда*, ки биёбони Австралии Марказири дар бар мегирад ва бо сабаби кам истифода шуданаш онро «дили мурдаи» кишвар меноманд.

Бартарī доштани соҳаҳои истеҳсолкунандай ашёи хом ва кишоварзӣ барои ба қатори мамлакатҳои тараққикардаи ҷаҳон ворид шудани Австралия монеъ нашид.

УҚЁНУСИЯ – олами ҷазираҳо. Уқёнусия гурӯҳи ҷазира ва галаҷазираҳо дар қисми марказӣ ва ҷанубу гарбии уқёнуси Ором буда, дар ду тарафи экватор, дар масоҳати 10 млн км² дониста мешавад, воқеъ гардидааст. Онҳоро ба се гурӯҳ ҷудо кардаанд:

Меланезия – ҷазираҳои дар қисми Ҷанубу Ғарбии уқёнуси Ором (Гвинеяи Нав, Каледонияи Нав, Гебриди Нав, Ҷазираҳои Соломон, Фиджи, галаҷазираи Бисмарк ва ғайра) ҷойгиршуда;


Полинезия – ҷазираҳои дар қисми марказии уқёнуси Ором (Маркиз, Туамоту, Самоа, Тонга, Тувалу, Гавай, Зеландияи Нав ва ғайра) воқеъгардида;

Микронезия – ҷазираҳо дар қисми гарбии уқёнуси Ором (Маршал, Каролинс, Мариана, Гилберта, Науру ва ғайра) ҷойгиршуда. Дар маҷмӯъ Уқёнусия 26 ҳудудро дар бар мегирад, ки як қисми онҳо давлатҳои мустақил ва қисми дигарашон тобеи кишварҳои абарқудрат мебошанд.

Давлати мустақили Папуа-Гвинеяи-Нав дар қисми шарқии ҷазираи Гвинеяи Нав ҷойгир буда ба Уқёнусия мансуб аст, аммо қисми гарбии ин ҷазира қаламрави Индонезия мебошаду ба минтақаи Осиёи Ҷанубу Шарқӣ дохил мешавад. Мавқеи асосиро дар Уқёнусия ҷазираҳои Гавай мебозанд. Онҳо аз нуқтаи назари географӣ ба Уқёнусия мансубанд, аммо яке аз иёлатҳои (50-ум)-и ИМА мебошанд. Таксимоти Уқёнусия охирҳои асри XIX анҷом ёфт. Максади аз худ намудани ин ҳудудҳо на аҳамияти иқтисодӣ, балки ҳарбию стратегӣ дошт. Ҷазираҳо соҳибони ҳудро зуд-зуд иваз мекарданд. Давлатҳое, ки соҳибистиклол шудаанд, шаклҳои гуногуни идоракунӣ доранд. Собиқ мустамликаҳои Британияи Кабир дар ҳайати Иттифоқи Британия боқӣ монданд. Баъзе ҳудудҳо ассоцисиатсияҳои озодро бо ИМА барпо кардаанд. Полинезия мақоми «ҳудуди дохири баҳрӣ»-и Фаронсаро дорад. Аз рӯйи таснифоти қабулшудаи фарҳангии таъриҳӣ Австралия ва Уқёнусияро ҳамчун як минтақа ҷудо кардаанд, ки онҳо дар якчоягӣ як қитъаи дунёро ташкил медиҳанд, аммо дар асл онҳо ягонагӣ надоранд. Дар Уқёнусия ягонагии минтақаҳо ё давлатҳо вучуд надорад. Масалан: ҷазираи ҷанубтарини Ҷумҳурии Кирибати аз ҷазираи шарқӣ қариб дар масофаи 4 ҳазор, км дур ва шимолӣ аз ҷанубӣ 2 ҳазор км дур ҷойгир шудаанд ва аҳолии кишвар ҳамагӣ 70 ҳазор нафар аст.

Ахолӣ, хоҷагӣ ва тафовутҳои доҳилӣ.

Кишварҳои ҷазираҳо ниҳоят гуногун аст. Забони маҳаллӣ ба ду гурӯҳ чудо мешавад – папуас ва австронейзӣ. Папуасҳо бо ҳамдигар нисбатан наздик зиндагӣ меқунанду қисми зиёди ахолии Гвинеяи Нав ва галаҷазираи Бисмаркро ташкил медиҳанд. Ҳалқиятҳои оилаи австронейзихо (шумораи ин ҳалқиятҳо дар Үқёнусия то 500-то мерасад) бо полинейзияҳо (маорӣ, гаваяғӣ, таитян, тонга ва ғайра), меланезияҳо ва микронезияҳо чудо мешаванд. Ҳусусияти ягонаи давлат ва ҳудуди тобеъ дар Үқёнусия маҳдуд будани заҳираҳо (захираҳои меҳнатӣ, замин, минералӣ) мебошад, ки дар баробари ин мушкилиҳои алоқаи байни ҷазираҳо боиси қафомонии иқтисодии онҳо шудааст. Соҳаи асосии фаъолияти хоҷагии ин кишварҳо



Расми 43. Ҳаритаи Австралия ва Үқёнусия

кишоварзӣ мебошад, ки хусусияти монокултурии содиротӣ дорад (парвариши норчил, найшакар, ананас, банан, қаҳва, какао). Солҳои охир як қатор конҳои маъданҳои табии күшода шуданд, аз ҷумла нафт. Содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва ашёи хоми минералӣ манбаи асосии воридшавии асьори хориҷӣ мебошад, ки барои рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар мусоидат мекунад. Қисми зиёди аҳолӣ дар соҳаҳои кишоварзӣ шуғл меварад. Ба Үқёнусия 10%-и содироти ҷаҳонии копри ва 90% ҷамъоварии ананас дар ҷаҳон рост меояд. Саноат суст инкишоф ёфтааст, қисми зиёди корхонаҳо ба коркарди аввалини маҳсулоти кишоварзӣ, ҷангал ва истихроҷи маъданҳои табии машғуланд. Кишварҳои Үқёнусия аз захираҳои биологии үкёнус бой мебошанд. Моҳидорӣ ва шикори ҳайвоноти баҳрӣ сол аз сол меафзояд. Солҳои охир туризми байналмилалӣ рушд ёфта истодааст. Тамоми соҳаҳои содиротӣ зери таъсири монополияҳои хориҷӣ фаъолият доранд. Аз ҳамин сабаб яке аз проблемаҳои шадид дар минтақа сатҳи баланди бекорӣ мебошад.

ЗЕЛАНДИЯИ НАВ аз дигар кишварҳо ва ҳудудҳои тобеи дигар мамлакатҳо қуллан фарқ дорад. Қисми зиёди аҳолии онро қавмҳоे ташкил медиҳанд, ки онҳо аз ҷазираҳои тобеи Британияи Кабир омадаанд. Дар ин ҷо ҳиссаи аҳолии шаҳр зиёд аст (84%). Ин давлати рушдёфта бо иқтисоди бозорӣ мебошад. Заминаи асосии иқтисодиёти онро кишоварзӣ ташкил медиҳад. Аз ҷиҳати содироти равғани маска, гӯшт ва пашм дар бозори ҷаҳонӣ яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад. Саноати ҳӯрокворӣ ва маъданӣ кӯҳӣ низ тараққӣ кардааст (истихроҷи ангишт, маъданҳои оҳан, мис). Инчунин, корхонаҳои саноати металлургияи сиёҳ ва ранга, мошинсозӣ ва ғайра пурмаҳсул фаъолият доранд.

Инро бояд дар хотир дошт!

Үқёнусия – Англо-австралиягиҳо, аборигенҳо, кишвари капитализми муҳочир, Микронезия, Полинезия, Меланезия.

Савол ва супории.

1. Аз атлас ва ҳаритаҳо истифода бурда, доир ба хусусиятҳои ҷойгиршавии иқтисодӣ-географии Үқёнусия маълумот дигҳед.

Инро ман медонам.

2. Тақсимоти маъмурӣ-ҳудудии Австралия чӣ гуна аст?
3. Австралия чӣ гуна хусусиятҳои табии дорад?

4. Мамлакат кадом намуди сарватҳоу табииро ба бозори ҷаҳонӣ содир мекунад?
 5. Аҳолии Австралия ҷӣ гуна ҷойгир шудааст? Ҷунин шакли ҷойгиришавиро шарҳ дигед.
 6. Ҳусусиятҳоу фарқкунандай иқтисодиёти Австралия кадомҳоанд?
 7. Сабаби дараҷаи баланди урбанизатсия дар Австралия дар чист?
- Инро ман метавонам.**
8. Дар ҳаритаи контурӣ қалонтарин қонҳоу маъданҳоу табиии Австралияро тасвир қунед ва дар зерашион номи онҳоро нависед.
 9. Атлас ва ҳаритаро истифода бурда, дар ҳаритаи контурӣ ноҳияҳои муҳимтарини кишоварзӣ ва саноатиро тасвир қунед?
 10. Бузургтарин ҷазираҳоу Үқёнусияро дар ҳаритаи контурӣ тасвир қунед.
 11. Сабаби бартарӣ доштани монополияи ҳориҷӣ дар иқтисоди кишварҳоу Үқёнусия чист?

Оё медонед?

1. Сидней яке аз қадимтарин ва бузургтарин шаҳрҳои Австралия мебошад ва он дар соҳили гулугоҳи Порт-Чексон ҷойгир шудааст. Пуле, ки аз болои гулугоҳ мегузарад, ягона ва бузургтарин дар дунё мебошад ва як арқаи оҳанин дорад. Дар шаҳри Сидней иншооти аз ҳама баландтарин манораи телевизионӣ аст (305 м).
2. Австралия аз сарватҳои минералӣ бой буда, саноати маъданӣ кӯҳии он дар дунё яке аз тараққикардатарин ба шумор меравад. Австралия бузургтарин содиркунандай ангишт ва яке аз пешсафони истихроҷи маъданӣ оҳан, тилло, мис ва алмос дар ҷаҳон аст.
3. Пас аз кушодани кони тилло (соли 1851) дар Австралия шуморайи муҳочирон афзуд. Австралия соле зиёда аз 300т тилло истихроҷ мекунад ва аз ҷиҳати истихроҷи тилло дар дунё ҷойи сеюмро ишғол мекунад.
4. Зеландияи Нав дар минтақаи фаъоли вулқонӣ ҷойгир шудааст. Дар ин ҷо ҷашмаҳои гарм, гейзерҳо ва лойҳои вулқонӣ хеле зиёданд, ҳусусан дар минтақаи Роторуа.
5. Авлоди маори-полинезиягиҳои қадим, ки дар асри X ба Зеландияи Нав омадаанд, онро тахаяолан Аотеароа – «Кишвари абри сафеди дароз» ном гузоштанд.

Хулоса. Австралия ва Уқёнусия – яке аз минтақаҳои дорони хусусиятҳои географии ба ҳудо ҳос буда, ба ҳайати он мамлакат-материки Австралия ва олами ҷазираҳии Уқёнусия дохил мешаванд. Дар Уқёнусия ҷазираҳоро ба се гурӯҳ ҷудо мекунанд, ки аз ҷиҳати најодию этникии таркиби аҳолӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Австралия дар ҷаҳони имрӯза пешсафи истеҳсолкунандагони бузурги маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва ашёи ҳоми минерали мебошад. Дар байни кишварҳои Уқёнусия танҳо ду мамлакати бузург : Папуа-Гвинияи-Нав ва Зеландияи Нав вуҷуд доранд. Боқимонда давлатҳои на он қадар бузург буда, дараҷаи ниҳоят маҳдуди таҳассусӣ доранд, ки нақши асосиро дар таркиби ҳоҷагидории онҳо моҳидорӣ ва кишоварзӣ мебозанд. Соҳаи сайёҳӣ босуръат афзоши мейбад.

Иловахо

Мамлакатҳои ҷаҳон, соли 2015

(ғайр аз баъзе мамлакатҳои хурд)

Мамлакат	Масоҳат, ҳаз.км ²	Ахолӣ, млн. нафар	Афзоиши табиӣ	Давомнокии умр, сол		Ҳиссан аҳолии шаҳр %	ММД ба яқ нафар аҳолӣ	Пойтаҳт
				мард	зан			
Аврупои Ғарбӣ								
Британияи Кабир	244,10	64,7	0,28	75	80	90	31 400	Лондон
Олмон	357,0	81,17	0,02	75	81	90	31 400	Берлин
Италия	301,2	60,7	0,04	77	83	72	29 700	Рим
Фаронса	547,03	64,204	0,35	76	83	73	30 100	Париж
Испания	504,7	46,5	0,1	76	83	91	27 000	Мадрид
Португалия	92,391	10,375	0,2	73	80	30	19 100	Лиссабон
Юнон	132	10,847	0	76	81	59	23 500	Афина
Белгия	32,5	11,250	0,1	75	82	95	31 800	Брюссел
Нидерландия	41,526	16,930	0,4	76	81	89	31 700	Амстердам
Люксембург	2,6	0,6	0,5	75	81	78	68 800	Люксембург
Австрия	83,371	8,6	0	75	81	70	34 100	Вена
Швейцария	41,3	8,2	0,2	77	83	60	33 600	Берн
Дания	43,0	5,668	0,1	75	79	85	37 000	Копенгаген
Шведсия	450	9,8	0	77	82	83	31 600	Стокголм
Норвегия	386	5,236	0,3	76	81	71	47 800	Осло
Исландия	103	0,3	0,9	78	81	90	38 100	Рейкявик
Финляндия	338,1	5,5	0,2	74	81	62	32 800	Хельсинки
Ирландия	70,3	4,6	0,6	74	79	56	43 600	Дублин
Лихтенштейн	0,2	0,03	0,8	72	74	-	25 000	Вадутс
Сан-Марино	0,06	0,03	1,3	76	83	-	34 600	Сан-Марино
Ватикан	0,0004	0,9	0,01	-	-	-	-	Ватикан
Малта	0,3	0,4	0,4	74	80	85	20 300	Валетта
Монако	0,002	0,03	0,4	-	-	-	27 000	Монако
Андорра	0,5	0,1	0,9	-	-	-	24 00	Андорра-ла-Віеха
Аврупои Марказию Шарқӣ								
Албания	28,7	2,9	0,5	72	76	37	7 700	Тирана
Булғория	111,0	7,2	-0,9	68	75	68	10 400	София
Босния ва Гертсоговина	51,1	3,8	1,6	65	72	36	5 500	Сараево
Венгрия	93,0	9,8	-0,3	67	76	63	17 300	Будапешт
Латвия	64,6	1,9	-0,7	65	76	71	15 400	Рига
Литва	65,2	2,9	-0,3	68	78	69	15 100	Вилнюс
Македония	25,3	2,1	0,3	70	75	54	8 200	Скопе
Полша	312,6	38,5	-0,1	70	78	61	14 100	Варшава
Руминия	237,5	19,8	-0,1	67	74	54	8 800	Бухарест

Мамлакат	Масоҳат, ҳаз.км ²	Ахолӣ млн. нафар	Афзои- ши табии	Давомнокии умр, сол		Ҳиссаи аҳолии шаҳр %	ММД ба як нафар аҳолӣ	Пойтаҳт
				мард	зан			
Сербия ва Косово	88,4	7,1	-	69	73	-	4 400	Белград
Словакия	49,0	5,4	0,2	69	77	67	17 700	Братислава
Словения	20,3	2,0	-0,1	72	79	42	22 900	Любляна
Хорватия	56,6	4,2	-0,03	70	77	41	13 200	Загреб
Черногория	13,8	0,7	3,5	-	-	-	3 800	Подгорится
Чехия	78,9	10,5	-0,1	72	78	79	21 600	Прага
Эстония	45,2	1,3	-0,6	65	76	71	19 100	Таллин

Мамлакатҳои пасошӯравӣ (ғайр аз кишварҳои Балтик)

Русия	17075,4	146,2	-0,4	60	72	74	12 100	Маскав
Украина	603,7	42,7	-0,6	62	74	68	7 600	Киев
Белорус	207,6	9,5	-0,1	63	75	67	7 600	Минск
Молдова	33,8	3,6	0,3	64	71	48	2 000	Кишинёв
Гурҷистон	69,7	3,8	-0,3	69	77	56	3 800	Тифлис
Озарбойҷон	86,6	9,7	0,7	69	75	53	7 300	Боку
Арманистон	29,8	3,0	-0,2	70	74	68	5 400	Ереван
Қазоқистон	2717,3	17,7	0,3	60	71	58	9 100	Остона
Тоҷикистон	142,6	8,4	2,2	66	71	31	1 300	Душанбе
Ўзбекистон	447,4	31,0	1,7	68	73	40	2 000	Тошканд
Кирғизистон	198,5	5,9	1,3	65	72	38	2 000	Бишкек
Туркманистон	488,1	5,3	1,8	63	70	45	8 900	Ашкобод

Оснёи Шарқӣ

Чин	9596,9	1374,5	0,6	69	73	31	7 600	Пекин
ҶХДК	121,0	25,1	0,8	62	67	64	2 000	Пхенян
Муғулистон	1564,0	3,0	1,5	61	65	42	2 200	Улан-Батор
Ҷумҳурии Корея	99,2	51,4	0,4	72	80	74	24 200	Сеул
Ҷопон	377,8	126,8	0,02	78	85	77	33 100	Токио

Оснёи Ҷанубу Шарқӣ

Бруней	5,8	0,4	1,9	71	76	59	23 600	Бандар-Сери-Бегаван
Ветнам	330,0	91,5	1,0	67	70	20	3 100	Ханой
Индонезия	1919,4	257,5	1,4	66	70	31	3 800	Ҷакарта
Камбоҷа	181,0	15,6	1,8	54	58	13	2 600	Пномпен
Лаос	237,0	6,7	2,4	52	55	16	12 700	Вентян
Малайзия	329,8	30,3	1,8	70	75	35	12 700	Куала-Лумпур
Мянма	678,5	53,9	0,8	54	59	24	1 800	Янгон
Сингапур	0,6	5,5	1,4	76	80	100	30 900	Сингапур
Тайланд	514,0	65,1	0,7	70	75	18	9100	Бангкок
Тимори Шарқӣ	14,9	1,2	2,1	-	-	-	800	Дили
Филиппин	298,1	101,1	1,8	65	71	43	5000	Манила

Мамлакат	Масоҳат, ҳаз.км ²	Ахолӣ млн. нафар	Афзои- ши табии	Давомникии умр, сол		Хиссаи аҳолии шаҳр %	ММД ба як нафар аҳолӣ	Пойтаҳт
				мард	зан			
Осиёи Ҷанубӣ								
Бангладеш	144,0	159,9	2,1	59	59	14	2 200	Дакка
Бутан	46,5	0,8	2,1	66	66	13	1 400	Тхимпху
Ҳиндустон	3288,0	1283,2	1,4	62	64	26	3 700	Дехли
Малдив	0,3	0,36	2,8	67	66	28	3 900	Мале
Непал	147,1	28,5	2,2	58	57	8	1 500	Катманду
Покистон	804,0	191,5	2,1	63	63	28	2 600	Исломобод
Шри-Ланка	65,6	20,7	0,8	70	74	22	4 600	Коломбо
Осиёи Ҷанубу Фарбӣ								
Афғонистон	647,5	32,5	2,7	46	44	18	800	Қобул
Баҳрайн	0,7	1,3	1,5	75	75	81	25 500	Манама
Истроил	26,9	8,4	1,2	76	81	91	26 200	Иерусалим (Байтулмуқаддас)
Урдун	92,3	6,7	2,5	69	71	70	4 900	Амман
Ирок	437,0	36,4	2,7	56	59	73	3 500	Бағдод
Эрон	1648,0	78,4	1,1	68	70	54	8 900	Техрон
Яман	528,0	26,8	3,5	57	61	25	900	Сано
Қатар	11,4	2,3	2,5	79	75	90	29 400	Доҳа
Кипр	9,3	0,8	0,5	74	79	62	28 400	Нікосія
Құвайт	17,8	3,9	3,5	79	75	-	21 600	Ал-Құвайт
Лубнон	10,4	5,8	1,2	72	75	84	5 500	Бейрут
АМА	83,6	9,1	1,5	73	74	78	49 700	Абузаби
Умон	309,5	4,0	3,3	72	75	11	14 100	Маскат
Арабистони Саудӣ	2218,0	31,5	2,2	71	73	77	13 800	Ар-Риҷӯз
Сурія	185,1	18,5	2,3	70	70	50	4 000	Димишқ
Туркія	780,6	77,7	1,1	67	72	59	8 900	Анқара
Африқои Шимолӣ								
Алҷазоир	2381,7	39,6	1,2	68	71	50	7 700	Алҷазоир
Миср	1001,4	87,2	1,8	65	68	45	4 200	Қоҳира
Саҳараи Фарбӣ	266,0	0,3	2,8	-	-	-	-	Эл-Аюн
Либия	1759,5	6,2	2,3	73	77	83	12 700	Триполи
Мавритания	1030,7	3,5	2,9	53	55	41	2 600	Нуакшот
Марокоаш	446,6	33,8	1,6	67	71	46	4 400	Работ
Туніс	163,6	11,0	2,7	53	57	24	1 700	Туніс
Африқои Фарбӣ								
Бенин	112,6	10,3	2,7	53	56	39	1 100	Порто-Ново
Бурқино-Фасо	274,4	18,4	3,0	46	47	18	1 300	Уагадугу
Гамбія	11,3	2,0	2,8	51	55	22	2 000	Банжул

Мамлакат	Масохат, хаз.км ²	Ахолий млн. нафар	Афзои- ши табий	Давомнокин умр., сол		Хиссаи ахолии шахр %	ММД ба як нафар ахолий	Пойтахт
				мард	зан			
Гана	238,5	27,4	2,1	56	59	32	2 600	Аkkра
Гвинея	245,9	12,6	2,6	47	48	22	2 000	Конакри
Гвинея-Бисау	36,1	1,8	2,4	43	46	27	900	Бисау
Кабо-Верде	4,0	0,5	0,6	66	72	33	7 300	Прая
Кот-д'Ивуар	322,5	22,7	2,0	44	47	43	1 600	Ямусукро
Либерия	111,3	4,5	4,9	49	52	44	1 000	Монровия
Мали	1240,0	17,6	2,6	48	48	22	1 200	Бамако
Нигер	1267,0	19,9	2,9	45	46	15	1 000	Ниамей
Нигерия	923,8	182,2	2,4	52	52	16	1 400	Логос
Сенегал	196,7	15,1	2,3	52	55	37	1 800	Дакар
Серра-Леоне	71,7	6,4	2,3	38	40	30	900	Фритаун
Того	56,8	7,3	2,7	53	57	24	1 700	Ломе
Африқон Марказӣ								
Ангола	1246,7	25,0	2,5	44	47	26	4 400	Луанда
Бурунди	27,8	11,1	3,7	40	41	25	700	Бужумбура
Габон	267,7	1,7	2,1	49	51	43	7 200	Либерия
Камерун	475,4	23,3	2,0	54	56	42	2 400	Яунде
Конго	342,0	4,6	3,0	47	51	41	1 300	Браззавил
ҶД Конго	2345,4	77,2	2,6	49	53	40	700	Киншаса
Руанда	26,3	11,2	2,4	39	40	7	1 600	Кигали
Сан-Томе ва Принсипи	1,0	0,2	3,2	64	67	38	1 000	Сан-Томе
ЦАМ	622,9	4,9	1,5	42	46	43	1 100	Банги
Чад	1284,0	14,0	2,9	49	53	30	1 500	Нчамена
Гвинея Экваторӣ	28,1	0,8	2,6	49	53	28	6 000	Малабо
Африқон Шарқӣ								
Чибути	23,2	0,8	2,0	42	44	79	1 000	Чибути
Кения	582,7	46,0	2,6	47	49	22	1 200	Найроби
Қазираҳои Камор	2,2	0,8	2,9	54	59	26	600	Морони
Малави	118,5	16,3	2,4	37	38	15	600	Лилонгве
Қазираҳои Сейшел	0,4	0,9	1,5	65	76	-	7 300	Виктория
Сомали	637,7	10,8	2,9	45	48	24	600	Могадишо
Судон	2505,8	40,2	2,6	55	57	20	2 400	Хартум
Танзания	945,1	53,4	1,8	41	53	21	800	Додома
Уганда	236,6	39,0	3,4	42	44	10	1 800	Кампала
Эритрея	121,3	5,2	2,5	53	58	16	900	Асмэра
Эфиопния	1104,3	90,0	2,3	51	53	12	1 000	Аддис-Абеба
Африқон Ҷанубӣ								
Ботсвана	600,4	2,2	-0,04	39	40	24	11 400	Габороне

Мамлакат	Масоҳат, ҳаз.км ²	Аҳолӣ млн. нафар	Афзои- ши табий	Давомниҳии умр, сол		Хиссаи аҳолии шаҳр %	ММД ба як нафар аҳолӣ	Пойтаҳт
				мард	зан			
Замбия	752,6	15,4	2,1	37	37	49	1 000	Лусака
Зимбабве	390,5	15,6	0,6	39	36	26	2 000	Хараре
Лесото	30,4	2,1	-0,5	50	52	19	2 600	Масеру
Маврикий	2,0	1,2	0,8	68	75	41	13 400	Порт-Луи
Мадагаскар	587,0	24,2	3,0	53	57	23	900	Антананарибу
Мозамбик	801,5	28,0	1,4	38	37	23	1 500	Мапуту
Намибия	825,4	2,5	0,6	44	41	27	7 300	Виндхук
Свазиленд	17,4	1,2	-0,2	40	41	23	5 200	Мбабане
ЧАҶ	1221,0	60,7	-0,4	50	52	56	13 000	Претория
Австралия ва Уқёнусия								
Австралия	7687,8	24,8	0,9	77	82	85	32 900	Канберра
Зеландия Нав	268,7	4,5	1,0	76	81	84	26 000	Веллингтон
Вануату	12,2	0,3	1,5	66	69	18	2 900	Порт - Вила
Кирибати	0,7	0,1	2,2	59	65	-	1 900	Баирики
Науру	0,02	0,01	1,8	57	65	-	5 000	Ярен
Папуа-Гвинеяи Нав	462,8	7,6	2,2	56	58	13	2 700	Порт-Морсби
Чазираҳои Соломон	28,9	0,5	2,6	67	68	9	1 400	Хониара
Самоа	2,8	0,2	-0,2	65	72	-	4 500	Апиа
Тонга	0,7	0,1	2,0	70	72	-	900	Нукуалофа
Тувалу	0,03	0,9	1,5	64	70	-	900	Фунафути
Фиджи	18,3	0,9	1,4	65	69	39	2 100	Сува
Амрикои Англо-Саксонӣ								
ИМА	9372,6	321,2	0,9	74	80	75	42 00	Вашингтон
Канада	9984,6	34,7	0,9	76	81	78	35 000	Оттава
Амрикои Лотинӣ: Мексика, Амрикои Марказӣ ва Вест-Индия								
Мексика	1972,5	122,2		73	78	71	-	Мехико
Белиз	23,0	0,3	2,3	70	74	52	6 800	Белмопан
Гватемала	108,9	16,1	2,3	63	69	39	5 200	Гватемала
Гондурас	112,1	8,7	2,2	64	68	29	3 000	Тегусигалпа
Чумхурии Доминикан	48,7	10,6	1,5	67	71	58	8 000	Санто-Доминго
Коста-Рика	51,1	4,8	1,5	75	79	45	12 000	Сан-Хосе
Никарагуа	129,4	6,2	1,9	66	71	57	2 400	Манагуа
Панама	75,6	3,7	1,6	72	77	53	7 100	Панама
Салвадор	21,0	6,1	1,7	67	73	48	5 100	Сан-Салвадор
Антигуа ва Барбуда	0,4	0,1	0,6	68	73	-	10 900	Сент-Джоис
Чазираҳои Багам	13,9	0,4	0,6	70	75	75	21 300	Нассау
Барбадос	0,4	0,3	0,4	70	76	32	18 200	Бричтаун

Мамлакат	Масохат, хаз.км ²	Ахолий млн. нафар	Афзоиши табий	Давомнокин умр, сол		Хиссаи ахолии шаҳр %	ММД ба як нафар ахолӣ	Пойтаҳт
				мард	зан			
Гаити	27,7	10,9	2,3	48	51	29	1 800	Порт-о-Пренс
Гренада	0,3	0,2	0,3	71	71	-	3 900	Сент-Чорчес
Доминика	0,8	0,1	-0,1	71	76	-	3 800	Розо
Куба	110,9	11,4	1,1			73	3 900	Гавана
Сет-Винсент ва Гренадини	0,4	0,1	0,3	71	74	21	2 900	Кингстон
Сент-Китс ва Невис	0,3	0,6	0,5	68	74	-	8 800	Бастер
Сент-Люсия	0,6	0,2	1,3	69	74	-	5 400	Кастро
Тринидад ва Тобаго	5,1	1,4	-0,9	68	73	64	12 900	Порт-офф-Спейн
Ямайка	11,0	2,9	0,8	73	77	51	4 200	Кингстон

Амрикои Лотинӣ: минтақаи Анд

Венесуэла	916,4	30,8	1,4	71	77	84	6 500	Каракас
Колумбия	1139,0	48,5	1,5	68	74	68	8 400	Санта-Фе-де-Богота
Эквадор	283,6	15,3	1,5	68	73	55	3 900	Кито
Перу	1285,2	31,1	1,3	66	71	70	6 100	Лима
Боливия	1098,6	11,4	1,5	61	64	51	2 700	Сукре (Ла-Пас)
Чили	756,9	18,0	0,9	72	78	85	11 300	Сантяго

Амрикои Лотинӣ: минтақаи ӯқёнуси Атлантика (ҳавзани Ла-Плата ва Амазонка)

Аргентина	2777,0	43,1	1,0	70	77	50	15 000	Бунос-Айрес
Бразилия	8547,0	203,1	1,0	65	73	74	8 400	Бразилия
Гайана	215,0	0,8	0,3	59	67	35	3 800	Чорчтаун
Парагвай	406,8	7,0	2,5	69	73	43	4 900	Асунсон
Суринам	163,6	0,6	0,2	68	74	48	4 100	Парамарибо
Уругвай	176,6	3,4	0,5	71	79	89	16 000	Монтевидео

МУНДАРИЧА

МУҚАДДИМА	3
-----------------	---

ФАСЛИ I. ТАВСИФИ УМУМИИ МАМЛАКАТХО ВА МИНТАҚАХО

§1.1 Зарурати тақсимоти минтақавӣ	5
§1.2. Марказҳои рушдёftai иқтисодӣ ва кишварҳои камбизоат..	10

ФАСЛИ II. МАМЛАКАТҲОИ ОСИЁ

§2.1 Осиё. Тавсифи умумӣ	13
§2.2 Мамлакати пуриқтидори индустрисалио аграрӣ ва вазъи мураккаби демографӣ	17
§2.3 Рушди иқтисодиёт бе манбаъҳои бузурги сараватҳои табии	26
§2.4 Географияи минтақаи Осиёи Марказӣ.	33
§2.5 Минтақаи Қафқози Ҷанубӣ.....	44
§2.6 Осиёи Ҷанубу Шарқӣ.	50
§2.7 Осиёи Ҷанубӣ	54
§2.8 Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ	59
§2.9 Сарзамине, ки беш аз 30 сол дар оғӯши даргириҳост.....	64
§2.10 Сарзамини шеъру шоирон	67
§2.11 Ҷумхурии Покистон	73

ФАСЛИ III. МАМЛАКАТҲОИ ҚИТЪАИ АВРУПО

§3.1 Аврупои Ғарбӣ	78
§3.2 Мухаррики асосии иқтисодиёти Аврупо	85
§3.3 Ватани аввалин инқилоби саноатӣ ва футбол.....	90
§3.4 Кишваре, ки манораи Эйфел дар он чост	97
§3.5 Мамлакатҳои Аврупои Шимолӣ, Марказӣ ва Ҷанубӣ.....	103
§3.6 Мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ.....	107

§3.7 Мамлакатҳои собиқ шӯравӣ (ИДМ) Федератсияи Русия.....	114
Украина	120
Белорус.....	125

ФАСЛИ IV. ГЕОГРАФИЯИ ДАВЛАТҲОИ АФРИҚО

§4.1 Тавсифи умумии мамлакатҳои Африқо.....	129
§4.2 Кишвари Фиръавну ахромҳо	139

ФАСЛИ V. ГЕОГРАФИЯИ ДАВЛАТҲОИ АМРИҚО

§5.1 Давлати абарқудрат дар ҷаҳон	145
§5.2 Сарзамини аҷдодии эскимосҳо	154
§5.3 Амриқои Лотинӣ.....	160
§5.4 Мамлакати футболи мусори ва содироти қаҳва	169

ФАСЛИ VI. АВСТРАЛИЯ ВА УҶЁНУСИЯ

§6.1 Кишвари ба ном давлату қитъа	175
Иловаҳо	184

*Холназар Мұхаббатов, Раҳматио Диловаров,
Шосафар Ақобиров, Мұхиддин Раҳимов*

ГЕОГРАФИЯ

(мамлакатқо ға минтақақо)

Китоби дарсй барои синфи 10-ум

Мухаррир:	Аҳмадшоҳ Комилзода
Мухаррири техникӣ:	Қобилҷон Саъдуллоев
Мусаххех:	Мевагул Назриева
Саҳифабанд ва тарроҳ:	Иқбол Сатторов
	Артём Гулевский
	Инъомҷон Раҳимзода

Ба матбаа 05.10.2015 супорида шуд.
Ба чоп 13.01.2016 иҷозат дода шуд. Чопи оғсет.
Андозаи 60x90 1/16. Ҷузъи чопӣ 12,0.
Адади нашр 130000 нусха.
Супориши № 183/2015

Муассисай нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.
Тел: 222-14-66, E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҶДММ «Ганҷ нашриёт» чоп шудааст.
ш. Душанбе, к. Южно-обходная, 3.